



САРДАБИР ЮСУФӢ С.Ч.

Чонишини сардабир ва
муҳаррири масъул
Юсуфов А.И.

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Қурбонов К.М. - д.и.т., профессор
академики АИТ ҶТ
Ибодов С.Т. - д.и.т., профессор
Ҳақназарова М.А. - д.и.т., профессор
Исмоилов К.И. - д.и.т., профессор
Наҷмиддинова М.Н. - д.и.т., профессор
Саидов А.С. - д.и.ф., профессор
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., дотсент
Саидов Ё.У. - д.и.т., дотсент
Миралиев С.Р. - д.и.т., дотсент
Азизов Г.Ч. - д.и.т.
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент
Бобоева Л.А. - н.и.т., дотсент
Раҷабов Г.О. - н.и.б., дотсент
Назаров М.Н. - н.и.б., дотсент
Холбеков М.Ё. - н.и.б., дотсент

ШӮРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш., Мазиёев М.М.,
Қурбонбекова П.Қ., Раззоқов А.А.,
Холов Ё.Қ., Раҷабов У.Р.,
Ишонқуловна Б.А., Султонов Ш.Р.,
Қурбонов С.С., Шарофова Н.М.,
Қурбонов Ч.М., Шерматов Д.С.,
Муҳамадиева З.А., Юлдошев У.Р.

АВҶИ ЗУҲАЛ

Нашрияи Донишгоҳи давлатии
тиббии Тоҷикистон ба номи
Абӯалӣ ибни Сино

Маҷаллаи илмӣ –амалӣ
ҳар се моҳ чоп мешавад.
Соли 2010 таъсис ёфтааст.

4(33)

2018

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
№051\ МҔ-97 аз 19 марта
соли 2018 ба қайд
гирифта шудааст.

Сурогаи идора: 734003,
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,
хиёбони
Рӯдакӣ 139, ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино
Тел. 224-45-83



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЮСУФИ С.ДЖ.

Заместитель главного редактора
ответственный редактор
Юсуфов А.И.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Курбонов К.М. - д.м.н., профессор
академик АМН РТ
Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор
Наджмиддина М.Н. - д.м.н., профессор
Сайдов А.С. - д.ф.н., профессор
Раҳмонов Э.Р. - д.м.н., доцент
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент
Азизов Г.Дж. - д.м.н.
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент
Бобоева Л.А. - к.м.н., доцент
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент
Холбеков М.Ё. - к.б.н., доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш., Мазиёев М.М.,
Курбонбекова П.К., Раззоков А.А.,
Холов Ё.К., Раджабов У.Р.,
Ишонкулова Б.А., Султонов Ш.Р.,
Курбонов С.С., Шарофова Н.М.,
Курбонов Дж.М., Шерматов Д.С.,
Мухамадиева З.А., Юлдошев У.Р.

AVCI ZUHAL

Официальное издание Таджикского
государственного медицинского
университета им. Абуали ибни Сино

Научно-практический журнал
издаётся ежеквартально.
Основан в 2010 году

4 (33)

2018

Журнал зарегистрирован
Министерством культуры РТ
(Свидетельство о регистрации
№0124/ МЧ от 21.06.2010г.).

Вновь перерегистрирован
19.03.2018г., №051МЧ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 734003,
Республика Таджикистан,
г. Душанбе, пр.Рудаки, 139.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино
Тел.: 224-4583



МУНДАРИЧА

ТИББИ АМАЛИ

М.Х. Набиев, Ш.З. Ибодуллозода. Ихтиолҳо ва ислоҳи статуси иммунӣ ҳангоми шаклҳои оризадори синдроми попанҷаи диабетӣ.....	5
М.П. Носирова, Д.И. Иномзода. Интегратсияи тибби исботкунанда дар омӯзиши фанни тибби оилавӣ.....	13
М.П. Носирова, З.К. Умарова, Р.П. Пачаева. Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии ошкоркуни барвақти фишорбаландии шарёй дар мактаббачагон.....	17
А.М. Қосимов, К.М. Бухоризода, М.Ф. Ҳомидов. Самаранокии клиникии табобати ултрабунафш дар гирифтторони бемории витилиго.....	23
У.С. Раҳимов, К.М. Муҳамадиева, С.С. Исматуллоева. Нишондиҳандаҳои гомеостази вегетативӣ дар наврасони аз бемории витилиго азияткашандা.....	27
З.Қ. Хушқадамов, Ҳ.М. Мирзоев, Б.Д. Имомов, Д.С. Истроилов. Тағйиротҳои рагу бофтаии гипофиз ҳангоми марг.....	32
Ф.А. Каримова, Ш.Ф. Одинаев, М.Э. Раҷабзода, А.И. Табаров. Динамикаи тағийрёбииҳои сифати ҳайёти гирифтторони бемориҳои ишемии дил дар шароити осоишгоҳи "Баҳористон".....	35
Г.С. Мамадҷонова, З.К. Умарова. Физо ва табобати кӯдакони дорои ихтиолҳои функционалии ҳозима.....	40
К.И. Исмоилов, С.Т. Давлатов, М.А. Исмоилова, Ҷ.А. Израмов. Нозукиҳои табобати баражаркунанда ҳангоми вайроншавии мувозинати гемостаз дар кӯдакони гирифтари илтиҳоби бактериалии шуш.....	44
Л.А. Бабаева, А.К. Майдзода, М.А. Ҳомитова. Хусусиятҳои клиникую лаборатории ҷараённи намуди гематурии гломерулонефрити музмин дар кӯдакон.....	50
Л.А. Бабаева, О.Ф. Ҳайдарова. Хусусиятҳои ҷараён ва табобати астмаи бронхиалий дар кӯдакон.....	54
Н.В. Фаттоева, Е.Г. Алиева. Реабилитасияи беморони гирифтари бемории фишорбаландӣ бо ёрии гимнастиқаи шифой ва масҳ.....	57
Е.Г. Алиева, Н.В. Фаттоева. Табобати артрити ревматоидӣ бо ёрии майдони магнитӣ.....	60
М.Б. Ҳакимова, Ф.Ҷ. Шарифзода. Баъзе ҷанбаҳои тиббию иҷтимоии саратони ғадуди ширӣ дар занони Тоҷикистон.....	63
Ҳ.А. Зафаров, М.Б. Устоев. Хусусиятҳои танзими набзи дил дар давраҳои гуногуни раванди таълими донишҷӯён.....	68
Ё.Қ. Ҳолов, А.Х. Қодиров, Б.Ҳ. Махкамова, Н.Ю. Самандаров. Тағйироти муҳтавои кислотаҳои талҳа ҳангоми табобати бемории ҷарбии ҷигар.....	73
С.Ҳ. Некбин, Э.Р. Раҳмонов, Ш.Қ. Матинов. Баъзе вижагиҳои клиникую эпидемиологии бемории сӯхтаний дар муқоисаи Афғонистон ва Тоҷикистон.....	78
Б.А. Ишонқулов, Ш.Н. Ҳалирова, М.В. Урунова, У.П. Юлдошева. Омӯзиши муқоисавии пиёзҳои Розенбах ва Регели азим дар ҳаҷми шираи меъда ва баъзе нишондодҳои мубодилаи ҷарбҳо.....	83
Г.О. Раҷабов, М.Н. Назаров. Муайян кардани миқдори кислотаҳои олии ҷарбу дар зардоғи хуни одамони солим ва беморони гирифтари стеатози ҷигар ва стеатогепатит, бо усули хроматографияи газӣ.....	89
М.Н. Назаров, Н.М. Назаров, С.Ш. Миров, С.С. Ҷабборова. Роҳҳои истифода ва ҳифзи рустаниҳои муғиди Тоҷикистон.....	93
Қ. Бекзод, С.Ғуломпур. Арзёбии қайфияти ҳадамоти шифоҳонай аз дидгоҳи мариз.....	102

**ТИББИ НАЗАРИЯВӢ**

О.Т. Девонаев, Р.Х. Зокиров, М.Ф. Менликулов, А.А. Алиев. Маълумотҳои мигдории гиреҳчаҳои лимфоидии роҳҳои талхарави беруназхигарии одамон дар онтогенези баъдитаваллудӣ.....	110
С.Т. Ибодов, Ф.А. Абдурахмонов, М.У. Усмонов, С.Р. Мирзоева, Ҳ.Ш. Ҳақназаров. Нишондиҳандаҳои андозаву миқдории гадуди ҳалқуми одам дар онтогенези баъди таваллуд.....	114
Ҳ.Ю. Шарипов, Л.В. Масаидова, Э.Х. Тағойқулов. Манзараи морфологии полипҳои ма- лигнизатсияшудаи рӯдаи гафс.....	117

ҒАЙРИТИБӢ

М.Қ.Гулев, Қ. Партоев. Ҳусусиятҳои ба гармӣ тобоварии картошка дар шароити ноҳияи Ҳурсони Тоҷикистон.....	121
Р.С. Қиматов, З.А. Носирова , С.П. Чолова, М.Х. Қодиров. Ташаккули салоҳиятнокии шунавандагон бо истифода аз саволҳои тестии навъи пай дар пайӣ.....	126
Д.Р. Комилов. Шинохти фалсафаи Ибни Сино аз нигоҳи Мӯсо Диноршоев.....	129

Чашинвора..........136



ТИББИ АМАЛЙ

ИХТИЛОЛХО ВА ИСЛОХИ СТАТУСИ ИММУНӢ ҲАНГОМИ ШАКЛХОИ ОРИЗАДОРИ СИНДРОМИ ПОПАНЧАИ ДИАБЕТӢ

М.Х. Набиев, Ш.З. Ибодуллозода

Кафедраи ҷарроҳии умумии №2 (мудири кафедра н.и.т. Набиев М.Х.) -и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Набиев Музаффар Холназарович - н.и.т., мудири кафедраи ҷарроҳии умумии №2-и ДДТТ
ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: myzaffar.nabiev.2017@mail.ru, Тел.: +992 987 25 60 60;

Ш.З. Ибодуллозода - унвончӯй кафедраи ҷарроҳии умумии №2-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ
ибни Сино, 915 09 99 91

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши статуси иммунӣ ва арзёбии клиникии самаранокии иммуномодулятори тимотсин ҳангоми шаклҳои оrizадори синдроми попанчаи диабетӣ (ШО СПД).

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳти таҳқиқот ва табобат 125 бемори дорои шаклҳои оrizадори синдроми попанчаи диабетӣ қарор дода шуд, ки ба ду гурӯҳ ҷудо карда шудаанд, ки ҷинс, сину сол, давомнокии беморӣ ва вазнинии ҷараёни паталогӣ ба эътибор гирифта шуда буд. Давомнокии диабети қанд аз 5 то 10 солро ташкил кард. Дар муҳлати то 14 шабонарӯз аз гузаштан аз аввали беморӣ 10 бемор, зиёда аз 14 шабонарӯз -115 бемор ба беморхона ворид шуданд. Дар 116 бемор диабети типи II, дар 9 нафар - типии I дида шуд. Сатҳи гликемия ҳангоми дохил шудан ба ҳтсеби миёна 14,2 ммол/л бо глюкозурия то 3%. буд.

Натиҷаҳо. Дар ҳамаи беморони дорои шаклҳои оrizадори синдроми попанчаи диабетӣ ҳангоми ба беморхона дохил шудан ва дар шабонарӯзи 7-уми табобат микдори

мутлақи лимфоситҳо (CD3, CD4, CD8) саҳехан кам мешавад. Дар ҳамаи беморони таҳқиқшуда микдори CD3, CD4, CD8, Т-лимфоситҳо, ҳамчунин NK-хӯҷайраҳои CD16. -и экспрессивишууда низ кам шудааст. Системаи фагоситарӣ - фагоситоз CD32. осеб мебинад. Нишондиҳандаҳои иммунитети гумморалий камтар возеҳ буданд ва пас аз ворид намудани тимотсин суръати тағиирёбиашон суст шуд. Натиҷаҳои беҳтарин ҳангоми омезиш додани табобати иммуности-мулятсионӣ бо табобати антикоагулянтӣ, ислоҳи мубодилаи карбогидратҳо, қатъ намудани протссеси сироятӣ ва ишемияи ниҳоӣ ба даст оварда шуд.

Хулоса. Истифодаи тимотсин дар якҷоягӣ бо ҷорабиниҳои табобатии зикршуда мультадилшавии нишондиҳандаҳои иммунологири таъмин намуда, ҳатари паҳншавии протссеси фасодӣ-некрозӣ ва интоксикатсияи эндогениро кам месозад.

Калимаҳои қалидӣ: синдроми попанчаи диабетӣ, иммуномодулятор, иммунитети гумморалий, иммунитети хӯҷайравӣ, Т-лимфоситҳо.

НАРУШЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

М.Х. Набиев, Ш.З. Ибодуллозода

Кафедра общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Набиев Музаффар Холназарович - к.м.н., заведующий кафедрой общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. +992 987 25 60 60; E-mail: myzaffar.nabiev.2017@mail.ru

Ш.З. Ибодуллозода - соискатель кафедры общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино.



Цель исследования. Изучение иммунного статуса и клиническая оценка эффективности иммуномодулятора тимоцина в лечении осложнённых форм синдрома диабетической стопы (ОФ СДС).

Материал и методы. Обследовано и пролечено 125 больных с осложненными формами синдрома диабетической стопы, разделенные на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, давности заболевания и тяжести течения патологического процесса. Длительность сахарного диабета составила от 5 до 10 лет. В срок до 14 суток от начала заболевания поступили 10 больных, более 14 суток - 115. У 116 отмечен сахарный диабет II типа, у 9 - I типа. Уровень гликемии при поступлении в среднем составлял 14,2 ммоль/л с глюкозурией до 3%.

Результаты. При поступлении больных с ОФ СДС на 7-е сутки после лечения достоверно уменьшается абсолютное число лимфоцитов (CD3 CD4 CD8). У всех обследованных количество CD3, CD4, CD8 Т-лимфоцитов существенно снижено, как и

количество экспрессированных NK-клеток CD16. Отмечается достоверное снижение количества и функциональной способности основных фагоцитирующих клеток. Сбои гуморального иммунитета носят менее выраженный характер и изменяются медленнее после применения тимоцина. Лучшие результаты получены при сочетании иммуностимулирующей терапии с антикоагулянтной коррекцией углеводного обмена, купированием инфекционного процесса и критической ишемии.

Заключение. Применение тимоцина в совокупности с перечисленными лечебными мероприятиями обеспечивает нормализацию иммунологических показателей и снижает риск распространения гнойно-некротического процесса и эндогенной интоксикации.

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, иммуномодулятор, гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет, Т-лимфоциты.

VIOLATIONS AND CORRECTION OF IMMUNE STATUS IN COMPLICATED FORMS OF DIABETIC FOOT SYNDROME

M.Kh. Nabiev, Sh. Z. Ibodullozoda

The department of general surgery №2 of Avicenna Tajik state medical university

Nabiev Muzaffar Kholnazarovich - c.m.s, head of the department of general surgery №2 of Avicenna TSMU. +992 987 25 60 60; E-mail: myzaffar.nabiev.2017@mail.ru

Sh.Z. Ibodullozoda - applicant of chair of common surgery №2 Tajik state medical university named by Abuali ibni Sino,

Purpose. To study of immune status and clinical assessment of thymosin immunomodulator effectiveness in treatment of complicated forms of the diabetic foot syndrome (CF DFS).

Material and methods. 125 patients were examined and treated with complicated forms of diabetic foot syndrome divided into two groups and comparable by sex, age, duration of illness and severity of pathological progress. The duration of diabetes mellitus was from 5 to 10 years. Up to 14 days from the onset of the disease, 10 patients were admitted, more than 14 days -

115. 116 had diabetes mellitus type II, 9 had type I diabetes. Glycemia level at admission was on average 14.2 mmol/l with gluco-suria up to 3%.

Results. On admission of patients with CF DFS, the absolute number of lymphocytes (CD3 CD4 CD8) reliably decreases on the 7th day after treatment. In all of the examined patients the number of CD3, CD4, CD8 T-lymphocytes significantly reduced, while the number of expressed NK cells CD16. There is a significant decrease in the number and functional ability of the main phagocytic cells. Disruptions of humoral immunity are less



pronounced and changing more slowly after the injection of thymocin. The best results were obtained with a combination of immunostimulating and anticoagulant therapy, correction of carbohydrate metabolism, stopping the infectious process and critical ischemia.

Conclusion. The use of thymocin in combination with the listed treatment measures

Мухиммият. Диабети қанд (ДК) дар шароити имрӯза ҳамчун пандемияи гайрисироятӣ баррасӣ мешавад, ки бисёр кишварҳои оламро фаро гирифтааст. Ҳамагӣ ҷанд сол қабл микдори беморони гирифтори ДК дар ҷаҳон аз 130 млн одам зиёд набуд. Имрӯз бошад, дар дунё танҳо мувофиқи беморони муроҷиаткунанда 366 млн. бемор ба қайд гирифта шудааст, ки 7% - и аҳолии дунёро ташкил медиҳад. Аксари бештари онҳо 40 - 59 - сола буда, тақрибан 50% - и онҳо ба гурӯҳи сину соли қобили корӣ тааллук доранд. [1]. Федератсияи байналмилалии диабет чунин пешбинӣ мекунад, ки микдори беморони гирифтории бемории қанд дар соли 2030 то 1.5 маротиба афзуда, то 552 млн. нафар мерасад, яъне ҳар як шахси 10 - уми дунё гирифтори ин беморӣ мешаванд [1.5]. Дар Тоҷикистон соли 2014 ҳамагӣ 34853 беморони диабети қанд ба қайд гирифта шуд, ки аз онҳо 5249 нафар бори аввал муайян карда шуд, ки 63.6 нафар ба 100000 нафарро ташкил медиҳад, яке аз хусусиятҳои беморони дорои шаклҳои оизаи синдроми попанҷаи диабетӣ (СПД) ин дер бистарӣ шудани онҳост. СПД яке аз проблемаҳои муҳимтарине мебошад, ки дар табобати ҳам медикаментозӣ ва ҳам ҷарроҳӣ муносибатҳои босифатро талаб мекунад. Мувофиқи маълумотҳои расмииоморӣ, дар Россия соли 2011 3.27 млн. нафар беморони гирифтори ДК ба қайд гирифта шуда буд. Аммо микдори воқеии ин беморон 3 - 4 маротиба зиёд буда, то 10 млн. одам мерасад. [3, 4, 6, 8]. Беморшавӣ ва фавтияти беморони ДК аз бемориҳои дилу рагҳо 5 маротиба бештар аст, осебҳои шараёнҳои магистралии андомҳои поёни 3 - 5 маротиба зиёд ба назар мерасад, назар ба популатсияҳои боқимонда.

provides for the normalization of immunological parameters and reduces the risk of the spread of purulent-necrotic process and endogenous intoxication.

Key words: diabetic foot syndrome, immunomodulator, humoral immunity, cellular immunity, T-lymphocytes.

БҚ - бемории полиэтиологӣ буда, омилҳои ба вучудоварандаи беморӣ ва оризаҳои он ҷалб кардани имкониятҳои мусори профилактикӣ, ташхисӣ ва табобатиро талаб мекунанд [4, 9]. Басомади баланди инкишофи оризаҳои фасоднок, паст шудани фаъолнокии протссесҳои репаративӣ, ба протссеси патологӣ ҷалб шудани омилҳои модарзодӣ иммунитети ҳуҷайравӣ аз зарур будани воридсозии доруҳои иммуномодулий ба табобати комплексии беморони гирифтори БҚ гувоҳӣ медиҳанд, ки таъсири онҳо ба барқарор кардани фаъолияти муҳофизати иммунӣ, фаъол соҳтани протссесҳои тоза кардани ҷарроҳӣ ва репаратсияи он нигаронида мешаванд.

Мақсади таҳқиқот. Омӯхтани ҳолати статуси иммунӣ ва арзёбии клиникии самаранокии иммуномодулятори ватанини ти мотсин дар табобати шаклҳои оизаноки синдроми попанҷаи диабетӣ.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Таҳти таҳқиқот ва табобат 125 бемори дорои шаклҳои оизадори синдроми попанҷаи диабетӣ қарор дода шуд, ки ба ду гурӯҳ чудо карда шудаанд, ки ҷинс, сину сол, довомнокии беморӣ ва вазнинии ҷараёни паталогӣ ба эътибор гирифта шуда буд.

Дар муҳлати то 14 шабонарӯзи баъди саршавии беморӣ ба статсионар 10 бемор ворид шуд, зиёда аз 14 шабонарӯз - 115 бемор. Дар бештари беморон ДК типи II - 116 нафар бемор ва типи I - 9 нафар ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми ба беморхона ворид шудан сатҳи гипергликемия ба ҳисоби миёна 14.2 ммол/л бо глюкозурия то 3% буд. Дар гурӯҳи якум (асосӣ) 65 пациент дохил шудааст, ки дар баробари табобати комплексии оперативӣ - медикаментозӣ инчунин иммуномодулятори ти-



мотсин 1.0 мл (157 мкг) - ро ба таври дохилимушакй 1 маротиба дар давоми 14 рӯз қабул кардаанд. Тимотсин аз пайвастагии координатсионии дипептиди синтетикии изолейтсил - триптофан бо иони рӯҳ (синк) иборат аст. Дар гурӯҳи дуюм 60 патсиенти дорои шаклҳои оризадори синдроми попанҷаи диабетӣ ворид карда шуд, ки дар онҳо табобати стандартии оперативӣ - медикаментозӣ дар маҷмӯъ бо иммуномодулятор тималин гузаронида шуд.

Барои баҳо додани самаранокии табобат ва муқоиса кардани натиҷаҳои ба даст овардашуда дар беморон ҳангоми дар шабонарӯзҳои 7 - ум ва 14 - ум ва ҳамчунин ҳангоми аз статсионар руҳсат шудан таҳқиқот гузаронида шуд. Самаранокии табобат низ аз рӯи возехии аломатҳои мавзеи илтиҳоб (гиперемияи атрофи ҷароҳат, пайдо шудани бофтаҳои гранулятсионӣ, возехии варамҳои атрофи ҷароҳат ва некрози бофтаҳо) баҳогузорӣ карда шуд. Дар ин маврид муҳлати тоза кардани ҷароҳат аз бофтаҳои некрозӣ ва пайдо шудани гранулятсиияи солим, ҳамчунин хурд шудани андоза ва майдони осеб ба ҳисоб гирифта шуд. Назорати динамикии ҳолати беморӣ ҳангоми дохилшавӣ ва ҷараёни протссеси ҷароҳат тибқи маълумотҳои усуљҳои клиникӣ, лабораторӣ ва инструменталии таҳқиқот анҷом дода шуд. Барои назорати самаранокии табобат таҳқиқоти динамикии микробиологӣ ва ситологиии биоптатҳои бофтаҳо гузаронида шуд, динамикаи ҷараёни протссеси ҷароҳат аз рӯи аломатҳои клиникӣ, ҳолати гемодинамикаи регионарӣ - тибқи маълумотҳои сканеркуни дуплексӣ (таҳқиқот дар базаи маркази миллии ташхис ва Маҷмааи тибии "Истиқлол"), дараҷаи паҳншавии детруксияи устухонҳо - тибқи маълумоти рентгенографияи попанҷа омӯҳта шуд.

Барои арзёбӣ кардани микродинамика ва мубодилаи бофтаҳо дар марҳалаҳои табобат динамикаи шиддати транскутани оксиген (TcpO_2) бо ёрии дастгохи TCM - 400 ширкати "Radiometer" (Дания)

мавриди таҳқиқ қарор дода шуд. Таҳқиқоти иммунологии звеноҳои ҳучайравӣ ва гуморалии иммунитет бо усули ИФА дар дастгохи Cobase 411 ва Cobas INTEGRA 400 plus, ҳамчунин таҳқиқотҳои микробиологии биоптатҳои бофтаҳо бо омӯҳтани динамикаи ҷараёни протссеси ҷароҳат аз рӯи аломатҳои клиникӣ гузаронида шуд.

Коркарди омории маълумотҳо бо ёрии пакети барномаҳои амалии "STATISTICA 6.0" (Staf Soft Inc., USA) анҷом дода шуд.

Барои бузургихои мутлақ ифодаи миёна ва ҳатоҳои ифодаҳои миёна ($M \pm m$); барои нишондиҳандаҳои сифатӣ - бузургии нисбӣ (P%) анҷом дода шуд. Муқоисаҳои ҷуфтӣ бузургихои мутлақ аз рӯи меъёри Г Манн - Уити ва T - меъёр Уилконсен, гузаронида шуд, барои муайян кардани фарқиятҳои байни гурӯҳҳо аз рӯи аломатҳои сифатӣ меъёри X² истифода карда шуд. Фарқият ба таври оморӣ бо ифодаҳои $p < 0.05$ ҳисоб карда шуд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Дар табобати комплексии беморони СПД табобати мақсадноки зиддибактериалӣ, умумимустаҳкамкунӣ, дезинтоксикатсионӣ, иммуностимулятсионӣ, қандистехсолкунанда, табобати ангиотропӣ ва доруҳои беҳтарсозандай ҳосиятҳои реологияи хун, аз рӯи нишондодҳо - плазмо - гемотрансфузиогӣ.

Ҳангоми ба беморхона дохил шудан дар ҳамаи беморон назар ба бузургихои меъёри 2 маротиба баланд шудани нишондиҳандаҳои иммунограмма ба назар расид. Таҳқиқотҳои густурдаи иммунологӣ тағиироти ҳамаи звеноҳои муҳофизати иммуниро нишон доданд (ҷадвали 1). Дар хун муҳтавои CD3 CD16 CD4 CD32 кам шуд, Т-иммунодефитсит, суст шудани функцияи Т-лимфоситҳо, ҳамчунин гиперактиватсиияи функцияи фагоситарӣ дидар шуд.

Концентратсиияи IgA и IgG дар хун дар 50% ҳолатҳо дар меъёр боқӣ монд, ки ин аз суст будани ҷавоби иммунӣ гувоҳӣ медиҳад, дар 50%-и беморон нишондиҳандаи IgM ва IgG баланд буд.



Динамикаи нишондиҳандаи звеноҳои ҳучайравӣ ва гуморалӣ дар беморони дорои шаклҳои оризадори синдроми попанҷаи диабетӣ (ШО СПД)

Нишондиҳанда	Меър	То табобат (n=125)	Шабонарӯзи 7-уми табобат			Шабонарӯзи 14-уми табобат		
			Тималин (n=60)	Тимотсин (n=65)	p	Тималин (n=60)	Тимотсин (n=65)	p
Т-лимфосит CD 3	55.00-69.00	40,1±3,0	43,4±3,2 p ₁ >0,05	58,4±4,1 p ₁ <0,001	<0,001	59,1±5,8 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	68,4±5,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	<0,05
Т-хелпер CD 4	34.00-44.00	24,3±2,2	30,3±2,1 p ₁ <0,001	43,6±3,3 p ₁ <0,001	<0,001	41,3±3,8 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	44,3±4,2 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	>0,05
Т-супрессор CD 8	17.00-23.00	15,4±1,8	17,2±2,6 p ₁ >0,05	22,3±2,2 p ₁ <0,001	<0,01	20,1±2,3 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	23,6±2,1 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	<0,05
B- лимфосит CD 20	18.00-30.00	30,2±2,8	21,4±1,7 p ₁ <0,001	30,4±2,4 p ₁ >0,05	<0,001	24,8±1,6 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	30,8±2,9 p ₁ >0,05 p ₂ >0,05	<0,001
Апоптоз CD 95	25.00-35.00	36,4±2,3	27,3±2,2 p ₁ <0,001	35,7±3,6 p ₁ >0,05	<0,001	30,3±2,7 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	35,1±3,2 p ₁ >0,05 p ₂ >0,05	<0,05
Ректсептори kIL-2 CD 25	13.00-25.00	14,1±0,9	15,6±1,8 p ₁ <0,05	25,1±2,6 p ₁ <0,001	<0,001	20,5±1,9 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	24,5±2,6 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	<0,01
Ректсептори пролифератсия CD 71	15.00-25.00	10,2±1,7	13,2±1,6 p ₁ <0,01	24,3±2,1 p ₁ <0,001	<0,001	21,9±1,5 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	24,7±2,1 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	<0,05
Фагоситоз CD 32	40.00-60.00	29,3±3,2	32,6±3,1 p ₁ >0,05	41,8±4,4 p ₁ <0,001	<0,01	50,7±4,8 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	59,3±4,8 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	<0,05
NK-ҳучайраҳо CD 16	6.00-12.00	3,6±0,6	5,3±0,9 p ₁ <0,01	11,4±2,1 p ₁ <0,01	<0,001	10,8±1,1 p ₁ <0,01 p ₂ <0,001	12,1±2,2 p ₁ <0,01 p ₂ >0,05	>0,05
Ig A	0.61-3.48	3,5±0,7	3,6±0,3 p ₁ >0,05	3,5±0,4 p ₁ >0,05	>0,05	3,1±0,2 p ₁ >0,05 p ₂ >0,05	3,4±0,3 p ₁ >0,05 p ₂ >0,05	>0,05
Ig G	5.49-15.84	8,9±1,5	9,5±1,3 p ₁ >0,05	11,1±1,2 p ₁ <0,01	<0,05	12,1±1,2 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	15,2±2,3 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	<0,05
Ig M	0.23-2.59	0,76±0,04	1,12±0,08 p ₁ <0,001	2,38±0,09 p ₁ <0,001	<0,001	2,01±0,07 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	2,51±0,08 p ₁ <0,001 p ₂ <0,05	<0,01

Эзоҳ: р - ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳо; p1 - ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондодҳо то табобат; p2 - ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондодҳо дар шабонарӯзи 7-уми табобат.

Тавре ки аз маълумоти ҷадвал бармеояд, ҳангоми ШО СПД ҳам дар вақти ворид шудан ба беморхона ва ҳам ҳангоми шабонарӯзи 7-уми табобат миқдори мутлақи лимфоситҳо (CD3, CD4, CD8) саҳехан кам мешавад. Таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳои хоси системаи иммунӣ ҳангоми ШО СПД ба таври эътимодбахш нишон дод, ки дар ҳамаи беморони таҳқиқшуда миқдори CD3, CD4, CD8, Т-лимфоситҳо хеле кам аст, ҳам-

чунин NK-ҳучайраҳои CD16. -и экспресси-вишуда низ кам шудааст. Системаи фагоситарӣ - фагоситоз CD32. осеб мебинад.

Саҳехан паст шудани ҳам миқдори ҳучайраҳои асосии фагоситарӣ ва ҳам қобилияти дошта қуштан ва ҳазм кардани микроборганизмҳо паст мешавад. Нишондиҳандаҳои иммунитети гумморалӣ камтар возех буданд ва пас аз ворид намудани тимотсин суръати тағйирёбиашон суст шуд.



Натицаҳои таҳқиқотҳои микробиологӣ нишон доданд, ки ҳангоми ШО СПД соҳтори этиологиро намояндагони гуноғуни флораҳои граммусбат ва грам-манфӣ ташкил додаанд. Дар 94,2%-и ҳолатҳо микст-инфексия ҷой дошт, ки ҳамзамон ду, се ва ҳатто бештар микроорганизмҳо кишт шудаанд. Бештар ассотсиатсияи стафилококк бо микрофлораи граммманфӣ (қламчай рӯдаҳо, энтерококк, клебсиелл) бартарӣ доштанд. Дар монокултура бештар стафилококкҳо (67,2%) кишт шудаанд. Дар ҳолатҳои алоҳида стрептококк, энтеробактерия, претей ва қаламчай сирояти синегновӣ дида шуд. Назорати динамикии микробиологӣ дар протсеси табобат дар гурӯҳи асосӣ фаъолнокии баланди зиддимикробии препаратро нишон дод, ки инро киштҳои манфӣ дар шабонарӯзи 14-ум дар 64% ҳолат тасдиқ мекунанд, дар гурӯҳи назоратӣ киштҳои манфӣ дар шабонарӯзи 14-ум ба мушоҳида нарасид.

Таҳлили натицаҳои таҳқиқотҳои ситологӣ нишон доданд, ки дар шабонарӯзи 1-уми пас аз амалиёти ҷарроҳӣ дар ситограммаҳо дар ҳамаи беморон миқдори зиёди тухмҳуҷайраҳои дегенеративӣ тағиیرёфта муюян карда шуд. Миқдори лейкоситҳои сегментоядроӣ то 80% расид. Бо тоза кардани ҷароҳати фасодӣ аз массаҳои некрозӣ дар ситограммаҳо миқдори лейкоситҳои дегенеративӣ тағиیرёфтai полиморфӣ-ядроӣ кам шудан гирифт, ҳамзамон миқдори шаклҳои ҷавони лейкоситҳои нейтрофилӣ бо соҳтори меъёй ва тарҳои дақиқ зиёд шуд. Зиёд шудани миқдори макрофагҳо, дар ҷароҳат мавҷуд будани полиblastҳо ва дар муҳлатҳои барвақт ба ҳадди профиброластҳо ва фиброластҳо пухта расидани онҳо нишондиҳандай таъсири хуби таъсири тисмотсин ба ҷараёни протсеси ҷароҳат ба ҳисоб мераванд.

Таҳқиқотҳои анҷомдодашуда самаранокии баланди тимотсинро ҳамчун доруи бехтарсозандай протсеси регенеративӣ дар

Ҷадвали 2

Хусусияти амалиёти ҷарроҳӣ ва муҳлатҳои иҷроқунии онҳо дар беморони дорои ШО СДП

Ҳамагӣ:	Гурӯҳи асосӣ			Гурӯҳи назоратӣ		
	Фаврӣ	Таъцилӣ	Накшавӣ	Фаврӣ	Таъцилӣ	Накшавӣ
I. Экзартикулятсияи ангуштони попанҷа бо резексияи сараки устухонҳои миёнпанҷаи по:						
- яу ангушт	6	9		7	9	
-ду ва зиёда ангушт	7	5		5	6	
II. Ампутатсияи трансметатарзалии попанҷа	7	5		7	6	
III. Чок кардани флегмони попанҷа ва соқ	45	-		47		
IV. Некрэктомия	39	91		42	105	
V. Катетеризатсияи шарёни поёни эпигастралӣ	11	-		10		
VI. Ивазкунии пластикии дефекти бофтаҳо			12			11
VII. Остеотрепанатсияи реваскулизатсионӣ	9	7		7	8	
VIII. Ампутатсияи баланд:						
- дар сатҳи рон	1	1		2	2	
- дар сатҳи соқ	3			5	6	
Ҳамагӣ	128	118	12	132	142	11



беморони дорои ШО СПД муайян кардан. Дар заминаи табобати комплексии анчомдодашидаи bemoroni (гурӯхи асосӣ) ШО СПД тавассути тимотсин динамикаи возеҳи мусбати протссеси ҷароҳат ба назар расид. Дар рӯзи 7-уми баъди сар кардани курс чиркшорӣ дар 41 bemor қатъ гардид, ҷароҳат тоза шуда бо гранулятсияи хуб пӯшонида шуд, эпителизатсияи фаъоли канорӣ ба амал омад.

Дар 18 bemori боқимонда кам шудани чиркшорӣ дар рӯзи 9-ум ба қайд гирифта шуд. Дар гурӯхи назоратӣ қатъ шудани чиркшорӣ дар рӯзи 16-уми баъди сар кардани табобат бо тималин ва минбаъд тоза намудан ва ба вучуд овардани гранулятсияи ҷароҳат ба амал омад. Натиҷаи мусбат аз истеъмол кардани тимотsin дар 90,7%-и bemoron бо кам шудани муҳлати табобати статсионарӣ аз 41,1 3,8 то 24,1 2,1 шабонарӯз ба назар расид.

Таҳлили натиҷаҳои табобати ҷарроҳӣ нишон медиҳанд, ки амалиётҳои майдаи ҷарроҳӣ ҳангоми протссесҳои фасодиву не-крозӣ бояд, ки ҳамчун марҳалai омодагӣ ва м инбаъд қатъ кардани (ампутатсияи) андомҳо баррасӣ карда шавад. Вайро ба ампутатсияҳои сарфакоронаи дисталии андомҳои поёнӣ бо мақсади нигоҳ доштани андом ва ё ақаллан функцияи такягоҳии вай дохил мекунанд.

Зиёд шудани миқдори амалиётҳои майдаи ҷарроҳӣ бинобар рӯх додани ҳолатҳои такроран ҷарроҳӣ кардани попанҷа аз хусуси давом ёфтани протссеси чиркшорӣ-не-крозӣ амалӣ карда мешаванд. Табобати

зидди бактериалий бо дар назардошти паҳншавии протссеси чиркшорӣ-некрозӣ ва ҳасосияти микрофлора ба антибиотикҳо гузаронида шуд. Таъсири хуби клиникӣ, тибқи муоинаҳои мо, тавасути воридсозии дохиливаридии оғлоксатсин (то 1,0 г/ш/р.) дар якҷоягӣ бо метрогил (то 1,5 гш/р.) ё сефтазидим (то 1,0 г/ш/р.) бо метрогил (то 1,5 г/ш/р) ба даст оварда мешавад. Миқдори ампутатсияҳои баланд дар bemoroni гурӯхи назоратӣ 15 (25,0%), дар гунӯхи асосӣ бошад 5 (7,6%) -и bemoronро ташкил дод. Фавтияти умумӣ дар bemorone, ки тималин гирифтаанд (гурӯхи назоратӣ) - 20% (12 bemor) буд. Сабаби асосии фавти bemorон инфаркти миокард - дар 2 таҳқиқот, тромбоэмболияи шарёни шушҳо- дар 2 ҳолат, дар 8 ҳолати боқимонда сабаби марги bemorон эндотоксикози давомнок буд. Ҳангоми истеъмол кардани томотsin фавтият дар 5(7,6%)-и bemoroni гурӯхи асосӣ ба қайд гирифта шуд. Дар 2 ҳолат сабаби марг инфаркти миокард, дар 3 ҳолат зуҳуроти эндотоксикози давомнок буд.

Бо мақсади асоснок кардани истеъмоли тимотsin мо исбот намудани эътиимодно-кии фарқияти фавқиятро дар миёни ҳарду гурӯҳ ҳисобидем (чадвали 3).

Тавре ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, истифода кардани тимотsin имконият медиҳад, ки фавтият аз дараҷаи баланд ($p<0,05$) поён оварда шавад, ки ин аз таъсирбахшии олии иммономодулятори ватанини тимотsin дар табобати комплексии ШО СПД ва барвақт қатъ кардани эндотоксикоз таҳти таъсири он вобаста аст.

Чадвали 3

Тавсифи муқоисавии фавтият дар байни bemoroni гурӯхи асосӣ ва гурӯхи нвазоратӣ бо истифода аз тимотsin

Нишондиҳанда	Гурӯхи асосӣ (n=65)		Гурӯхи назоратӣ (n=60)		p
	Абс	%	Мутл.	%	
Фавтият	5	7,7	12	20,0	<0,05

Эзоҳ: p - ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳо

Ҳамин тавр, аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқотҳои мо табобати иммуностимулятсиониро якҷоя бо ислоҳи мубодилаи карбогидра-

тҳо, қатъ кардани протссеси сироятӣ, ишемияи ниҳоӣ ва табобати антикоагулянтӣ истифода кардан зарур аст. Танҳо тавассу-



ти мацмүй ин чорабиниҳои табобатӣ мӯътадилшавии нишондиҳандаҳои иммунологоро таъмин ва хатари паҳншавии протсеси фасодӣ-некрозӣ ва интоксикатсияи эндогениро кам кардан имконпазир аст. Дар заманаи табобати комплексии гузаронидашуда дар беморони гирифтори СПД бо истифодаи тимотсин динамикаи хуби мусбати просеси ҷароҳат ба назар расид, ки ислоҳи самараноки ихтилолҳои иммунологӣ ва маҳдудшавии протсеси фасодӣ -некрозиро таъмин кард.

Хулоса

1. Паст шудани фаъолнокии функционалии звеноҳои Т-хӯҷайравӣ ва гуморалии иммунитет дар беморони гирифтори ДП барои пайваст шудани сирояти дувумӣ дар беморони дорои ШО СПД мусоидат мекунад, ки барои вай ҷараёни давомнок хос аст.
2. Истифодаи тимотсин дар табобати комплексии беморони дорои ШО СПД иммунитети гуморалий ва хӯҷайравиро мӯътадил месозад, ки ин протсеси репаратсияи ҷароҳат ва давомнокии бистаришавиро кам месозад.

АДАБИЁТ

1. Биниенко М.А., Коцлова А.А., Давыденко В.В., Власов Т.Д. Использование дермально-го эквивалента для ускорения заживления трофических язв при синдроме диабетической стопы // Вестник хирургии. - 2016. - Т. 175, №5. - С. 63-68.
2. Гавриленко А.В., Котов А.Э., Лоиков Д.А. Результаты лечения критической ишемии нижних конечностей у больных сахарным диабетом // Анналы хирургии. - 2013.- №6. - С.48.
3. Галимов О.В., Ханов В.О., Иванов А.В. Комплексный подход в терапии больных с синдромом диабетической стопы // Хирургия. - 2014.- №3. - С.80-85.
4. Галимов О.В., Ханов В.О., Сайфуллин Р.Р. Синдром диабетической стопы: принципы комплексного лечения // Вестник хирургии. - 2015. - Т. 174, №5. - С. 61-65.
5. Дедов И.И., Шестаковой М.В., Сунцов Ю.И. Результаты реализации подпрограммы "Сахарный диабет" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007-2012 годы" // Сахарный диабет.- 2013.- Т. 16, №25. Спецвып. 2. - С. 2-16.
6. Князевская Е.Э., Яхина В.В. Эндоваскулярные технологии в лечении больных с нейроишемической формой синдрома диабетической стопы // Бюлл. мед.интернет-конференций. - 2014.- №4. - С. 15-22
7. Удовиченко О.В., Коротков И.Н., Герасименко О.А. Доступность и эффективность ре-васкуляризирующих вмешательств у амбулаторных больных с нейроишемической фор-мой синдрома диабетической стопы // Эндокр. хир. -2011.- №2.- С-39-48.
8. Шумков О.А., Лобарский М.С., Алтухов И.А. Реализация мультидисциплинарного под-хода к лечению синдрома диабетической стопы: роль ангиохирурга // Хирургия.- 2013.- №11.- С. 9-15.
9. Morbach S., Furchert H., Groblinghoff U. Long-term prognosis of diabetic foot patients and their limbs: amputation and death over the course of a decade // Diabetes Care.- 2012.- Vol. 35, №10.- P. 2021-2027.



ИНТЕГРАЦИЯ ТИБИ ИСБОТКУНАНДА ДАР ОМҮЗИШИ ФАННИ ТИБИ ОИЛАВЙ

М.П.Носирова, Д.И.Иномзода

Кафедра тибби оилавии №2 (мудири кафедра - н.и.т., дотсент Ёдгорова М.Ч.) -и
ДДТТ ба номи Абұалы ибни Сино

Носирова Матлюба Пулотовна - дотсентти кафедраи тибби оилавии №2 ДДТТ ба номи Абұалы ибни Сино, н.и.т., тел.: - 907 97 72 02, E-mail: matlyuba61@mail.ru

Инъомзода Ч.И. - дотсентти кафедраи тибби оилавии №2 ДДТТ ба номи Абұалы ибни Сино, н.и.т., тел.: 919 01 44 14, E-mail: jura.inomzoda@inbox.ru

Имрұз табиб омүзиш ва мукаммалгардан пайвастай дониши худро то охирі фальолияти тиббиаш қатъ карда наметавонад, яғне то он даме, ки ү кор мекунад, вазифадор аст аз худи кассб омүзід ва на танҳо бағочи доимо пуррашавандай доништу маълумоти назарияйй, балки тақрибаи арзиманд, амалы ва мунтазам таҳлилшавандай худ ва дигаронро хосил намояд. Стандартҳои муолиҷа ва тавсияҳои клиникӣ (ТК) мавзұйхой асосии тибби исботшуда (ТИ) бокей мемонанд. Принципои ТИ барои ом-

ўзиш ахамияти калон доранд, зеро донишщүён ва табибони چавоне, ки тақрибаи муолиҷа кардани беморонро надоранд, бештар зери таъсири омилҳои субъективианд, аз ин сабаб, дар онҳо ба осонӣ тасаввроти нодурусти муносибатҳо ба муолиҷаи ягон нағуд беморй ташаккул меёбад. Махз дар муассисаҳои олии тиббӣ ба таҳлили танқидии иттилооти илмӣ ва адабиёти мусир талқин кардан мебояд.

Калимаҳои калидӣ: тибби оилавӣ, таҳсилот, тибби исботкунанда.

ИНТЕГРАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

М.П.Носирова, Д.И.Иномзода

Кафедра семейной медицины №2 (заведующий кафедрой - к.м.н., доцент Ёдгорова М.Дж.) ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Носирова Матлюба Пулотовна - доцент кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино к.м.н., тел.: 907 97 72 02, E-mail: matlyuba61@mail.ru

Инъомзода Дж.И. - доцент кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино к.м.н., тел.: 919 01 44 14, E-mail: jura.inomzoda@inbox.ru

Современный врач не должен прекращать свое непрерывное обучение и совершенствование до конца своей врачебной деятельности, т.е. пока врач работает, он обязан продолжать учиться и накапливать не только постоянно пополняющийся багаж теоретических знаний и данных, но и неоценимый, практический, постоянно анализируемый опыт (свой и других). Стандарты лечения и клинические рекомендации (КР) остаются главными объектами ДМ. Принципы ДМ имеют большое значение

для преподавания, т.к. студенты и молодые врачи, не имеющие опыта лечения больных, наиболее подвержены влиянию субъектививых факторов, из-за чего у них достаточно легко формируются ложные представления о подходах к лечению тех или иных болезней. Именно в медицинских вузах следует прививать стремление к критическому анализу научной информации и современной литературы.

Ключевые слова: семейная медицины, обучение, доказательная медицина



INTEGRATION OF EVIDENCE MEDICINE IN TEACHING SUBJECT OF FAMILY MEDICINE

M.P.Nosirova, D.I.Inomzoda

Department of family medicine №2 (head of the department - c.m.s., associate professor Yodgorova M.J.) of Avicenna Tajik State Medical University

Nosirova Matluba Pulotovna - associate professor of the department of family medicine №2 of Avicenna TSMU c.m.s., tel.: 907 97 72 02. E-mail: matlyuba61@mail.ru

Inomzoda J.I. - associate professor of the department of family medicine №2 of Avicenna TSMU c.m.s., tel.: 919 01 44 14. E-mail: jura.inomzoda@inbox.ru

Introduction. Today, a doctor should not stop his continuous learning and improvement until the end of his medical practice, i.e. while the doctor is working, he is obliged to continue to learn and accumulate not only a constantly growing baggage of theoretical knowledge and data, but also invaluable, practical, constantly analyzed experience (his own and others). Treatment standards and clinical recommendations (CR) remain the main objects of EM. Principles of EM are important for teaching, because Students and young doctors who do not have experience in treating patients are the most susceptible to the influence of subjective factors, because of which they sufficiently easily form false ideas about the approaches to the treatment of certain diseases.

Aim: To study of international experience in the integration of evidence-based medicine in the teaching of the subject of family medicine in order to optimize the family medicine training program at the university.

Methods of investigation: To search for sources of the review key words were used on the appropriately programmed subject: family medicine, education based, evidence based medicine.

Мухиммият. Расондани ёрии аввалини амбулаторӣ ба патсиентони тамоми гурӯҳҳои синну солӣ, таъмини маҷмӯӣи саломатии одам ва тамоми аъзои оилаи он вазифаи тибби оилавӣ мебошад. Дар байни ҷараёни афзоишёбандай иттилооти тиббӣ мушкилот: интихоби тибби анъанавӣ ё алтернативӣ, "денишгоҳӣ" ё ҳалқӣ, ватанӣ ва ё гарбӣ. Минбаъд ҳалли интихоби муносибати ба амалия, таҷриба, интуитсия, ба ман-

Results. The Department of Continuing Education at Oxford University, led by internationally recognized experts and trainers, has received worldwide recognition for its high-quality teaching program.

In the curriculum of the California Family Medicine Hospital, such a topic as evidence-based medicine takes the second place.

Mayo Medical School of Evidence-Based Medicine contains a curriculum for teaching evidence-based medicine in the second and third years of study and has the goal of teaching the practice of using data obtained from clinical studies in the daily work of a family doctor.

Conclusions. A student, who is familiar with the principles of evidence-based medicine and is well-versed among a large flow of medical information, and later, by becoming a family doctor, will be able to find the most suitable solution for the patient's problem. It is in medical schools that one should inculcate a desire for a critical analysis of scientific information and modern literature.

Keywords: family medicine, education, evidence-based medicine

тиқи тасаввуроти илмӣ ё дар исботҳои са-маранокӣ ва бехатарии дар раванди озмои-шҳои соғдилона (садиқона) ҳосилшуда, аз он вобастагӣ дорад, ки то чӣ андоза до-нишҷӯ - дар оянда табиби оилавӣ, ба таври назариявӣ ва амалӣ аз тибби исботкунанда воқиф аст [1]. Тибби исботкунанда истифодаи соғдилона, таваҷҷуҳпазир ва бо исти-фодаи оқилонаи дастоварҳои беҳтарини мусоир барои муолиҷаи ҳар як патсиент



асосёфттаро пешбинӣ мекунад (Sackett D.L. et al., 1996). Мақсади асосии ворид кардани принсипҳои тибби исботкунанда ба системаи омӯзиши тибби оилавӣ - ба омӯзиш фаро гирфтани мутахссисони оянда аз имкониятҳои истифодаи онҳо дар баҳодиҳии адабиёти тиббӣ, минбаъд бошад, барои оптимизатсияи сифати расондани ёрии тиббӣ аз нуқтаи назари бехатарӣ, самаранокӣ, арзиш ва дигар омилҳои муҳим мебошад [2]. Дар фарқият аз аксарият муносибатҳои дигари методологӣ, тибби исботкунанда (ТИ), бо назардошти тамоми ҷанбаҳои иқтисодии раванди муолиҷа, ба баҳодиҳии комилиқиёсии самаранокӣ ва бехатарии истифодаи маводи алоҳидаи доруӣ барои муолиҷаи ҳолатҳои мушаҳҳаси патологӣ ва ба такмил додани тавсияҳои клиникӣ низ имкон медиҳад [3].

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши таҷрибаи байнамилалии интегратсияи тибби исботкунанда дар омӯзиши фанни тибби оилавӣ барои оптимизатсияи барномаи таълими тибби оилавӣ дар донишгоҳ.

Маводи таҳқиқот. Пас аз амалигардонии ҷустуҷӯ 57 300 000 сарчашма дарёфт шуд, дар се базаи зерини маълумот таваққуф кардан, қарор карда шуд: Маркази оксфордии тибби исботкунанда (Department of Continuing Education at Oxford University - october 2013) www.cebm.net, Беморхонаи калифорниягии "Тибби оилавӣ" (USC/ California Hospital Family Medicine Residency, ноябрис 2010, ноябрис 2012.) Ошибка! Недопустимый объект гиперсыкли., Мактаби тибби исботкунандаи Майо (Mayo Medical School Evidence Based Medicine Curriculum, December 1999 - june 2011) <http://www.mayo.edu/research/faculty/west-colin-patrick-m-d-ph-d/bio-00027800>.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Мактаби тиббии Тибби исботкунандаи Майо (Mayo Medical School Evidence Based Medicine Curriculum, December 1999 - June 2011) нақшай таълимии омӯзиши фанни тибби исботкунанда дар солҳои таҳсили дуюм ва сеюмро дошта, мақсад аз он омӯзиши таҷрибаи истифодаи маълумоти аз таҳқиқоти клиникӣ дар кори ҳамарӯзai табиби оилавӣ

хосилшуда мебошад. Намуди машғулиятҳои таълими дар гурӯҳҳои хурд - ба таври интегративӣ (муколамавӣ), дар гурӯҳҳои калон машғулиятҳои лексионӣ мебошад. Муаллифон N. Donner-Banzhoff, L.F., H-W Hense, RK, and K. Weyscheider асбоби муайянкунандаи самаранокии омӯзиши донишҷӯён ба принсипҳои тибби исботкунанда, инчунин имкониятҳои истифодаи иттилооти миқдорӣ аз таҳқиқоти нашршуда барои ҳалли проблемаҳои мушаҳҳас новобаста аз синну сол ва ҷинси патсиентон такмил додаанд [4,5]. Хар сол аз 192 то 203 донишҷӯй даври дусолаи таълимро гузашта, се маротиба: пеш аз омӯзиши фанни тибби исботкунанда, пас аз даври қӯтоҳ ва пас аз анҷоми даври давомнок дар курси сеюм ба санҷиши тестӣ супориданд. Баҳодиҳии донишҳо бо истифодаи саволномаи "Берлин" ва "Фресно" гузаронда мешуд. Муҳиммияти тибби исботкунанда, ҳам барои таҳсилоти тиббӣ ва ҳам барои амалияи клиникӣ, бо баҳодиҳии мӯътадил баланд то оғози давр (балли миёна аз 3,7 то 4,0 аз 5 балли имкон-пазир) қайд шуд. Ин қиматҳо муддати қӯтоҳи даври компоненти нақшай таълими мутобиқан то 4,2 ва 4,5 (ҳарду $p < 0,001$) зиёд шуда, пас аз даври сеюм низ устувор баланд қайд шуданд.

Дар нақшай таълимии беморхонаи Калифорния "Тибби оилавӣ" мавзӯи тибби исботкунанда ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Муаллиф доктор Гектор Флорес тасдиқ мекунад, ки проблемаи асосии тандурустии мусосир бозсозии техникиӣ (аз нав таҷҳизонидан) мебошад. Ӯ ба тарафдории ёрии тиббии ниҳоят таъсирбахшे баромад мекунад, ки дар пойгоҳи ёрии аввалияи тиббӣ-санитарӣ, координатсионӣ, бехавф, босифат ва дастрас барпо шуда, бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ, ба принсипҳои тибби исботкунанда: "100% вакт ба 100% патсиент" асос меёбад.

Барномаи тибби оилавӣ ба сифати фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ, аз тарафи донишҷӯён тайёр кардан ва гузарондани конференсияҳо, презентатсияҳо, тартиб додани лоиҳаҳо роектов доир ба тибби исботкунандаро дар бар мегирад. Барои беҳтар-



созии маҳоратҳои амалии ҳал кардани супоришҳои ситуатсионӣ, таҳтаи маҳсусе истифода мешавад, ки дар он патсиентон саволи марбути саломатиашонро навишта метавонанд.

Департаменти таҳсилоти муттасили Университети Оксфорд бо роҳбарии коршиносони байналмилалӣ-эътирофшуда ва мураббиён, барои омӯзиши босифати барномаи Маркази тибби исботкунанда дастгирикунанда, соҳиби эътирофи умумиҷаҳонӣ шуданд. Модули мазкур барои донишҷӯён, табибони оянда, мутахассисони рasonандай ёрии аввалини тиббӣ-санитарӣ, менечерҳои тандурустӣ, муҳаққиқони клиникӣ, рӯзноманигорони тиббӣ ва дигар мутахассисони тиббӣ ва соҳаи фарматсевтии дар баҳодиҳии танқидии иттилоот ниёзманд таъйин шудааст. Мақсади ин барнома омӯзиши малакаҳои муайянкуни ҷанбаҳои марказии ёрии илман асосноки тиббӣ, аз ҷумла баҳодиҳии навъҳои гуногуни таҳқиқоти таснифотии клиникӣ, шарҳои системавӣ, муоинаҳои ташхисӣ ва пешгӯӣ мебошад. Annette Pluddemann қайд мекунад, ки баҳодиҳии танқидии таҳқиқотҳо яке аз сангҳои биноии тандурустии асоснокшуда мебошад, муҳим - фаҳмидани маълумоти асосии оморӣ, инчунин имконпазирии дар амалия истифода кардани натиҷаҳои ҳосилшуда мебошад. Муаллифон ба хулосае оманд, ки тибби исботкунанда раванди омӯзиши якумрӣ ва мустақилона мебошад ва

муошират бо патсиентон ба ҳосил кардани тасаввурот доир ба ташхис, пешгӯӣ, табобат ва дигар маълумоти муҳимми клиникии ёрии аввалини тиббӣ - санитарӣ имконият фароҳам меорад.

Хулоса. Дар асоси гуфтаҳои боло, зарурати ба донишҷӯён омӯзонидани стандартҳои тибби исботкунанда бо мақсади азхудкуни донишҳо ва малакаҳо, барои имконпазирии таъсиррасонии мусбат ба патсиентон мувофитки мақсад аст. Ҳамзамон, дар асоси тибби исботкунанда, мунтазам ба-ланд бардоштани сатҳи дониши ҳайати омӯзгорони кафедраҳои гуногуни донишгоҳ, аз як тараф, дар раванди таълим ба истифодаи исботҳои беҳтарини мусоби мон дода, аз тарафи дигар, ҳамчун асбоби хуби таълим хизмат карда метавонад, ки ба дараҷаи олий донистани он аз қасбияти ба-ланди омӯзгор шаҳодат медиҳад. Инчунин қайд мекунем, ки таъсири мусбати интегратсияи назария ба амалия, ҳангоми донишҷӯи аз принципҳои тибби исботкунанда бархӯрдор ва дар байни ҷараёни қалони иттилооти тиббӣ ҳуб мавқеи худро муайянкарда, минбаъд, ҳангоми табиби оилавӣ шудан, ҳалли нисбатан мувоғиқтари мушкилоти патсиентонро ёфта метавонад.

Ҳамин тавр, пайравии доимии стандартҳои тибби исботкунанда, ба омӯзиши са-мараноку қасбӣ ва такмили ихтисоси сари-вақтии ҳайати тиббӣ имкон медиҳад.

АДАБИЁТ

1. <http://www.emcmos.ru/ru/profession/a13738/> Е.Аветисов. Семейная медицина - комплексный подход к здоровью. 2013.
2. West CP, McDonald FS. Evaluation of a longitudinal medical school evidence-based medicine curriculum: a pilot study. J Gen Intern Med. 2008; 23:1057-1059. doi: 10.1007/s11606-008-0625-x.
3. Khan KS, Coomarasamy A. A hierarchy of effective teaching and learning to acquire competence in evidence-based medicine. BMC Med Educ. 2006;6:59. doi: 10.1186/1472-6920-6-59.
4. Fritzsche L, Greenhalgh T, Falck-Ytter Y, Neumayer H-H, Kunz R. Do short courses in evidence based medicine improve knowledge and skills? Validation of Berlin questionnaire and before and after study of courses in evidence based medicine. BMJ. 2002; 325:1338-1341. doi: 10.1136/bmj.325.7376.1338.
5. Ramos KD, Schafer S, Tracz SM. Validation of the Fresno Test of competence in evidence based medicine. BMJ. 2003; 326:319-321. doi: 10.1136/bmj.326.7384.319.



ЧАНБАҲОИ ТИББӢ-ИҼТИМОИИ ОШКОРКУНИИ БАРВАҚТИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРЁНӢ ДАР МАКТАБАЧАГОН

М.П. Носирова, З.К. Умарова1, Р.П. Пачаева2

Кафедраи тибби оилавии №2 (мудири кафедра - н.и.т., дотсент Ёдгорова М.Ч.) ДДТТ-и ба номи Абӯалӣ ибни Сино, МД МИК Педиатрия ва ҷарроҳии кӯдаконаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Носирова Матлюба Пулотовна - доценти кафедраи тибби оилавии №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т., тел.: 907 97 72 02, E-mail: matlyubab1@mail.ru

Умарова Зарифа Косимовна - профессори кафедраи тибби оилавии №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, д.и.т., тел.: 919 98 58 80

Пачаева Розия Пулатовна - мутахассиси пешбари илмии МД МИК Педиатрия ва ҷарроҳии кӯдаконаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тел.: 918 61 47 13

Дар таҳқиқотҳои солҳои охир фишорбаландии шарёнӣ (ФШ) дар 8,5 %-и наврасон ва шахсони синни ҷавони ҷумҳурии мошкор карда шуд. Проблема то ҳанӯз муҳим боқӣ мемонад, зеро шиддатёбии беш аз ҳадди психоэмотсионалий ва ҳолатҳои стрессӣ, одатҳои бад, вазни барзиёди бадан омилҳои моилкунандай бемории фишорбаландӣ дар қалонсолӣ мебошад. Дар мақола муаллифон ҳолати системai дилу рагҳои хонандагони мактаби таҳсилоти умумиро омӯхта, омилҳои ҳавфовари ташаккули

ФШ дар 846 мактаббачагони сифҳои 5-ум то 11-ум таҳлил кардаанд. Афзоиши бартаридоштаи нишондиҳандаҳои беморшавии системаи дилу рагҳо дар хонандагони синфҳои 10 ва 11 қайд мешавад. Омилҳои ҳавфовари инкишофи ФШ дар хонандагон, дар оила мавҷудияти ҳешовандони гирифтори бемориҳои дилу рагҳо, вазни барзиёд ё фарбехӣ, фаъолнокии кама ҷисмонӣ, истемоъли тамоку низ мебошанд.

Калимаҳои қалидӣ: хонандагони мактаб, фишорбаландии шарёнӣ, омилҳои ҳавфовар.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ШКОЛЬНИКОВ

М.П. Носирова, З.К. Умарова, Р.П. Пачаева

Кафедра Семейной медицины №2 (заведующий кафедрой - к.м.н., доцент Ёдгорова М.Дж.) ТГМУ имени Абуали ибни Сино, ГУ НКЦ Педиатрии и детской хирургии Таджикистана

Носирова Матлюба Пулотовна - доцент кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, к.м.н., тел.: 907 97 72 02, E-mail: matlyubab1@mail.ru

Умарова Зарифа Косимовна - профессор кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, д.м.н., тел.: 919 98 58 80

Пачаева Розия Пулатовна - ведущий научный сотрудник ГУ НКЦ Педиатрии и детской хирургии Республики Таджикистан, тел.: 918 61 47 13

В исследованиях последних лет выявлено, что артериальная гипертония у 8,5% подростков и лиц молодого возраста нашей республики. Сегодня эта проблема стала актуальной, так как психоэмоциональное перенапряжение и стрессовые ситуации, вредные привычки, избыточная масса

тела являются предрасполагающими факторами гипертонической болезни в старшем возрасте. В статье авторами изучается состояние сердечнососудистой системы учащихся общеобразовательной школы, анализируются факторы риска формирования АГ у 846 школьников с 5-го по



11-й классы. Отмечено преимущественное увеличение показателей заболеваемости сердечнососудистой системы у школьников 10-11-х классов. Факторами риска развития АГ у учащихся явились также наличие в семье родственников с сердечносо-

судистыми заболеваниями, избыточный вес или ожирение, низкая физическая активность, курение пассивное или активное.

Ключевые слова: учащиеся, артериальная гипертензия, факторы риска.

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF EARLY DETECTION OF ARTERIAL HYPERTENSION AT SCHOOLCHILDREN

M.P. Nosirova, Z.K.Umarova, R.P. Pachaeva

Department of family medicine №2 (head of the department - c.m.s., associate professor Yodgorova M.J.) of Avicenna TSMU, SI SCC of Pediatrics and Pediatric Surgery of Tajikistan

Nosirova Matluba Pulotovna - associate professor of the department of family medicine №2 of Avicenna TSMU, c.m.s. tel.: - 907 97 72 02, E-mail: matlyuba61@mail.ru

Umarova Zarifa Kosimovna - Professor of the department of family medicine №2 of Avicenna TSMU, MD. tel.: 919 98 58 80

Pachaeva Rosia Pulatovna - leading researcher of the State Pediatrics and Pediatric Surgery Center of the Republic of Tajikistan, tel.: 918 61 47 13

Introduction. In studies of recent years, arterial hypertension was detected in 8.5% of adolescents and young people in our republic. The problem still remains relevant as psycho-emotional overstrain and stressful situations, bad habits, overweight are predisposing factors of hypertension in older age.

Aim: The aim of the study is to estimate the incidence and study the risk factors for the formation of hypertension in schoolchildren, as well as to determine the detection of hypertension in the outpatient setting.

Methods of investigation: In the article, the authors study the state of the cardiovascular system of secondary school children; analyze the risk factors for the formation of hypertension in 846 school children from the 5th to the 11th grades.

Мухиммият. Проблемай бемории фишорбаландии шарёнӣ (ФШ) на танҳо дикқати терапевтҳо, кардиологҳо ва педиатрҳоро, балки таваҷҷӯҳи дақиқи табиони оилавиро низ ҷалб қардааст. Сабаби ин, ба таври назаррас "ҷавон" шудани нахустин ФШ буда, дар кӯдакон, махсусан дар наврасон зиёд вомехӯрад. Робитаи

Results. The predominant increase in the incidence of the cardiovascular system in schoolchildren of 10-11th grades was noted. Risk factors for hypertension among schoolchildren were also the presence of relatives in the family with cardiovascular diseases, overweight or obesity, low physical activity, and passive or active smoking.

Conclusions. Early detection of high blood pressure in children and adolescents, burdened with hypertension, heredity, knowledge of the psychological climate of the family will determine the ability of the family doctor to significantly more effectively organize the prevention of hypertension in young people.

Key words: schoolchildren, arterial hypertension, risk factors.

зичи фишори баланди шарёнӣ бо минбаъда инкишофи бемории гипертоникӣ, муносибати бодиқкатонаи ҳар як ҳолати баландшавии фишори хуни (ФХ) кӯдаконро талаб мекунад [1,2,5].

Дар байни бемориҳои музмини ғайри-сироятии калонсолон, гипертонияи шарёнӣ (ГШ) яке аз ҷойҳои аввалро ишғол



мекунад. Доир ба зарурати ба назар гирифтани балогат муаллифон ишора мекунанд [8,9], ки ҳангоми синну соли якхела, сатхи нисбатан баланди ФХ дар духтарони ҳайзбин мушохида мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки муҳаққиқон [6,7] баландшавии ФХ-ро бо зиёдшавии синну сол, нисбат ба ФХ-и диастоликӣ (афзоиш тақрибан 0,5 мм сут. сим. дар як сол), дар ФХ-и систоликӣ (аз валодат то 20-солагӣ дар писарон ба ҳисоби миёна ба 2 мм сут. сим., дар духтарон бошад, ба 1 мм сут. сим. дар як сол) нисбатан восехтар қайд мешавад. Дар 10 - 13-солагӣ ФШ-и систоликӣ, одатан, аз духтарон, пас аз 13-солагӣ бошад, аз писарон баландтар аст. Нуқтаи назари аксарият олимон оиди робитаи сатхи ФХ ва вазни бадан мухолиф аст. Бо вучуди ФХ-и на ҳама одамони фарбех баланд будан, аксарияти патсиентони мубталои баландшавии ФХ, вазни барзиёди бадан дошта, бузургии иловашавии вазни бадан бо зиёдшавии синну сол бо хавфи инкишофи ФШ марбут аст. Шаҳодатҳои зиёде вучуд доранд, ки дистонияҳои рагӣ дар кӯдакон (аз чумла, аз рӯи навъи фишорбаландӣ) ба бемориҳои тамоюли ирсидошта дохил мешаванд. Фарз бар ин аст, ки ҳар як одам тавсифҳои муайяни ирсияти фаъолияти системаи вегетативӣ дорад [3,4], ки дар наҷбати худ бо ҳусусиятҳои инфириодӣ, ба монанди пуризтиробӣ, депрессия ва вахм (тарс), ки ба ташаккули патологияи соматикӣ мусоидат мекунанд, зич алоқаманд мебошанд. Масъалаи муҳим (ҳалталаб) - масъалаи мувофиқи мақсад будани ҷенкунии ФХ дар синни кӯдакӣ ва наврасӣ мебошад.

Мақсади таҳқиқот - баҳодиҳии сатхи беморшавӣ ва омӯхтани омилҳои ҳавфовари ташаккули ФШ дар хонандагони мактаб, инчунин гузарондани баҳодиҳии ошкоркунии ФШ дар шароити амбулаторӣ.


Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқот доир ба омӯзиши ҳолати системаи дилу рагҳои хонандагон дар пойгоҳи мактаби таҳсилоти умумӣ, муддати ду сол гузаронда шуд. Ҳамагӣ 846 хонандай син-

фҳои 5 то 11-юм ба муюна фаро гирифта шуданд, ки писарон 463 (54,7%), духтарҳо 383 (45,3%)-ро ташкил карданд. Мактаббачагон ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд. Ба гурӯҳи якум хонандагоне дохил буданд, ки бо ягон намуди варзиш шуғл дошта, речаҳои рӯз, истироҳат ва гизогириро риоя мекарданд; оиди тарзи солими ҳаёт каме ҳам бошад, тасаввурот дошта, онро риоя мекарданд. Ба гурӯҳи дуюм мактаббачагоне дохил буданд, ки ҳатто ба варзиши пагоҳирӯзӣ машғул набуданд; речаҳои ғизо, рӯз ва истироҳатро риоя намекарданд ва оиди тарзи ҳаёти солим тамоман маълумот надоштанд.

Баҳодиҳии маҷмӯи ҳолати саломатии хонандагони мактаби таҳсилоти умумӣ давоми ду соли таҳсил гузаронда шуд. Муайянкунӣ сатхи фишори шарёнӣ бо ёрии сfigmomanometr ва фонендоскоп тибқи усули Коротков амалӣ карда мешуд. Ба хонанда дар ҳолати нишаста, пас аз оромии панҷдақиқаина, ба китфи чап манжета пӯшонда, се маротиба бо танаффуси дудақиқаина фишори шарёнӣ чен карда мешуд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Таъсири маҷмӯи омилҳои манғӣ бо зиёдшавии синну сол сабабгори тағиیرёбииҳои хоси нишондиҳандаҳои физиологии ҳолати организми мактаббачагон шуд. Таҳлили беморшавии системаи дилу рагҳо нишон дод, ки дар хонандагон дар синфҳои 6-8-ум дистонияи вегетативию рагии навъи омехта пайдо шуда, дар синфҳои 9-ум тамоюл ба баландшавӣ ва ё ба пастшавии фишори шарёнӣ қайд мешаванд.

Дистонияи вегетативию рагии навъи гипертонӣ дар 100 муюнашуда 14,4% хонандагон (аз синфи ҳафт то ёздаҳ), навъи омехта ва гипотонӣ мутобиқан дар 13,4% ва 9,5% наврасон мутобиқан мушохида шуд. Афзоиши бештари нишондиҳандаҳои беморшавии системаи дилу рагҳо дар мактаббачагони синфҳои 10 ва 11 қайд шуд, ки эҳтимол, аз сарбории бошиддату давомноки таълим низ вобастагӣ дорад (расми 1).



Расми 1. Бемориҳои системаи дилу рагҳо дар хонандагони мактаб.

Яке аз сабабҳои ба пайдошавии аксарият bemoriҳои дилу рагҳо мусоидаткунанда, камбуди фаъолнокии чисмонӣ мебошад. Faъолнокии чисмонӣ - яке аз омилҳои асосие мебошад, ки ба рушд (инкишоф)-и организми kӯдак ва имкониятҳои мутобиқшавии он таъсири мерасонад. Яке аз нишондиҳандаҳои таъсири фаъолнокии чисмонии kӯdакро инъикоскунанда - сатҳи саломатии чисмонӣ мебошад. Az як тараф, тағйирёбихои инкишофи чисмонӣ аз ҳисоби камбудани ё барзиёдии вазни бадани kӯdакон, ба пайдо шудани қатор bemoriҳои somatik мусоидат, az тарафи digar бошад, vайроншавиҳои инкишофи чисмонӣ худ натиҷаи патологияи узвҳои дарунӣ шуда метавонанд.

Tарзҳои гуногуни баҳодиҳии инкишофи чисмонии kӯdакон вучуд доранд. Dar асоси аксарияти онҳоро маълумоти антропометрӣ, асосӣ - вазн (W) va дарозии бадан ё қад (H) ташкил мекунанд. Индекси вазни бадан (ИВБ) az чинс, синну сол va қади kӯdакon вобаста нест ва dar муоинаҳои скринингӣ va профилактикаи kӯdакon dar мактабҳо, ҳангоми ченкуни танҳо вазни бадан va қади kӯdакon, vasеъ истифода шуда метавонад [5].

Таҳлили омории маълумоти анкетавӣ ошкор кард, ки dar байни хонандагони муонишудаи мактаби таҳсилоти умумӣ, 329 (38,9%) нафар dar бахшҳои варзишӣ ё dar хона bo машқҳои чисмонӣ (гирди хона давидан, шейпинг байни духтарон, мушакварӣ байни писарон) машгуланд, зимнан az онҳо духтарон az nisf камтар - 138 (41,9%)- нафарро ташкил карданд, kи шояд сабаби ин,

nisbat ба писарон шумораи камтари хонандадухтарон dar мактаб бошад. Tavre аз ҷадвали 1 бармеояд, зиёда аз 60% хонандагон хоҳиш надоранд принсипҳои тарзи ҳаёти солим (ТҲС)-ро riоя кунанд va ё az принсипҳои он, kи яке аз унсурҳояш ҳаракат (машқҳои чисмонӣ, шуғл bo варзиш, истироҳати faъъol) мебошад, воқиф нестанд. Taҳлиli маҷmӯii niшондиҳандаҳоi антропометrӣ ба muҳokima karдani мутаносиби инкишофи чисмонӣ imkon медиҳад. Dar taҳқiqotи mazkūr maъlumoti indeks Ketle ИВБ dar du gurӯhi muқoисашаванда az taъsiри manfии satҳi pasti maъlumoti хонандагон oidi nigoҳdorӣ va ustuvorgardoni salomatii infirrodӣ shaҳodat медиҳад. Muқarrar карда shud, kи kimatҳоi miёna arifmetikii indeks Ketle dar gurӯhi хонандagone, kи bo mashqҳоi чисмонӣ машгуланd, nisbat ba gurӯhi 2-юm boэytimod beshtar ba niшondiҳanдаҳоi meъerӣ mutobiқat mekarданd ($p < 0,001$; $p < 0,01$; $p < 0,05$) (ҷадв. 1).

Niшondiҳanдаҳоi nisbatan pasti indeks Ketle dar maktabbachagoni gurӯhi 2-юmi bo mashqҳоi чисмонӣ машгулнабудa, az vayronshavii fizo shaҳodat медиҳand, kи xam bo barziёdii vazni badan va xam kambuди он zuxur meёft.

Choraҳoi profiliaktiки ҳangomi mavchudiyati ФХ-и baland boyad ba muъtadilsozii vazni badan, maҳdud karдani isteъmolni namaki oshӣ, baland bardoшtani faъолнокии чисмонӣ rawona karда shawand va tanҳo ҳangomi samara nabahshidani in choraҳo, istifoda muoliča tawassuti doruvorӣ muvofiki maқsad ast. Fizogirii durust, az bisēr ҷihat, az volidaiни kӯdakon va navrason, осоbенно az modaron vobastā ast, binobar in, volidaiни maktabbachagoni vazni barziёdi badan doшtaro usulҳoi kam karдani vazni badan va nigoҳ doшtani on dar satҳi muъtadil omӯzonдан lozim ast. Ba muъtadilsozii vazni badan va ФХ ziёd karдani faъолнокии чисмонӣ niz musoидat mекунад. Ҳangomi mavchudiyati ФШ, na faъолнокҳоi statikӣ (bardoшtani vazniniҳo va m.i.), balki faъолнокҳоi dinamikӣ: shinovarӣ, davidan, basketbol afzalnoktar mебошанд.



Чадвали 1

Нишондиҳандаҳои ИВБ дар хонандагони мактаби таҳсилоти умумӣ

Си- нну сол	Шу- мора	Чи- нс	Хонандагони машгули машқҳои чисмонӣ	Хонандагони бо машқҳои чисмонӣ шуглнабуда	ИК-и хонанда- гони машгули машқҳои чисмонӣ	ИК-и хонанда- гони бо машқҳои чисмонӣ шуглна дошта	P<
11	117	M	19	40	18,2±1,6	16,9±2,1	0,05
		D	14	44	18,1±2,1	17,2±1,9	0,05
12	118	M	19	39	19,0±1,8	18,6±2,5	0,05
		D	17	43	19,2±2,0	17,4±3,1	0,05
13	127	M	31	40	20,2±1,9	19,0±2,8	0,01
		D	20	36	20,1±2,3	19,3±4,0	0,05
14	140	M	35	44	20,4±3,4	19,8±3,0	0,001
		D	25	36	20,2±2,9	19,1±1,6	0,01
15	128	M	33	41	21,0±2,9	20,1±3,0	0,001
		D	21	33	21,4±2,7	20,0±2,3	0,01
16	105	M	30	29	22,3±2,3	20,4±3,3	0,001
		D	20	26	22,2±1,6	20,6±2,4	0,01
17	111	M	24	39	23,6±1,9	21,8±2,7	0,01
		D	21	27	23,2±2,3	21,9±1,8	0,05
	846		329-38,9%	517-61,1%			

Дар зиёдкунии фаъолнокии чисмонӣ ва дар сатҳи баланд нигоҳ доштани он, омӯзгорони тарбияи чисмонии мактаб ва муасисаҳои варзишӣ нақши асосӣ мебозанд. Зороғи шараённи баланд ва ГШ аксар вақт ҳусусияти оилавӣ доранд, аз ин рӯ, таъсир ба тамоми оила нисбат бартаринок мебошад. Як қисми чунин даҳолат, бояд саъю қӯшишҳои ба фароҳамории муҳити мусоиди таъминкунандай дастгирии мутақобила дар даст қашидан аз анъанаҳои гайримиратсионалии оилавӣ, инчунин ба ташкили речай дурусти меҳнат ва истироҳат равонашуда бошанд. Барои таъсири муносаб ба қӯдакону наврасон ва оилаҳои онҳо таҳноҳо саъю қӯшиши табиб кифоя нест, саъю қӯшиши якҷояи педиатрҳо, ҳамшираҳои тиббӣ, мутахассисон дар соҳаи ғизо, психология, омӯзгорон зарур мебошад. Пешгӯй кардан хеле душвор аст, ки дар қадоме аз наврасон ФШ дар қалонсолӣ мушоҳида шуда, дар қадоми онҳо оризаҳои он инкишоф ёфта метавонанд. Ҳар қадаре, ки қӯдак ҳурдсолтару ФХ-и ўбаландтар бошад, эҳтимолияти ҳусусияти симптоматики ФШ бештар аст, бинобар ин, дар навбати аввал бемориҳои паренхиматозии гурдаҳоро истисно кардан лозим аст.

Тамоюли оилавӣ, бешубҳа дар инкишофи ФШ нақш мебозад, аз ин рӯ, маълум кар-

дани анамнези оилавӣ ва маҳз дар ин гурӯҳ гузарондани ҷораҳои нисбатан қатъии профилактикаи асоснок мебошад. Дар бобати гипертензияи шарёни, оиди омилҳои ҳавфовари инкишофи он, бештар ҷунин омилҳои ҳавфовар ба монанди: дар оила мавҷуд будани ҳешовандони гирифтари бемориҳои дилу рагҳо, вазни барзиёд ё фарбехӣ, фаъолнокии қами чисмонӣ, истеъмоли кам ё зиёди тамокуро ба назар гирифтган зарур аст.

Ҳодисаҳои инфаркти миокард дар волидайни духтарҳо дар 2,6% ҳолатҳо, дар оилаҳои писарон - дар 3,3% ҳолатҳо қайд шуд. Инфаркти миокард дар бобо ё момаҳои духтарҳо дар 26,6% ҳолатҳо, дар оилаҳои писарон бошад, дар 28,3% ҳолатҳо қайд шуд. Ҳодисаҳои марги нобаҳангоми бе сабаб дар оилаҳои духтарҳо ва писарон мутобиқан дар 14,3% ва 10,3% ҳолатҳо қайд шуд. Фишири баланди шарёни дар аъзои оилаҳои духтарҳо дар 36,5%, дар оилаҳои писарон бошад, дар 51,3% ҳолатҳо қайд шуд. Нисбат ба оилаҳои духтарҳо (11,7%), диабети қанд 2 маротиба бештар дар оилаҳои писарон (23%) қайд шуд.

Нисбат ба падару модари оилаҳои духтарҳо (9,6), падару модари оилаҳои писарон бештар (15,2%) тамоку истеъмол мекунанд. Тақрибан дар нисфи оилаҳои муоинашуда падарон: 52,8% дар оилаҳои духта-



рҳо ва 44,3% дар оилаҳои писарон тамоку истеъмол мекунанд. Тахминан дар ҳар як панҷум оила: 19,6% дар оилаҳои писарон ва 14% дар оилаҳои духтарҳо модарон тамоку истеъмол мекунанд. Пурсиши доиркарда ошкор кард, ки дар гурӯҳи муоинашуда хонандагони синфҳои 5-11 - 8,3% духтарҳо ва 10% писарон тамоку истеъмол мекунанд.

Ҳангоми баҳодиҳии индекси вазни бадани волидайни кӯдакони муоинашуда мушоҳида карда шуд, ки дар оилаҳои духтарҳо дар 39% падарҳо вазни барзиёди бадан ва дар 9% - фарбехӣ, дар модарон бошад, вазни барзиёди бадан дар 23% ва фарбехӣ дар 6% ҳолатҳо мушоҳида мешавад. Дар 16% оилаҳои духтарҳо вазни барзиёди бадан ё фарбехӣ ҳам падар ва ҳам модарҳояшон доранд. Дар оилаҳои писарон низ манзараи ҳамшабех: дар 51% падарон - вазни барзиёди бадан ва дар 9% фарбехӣ, дар 22% модарон - вазни барзиёди бадан ва дар 4% фарбехӣ мушоҳида шуд. Дар 19% оилаҳои писарон барзиёдии вазни бадан ё фарбехӣ ҳам дар падар ва ҳам дар модарон қайд шуд.

Тақрибан нисфи волидайн мунтазам маводи доруӣ (аналгетикҳо, маводи зиддиги-пертензивӣ, зидди диабетӣ, гипохолестеринемӣ, маводи витаминиӣ): 46,5% дар оилаҳои духтарҳо ва 44,3% дар оилаҳои писарон истеъмол мекунанд.

Танҳо тақрибан сеяки волидайни духтарҳо (39,5%) ва писарон (32%) мунтазам - дар як ҳафта на камтар аз се маротиба бо машқҳои ҷисмонӣ машгуланд. Бештар машқи пагоҳирӯзӣ, фитнес, толори таҷҳизоти варзишӣ ва футбол зикр мешаванд. Вобаст ба тамоюли ками волидайн фаъолнокиҳои мунтазами вояноки ҷисмонӣ фаъолнокии нокофии ҷисмонии кӯдакон низ қайд шуд.

Хулосаҳо.

1. Ба омилҳои нисбатан муҳимтари хавфовар анамнези вазниншудаи оилавӣ аз рӯи бемориҳои барвақти дилу рагҳо дар оила, истеъмоли тамоку, вазни барзиёди бадан ё фарбехиро доҳил кардан мумкин аст. Таҷаккули гурӯҳи хавф дар хонандагон мутобики сатҳи фишори шарёни ва мавҷудияти омилҳои хавфовар гузаронда мешавад.

2. Мушоҳидакунии барвақти фишори баланди шарёни дар кӯдакон ва наврасон, ирсияти нисбат ба ФШ-и вазниншуда, доностани иққлими психологии оила ба табиби оилавӣ имкон медиҳад, ки нисбат ба дигар табибони тамоси 1-ум, ба таври назаррас самарабаҳштар профилактикаи ФШ-ро дар ҷавонон ташкил намояд. Омӯзиши нисбатан дақиқи омилҳои сатҳи ФШ-ро дар синни кӯдакӣ ва наврасӣ ва динамикаи синнусолии онро муайянкунанда, ба гузоштани саҳми назаррас дар мубориза бар зидди бемориҳои дилу рагҳо, ки дар ҷаҳони муосир ҳеле паҳн шудааст, имкон медиҳад.

АДАБИЁТ

1. Баранов А. А. Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: руководство для врачей./ А.А. Баранов [и др].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 437 с.: ил.
2. Бугун О.В. Возможности ультразвуковой допплерографии в диагностике АГ у детей и подростков /О.В. Бугун, В.В. Долгих, А.Е. Гольденберг // Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене здравоохранения: Материалы науч. - практическ. конф. ВНОК.-Новосибирск, 2008,- С. 26-27.
3. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей и подростков. М., 2009 (второй пересмотр). Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
4. Леонтьева И. В. Проблема артериальной гипертензии у детей и подростков/ И.В.Леонтьева// Рос. вестн. перинатологии и педиатрии, 2006, № 5, с. 7-18.
5. Перспективы профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма в Республике Таджикистан на 2013-2023 годы. Душанбе, 2012. 31 с.
6. Brady T. M., Feld L. G. Pediatric approach to hypertension // Semin. Nephrol. 2009, Vol. 29, № 4, p. 379-388.



7. Jackson L. V., Thalange N. K. S., Cole T. J. Blood pressure centiles for Great Britain // Arch. Dis. Child. 2007, vol. 92, p. 298-303.
8. Rosner B., Cook N., Portman R. et al. Blood Pressure Differences by Ethnic Group Among United States Children and Adolescents // Hypertension. 2009, vol. 54, p. 502-508.
9. Sporisevic L., Krzelj V., Bajraktarevic A., Jahic E. Evaluation of cardiovascular risk in school children // Bosn. J. Basic Med. Sci. 2009, vol. 9, № 3, p.1 82-186.

САМАРАНОКИИ КЛИНИКИИ ТАБОБАТИ УЛТРАБУНАФШЙ ДАР ГИРИФТОРОНИ БЕМОРИИ ВИТИЛИГО

А.М. Қосимов, К.М. Бухоризода, М.Ф. Ҳомидов

Муассисай давлатии Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои касбӣ,
ВТ ҲИА ҶТ (ш.Душанбе), Маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ (ш.Душанбе),
Ассоциатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қосимов Азизулло Мирзоевич - н.и.т., директори Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои касбӣ, ВТ ҲИА ҟТ (ш.Душанбе) E.mail: a_qosimov@mail.ru, тел.: +992-93-500-76-79

Бухоризода Қобилҷон Маҳмудович- н.и.т., директори Маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ (ш.Душанбе)

Ҳомидов Музаффар Файзалиевич - н.и.т., раиси Ассоциатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, E.mail: homidovm@mail.ru, тел.: +992-918-62-42-82

Чараёни музмини бемории витилиго, мавҷуд набудани усуљҳои табобати самаранокашон баланд муҳиммияти коркарди муносибатҳои нав ба муолиҷаи ин бемориро ба миён меоранд. Яке аз усуљҳои муосири асосии муолиҷаи витилиго намудҳои гуногуни табобати ултрабунафш мебошад, ки ба меланотситҳо таъсири барангезанда расонда, боиси репигментатсияи босуръат мешавад ва таъсириҳои иловагии хеле кам мерасонад.

Бо мақсади омӯзиши самаранокии табобати беморони гирифтори витилиго бо шуоъзани ултрабунафши ҳатборики миёна-мавҷи дарозии мавҷаш 311 нм, 74 патсиенти синнашон аз 7 то 42-сола (синни миёна 25-сола) ба муоина фаро гирифта шуданд. Вояи ҳадди ақали шуоъзани аз 0,74 то 3,66 Дж/см² (ба ҳисоби миёна 2,31 Дж/см²)-ро ташкил мекард. Ҳамагӣ дар даври муолиҷа, беморон аз 10 то 126 тартибот (микдори

миёнаи тартиботи даврӣ 65) бо вояи умумии даврии шуоъзани аз 4,4 то 242,8 Дж/см² (ба ҳисоби миёна 85 Дж/см²) қабул карданд. Муолиҷаро аксарият патсиентон хуб таҳаммул пазируфтанд. Дар тамоми беморон дар раванди табобат эритемаи кам ё возехияташ мӯтадил мушоҳида шуд, ки боиси ҳиссёти субъективӣ намешуданд. Шифоёбии клиникӣ дар 3 бемор (4,1%), беҳтаршавии назаррас - дар 28 бемор (37,8%), беҳтаршавӣ - дар 25 пациент (33,8%) ва, дар 18 бемор (24,30%) мушоҳида нашуд. Ошкор карда шуд, ки табобати ултрабунафши ҳатборики миёнамавҷ бо дарозии мавҷи 311 нм усули самараноки муолиҷаи беморони гирифтори шаклҳои вулгарӣ, сегментарӣ, фокалӣ ва акрофатсиалии витилиго мебошад. Усули мазкур беҳавф буда, боиси реаксияҳои иловагӣ намешавад.

Калимаҳои қалидӣ: витилиго, табобати ултрабунафши борикхати миёнамавҷ.



КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО

Косимов Азизулло Мирзоевич - к.м.н., директор Государственного учреждения Республика-канского клинического центра профессиональных болезней МЗ СЗН РТ (г.Душанбе) E.mail: a_qosimov@mail.ru, тел.: +992-93-500-76-79

Бухоризода Кобилчон Махмудович - к.м.н., директор Городского центра кожных и венерических болезней (г.Душанбе)

Хомидов Музаффар Файзалиевич - к.м.н, председатель Ассоциации дерматовенерологов и косметологов Республики Таджикистан E.mail: homidovm@mail.ru, тел.: +992-918-62-42-82

Хроническое течение витилиго, отсутствие высокоэффективных методов терапии обуславливают актуальность разработки новых подходов к лечению витилиго. Одним из основных современных методов лечения витилиго являются различные виды ультрафиолетовой терапии, которые оказывают стимулирующее влияние на меланоциты, приводят к ускоренной репигментации, и обладают низким профилем побочных эффектов.

С целью изучения эффективности терапии больных витилиго узкополосным средневолновым ультрафиолетовым излучением с длиной волны 311 нм обследовано 74 пациента в возрасте от 7 до 42 лет (средний возраст 25 лет). Максимальная доза облучения варьировалась от 0,74 до 3,66 Дж/см² (в среднем 2,31 Дж/см²). Всего за курс лечения больные получали от 10 до 126 процедур (среднее курсовое количество процедур 65)

с суммарной курсовой дозой облучения от 4,4 до 242,8 Дж/см² (в среднем 85 Дж/см²). Лечение большинство пациентов переносило хорошо. У всех больных в процессе терапии наблюдали незначительную или умеренно выраженную эритему, которая не вызывала субъективных ощущений. Клиническое выздоровление отмечали у 3 больных (4,1%), значительное улучшение - у 28 больных (37,8%), улучшение - у 25 пациентов (33,8%), эффект отсутствовал у 18 (24,30%). Выявлено, что узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 311 нм является эффективным методом лечения больных вульгарной, сегментарной, фокальной и акрофациальной формами витилиго. Данный метод является безопасным и не вызывает побочных реакций.

Ключевые слова: витилиго, узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия.

CLINICAL EFFICIENCY OF ULTRAVIOLET THERAPY IN PATIENTS WITH VITILIGO

Qosimov Azizullo Mirzoevich - c.m.s., Director of the State Institution of the Republican Clinical Center of Occupational Diseases of MH SPP RT (Dushanbe) E.mail: a_qosimov@mail.ru, Phone: +992-93-500-76-79

Bukhorizoda Kobiljon Makhmudovich - c.m.s., Director of the City Center of Skin and Venereal Diseases (Dushanbe)

Homidov Muzaffar Faizalievich - c.m.s., Chairman of Dermatovenerologists and Cosmetologists Association of the Republic of Tajikistan. E.mail: homidovm@mail.ru, Phone: +992-918-62-42-82

The chronic course of vitiligo, the lack of highly effective therapies determines the urgency of developing new approaches to the treatment of vitiligo. One of the main modern methods of treatment of vitiligo are various types of ultraviolet therapy, which have a

stimulating effect on melanocytes leads to accelerated repigmentation, and have a low profile of side effects.

In order to study the effectiveness of treatment of patients with vitiligo by narrow-band medium-wave ultraviolet radiation with



a wavelength of 311 nm, 74 patients aged from 7 to 42 years (average age 25 years) were examined.

The maximum radiation dose varied from 0.74 to 3.66 J / cm² (an average of 2.31 J / cm²). In total, patients received from 10 to 126 procedures (average course number of procedures 65) with a total course dose of radiation from 4.4 to 242.8 J / cm² (average 85 J / cm²) for the course of treatment. Treatment was well tolerated by most patients. In all patients, in the course of therapy, a slight or moderately pronounced erythema was

Мұхиммият. Муолицаи бемории витилиго, ки дар ҳар як синну сол ба вучуд омада, ба бемор дискомфорти эстетикий меорад ва ба душворй муолица мешавад, муолицаи мураккабтарини бемориҳои пӯст мебошад. Ҷараёни музмин, мавчуд набудани усулҳои табобати самаранокиашон зиёд мұхиммияти коркарди муносибатҳои нав ба муолицаи витилигоро тақозо обусл. [1,2]. Мақсади асосии муолицаи витилиго боздоштани авғирии беморй, ноил шудан ба устуворшавии раванд, сипас ба регресси зухуроти клиникй мебошад. Яке аз усулҳои асосии мүосири муолицаи витилиго намудхой гуногуни табобати ултрабунафш мебошад [1]. Солҳои охир таҳқиқотҳои сершумори мамлакактҳои хориҷӣ, ки аз самаранокии зиёди истифодаи табобати ултрабунафши хатборики миёнамавҷ (ТУБХММ) бо дарозии мавчи 311 нм дар муолицаи витилиго [2,3,4] шаҳодат медиҳанд, пайдо шудаанд. Диапазони мазкури спектралй дорои потенсиали баланди энергетикий мебошад ва асан дар бо эпидермис чаббида (чазб) мешавад, яъне бо ҳамон қабати пӯст, ки дар он ташаккули меланин ба вүкӯй меояд, инчунин дар натиҷаи истифодаи вояҳои нисбатан камтари ултрабунафш, хавфи навташаккулаҳо кам мешавад [3,4]. Ба ғайр аз ин, ТУБХММ ба меланотситҳои захиравии фолликулҳои мӯйдор таъсири барангезанд мерасонад, ки дар намуди репигментатсияи периболликулярий зухур меёбад. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои чандкарат, хусусиятҳои бартаридоштаи ТУБХММ дар мук-

observed, which did not cause subjective sensations. Clinical recovery was observed in 3 patients (4.1%), significant improvement in 28 patients (37.8%), improvement in 25 patients (33.8%), the effect was absent in 18 (24.30%). It was revealed that narrow-band mid-wave ultraviolet therapy with a wavelength of 311 nm is an effective method for treating patients with vulgar, segmental, focal and acrofacial forms of vitiligo. This method is safe and does not cause adverse reactions.

Key words: vitiligo, narrow-band mid-wave ultraviolet therapy.

иса бо табобати ПУВА ошкор карда шуд [3,4,5], ки дар намуди репигментатсияи барвакт ва босуръат, таъсиррасониҳои иловагии хеле кам, мавчуд набудани зарурати қабули фотосенсибилизаторҳо, истифодаи бехавф дар кӯдакон ва занҳои ҳомила тавсиф меёфт [1, 5,6]

Мақсади таҳқиқоти мазкур аз омӯзиши самаранокии табобати беморони гирифтори витилиго бо шуъззании ултрабунафши хатборики миёнамавҷ бо дарозии мавчи 311 нм. иборат буд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Ба 74 патсидент (55 зан ва 19 мард)-и синну солашон аз 7 то 42-сола (синни миёна 25-сола) табобати ултрабунафши хатборик (311 нм) гузаронда шуд. Давомнокии бемории беморон аз 3 моҳ то 42 лет (ба ҳисоби миёна 12 сол)-ро ташкил кард. Ҳангоми таъйин карданни вояи ибтидоии шуъззаний ҳассосияти инфириодии беморонро ба шуои ултрабунафш ба назар гирифтем. Шуъззаниро аз вояи ТУБХММ 0,1-0,36 Дж/см² оғоз карда, бо речай дар як ҳафта 2-3 маротиба мегузарондем. Ҳар як тартиби вояи яккараратаро то пайдо шудани эритемаи мұтадил ба 2-20% зиёдтар мекардем ва пас аз ин, доимӣ мегузоштем. Тартиботро дар намуди монотерапия гузаронда, аз воситаҳои иловагӣ марҳамҳои намунанда истифода мекардем. Вояи ҳадди ақали шуъззаний аз 0,74 то 3,66 Дж/см² (ба ҳисоби миёна 2,31 Дж/см²)-ро ташкил мекард. Ҳамагӣ ба даври муолица беморон аз 10 то 126 тартибот (миқдори миёнаи даврии тартиботҳо 65) бо вояи умумии даврии шу-



оафканий аз 4,4 то 242,8 Дж/см² (ба ҳисоби миёна 85 Дж/см²) қабул карданд. Баходиҳии самаранокӣ дар асоси индекси VIDA (Vitiligo Disease Activity Score), ки баҳодиҳии субъективии дараҷаи фаъолнокии витилиго мебошад, гузаронда мешуд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.

Дар 57 патсиент (77%) шакли вулгарӣ, дар 7 бемор (9,6%) - шакли сегментарӣ, дар 6 (8%) - шакли фокалӣ, дар 3 бемор (4%) - шакли акрофатсиалий ва дар 1 бемор (1,4%) - шакли универсалии витилиго ошкор карда шуд. Авҷгирии беморӣ дар 56 беморон (75,7%), давраи статсионарӣ - дар 12 бемор (16,2%) ва репигментатсияи худбахудӣ дар 6 патсиент (8,1%) қайд шуд. Майдони манбаҳои осеб аз 1 то 79% майдони тамоми рӯйпӯши пӯстро ташкил кард. Дар 17 патсиент (23%) аз як то якчанд невус (ҳоли мадарзод)-и Сеттон қайд шуд. Рангпаридагии мижаҳо, абруйҳо ва мӯйи сар дар 35 бемор воҳӯрданд (47%).

Ҳодисаҳои беморшавии оилавӣ дар 26 патсиент (35%) ба қайд гирифта шуд. Дар 16 бемор (21,6%) бемориҳои роҳи ҳозима, дар 6 (8,1%) - ғадуди сипаршакл ва дар 4 бемор (5,4%) - узвҳои ЛОР ошкор гардид.

Муолиҷаро аксарият патсиентҳо хуб таҳаммул пазирафтанд. Дар тамоми беморон дар раванди муолиҷа эритемаи кам ва ё возеҳияташ мӯтадил мушоҳида шуд, ки боиси ҳиссиёти субъективӣ намешуданд. Дар 6 бемор (8%) дар раванди муолиҷа дар манбаҳои осеб эритемаи шиддатнок, дар 4 (5%) - варамаи ками пилкҳои ҷашм, дар 6 бемор (8%) - пӯстпартой мушоҳида шуд; 12 патсиент (17%) аз хориш ва 4 бемор (5%) аз хуш-

кии пӯст шикоят мекарданд. Дар 7 бемор (10%) гиперпигментатсияи пӯст дар атрофи манбаҳои витилиго қайд кардем, ки пас аз якчанд моҳи даври фототерапия нест шуданд.

Муолиҷа ба 56 бемор (75,7%) таъсири мусбат расонд: шифоёбии клиникӣ дар 3 бемор (4,1%), беҳтаршавии назаррас - дар 28 бемор (37,8%), беҳтаршавӣ - дар 25 патсиент (33,8%) қайд шуд; ба 18 патсиент (24,30%) таборат таъсири накард. Пас аз даври табобати ултрабунафши борикҳат (311 нм) камшавии оморан муҳимми бузургии индекси VIDA аз 3 то 1 балл ($P=0,004$) муқаррар карда шуд, ки аз камшавии фаъолнокии беморӣ зери таъсири муолиҷаи доиркарда шаҳодат медиҳад. Табобати ултрабунафши хатборик ҳангоми шаклҳои вулгарӣ, сегментарӣ, фокалӣ ва акрофатсиалии витилиго самарабахш аст. Дар бемори шакли универсалии беморӣ, муолиҷаи таъсири накард.

Хулоса. Табобати ултрабунафши хатборики миёнамавҷ бо дарозии мавҷи 311 нм усули самарабахши муолиҷаи беморони гирифтори шаклҳои вулгарӣ, сегментарӣ, фокалӣ ва акрофатсиалии витилиго мебошад. Барои ҳосил кардани таъсири возехи клиникӣ, ба аксарият беморон гузарондани даври бардавоми табобат тавассут ултрабунафш (то 50 тартибот) зарур аст. Самаранокии муолиҷа бо зиёдшавии микдори даврии тартиботҳо меафзояд. Табобати ултрабунафши хатборик (311 нм)-и миёнамавҷи беморони гирифтори витилиго усули бехавфи табобати ҷузъӣ буда, истифодаи фотосенсибилизаторовро талаб намекунад ва ба реаксияҳои иловагии ба онҳо хос боис намешавад.

АДАБИЁТ

1. Hann S.K., Gauthier Y., Benzekri L. Generalized vitiligo. In: Picardo M., Taieb A., eds. Vitiligo. Springer; 2010. Ch.1.3.2: 41-9.
2. Симонова Н.И. Иммунопатогенетические аспекты витилиго и методы их коррекции // дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук. - 2013. - С.63.
3. Akdeniz N., Yavuz I.H., GunesBilgili S., Ozayd?nYavuz G., Calka O. Comparison of efficacy of narrow band UVB therapies with UVB alone, in combination with calcipotriol, and with betamethasone and calcipotriol in vitiligo. J Dermatolog Treat. - 2014. - Vol. 25, N. 3. - P. 196-199.
4. Cheng Y.P., Chiu H.Y., Jee S.H., Tsai T.F. Excimer light phototherapy of segmental and non-segmental vitiligo: experience in Taiwan // PhotodermatolPhotoimmunolPhotomed. - 2012. - Vol. 28, N. 1. - P. 6-11.



5. Esfandiarpour I., Ekhlaei A., Farajzadeh S., Shamsadini S. The efficacy of pimecrolimus 1% cream plus narrow-band ultraviolet B in the treatment of vitiligo: a double-blind, placebo-controlled clinical trial // J. Dermatol. Treat. - 2009. - Vol. 20, N. 1. - P. 14-18.
6. Falabella R., Barona M.I. Update on skin repigmentation therapies in vitiligo // Pigment Cell Melanoma Res. - 2009. - Vol. 22, N. 1. - P. 42-65.

НИШОНДИХАНДАҲОИ ГОМЕОСТАЗИ ВЕГЕТАТИВӢ ДАР НАВРАСОНИ АЗ БЕМОРИИ ВИТИЛИГО АЗИЯТКАШАНДА

У.С. Раҳимов, К.М. Муҳамадиева, С.С. Исламатуллоева

Кафедраи дерматовенерология (мудири кафедра - д.и.т. К.М. Муҳамадиева)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Раҳимов Умед Саймуртазоевич - аспиранти кафедраи дерматовенерологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: umka89@inbox.ru, тел.: +992-907-31-30-13

Муҳамадиева Кибриёҳон Мансуровна - д.и.т., мудири кафедраи дерматовенерологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: kibriyo_67@mail.ru, тел.: +992-931-27-75-75

Исламатуллоева Саврина Саъдуллоевна - н.и.т., ассистенти кафедраи дерматовенерологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: damcav@mail.ru, тел.: +992-907-88-08-04

Афзоиши бемории витилиго дар кӯдакон ва наврасон ба ин проблема аҳаммияти мурдии иҷтимоӣ медиҳад. Таҳқиқотҳои зиёд муқаррар карданд, ки нақши пешбар дар патогенези витилиго ба дисфункцияи системаи вегетативии асаб тааллуқ дорад, ки басомадаш то 75% дар байни бемориҳои гайрисороятии синни кӯдакона ва наврасона басомадаш то ба 75% мерасад. Муқаррар карда шудааст, ки дар патогенези шакли сегментарии витилиго нақши пешбар ба дисфункцияи системаи симпатии асаб тааллуқ дошта, барои патогенези шакли гайрисегментарии бемории мазкур имконпазиртар бошад, гипотезаи аутомасунӣ дониста шудааст.

Омӯзиши гомеостази вегетативӣ бо усули кардиоинтервалография, дар 70 навраси аз бемории витилиго азияткашанд (34-гирифтори шакли сегментарӣ ва 36 гирифтори шакли гайрисегментарӣ), нишон дод, ки дар гурӯҳи мазкури кӯдакон вайроншав

виҳои гомеостази вегетативӣ мушоҳида мешаванд. Аз 34 навраси гирифтори витилигои сегментарӣ, навъи ваготонии тонуси ибтидоии вегетативӣ дар 10 нафар (29,4%), симпатикотонӣ бошад, дар 24 нафар (70,6%) қайд шуд. Дар байни 36 бемори гирифтори витилигои гайрисегментарӣ, дар 27 наврас (75,0%) ҳолати ваготония, дар 9 нафар (25,0%) бошад, ҳолати симпатикотония ошкор шуд. Дар ин ҳол, фоизи зиёди таъминоти нокифояи вегетативӣ ҳангоми навъи сегментарӣ 63,1%, ҳангоми навъи гайрисегментарӣ бошад, 69,6%-ро ташкил кард. Навъи мӯтадили реактивияти вегетативӣ дар 52,4% ҳолатҳо ҳангоми витилигои сегментарӣ ва дар 47,4% ҳолатҳо ҳангоми витилигои гайрисегментарӣ ошкор шуд.

Калимаҳои қалидӣ: витилиго, навъи сегментарӣ, навъи гайрисегментарӣ, гомеостази вегетативӣ.



ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ВИТИЛИГО

У.С. Рахимов, К.М. Мухамадиева, С.С. Исматуллоева

Кафедра дерматовенерологии (зав. кафедрой - д.м.н. К.М. Мухамадиева)
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Рахимов Умед Саймуртазоевич - аспирант кафедры дерматовенерологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E.mail: umka89@inbox.ru, тел.: +992-907-31-30-13

Мухамадиева Кибриёхон Мансуровна - д.м.н., зав. кафедрой дерматовенерологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E.mail: kibriyo_67@mail.ru, тел.: +992-931-27-75-75

Исматуллоева Саврина Садуллоевна - к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E.mail: damcav@mail.ru, тел.: +992-907-88-08-04

Рост заболеваемости витилиго у детей и подростков придает этой проблеме определенное социальное значение. многими исследованиями было установлено, что ведущая роль в патогенезе витилиго принадлежит дисфункции вегетативной нервной системы, частота которой достигает до 75% среди неинфекционных заболеваний детского и подросткового возраста. Установлено, что ведущая роль в патогенезе сегментарной формы витилиго принадлежит дисфункции симпатической нервной системы, а наиболее вероятной для патогенеза несегментарной формы данного заболевания признана аутоиммунная гипотеза.

Изучение вегетативного гомеостаза методом кардиоинтервалографии, у 70 подростков, страдающих витилиго (34 - с сегментарной формой, 36 - с несегментарной), показа-

ло, что у данного контингента детей имеются нарушения вегетативного гомеостаза. Из 34 подростков с сегментарным витилиго, ваготонический тип исходного вегетативного тонуса наблюдался у 10 (29,4%), а симпатикотонический - у 24 (70,6%) человек. Среди 36 больных с несегментарным витилиго, у 27 (75,0%) подростков выявлено состояние ваготонии, а у 9 (25,0%) - симпатикотония. При этом высокий процент недостаточного вегетативного обеспечения при сегментарном типе составил 63,1%, а при несегментарном - 69,6%. Нормальный тип вегетативной реактивности выявлен в 52,4% случаев при сегментарном витилиго и в 47,4% случаев при несегментарном витилиго.

Ключевые слова: витилиго, сегментарный тип, несегментарный тип, вегетативный гомеостаз.

INDICATORS OF VEGETATIVE HOMEOSTASIS IN ADOLESCENTS SUFFERING FROM VITILIGO

U.S. Rahimov, K.M. Mukhamadieva, S.S. Ismatulloeva

Department of dermatovenereology (head of the department - MD
K.M. Mukhamadieva) of Avicenna TSMU

Rahimov Umed Saymurtazoevich - postgraduate student of dermatovenereology department of Avicenna TSMU, E.mail:umka89@inbox.ru, тел.: +992-907-31-30-13

Mukhamadieva Kibriyohon Mansurovna - MD, head of dermatovenereology department of Avicenna TSMU, E.mail: kibriyo_67@mail.ru, тел.: +992-931-27-75-75

Ismatulloeva Savrina Sadulloevna - c.m.s., assistant of dermatovenereology department of Avicenna TSMU, E.mail: damcav@mail.ru, тел.: +992-907-88-08-04

Relevance. The increase in the incidence of vitiligo in children and adolescents gives this problem a certain social significance. Many studies have established that the leading role in



the pathogenesis of vitiligo belongs to dysfunction of the vegetative nervous system, the frequency of which reaches up to 75% among non-communicable diseases of childhood and adolescence. It has been established that the leading role in the pathogenesis of the segmental form of vitiligo belongs to the dysfunction of the sympathetic nervous system, and the autoimmune hypothesis is recognized as the most probable for the pathogenesis of the nonsegmental form of this disease.

The purpose. The study of autonomic homeostasis in adolescents suffering from vitiligo.

Research methods. Cardiointervalography, in 70 adolescents suffering from vitiligo (34 - with segmental form, 36 - with non-segmental) studied the state of vegetative homeostasis.

Results. This cohort of children has impaired autonomic homeostasis. From 34 adolescents

Мухиммият. Дар байни бемориҳои дерматологии марбути вайроншавии пигментатсия, бештар бемории витилиго вомехӯрад. Мутобики маълумоти муаллифони гуногун [1,2,3], дар чаҳон паҳншавии витилиго тақрибан 1-2 %-ро ташкил мекунад. Афзоиши беморшавии витилиго дар кӯдакон ва наврасон ба ин проблема аҳамияти муайяни иҷтимоӣ илова мекунад. Таҳқиқотҳои зиёд муқаррар карданд, ки нақш дар патогенези витилиго ба дисфункцияи системаи вегетативии асаб тааллук дорад. Маълум аст, ки басомади паҳншавии дисфункцияҳои вегетативӣ дар байни бемориҳои гайрисироятии синни кӯдакона ва наврасӣ аз 9,1 то 75% ҳолатро ташкил мекунад [4,5]. Исбот шудааст, ки дар байни беморони аз витилиго азияткашанда, симпатикотония нисбат ба бартарии тонуси системаи парасимпатии асаб, тақрибан 3 маротиба бештар вомехӯрад [1,5]. Ақидае вуҷуд дорад, ки дар манбаҳои депигментатсия дар беморони мубталои тонуси баланди симпатӣ, миқдори норадреналин ва адреналин, дар муқоиса бо пӯсти патсиентони тонусашон мӯътадил, боъзтимод баландтар аст [6,7]. Нақши дисфункцияҳои вегетативӣ дар патогенези витилиго бо самаранокии рефлексотерапия исбот

with segmental vitiligo, the vagotonic type of the initial vegetative tonus was observed in 10 (29.4%), and sympathetictonic - in 24 (70.6%) people. Among 36 patients with non-segmental vitiligo, in 27 (75.0%) adolescents, the condition of vagotonia was detected, and in 9 (25.0%) sympathetictonia. At the same time, a high percentage of insufficient vegetative support with a segmental type was 63.1%, and with a non-segmental type - 69.6%. The normal type of vegetative reactivity was detected in 52.4% of cases with segmental vitiligo and in 47.4% of cases with non-segmental vitiligo.

Conclusion. Disorders of vegetative regulation, detected in adolescents suffering from vitiligo, have their own characteristics depending on the form of the disease, which must be considered while choosing treatment tactics.

Keywords: vitiligo, segmental type, non-segmental type, vegetative homeostasis

мешавад, ки зери таъсири он гомеостази нейродинамикӣ ба самти зарурӣ ҷойи иваҳ мекунад, ки боиси рафъи "инҳисора"-и нейрогени меланогенез мешавад [1].

Мақсади таҳқиқот аз омӯзиши гомеостази вегетативӣ дар наврасони гирифтори бемории витилиго иборат буд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Ба мушоҳида 70 бемори гирифтори витилиго (аз 15 то 18-сола)-и дар Маркази тибии "Витилиго плюс" солҳои 2017-2018 дар муолиҷаи амбулаторӣ қарордошта, фаро гирифта шуданд. Меърҳои дохилқунии беморони мӯоинашаванда мавҷуд набудани бемориҳои ҳамроҳиқунада аз тарафи узвҳои дохилӣ, инчунин вайроншавиҳои эндокринӣ ва неврологӣ буд. Дар байни патсиентони мӯоинашуда, дар 34 бемор шакли сегментарӣ, дар 36 бемор - шакли гайрисегментарии витилиго ташхис гузошта шуд. Гурӯҳи назоратиро 70 навраси солим ташкил карданд. Барои баҳодиҳии тавсифҳои устувор нишондиҳандаҳои вегетативӣ меърҳои ташхисии баҳодиҳии тонуси ибтидоии вегетативӣ (ТИВ)-и А.М. Вейн бо ҳамм (с.1981)-и барои синни кӯдакона модификатсияшударо истифода кардем. Бо мақсади омӯзиши ҳолати го-



меостази вегетативӣ дар кӯдакони муоинашуда кӯдакон усули кардиоинтервалография (КИГ) истифода шуд. Усули мазкури таҳқиқот, бо сабти пай дар пайи 100 кардиосиклҳо дар стандарти II дур кардани ЭКГ дар миқёси воқеи замон бо суръати 50 мм/с тавсиф меёбад, фосилаи R-R- воҳиди ченаки КИГ мебошад. Хусусият ва навъи реактивияти вегетативиро аз рӯи таносуби ИШ2 (индекси шиддат дар ҳолати ортоклиникӣ) ИШ1 (дар оромӣ) муайян мекардем.

Вариантҳои реактивияти вегетативӣ: симпатикотонӣ (мұтадил), гиперсимпатикотоникӣ (барзиёд) ва асимпатикотоникӣ (нокифоя)-ро аз рӯйи ҷадвал (Белокон Н.А., Кубергер М.Б., с.2000) муайян мекардем.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Статуси пӯст дар беморони гирифтори шаклҳои сегментарии витилиго бо доғҳои депигментатсияшуда муаррифӣ шуд, ки дар тамоми беморон хусусияти асимметрий доштанд. Доғҳои ҷудогонаи депигментатсияшуда дар пӯсти рӯй дар 19 (55,9%), дар пӯсти бадан 6 бемор (17,6%) ва дар андомҳо дар 9 бемор (26,5%) мушоҳида шуданд. Дар 5 бемор (14,7%)-и гирифтори витилигои сегментарӣ лейкотрихия мушоҳида шуд, ки он ҳам хусусияти асимметрий дошт. Манбаҳои депигментатсияшуда дар беморони шаклҳои сегментарии витилиго, дар фарқият аз шаклҳои гайрисегментарӣ, пӯсти майдони иннерватсия як ё якчанд сегментҳои ҳароммағзро фаро мегирифтанд.

Дар 32 (88,9%) бемори шаклҳои гайрисегментарии витилиго мавқеи симметрии манбаъҳои патологӣ мушоҳида шуд. Доғҳои депигментатсияшуда ҳамзамон дар ноҳияи андомҳо, бадан ва дар пӯсти рӯй дар 34 (94,4%) бемор қайд шуд.

Дар наврасони гирифтори витилигои сегментарӣ тағайирёбихои параметрҳои КИГ ошкор шуд, ки дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ($27,4 \pm 0,39$) бо баландшавии нишондиҳандаҳои (АМо) дар гурӯҳи наврасони мубталои навъи симпатикотонии ТИВ ($38,9 \pm 1,2$) тавсиф меёфт ($p < 0,001$). Навъҳои гуногуни тонуси ибтидоии вегетативӣ вобаста ба шаклҳои клиникии витилиго ошкор шуд. Аз 34 навраси гирифтори СВ, навъи вагтонии ТИВ дар 10 (29,4%), нави симпа-

тиковонӣ бошад, дар 24 нафар (70,6%) мушоҳида шуд. Индекси шиддатнокӣ (ИШ) дар кӯдакони гурӯҳи назоратӣ ($51,4 \pm 0,9$) ба эйтония мутобиқат мекард. Дар гурӯҳи кӯдакони гирифтори навъҳои вагтононӣ ва симпатикотонии ТИВ нишондиҳандаҳои ИШ мутобиқан $-18,5 \pm 0,4$ ва $118,7 \pm 1,3$, ҳолати вагтононӣ ва симпатикотониро, дар муқоиса бо ИШ дар кӯдакони гурӯҳи назоратӣ ($51,4 \pm 0,9$) ($p < 0,001$) тасдиқ карданд.

Баҳодиҳии реактивияти вегетативӣ бо шакли сегментарии витилиго, дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ нишон дод, ки кӯдакони гурӯҳи назоратӣ варианти нормотонии реактивияти вегетативӣ дар 88,6% ҳолатҳо воҳӯрд, ҳол он, ки дар байни кӯдакони гирифтори шакли сегментарии витилиго, ин вариант дар 18 (52,9%) бемори гирифтори навъи симпатикотонии ТИВ ва дар 9 (26,5%) - гирифтори навъи вагтонии ТИВ мушоҳида шуд. Дар ин ҳол, дар наврасони гирифтори навъи симпатикотонии ТИВ дар 51,2% сҳолатҳо асимпатикотония, ҳангоми навъи вагтонически ТИВ бошад, дар 17,0% ҳолатҳо қайд шуд. Ҳолати гиперсимпатикотония ҳангоми навъи вагтононӣ ва симпатии ТИВ мутобиқан дар 35,6% ва 23,3% ҳолатҳо мушоҳида шуд. Таъмини кофии вегетативӣ дар кӯдакони гирифтори витилигои сегментарӣ бештар ҳангоми навъи вагтонии ТИВ (86,4%) воҳӯрд, зимнан дар гурӯҳи назоратӣ он дар 89,8% кӯдакон мушоҳида шуд. Дар гурӯҳи кӯдакони гирифтори ТИВ-и симпатӣ таъмини кофии вегетативӣ танҳо дар 36,9% кӯдакон қайд шуд.

Варианти асосии тавозуни вегетативӣ дар кӯдакони гирифтори навъи сегментарии витилиго норасони таъминоти вегетативӣ буд, ки дар кӯдакони гирифтори навъи симпатикотонии ТИВ (63,1%) нисбат ба навъҳои омехта (44,3%) ва вагтонии ТИВ (4,4%) бартарӣ дошт. Таъмини барзиёди вегетативӣ дар кӯдакони гурӯҳи назоратӣ (10,2%) ва бо навъи вагтонии ТИВ (9,2%) ошкор карда шуд, аммо дар гурӯҳи кӯдакони гирифтори навъи симпатикотонии ТИВ таъмини барзиёди вегетативӣ ошкор нашуд.

Дар наврасони гирифтори витилигои гайрисегментарӣ, кардиоинтервалография пастшавии нишондиҳандаҳои АМо ҳангоми



навъи ваготонии ТИВ ($13,6 \pm 0,7$) ва баландшавии ин нишондиҳанда ҳангоми навъи симпатикотонии ТИВ ($31,2 \pm 1,2$)-ро нисбат ба гурӯҳи назоратӣ ($22,4 \pm 1,02$) ($p < 0,001$) ошкор кард. Дар байни 36 бемори гирифтори НСВ, дар 27 (75,0%) наврас ҳолати ваготония, дар 9 bemor (25,0%) бошад, симпатикотония ошкор карда шуд. Баҳодиҳии реактивият дар наврасони мубталои витилигои гайрисегментарӣ, нишон дод, ки навъи мұтадили реактивияти вегетативӣ дар 19 кӯдак (52,8%)-и гирифтори навъи симпатикотонии ТИВ мушоҳида шуд, ки аз чунин нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ (56,7%) каме фарқ дошт. Дар наврасони гирифтори шакли гайрисегментарии витилиго, реактивияти мұтадил дар гурӯҳи кӯдакони гирифтори навъи ваготонии ТИВ танҳо дар 17,7% муоинашудагон мушоҳида шуд. Дар гурӯҳи мазкур кӯдакони гирифтори асимпатикотония (44,3%) ва гиперсимпатикония (38,0%) бештар буданд. Дар гурӯҳи кӯдакони мубталои навъи симпатикотонии ТИВ ҳолати асимпатикотония танҳо дар 14,3% ҳолатҳо мушоҳида шуд.

Баҳодиҳии таъминоти вегетативӣ дар наврасони гирифтори витилигои гайрисегментарӣ нишон дод, ки варианти асосии мувозинати вегетативӣ нокифоягии таъминоти вегетативӣ мушоҳид мешавад, ки дар кӯдакони гирифтори навъи ваготонии ТИВ дар 69,6% ҳолатҳо қайд шуд. Дар ин ҳол, таъмини вегетативӣ дар кӯдакони гирифтори навъи ваготонии ТИВ танҳо дар 20,3%

ҳолатҳо, дар байни кӯдакони мубталои симпатикотонӣ бошад, дар 37,1% ҳолатҳо кофӣ буд. Таъмини барзиёди вегетативӣ нисбатан камтар дар кӯдакони гирифтори навъи ваготонии ТИВ (10,1%) ошкор шуд, vale дар кӯдакони гирифтори навъи симпатикотонии ТИВ (20,0%) бартарӣ дошт.

Хулоса. Ҳамин тавр, дар наврасони аз бемории витилиго азияткашанда, вайроншавиҳои гомеостази вегетативӣ ошкор карда шуданд. Дар наврасони гирифтори витилигои сегментарӣ вайроншавиҳои танзими вегетативӣ ҳангоми навъи симпатикотонии ТИВ нисбатан возехтаранд, дар наврасони гирифтори витилигои гайрисегментарӣ бошад, ҳангоми навъи ваготонӣ вайроншавиҳои танзими вегетативӣ қайд мешавад. Вайроншавиҳои гомеостази вегетативӣ дар наврасони гирифтори витилиго бо фоизи зиёди таъминоти нокифояи вегетативӣ ифода мёёбад, ки ҳангоми навъи сегментарӣ 63,1%, ҳангоми навъи гайрисегментарӣ бошад, 69,6%-ро ташкил кард. Навъи мұтадили реактивияти вегетативӣ дар 52,4% ҳолатҳо ҳангоми витилигои сегментарӣ ва дар 47,4% ҳолатҳо ҳангоми витилигои гайрисегментарӣ ошкор шуд.

Яъне, вайроншавиҳои ошкоршудаи танзими вегетативӣ дар наврасони аз бемории витилиго азияткашанда, вобаста ба шакли беморӣ, хусусиятҳои хоси худро доранд, ки инро ҳангоми интихоби тактикаи муолиҷа ба назар гирифтан лозим аст.

АДАБИЁТ

1. Тальникова ЕЕ, Свенская ЮИ, Добдина АЮ, Фатахова ХВ, Утц СР. Витилиго: современные методы терапии (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал. - 2017 - № 13(3) - с.668-73.
2. Ta?ebA, PicardoM. Vitiligo. N Engl J Med. - 2009- №360(2)- с. 160-169.
3. TrappEM, TrappM, SampognaF, RohrerPM, EggerJW, WolfP, et al. Autonomic nervous tone in vitiligo patients - A case-control study. Acta
4. Григорьев К.И. Синдром вегетативной дистонии у детей и подростков / К.И. Григорьев, Е.Л. Поважная, А.Л. Соловьева // Медицинская сестра - 2013 -№7 -с. 28-32.
5. Park JH, Jung MY, Lee JH, Yang JM, Lee DY, Park KK. Clinical course of segmental vitiligo: A retrospective study of eighty-seven patients. Ann. Dermatol.- 2014- №1(26)6 - с.1-5.
6. Юнусова Е. И., Юсупова Л. А., Гараева З. Ш., Мавлютова Г. И. Особенности патогенеза и терапии больных витилиго/Лечащий врач - 2017-№11-с.24-25.
7. Picardo M. Non-immunological mechanisms in the pathogenesis of vitiligo: An overview. JEADV.- 2009- №42 - с. 23-31.



ТАГИЙРОТХОИ РАГУ БОФТАВИИ ГИПОФИЗ ҲАНГОМИ МАРГ

З.К.Хушқадамов, Х.М.Мирзоев, Б.Д.Имомов, Д.С. Истроилов

Кафедраи тиббӣ суди (мудири кафедра д.и.т., проф. З.К.Хушқадамов)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Хушқадамов Зулмакон Кудратбекович - д.и.т., профессор мудири кафедраи тиббӣ судии
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-919-79-44-07*

*Мирзоев Халилullo Муҳамадиевич - н.и.т., доценти кафедраи анатомияи одам ба номи
Я.А.Раҳимови ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: mirzoev19@mail.ru, тел: +992-915-
78-04-05*

*Имомов Бекназар Додарҷонович - муалими қалони кафедраи тиббӣ судии ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-937-20-40-00*

*Истроилов Диловар Садриддинович - асистенти кафедраи тиббӣ судии ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-939-13-74-76*

Дар мақола муаллифон 267 ҳучҷати та-
дқики тиббию судии часади шахсонеро
мавриди омӯзиш қарор доданд, ки аз на-
мудҳои гуногуни марг ба ҳалокат раси-
даанд ё фавтидаанд. Дар 16,9 % ҳолатҳо
гипофизит мушоҳида карда шуд. Дар асо-
си тадқиқоти овардашуда варианҷҳои зе-
рини тагийротҳои илтиҳобии гипофиз

чудо карда шудаанд: илтиҳоби экссуда-
тивӣ; илтиҳоби сермаҳсули гипофиз, ки
намудҳои доначасори хос (ҳангоми бемор-
ии сил ва сифилис) ва байнинуктагӣ
(ҳангоми сирояти ВНМО) чудо карда
шудаанд.

Калимаҳои қалидӣ: гипофиз, илтиҳоб,
марг.

СОСУДИСТО-ТКАНЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИПОФИЗА ПРИ СМЕРТИ

*Хушқадамов Зулмакон Кудратбекович - д.м.н., профессор заведующий кафедрой судеб-
ной медицины ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-919-79-44-07*

*Мирзоев Халилullo Муҳамадиевич - к.м.н., доцент кафедры анатомии человека им. Я.А.Ра-
химова ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: mirzoev19@mail.ru, тел: +992-915-78-04-05*

*Имомов Бекназар Додарҷонович - старший преподаватель кафедры судебной медицины
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-937-20-40-00*

*Истроилов Диловар Садриддинович - асистент кафедры судебной медицины ТГМУ им.
Абуали ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-939-13-74-76*

Изучено 267 актов судебно-медицинс-
кого исследования трупов лиц, погибших
или умерших при различных обстоятель-
ствах. В 16,9% случаев отмечен гипофизит.
На основании проведённого исследования
выделены следующие варианты воспали-
тельных изменений гипофиза: экссудатив-

ное воспаление; продуктивное воспаление
гипофиза, где выделены гранулематозный
специфический (при туберкулёзе и сифи-
лисе) и межуточный (при ВИЧ-инфекции)
виды.

Ключевые слова: гипофиз, воспаление,
смерть.



VASCULAR AND TISSUE CHANGES OF HYPOPHYSIS AT DEATH

Z.K.Khushkadamov, Kh.M.Mirzoev, B.D. Imomov, D.S. Isroilov

(The department of forensic medicine (head of the department MD,
prof. Z.K. Khushkadamov) of Avicenna TSMU

Khushkadamov Zulmakon Kudratbekovich - MD, Professor, head of forensic medicine department of Avicenna TSMU, E-mail: 45@tajmedun.tj, phone: +992-919-79-44-07

Mirzoev Khalilillo Muhamadievich - associate professor of Human Anatomy department named after Ya.A. Rahimov of Avicenna TSMU, E-mail: mirzoev19@mail.ru, phone: +992-915-78-04-05

Imomov Beknazar Dodarjonovich -senior teacher of forensic medicine department of Avicenna TSMU, E-mail: 45@tajmedun.tj, phone:+992-937-20-40-00

Isroilov Dilovar Sadriddinovir - assistant of forensic medicine department of Avicenna TSMU, E-mail: 45@tajmedun.tj, phone:+992-937-20-40-00

267 acts of a medicolegal research of corpses who dead or death under various ways are studied. In 16.9% of cases marked the hypophysitis. Based on the study the following options of inflammatory changes of a hypophysis were identified: exudative

inflammation; productive inflammation of a hypophysis where specific granulomatous (at tuberculosis and syphilis) and interstitial (at HIV infection) types are isolated.

Keywords: hypophysis, inflammation, death.

Мұхиммият. Омұзиши гипофиз ҳанғоми намудхой гүногуни марг бо мавқеи маңсуси он дар организм асоснок гардидасст, зеро он узви маркази танзими эндокринй буда ҳанғоми бемориҳои гүногун нақши мұхим мебозад ва гомеостазро муайян менамояд. Омұзиши тағиыротҳои илтиҳобии гипофиз солҳои охир гузаронида нашудааст, вале дар фаъолияти амалй чунин ҳодисаҳо доимо ба мушоҳида мерасанд, ки қараёни бемории асосиро хеле ҳаммонанд мекунад ва пешгүйро барои беморон вазнин менамояд (1-7) ва муайян карданы сабаби маргро ҳанғоми ташрехи часад мушкил мекунанд.

Мақсади таҳқиқот: омұзиши паңшавии илтхоби гипофиз ҳанғоми намудхой гүногуни марг.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Барои ин ба сифати маводи тадқиқот 267 ҳүччати тадқиқи судиу тибии шахсоне омұхта шуданд, ки аз намудхой гүногуни марг ба ҳалоқат расидаанд ё фавтидаанд; садмаи анафилактикаи - 6 ҳодиса, садмаи вазнини چумчумаву магзи сар (СВЧМ) - 65, бемории атеросклерозии дил- 45, кардиомиопатия - 36, пневмонияи хуноқй - 48, бемории сил - 37 мушоҳида, сифилис - 5 мушоҳида, сирояти ВНМО - 25 ҳодиса.

Натичаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар худими ҳамон як ҳолати садмаи анафилактикаи (16,7%) ва 3 (4,6 %) СВЧМ бо вентилятсияи дуру дарози сунъии шушҳо ва дар 2 ҳолат (4,1%) пневмонияи хуноқй ва инкишофи минбаъдаи септикопиемия мувоғиқи маълумотҳои нүх мушоҳидаҳо дар шабонарӯзи 6-21-уми беморӣ ё осеб лонаҳои мудаввари некрози колликватсионии андозашон аз 50 то 300 мкм дар қисматҳои пешу паҳлӯоти макроскопӣ бофтаи узв пурхун, варамида бо қимсатҳои мулоимшавӣ дар шуъбаҳои субкапсуляри буд.

Ҳанғоми тадқиқоти микроскопӣ дар канорҳои лонаи колликватсия минтақаи сегментоядрои лейкоситарӣ бо қисматҳои таҷзияи ядроҳо, некрози мӯяқҳои ковокидори бофтаи пайвандӣ бо омехтаи сутунҳои базофилии хурддисперсӣ дар байни аденоцитҳои эозинофилӣ бо дистрофияи гидропии ситоплазма, варамидани ядроҳо, гиперхроматоз ва кариолизиси онҳо бартарӣ дошт. Сатҳи байниқтагӣ бо васеъшавии нобаробар ва мӯяқнокшавӣ бо атсидофилии суст зоҳиршавандай бофтаи пайвандӣ ва гилофаки худӣ аст. Некрози шараёнҳои хурд, поён фаромодани равзанаи онҳо бо варами зоҳиршавандай девораҳо муайян



карда шуда, дар стромаи гилофак чамъшавии лимфоситҳо бо омехтаи нобаробари нейтрофилҳои сегментоядрой, пурхуни саҳти варидҳои хурди гилофакҳои худӣ бо қисматҳои некроз ва суддатҳои фибринӣ дар равзанаҳо бартарӣ доштанд.

Дар ду ҳолати бемории сил (аз 10 ҳолати сепсиси силӣ) чамъшавии доначаҳои хоси хурди қазеозии андозаашон 50-100 мкм дар қимсати ақибу маркази аденогипофиз дар марзи ҳиссаҳои фосилавӣ ва қисмати ақиби паҳлӯй бо ҷалбшавии ҷузъҳои гилофаки худӣ ва инфильтратӣ гирдилонавии лимфоидию макрофагалӣ ва омехтаи бисёරядрои ягонаи калон бе яdroи хоси наълшакли ҳуҷайраҳо мушоҳида гардид. Шараёнҳои парда бо қисматҳои некрози девораҳои рагҳо ва чамъшавии наздирагии лимфоидию ҳуҷайравӣ бо ометҳаи гистиоситҳои ягона ҷой доштанд.

Дар як ҳолати сифлиси сеюмбора қисматҳои ягонаи хоси некрози андозаашон 50 мкм дар марзи қисмати ақибу марказӣи аденогипофиз ва ҳиссаи фосилавӣ бо инфильтрати гирдилонавии лимфоидию макрофагалӣ ва қисматҳои нумувви бофтai гранулятсионӣ бе ҳуҷайраҳои Пирогов-Ланс ба назар расиданд. Шараёнҳои парда бо қисматҳои некрози девораҳои рагҳо ва чамъшавии наздирагии лимфоидию ҳуҷайравӣ бо ометҳаи гистиоситҳои ягона ҷой доштанд.

Дар ҳамаи 25 мушоҳидаҳои марг аз сирояти ВНМО дар манзараи морфологӣ бартарӣ доштани некрози девораи рагҳо ва чамъшавиҳои наздирагии лимфоидӣ-ҳуҷайравӣ бо омехтаи гистиоситҳои ягона дар пардаи гипофиз ва асосан ҳиссаи ақиб мушоҳида гардид. Ҳусусияти мушоҳидаҳои мазкур ҷойгиришавии марказии бофтai пайвандии ковокидор ё саҳт дар аденогипофиз мебошад. ки чамъшавии барзиёди варидчаҳои навъи синусоидӣ бо инфильтратсияи суст зоҳиршаванди лимфоидию макрофагалӣ мушоҳида карда мешавад.

Дар асоси тадқиқоти овардашуда қайд карда шуд. ки илтиҳоби гипофиз - падидан нисбатан бештар мушоҳидашаванди морфологӣ (16,9% ҳамаи ҳодисаҳои тадқиқшуда) мебошад, ки варианҷҳои зерини тағиро-

ти онро чудо намудан мумкин аст: илтиҳоби экссудативӣ; илтиҳоби сермаҳсул бо намудҳои хоси гранулематозӣ (ҳангоми бемории сил ва сифилис) ва фосилавӣ (ҳангоми сирояти ВНМО).

Гипофизит аксаран ба туфайли гузарши раванди илтиҳобӣ ба зоид ва қисматҳои ҳамшрафати он (пардаҳои мағзи сар, синуси гордор, устухонҳои фонашакл) инкишоф меёбад, ҳамзамон вақтҳои аввал илтиҳоб дар шакли варам ва инфильтрат бо гилофаки гипофиз (перигипофизит) ва қисме аз пояки он маҳдуд мегардад ва фақат баъдан рагҳоро фаро гирифта, ба бофтаи ҳусусии ҳусусии зоид мегузарад ва дар он ҳосилаи тағириотҳои некрозиу римиро медиҳад. Вале лонаҳои илтиҳоби гемтогенӣ дар гипофиз (чи тавре ки аз тарафи Симмондсон муқаррар карда шудааст) чандон бисёр нестанд; маҳз ҳангоми септикопиемияҳои пайдоишашон гуногун дар ҳиссаи пеши гипофиз эмболияҳои бактериявӣ бо рушди минбаъдаи чиркхонаҳо ҳосил шуда метавонанд. Ҳангоми ҳасба дар нейрогипофиз гранулематоҳои хос вучуд дошта метавонанд (аз тарафи Давидовский муқаррар карда шудааст). Ҳангоми сили умумии милиарӣ дар гипофиз метавонанд дунгичаҳои миллиарӣ кушода бошанд. Файр аз ин сил метавонад гипофизро дар шакли ҳосилаҳои ин ё он қисмати тағириотҳои калони творогмонанд иллатнок намояд. ки аз рӯи пайдоиши худ метастазаҳои гематогенӣ мбошанд. Гоҳо ҷунин тағириоти силӣ пурра гипофизро вайрон менамояд, ки боиси норасоии гипофизарӣ, қаҳексия ва марг мегардад.

Ҳангоми сифилиси модарзоди навзодон дар 57% иллати гипофиз мушоҳида карда мешавад, ки бо нумӯи бофтai пайвандии аз ҳуҷайраҳо бой ва ҳосилшавии гуммаҳои миллиарӣ зоҳир мегардад. Ҳангоми сили иқтисобии (пайдошудаи) калонсолон гоҳо дар гипофиз ҳосилшавии гуммаҳо ба амал омада метавонад. Файр аз ин, ҳангоми иллати сифилисии пардаҳои асоси мағзи сар раванд метавонад гилофаки гилофаки гипофизро фаро гирад, боиси гафшавии он, воридшавии пайвандакҳои фиброзӣ ба қаъри узв ва атрофияи бофтai он гарداد.



Аксарияти тағыйиротҳои илтихобии гипофиз ҳам гайрихосса ва ҳам хосса ба ин ё он дараҷа бофтаи онро вайрон мекунанд. Аз ин сабаб, ҳам дар давоми ин тағыйиротҳо, ҳам маҳсусан дар натиҷаи он метавонанд ин ё он аломати норасоии гипофиз, яъне гипопитутизм бо инкишофи байданаи қаҳексияи гипофизарӣ ва марганҷомии беморӣ ошкор карда шаванд.

Хулоса. Илтиҳоби гипофиз аксаран дар сексияи часади шахсоне мушиҳода карда мешавад, ки аз сабабҳои гуногун фавтидаанд ё ба ҳалокат расидаанд. Омӯзиши гипофиз ҳангоми намудҳои гуногуни марг аз нуқтаи назари муайян намудани танатогенез муҳим мебошад. Аз ин сабаб узви мазкур ҳатман бояд ҳангоми намудҳои гуногуни марг тадқиқ карда шавад.

АДАБИЁТ

1. Savastano S., Tomasselli A.P., Valentino R. et al. // Acta Neurologica. - 1994. - Vol.16, - № 4, - P.206-213.
2. Sanchez-Chapado M., Angulo J.C. // Skand. J. Urol. Nephrol. - 1995. - Vol.29, - № 3, - P.357-360.
3. Peuron E. // Eurobiologiste, - 1999, - Vol.33, - № 241, - P.33-44.
4. Пиголкин Ю.И., Богомолов Д.В., Шерстюк Б.В. и соавт. // Суд.-мед. экспертиза. - 2000. - № 6. - С.41-45.
5. Туманов Э.В., Кильдошов Е.М., Соколова З.Ю. Судебно-медицинская танатология. М: Юр Инфо Здрав; 2011: 172. ISBN 978-5-9034-05-9.
6. Соседко Ю.И. Внезапная смерть при травме рефлексогенных зон тела. М.:ГЭОТАР-Медина; 2013:272. ISBN 978-5-9704-2450-6.
7. Джуваликов П.Г., Богомолов Д.В., Кабакова С.С. Танатогенетический анализ в патологии и судебной медицине. Астрахань; 2016: 107. SBN: 978-5-905639-13-5.

ДИНАМИКАИ ТАҒИЙРЁВИҲОИ СИФАТИ ҲАЁТИ ГИРИФТОРОНИ БЕМОРИҲОИ ИШЕМИИ ДИЛ ДАР ШАРОИТИ ОСОИШГОҲИ "БАҲОРИСТОН"

Ф.А.Каримова, Ш.Ф.Одинаев, М.Э. Раҷабзода, А.И.Табаров

Кафедраи бемориҳои дарунии №1-И ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино,
Маркази ҷумҳурияявии клиникии бемориҳои дил

Каримова Фарзона Абдумаъдиевна, докторанти PhD-и кафедраи бемориҳои дарунии №1 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: farzona_karimova@mail.ru , тел.: 935676252

Одинаев Шуҳрат Фарҳодович, доктори илмҳои тиб, дотсенти кафедраи бемориҳои дарунии № 1 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: nnnn70@mail.ru 734024, ш. Душанбе, к. Саноӣ, 33. тел.: 918610539

Раджабзода Музафар Эмом, номзади илмҳои тиб, сардӯҳтури Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳурияявии клиникии бемориҳои дил тел.: (918 123737).

Табаров Азам Исупович, сардори шуъбаи эҳё муассисаи давлатии Маркази ҷумҳурияявии клиникии бемориҳои дил тел.: (918 412326).

Дар шароити пастқӯҳи осоишгоҳи "Баҳористон" дар 60 нафар гирифторони бемории ишемии дил (БИД) динамикаи тағийрёбии нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт омӯхта шуд. Муолиҷаи осоишгоҳӣ-барқароркунанда бо истифодаи омилҳои муолиҷавӣ, бал-неологӣ ва табиӣ-икӯлими дар якҷоягӣ бо

фаъолнокиҳои вояноки ҷисмонӣ муддати 24 рӯз ба беҳтаршавии нишондиҳандаҳо (нишондиҳандаҳо)-и сифати ҳаётӣ патсиентон мусоидат карданд. Беҳтаршавии сифати ҳаётӣ гирифторони БИД аз рӯи унсурҳои зерин: фаъолнокии ҷисмонӣ, шиддатнокии дард, солимии рӯҳӣ асос бар он медиҳад, ки



шароити осоишгоҳи "Баҳористон" ба сифати осоишгоҳи тавонбахшии фаъолияти дилу рагҳо истифода карда шавад.

Калимаҳои калидӣ: реабилитатсия (тавонбахшӣ), бемории ишемии дил, муолиҷаи осоишгоҳӣ-барқароркунанда.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИБС В САНАТОРИИ "БАХОРИСТОН"

Ф.А. Каримова, Ш.Ф. Одинаев, Х. М.Э. Раджабов, А.И. Табаров

Кафедра внутренних болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино,
Республиканский кардиологический центр

Karimova Farzona Abdumadieva, doctoral candidate of the Department of Internal Diseases №1 TGMU im. Abuали ibni Sino, E-mail: farzona_karimova@mail.ru

Odinaev Shuhrat Farhodovich, doctor of medical sciences, associate professor of the Department of Internal Diseases №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: nnnn70@mail.ru, 734024, г. Душанбе, ул. Санои, 33.

Rajabov Muzaffar Emomovich, candidate of medical sciences, head doctor of the Republican clinical center of cardiology tel.: (918 123737).

Tabarov Azam Isupovich, head of ICU of the Republican clinical cardiology center, tel.: (918 412326).

В условиях низкогорного санатория "Баҳористон" у 60 больных с ишемической болезнью сердца изучена динамика изменения качества жизни. Санаторно-восстановительное лечение с применением лечебных, бальнеологических и природно-климатических факторов в сочетании с дозированными физическими нагрузками в течение 24 дней способствовали улучшению качества

жизни пациентов. Улучшение качества жизни больных ИБС по следующим компонентам: физической активности, интенсивность боли, психического здоровья, что даёт основание использовать "Баҳористон" в качестве кардиореабилитационного санатория.

Ключевые слова: реабилитация, ишемическая болезнь сердца, санаторно-восстановительное лечение.

DYNAMIC CHANGE OF LIFE QUALITY AMONG PATIENTS DIAGNOSED WITH CORONARY HEART DISEASE IN SANATORIUM "BAHORISTON"

F.A. Karimova, Sh.F. Odinaev, M.E. Rajabov, A.I. Tabarov

Karimova Farzona Abdumadieva, Doctoral Candidate of the Department of Internal Diseases №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: farzona_karimova@mail.ru

Odinaev Shuhrat Farhodovich, Doctor of Medical science, associate Professor of the Department of Internal Diseases №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: nnnn70@mail.ru

Rajabov Muzaffar Emomovich, Candidate of medical sciences, head doctor of the Republican clinical center of cardiology, tel: (918 123737).

Tabarov Azam Isupovich, head of ICU of the Republican clinical cardiology center, tel: (918 412326).

In conditions of low-mountain sanatorium "Bahoriston" 60 patients with CHD were observed on dynamic change of parameters of life quality.

Sanatorium rehabilitation treatment with the use of medical, balneal and climatic factors in combination with measured physical activity for 24 days contributed to improving the quality of life of patients.



Improving the quality of life of CHD patients in the following components: physical activity, intensity of pain, mental health gives us the reason to use

Мухиммият. Яке аз проблемаҳои мухими тибби барқароркунанда, коркард ва илман асоснок кардан технологияҳои самараноки гайридоруии муолиҷа ва профилактикаи барқароркунадаи бемориҳои иҷтимоӣ-муҳим мебошад. Дар байни бемориҳои мазкур бемории ишемии дил (ИБС) нисбатан афзалият дошта боқӣ мемонад, ки сабаби асосии фавтияти барвақт ва маъюбијати аҳолии қобили меҳнат мебошад [1, 2]. Харочоти зиёди иқтисодӣ ба муолиҷа ва хизматрасонӣ, имконпазирии инкишофи оризаҳои вазнин ва оқибатҳои бад, мухиммияти васеъ кардан тарзҳои муолиҷа, нахустпрофилактика ва профилактикаи дуюмини бемории мазкур, аз ҷумла истифодаи усулҳои гайридоруиро муайян мекунанд. Новобаста ба истифодаи васеи маводи фармакологӣ, табобати на ҳамеша самараҳашши доруӣ дар амаляи клиникӣ, ҷустуҷӯи роҳҳои баланд бардоштани самаранокии нахустпрофилактика ва профилактикаи дуюмини БИД аз ҳисоби истифодаи мувоғики усулҳои нави гайридоруиро тақозо мекунад [3, 4].

Ба гирифторони БИД, ба гайр аз ислоҳи дорувории нишондиҳандаҳои озмоишгоҳӣ-биохимиявӣ, ислоҳи реаксияҳои психофизики бо вайроншавиҳои изтиробӣ-депресивӣ зуҳурёфта, ки ба паст кардан сатҳи мутобиқшавии организм мусоидат мекунад, зарур мебошад. Аз ин ҷиҳат, маълумоти нақши мухимми омилҳои машқҳои ҷисмонӣ, протседураҳои балнеологӣ, обҳои сулфидӣ ва озонӣ, лойдармонӣ, масҳ, табобати сӯзану рефлексшифой ва омилҳои ҷисмонии префоратсияшудаи исботкунандай пешгӯии беморӣ, дар гирифторони БИД ҳосил шуданд [5, 6]. Бо вуҷуди ин, робитаи мутақобилаи ин системаҳо дар ҷараёни минбаъдаи беморӣ нақши калон бозида, ислоҳи вайроншавиҳои онҳо бо ёрии ҳам маводи доруӣ ва ҳам воситаҳои гайридоруӣ мухиммият касб мекунад.

"Bahoriston" as a cardio rehabilitation sanatorium.

Key words: rehabilitation, coronary heart disease, sanatorium treatment.

Мақсади таҳқиқот: омӯхтани сифати ҳаёт ва пайравӣ ба муолиҷаи гирифторони бемории устувори ишемии дил, дар шароити муолиҷаи осоишгоҳӣ-барқароркунанда барои оптимизатсияи тарзу муносибатҳо ба тавонбахши дил.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар шароити даври 24-рӯзai муолиҷаи осоишгоҳию барқароркунандаи "Баҳористон" 60 гирифтори БИД-и стенокардияи шиддати устувори синҳои функционалии I-II ба муоина фаро гирифта шуданд. Дар байни муоинашудагон 43 (71,7%) мард ва 17 (28,3%) занҳо ташкил карданд.

Ба тамоми беморон табобати инфиродии базисӣ (асосӣ)-и иборат аз В-адреноблокаторҳо (метопролол, атенолол дар воји шабонарӯзии 50-150 мг), дезагрегантҳои (ас-пирин, тромбоАС 100-125 мг), нитратҳо (сустанит, нитронг, нитроглітсерин), ингибиторҳои ИАПФ (эналаприл 5-15 мг/ дар як шабонарӯз) гузаронда шуд. Дар комплекси муолиҷаи барқароркунанда, аз рӯи нақша обҳои сулфидӣ (10-12 протседура 15-17 дақиқагӣ як рӯз пас); муолиҷа иқлими: ванннаҳои ҳавоӣ ва озонӣ, гардишҳои сахаргоҳӣ ва шом; фаъолнокии ҷисмонӣ: якчанд ҳатсайр қад-қади соҳилҳои осоишгоҳ ба масоғати аз 3-7 км бо нишебиҳои хурд (то 20%) тартиб дода шуд. Ҳаракатҳо аз рӯи ҳатсайрҳо тибқи нишондодҳои табион дар ҳузури ҳайати маҳсуси машқкарда тартиб дода мешаванд; аз рӯи нишондодҳо ба беморон молиданиҳои нафтолӣ, лойҳои табии шифоии кӯли "Оксуқон", фитотерапия, рефлекстерапияи сӯзанӣ, муолиҷаҳо тавассути об) ва варзиши муолиҷавӣ гузаронда шуд.

Динамикаи тағийирёбии нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт шабонарӯзҳои аввал ва шабонарӯзҳои 24-уми ба осоишгоҳ омадан, таҳқиқ карда шуд. Барои баҳодиҳии сифати ҳаёт пурсишиномаи SF-36-и ба беморони гирифтори патологияи дилу рагҳо мутобиқ-



шуда истифода шуд. 36 нүктай пурсишнома ба ҳашт ҷадвал гурӯхбандӣ карда шуд: фаъолияти чисмонӣ, фаъолияти нақшӣ, дарди бадан, саломатии умумӣ, қобилияти ҳаётӣ, фаъолнокии иҷтимоӣ, ҳолати эмотсионалӣ ва саломатии рӯҳӣ. Нишондиҳандаҳои ҳар як ҷадвал аз 0 то 100 мушоҳида мешаванд, ки дар ин ҷо 100 солимиин пурраро нишон медиҳад. Ҳамаи ҷадвалҳо ду нишондиҳанда: некӯаҳволии рӯҳӣ ва чисмониро ташаккул медиҳанд.

Ба таҳқиқот беморони мубталои шаклҳои вазнини стенокардия, инфаркти миокард ё вайроншавиҳои хунгардиши мағз, миокардитҳои ҳамроҳиқунанда, нуқсонҳои дил, беморони ангиопластика ё шунткуонни аортаву коронарӣ, вайроншавиҳои ба ҳаёт таҳдидкуонданаи назми дилро аз саркунанда фаро гирифта нашуданд. Дар таҳқиқот беморони сатҳи калийи баданашон камтар аз 5,0 ммол/л иштирок накарданд.

Коркарди маводро бо усулҳои омори тавсифӣ гузарондем бузургии миёна (M), тамоюли стандартӣ (σ) ва ҳатои стандартӣ (m) ҳисоб шуда, эътиомдияти фарқиятҳо байни нишондиҳандаҳои миёнаро тибқи меъёри t-Сьюидент муайян мекардем. Эътиомдияти фарқияти натиҷаҳоро ҳангоми сатҳи $\alpha=95\%$ ($p<0,05$) муайян мекардем.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Натиҷаҳои баҳодиҳии сифати ҳаёт нишон доданд, ки аксарият нишондиҳандаҳо муддати 24-рӯзи буду бош дар осоишгоҳ ба зиёдшавии миқдори умумии баллҳо тамоюли возеҳ доштанд. Тавре аз ҷадвали 1 бармеояд, бештар баллҳои унсурҳои рӯҳии солимиро инъикосунанда (MH) зиёд ($46,4\pm2,5$ до $71,3\pm2,0$) мешаванд. Дар ин ҳол, нишондиҳандаҳои асосии беҳтаршавии унсури рӯҳӣ - беҳтаршавии фаъолнокии ҳаётӣ (VT) бо $37,0\pm1,5$ то $52,0\pm1,2$ балл, инчунин унсури рӯҳии солими (MH) бо $58,0\pm2,5$ то $85,5\pm2,1$ балл мебошанд (ҷадвали 1, расми 1).

Ҷадвали 1

Тағийрёбии нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт дар динамикаи муолиҷаи осоишгоҳио барқароркунанда дар гирифторони БИД (SF-36) (n=120).

Нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт	РН				МН			
	PF	RP	BP	GH	VT	SF	RE	MH
рӯзи 1-ум	$34,4\pm2,0$	$25\pm1,9$	$55\pm1,0$	$27\pm2,2$	$37\pm1,5$	$50,5\pm3,2$	$57\pm2,0$	$58\pm2,5$
	$21,6\pm2,1$				$46,4\pm2,5$			
рӯзи 24-ум	$45,5\pm1,5^*$	$47\pm2,1^*$	$72\pm2,0$	$58\pm2,6^*$	$52\pm1,2^*$	$55\pm1,5$	$61,0\pm2,5^*$	$85,5\pm2,1^*$
	$41,6\pm2,4^*$				$71,3\pm2,0^*$			

Эзоҳ::** - фарқиятҳои омории муҳимми рӯзҳои 1-ум ва 24-уми будубои дар осоишгоҳ ($p<0,05$)

РН - PhysicalHealth - унсури чисмонии солими;

PF -PhysicalFunctioning - фаъолияти чисмонӣ;

RP - Role-PhysicalFunctioning - фаъолияти нақшӣ марбути ҳолати чисмонӣ;

BP- BodilyPain - шиддатнокии дард;

GH - GeneralHealth - ҳолати умумии саломатӣ;


MH - MentalHealth - унсури рӯҳии саломатӣ;

VT - Vitality - фаъолнокии ҳаётӣ;

SF - SocialFunctioning - фаъолнокии иҷтимоӣ;

RE - Role-Emotional -фаъолнокии нақшии марбути ҳолати эмотсионалӣ;

MH- MentalHealth - саломатии рӯҳӣ.




Расми 1. Динамикаи тағийрёбии унсури рӯҳии саломатӣ



Ба андозаи камтар унсурҳои фаъолияти иҷтимоӣ (SF) - аз $50,5 \pm 3,2$ то $55,0 \pm 1,5$ ва ҳолати эмотсионалӣ (RE) аз $57,0 \pm 2,0$ то $61,0 \pm 2,5$ балл беҳтар мешаванд.

Динамикаи тағиیرёбихои нишондиҳандаҳои унсури ҷисмонӣ (PH - Physical Health)-и саломатӣ, инчунин тамоюли боэътиҳод беҳтаршавӣ мушоҳид мешавад. Дар охирӣ даври муолиҷаи барқароркунанда, унсури фаъолияти ҷисмонӣ аз $34,4 \pm 2,0$ то $45,5 \pm 1,5$ балл зиёд шуд. Қайд мекунем, ки басомад ва шиддатнокии омили дард (BR) низ бо баландшавии фаъолнокии баллҳо инъикос ёфта, аз $55 \pm 1,0$ то $72 \pm 2,0$ балл паст шуд. Унсури ҳолати умумии саломатӣ (GH) ва фаъолияти нақшӣ (RP) низ тамоюли боэътиҳод ба зиёдшавӣ доштанд (расми 2)



Расми 2. Динамикаи тағиирёбии унсурҳои ҷисмонии саломатӣ

Натиҷаҳои таҳқиқоти муолиҷаи барқароркунандаи гирифткорони БИД дар шароити осоишгоҳи "Баҳористон", аз беҳтаршавии нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт шаҳодат медиҳанд. Омили асосии муолиҷавии осоишгоҳи "Баҳористон" омехтаи сулфиди ҳавоии ба сатҳ табиӣ бароянда, ҳангоми ченкунӣ дар ҷоҳ ҳарораташ зиёда аз 100 С ва концентратсияи сулфуру моддаҳои сулфурдор 66Н К/л мебошад. Механизми мурракаби таъсири омехтаи ҳаво аз он иборат аст, ки зери таъсири он мӯйрагҳои пӯст васеъ мешаванд, тақисмоти хун дар организм бо аз интима баромадани рагҳои як қатор моддаҳои минералӣ ба ҷараёни хун мушоҳид шуда, ҳолати функционалии гурдаҳо ва ҷигар беҳтар мешавад. Асоси таъсири патогенетик сулфид мебошад, ки ба

муҳити атроф ба осонӣ электрони фаъолнокиаш баланди химиявии ба ҳуҷайраҳои организм дар реаксияҳои оксидшавӣ-барқароршавӣ бо шакли оксидшуҳдаи сафедаҳо, липидҳо ва ферментҳо доҳилшавандаро медиҳад. Дар натиҷаи ин, миқдори гурӯҳҳои озоди сулфидрилӣ афзоиш ёфта, фаъолнокии физикию химиявии сафедаҳо, липидҳо, гормонҳои сермолекула, инчунин пайвастагиҳои каммолекула зиёд мешавад.

Ҳамаи ин ба равандҳои мубодила ва оксидшавӣ-барқароршавӣ таъсири мусбат мерасонад, инчунин таъсири рагвасеъкунӣ ва гипотензивӣ мушоҳид мешаванд. Бүгҳои термалӣ ва ваннаҳои сулфидӣ тавассути ретсепторҳои пӯст ва нафас таъсир расонда, ба васеъшавии мӯйрагҳои пӯст, тағиирёбихои гемодинамикӣ, зиёдшавии арақшорӣ мусоидат мекунанд. Дар ин ҳол, самараи мусбати муолиҷавӣ расонда, ба тағиирёбихои муайян дар равандҳои мубодила боис шуда метавонанд. Ҳусусиятҳои фарқкунандаи омилҳои табиӣ -иқлими осоишгоҳ: гипоксияи мӯтадили баландӣ, фишори пасти атмосфера, ҳарорати нисбатан пасти муҳити атроф, концентратсияи баланди шуоҳои ултрабунафш, мавҷудияти озон, камчангутубор будани ҳаво мебошад, ки ба ҳолати саломатии одамон таъсири мусоид мерасонанд. Иқлими субтропикӣ ба зудмуътодонӣ (акклиматизатсия) мусоидат карда, таъсири манфии яку якбора ивазшавии шароити иқлимиро барои ба бошандагони осоишгоҳ истисно мекунад, ки ин муҳим буда, ба механизмҳои мутобиқшавии организм талаботи камтар пешниҳод мекунад.

Ҳамин тавр, муолиҷаи осоишгоҳию барқароркунандаи "Баҳористон" бо истифодаи омилҳои муолиҷавӣ, обҳои маъданӣ ва таббиию иқлими осоишгоҳ ба ҳолати умумии саломатӣ ва беҳтаршавии нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт таъсири мусбат мерасонанд. Дар байни нишондиҳандаҳои асосии муайянкунандаи сифати ҳаёт, беҳтаршавии фаъолнокии ҳаёт, ҳолати рӯҳӣ ва шиддатнокии синдроми дард қайд мешаванд, ки истифодаи осоишгоҳи мазкурро ба сифати тавонбахшии фаъолияти дилу рагҳо имкон медиҳад.

**АДАБИЁТ**

1. Козинец Г.И. Экология здоровье - качество жизни нации /Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий //Тер.архив.-2007. -№1. - С. 74-77.
2. Белов В.Н. Качество жизни больных с ишемической болезнью сердца, нуждающихся в хирургической реваскуляризации миокарда / В.Н. Белов //Ж. Системный анализ и управление в биомедицинских системах.-2009.-Т. 8.- № 2.- С. 424-426.
3. Карпухина Е.О. Повышение качества жизни у больных ишемической болезнью сердца /Е.О.Карпухина, Т.С. Сенашова, Н.М. Потылицина // IV Российская науч-практ конф. "Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии".-Москва 2005. - С.12.
4. Айвазов В.Н. Управляемая терапия (применение рефлексотерапии как управляющего фактора в общей терапии и бальнеологии) /В.Н.Айвазов// Монография. Пятигорск.- 2009.- 249 с.
5. Портнов В.В. Методы физиобальнеотерапии в реабилитации больных с ИБС после АКШ/В.В. Портнов, Е.И.Забелина// Физиотерапия, бальнеология, реабилитация.-2003.- № 2.- С. 13.
6. Жерлицина Л.И. Природная аэроионофитотерапия больных ишемической болезнью сердца на низкогорных курортах /Л.И.Жерлицина // Ж. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.-2009.-№ 3.-С. 52-56.

ФИЗО ВА ТАБОБАТИ КҮДАКОНИ ДОРОИ ИХТИЛОЛХОИ ФУНКСИОНАЛИИ ҲОЗИМА**Г.С. Мамадчонова, З.К.Умарова**

Кафедраи бемориҳои кӯдакон №1 (мудири кафедра н.и.т., дотсент Г.С. Мамадчонова)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кафедраи тибби оиласави №2
(мудири кафедра н.и.т., дотсент Ёдгорова М. Д.),

Мамадчонова Гулнора Сидикжановна, н.и.т., дотсент, мудири кафедраи бемориҳои кӯдакон №1, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: gulanora.mamadjanova@gmail.com, тел.: 915-99-09-03.

Умарова Зарифа Қосимовна, д.и.т., профессори кафедраи тибби оиласави №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 919-98-58-80.

Вайроншавии ҳозима натиҷаи якчанд ма-
ротиба аз сар гузаронидани бемориҳои си-
роятии шадиди респираторӣ ё рӯдаҳои кӯда-
кон мебошад. Дар пайдошавии он истеъмо-
ли барзиёд ва беназорати доруҳои зиддибак-
териалий, полигиповитаминоз, норасоии фер-
ментативӣ ва номукаммал будани физо, мах-
сусан дар кӯдаконе, ки қисман шири модар
ва қисман физои сунъӣ истеъмол мекунанд,
аҳамияти қалон доранд. Дар давраи солҳои
2014-2016 мавриди таҳқиқ 169 кӯдаки дорои
вайроншавии функционалии ҳозима қарор
гирифта буданд, синну соли кӯдакон аз 2-
моҳа то 3-соларо дар бар мегирифт.

Дар кӯдакони таҳқиқшудаи дорои вай-
роншавии функционалии ҳозима давраи
вазнини перинаталӣ ва ҳолати нохуби пре-
морбидӣ (пешкасалӣ) -рахит, гипотрофия,
анемия, аномалияи конститусия ба назар
расид. Онҳо қисман шири модар ва қис-
ман физои сунъӣ истеъмол мекарданд. Зуд-
зуд гирифтори бемориҳои шадиди сироя-
тии респираторӣ ва исҳол мешуданд. Дар
ҳар дафъаи бемор шудан антибиотикҳои
доираи таъсирашон васеъро истеъмол
карданд.

Калимаҳои калидӣ: кӯдакон, вайронша-
вии функционалии ҳозима, табобат.



ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Мамаджанова Гульнора Сидикджановна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой детских болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E.mail: gulnora.mamadjanova@gmail.com, тел.: 915-99-09-03.

Умарова Зарифа Касымовна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, тел.: 919-98-58-80.

Нарушение пищеварения является следствием неоднократно перенесенных острых респираторных и кишечных инфекций у детей. Определенное значение в его появлении придаётся частому бесконтрольному применению антибактериальных препаратов, полигиповитоминозу, ферментативной недостаточности и неполноценному питанию, особенно у детей, находившихся на частично грудном или искусственном вскармливании. Обследовано 169 детей, страдающих функциональными нарушениями пищеварения, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за период с 2014

по 2016 годы. У обследованных детей с функциональными нарушениями пищеварения был отягощенный перинатальный период и неблагоприятный преморбидный фон (ракит, гипотрофия, анемия, аномалии конституции). Они находились на частично-грудном и искусственном вскармливании, часто болели острой респираторной вирусной инфекцией и диарейными заболеваниями. При каждом эпизоде заболевания получали антибиотики широкого спектра действия.

Ключевые слова: дети, функциональное нарушение пищеварения, лечение.

FEEDING AND TREATMENT OF CHILDREN WITH FUNCTIONAL DISTURBANCES OF DIGESTION

G.S. Mamadjanova, Z.K.Umarova

Department of children's diseases №1 (head of the chair c.m.s., associate professor G.S. Mamadjanova) of Avicenna TSMU

Mamadjanova Gulnora Sidikjanova, head of the chair c.m.s., associate professor of children's diseases №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: gulnora.mamadjanova@gmail.com, tel.: 915-99-09-03.

Umarova Zarifa Kasimovna, MD, Professor of the department of family medicine №2 of Avicenna Tajik State Medical Universitiy, tel.: 919-98-58-80.

Violation of digestion is a result of repeatedly suffered from acute respiratory and intestinal infections in children. A certain importance in its appearance is attached to the frequent uncontrolled use of antibacterial drugs, polyhypovitomycinosis, enzyme deficiency and malnutrition, especially in children who were partially breastfed or bottle-fed. 169 children suffering from functional digestive disorders, aged from 2 months to 3 years from 2014 to 2016 were examined. The examined children

with digestive disorders had the burdened perinatal period and an unfavorable premorbid background (rachitis, hypotrophy, anaemia, anomalies of the constitution). They were partially breastfed and bottle-fed often suffering from acute respiratory viral infections and diarrheal diseases. At each episode of the disease got the antibiotics of wide spectrum of action.

Key words: children, functional digestive disorder, treatment.



Мухиммият. Ихтиолҳои функционалии роҳи ҳозима яке аз проблемаҳои ба таври васеъ паҳншудаи кӯдакони моҳи якуми ҳаёт мебошанд [4,6]. Ҳусусиятҳои фарқунандаи ин ҳолатҳо пайдо шудани симптомҳои клиниқӣ ҳангоми вучуд надоштани ягон хел тағиироти органикии роҳи ҳозима (аномалияҳои соҳторӣ, тағиироти илтиҳобӣ, сироят ё омосҳо) ва тағиироти метаболитикӣ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми ихтиолҳои функционалии роҳи ҳозима мумкин аст, ки функцияи моторӣ, ҳазм кардан ва ҷабидани моддаҳои гизоӣ, ҳамчунин таркиби микробиотҳо ва фаъолнокии системаи иммунӣ низ тағиир ёбанд [2,3]. Сабабҳои ихтиолҳои функционалий аксари вақтҳо дар берун аз узвҳои осебдида ниҳонанд ва дар асари ихтиоли танзими асабӣ ва гуморалии фаъолияти роҳи ҳозима сар мезананд.

Дар кӯдакони синни ширхорагӣ, махсусан дар 6 моҳи аввали ҳаёт чунин ҳолатҳо, монанди қайқунӣ, ҳалаи рӯдаҳо ва қабзият зиёд ба назар мерасанд [1]. Дар зиёда аз нисфи кӯдакон вай дар комбинатсияҳои гуногун вучуд дошта, симптоми алоҳида хеле кам дида мешавад. Азбаски сабабҳои пайдо шудани ихтиолҳои функционалий ба протесҳои гуногуни роҳи ҳозима таъсир мерасонанд, якҷоя шудани симптомҳо дар як кӯдак қонунӣ ба назар мерасад. Масалан, пас аз гузаронидани гипоксия ихтиолҳои вегето-виссералий бо тағиироти моторикаи типи гипертоникӣ ё гипотоникӣ ва вайроншавии фаъолнокии пептидҳои танзимкунанда пайдо шуда метавонанд, ки ҳамзамон ба қайқунӣ (дар натиҷаи спазм ё боз будани сфинктерҳо), ҳала (вайрон шудани моторикаи роҳи ҳозима ҳангоми баланд будани газҳо-силшавӣ) ва қабзият (гипотоникӣ ва ё дар асари спазми рӯдаҳо) оварда мерасонанд. Аломатҳои клиникиро симптомҳои ба вайроншавии ҳазми нутриентҳо вобастабуда амиқ месозанд, ки дар натиҷаи паст шудани фаъолияти фаъолнокии ферментативии энтеросити вайроншуда пайдо мешаванд ва боиси тағиирёбии микробиосенози рӯдаҳо мегарданд [4,5].

Вайроншавии ҳозима натиҷаи якчанд маротиба аз сар гузаронидани бемориҳои

сироятии шадиди респираторӣ ё рӯдаҳои кӯдакон мебошад. Дар пайдошавии он истеъмоли барзиёд ва беназорати доруҳои зиддибактериалий, полигиповитаминос, норасонии ферментативӣ ва номукаммал будани гизо, махсусан дар кӯдаконе, ки қисман шири модар ва қисман гизои сунъӣ истеъмол мекунанд, аҳамияти калон доранд [1,3].

Мақсади пажӯхиши мазкур омӯхтани масъалаҳои гизо ва табобати кӯдакони дорои вайроншавии ҳазми кӯдакон мебошад.

Мавод ва усули таҳқиқот. Мо дар давраи солҳои 2014-2016 дар базаи Маркази саломатии шаҳри №7-и ш. Душанбе 169 кӯдакро, ки дорои вайроншавии функционалии ҳозима буданд, таҳти таҳқиқот қарор додем, синну соли кӯдакон аз 2-моҳа то 3-соларо дар бар мегирифт. Аз онҳо дар 99 нафар вайроншавии функционалии ҳозима ба қайд гирифта шуд. Таҳлили синнусолӣ нишон дод, ки кӯдакони то яксона 39 (39,9%), аз 1 то 2 -сола -34 (34,3%), аз 2 то 3-сола- 26 (25,8%) нафар буданд. Таҳқиқоти беморон аз анкетаронӣ дар байни модарон, таҳлил кардани маълумотҳои анамнезӣ- клиникӣ, таҳқиқоти лабораторӣ(таҳлили умумии хун,пешоб, начосат), таҳқиқоти бактериологӣ -кишти начосат дар флора иборат аст.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Дар кӯдакони таҳқиқшудаи дорои вайроншавии функционалии ҳозима давраи вазнини перинаталӣ ва ҳолати ноҳуби преморбидӣ (пешкасалӣ) - раплит, гипотрофия, анемия, аномалии конститусия ба назар расид. Онҳо қисман шири мода рва қисман гизои сунъӣ истеъмол мекарданд. Зуд-зуд гирифтори бемориҳои шадиди сироятии респираторӣ ва исҳол мешуданд. Дар ҳар дафъаи бемор шудан антибиотикҳои домраи таъсирашон васеъ истеъмол карданд. Аз рӯйи вазнинии ҳолати беморон кӯдаконро ба дараҷаи сабук - 42 (42,4%), вазнини миёна - 37 (37,3%) ва вазнин- 20 (20,3%) тақсим кардем. Клиникаи дараҷаи сабук норавшан буда, бад шудани иштиҳо, суст шудани зиёдшавии вазни бадан, қайқунӣ, баланд шудани ҳарорати субфибрилии бадан ба муноҳида мерасад. Аломатҳои астенияи умумӣ, аракқунӣ, қабзият, пажмурудагӣ, дарди шикам ба назар мерасад.



Клиникаи беморони вазнинии миёна нисбатан возехтар аст, бештар субфибролите-ти устувор, беиштихой, зуд-зуд қай кардан, қабзияти устувор, қайкуниҳои тақрории бесабаб ба амал меоянд. Дараҷаи вазнин асосан дар қӯдакони то яксола дида шуд, симптомҳояш аз дамиши шикам, зуд-зуд қай кардан, начосат бӯйи тези бад дорад, обакӣ ва сабзчай луобдор аст, лундачаҳои беисти сафеди энтероколитӣ дорад, клиникаи токсикоз ба назар расид: беҳолӣ, беиштихой, қайкунӣ пас аз истеъмоли гизо, табларза.

Дар таҳлили хуни ҳамаи қӯдакон дараҷаҳои гуногуни возеҳии камхунӣ, кам шудани эритроситҳо то 2 млн., сатҳи пасти гемоглобин то 80 г/л, нишондиҳандай ранга то 0,8 ба назар расид. Миқдори баланди эозинофилҳоро (зиёда 5%) мо дар 26 (26,2%)-и қӯдакон асосан бо нишон додани аллергия дар анамнез ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми таҳкиқоти бактериологӣ муайян карда шуд: *Proteus*-20.4%, *S. aureus*- 3,2%, занбурӯғи чинси *Candidae*-38,7%, клебсиела-21,0%.

Табобати вайроншавии функционалии ҳозима - протсесси тӯлонӣ ва бисёрҷузъя аст. Дар ҳамаи қӯдакон табобати этиопатогени-тиқӣ сурат гирифт: диетотерапия, фермен-тотерапия, витаминотерапия, истифода аз доруҳои стимулятсионандай нимилҳои но-маҳсуси муҳофизатӣ, препаратҳои биологӣ, ки микрофлораи рӯдаҳоро мӯтадил месозанд, ҳамчунин табобати зидди камхунӣ. Таъқид кардан ба маврид аст, ки қӯдакони дорои дараҷаи якуми дисбактериоз омехтаи "Nutrilon безлактозный", шавлаҳои қӯдакон бо бифидобактерияҳо BL(пробиотики) ва

пребиотикҳои (Prebio) ва иммунонутриен-тҳо қабул карданд. Омехтаи "Nutrilon белактоз" (бо дар таркиби он мавҷуд будани са-федаи ба осонӣ ҳазмшавандай OPTIPRO вобастагӣ дорад), барои нигоҳ доштани микрофлораи мӯтадил, бифидобактерияи B1 ва биоферментатсия, мӯтадилшавии таркиби микрофлораи рӯдаҳо, мустаҳкам-шавии масуният, муҳофизат аз сирояти рӯдаҳо, доштани маҷмӯи витаминҳо ва маъданҳо.

Дар баробари онҳо ҳангоми беҳтар шудани ҳолати бемор ҳӯрокҳои иловагӣ таъй-ин карда шуд: пюреи картошкагӣ, творог, обгӯшт, нӯшокии зиёд: оби ҷӯшонидашуда, маҳлули ОРС, биринҷоба.

Дар ҳолатҳои вазнини дисбактериози рӯдаҳо ба комплекси табобатӣ антибиоти-кҳои доираи таъсирашон васеъ ворид карда шуданд. Дар баробари антибиотикҳо мо аз истифодаи препаратҳои биологии зидди-баактериалий самараи хуб ҳосил кардем, монанди: бактериофаги стафилококки моеъ (фагестаф), пиобактериофаг (фагио), инте-сти-бактериофаг (фагести). Бо мақсади мӯтадил соҳтани ҳазмкунӣ ферментҳои панке-реатин, креон, панзинорм; витаминотера-пия: пиковит, кидс, инфаб, вивабон ва пре-паратҳои иммуностимулятсионӣ (иммунал, тактивин) истифода карда шуд.

Хулоса, ҳолати қӯдакони дорои вайрон-шавии функционалии ҳозимаро таҳкиқ на-муда, муайян кардем, ки ворид кардани парҳезифой ва омехтаи "Nutrilon белактоз" ба табобати комплексӣ, табобати этиопа-тогенетикӣ таъсири хуб бокӣ мегузоранд.

АДАБИЁТ

1. Учайкин В.Ф. Коррекция дисбактериоза кишечника в детской практике /Детские инфекции. -2010.- № 1.-С. 27-31.
2. Лечебное питание детей первого года жизни (Клинические рекомендации для педиатров) / А.А.Баранова, В.А.Тутельмана.// М.: Союз педиатров России.- 2010.-160с.
3. Захарова И.Н. Физиологическое значение функциональных компонентов молочных смесей для вскармливания детей раннего возраста/ Методическое пособие для врачей-пе-диатров. - М.- 2010.- С.4-6.
4. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей грудного возраста и их диетологическая коррекция. В кн.: Национальная программа оптимизации вскармли-вания детей первого года жизни в Российской Федерации. Союз педиатров России, М., 2010, 39-42.



5. Hyman P. E., Milla P. J., Bennig M. A. et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler // Am.J. Gastroenterol. 2006, v. 130 (5), p. 1519-1526.
6. Хавкин А. И. Принципы подбора диетотерапии детям с функциональными нарушениями пищеварительной системы // Детская гастроэнтерология. 2010, т. 7, № 3.

НОЗУКИҲОИ ТАБОБАТИ БАРҶАРОРКУНАНДА ҲАНГОМИ ВАЙРОНШАВИИ МУВОЗИНАТИ ГЕМОСТАЗ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ ИЛТИҲОИ БАКТЕРИАЛИИ ШУШ

К. И. Исмоилов, С.Т. Давлатов, М.А. Исмоилова, Ч.А. Израмов

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 (мудири кафедра д.и.т., профессор Исмоилов К. И) ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино МД ММТ ҶТ "Шифобахш"

Исмоилов Комилҷон Исроилович, д.и.т., профессор кафедраи бемориҳои кӯдакон №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 139, тел.: +985127845 e-mail: @mail.ru.

Давлатов Самихил Тиллоевич, ассистенти кафедраи бемориҳои кӯдакон №2 ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино; 734025, тел.: 985287115.

Исмоилова Матлуба Ахмедовна, н.и.т., ассистенти кафедраи бемориҳои кӯдакони ДДБКТТ. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Исмоили Сомонӣ, тел.: +918936015 e-mail: @mail.ru.

Израмов Ҷумабек Аслонбекович, табиби бемориҳои кӯдаконаи МД ММТ ҟТ "Шифобахш" тел.: 919722570.

Муаллифон дар мақолаи мазкур на-
тичаҳои таҳқиқоти гемостазро дар 72 кӯда-
ки синну соли бармаҳал бо илтиҳоби бак-
териалии шуш таҳлил кардаанд. Аз онҳо
писарон 39 (54,2%) ва духтарон 33(45,8%)
нафарро ташкил дод. Ҳамаи беморон во-
баста аз ҳолати вазниниашон ба ду (2)
гурӯҳ тақсим карда шуданд. Гурӯҳи якум-
ро кӯдакони бо ҳолати вазнин, гурӯҳи ду-
юмро кӯдакони бо ҳолати ниҳоят вазнин
ташкил карданд. Ба ҳамаи беморон тақи-
қотҳои умумии клиникӣ, рентгенологӣ,
инчунин параметр (ченак, бузургӣ) -ҳои
плазмаи гемостазӣ ва тести этанолӣ гуз-
ронида шуд.

Дар ҳамаи кӯдакони гирифтори илтиҳо-
би шуш, ташхис тавассути акси рентгено-
логӣ ва тағйирот аз тарафи таҳлили умумии
хун ба монанди лейкоситоз аз $12,4 \times 10^9/\text{л}$ то
 $14,3 \times 10^9/\text{л}$ тасдиқ карда шуд.

Ҳангоми таҳқиқоти коагулограмма
муайян карда шуд, ки дар гурӯҳи якум ва
дуюм муҳлати хунравӣ бо тарзи Дюк ($3,8$

$\pm 0,14$, $6,1 \pm 0,08$) ва вакти лаҳташавии хун
бо тарзи Ли- Уайту ($7,1 \pm 0,14$, $11,8 \pm 0,21$)
баръало давомноктар мебошад нисбати
гурӯҳи назоратӣ ($P < 0,05$). Дар қатори ин
нишондодҳои бузургии миёнаи индекси
протромбин, дараҷаи тромботест, фибри-
ногендар гурӯҳи якум ($61,7 \pm 3,7$; $3,3 \pm 0,21$;
 $1,81 \pm 0,33$) ва гурӯҳи дуюм ($43,1 \pm 2,9$,
 $2,01 \pm 0,04$, $0,96 \pm 0,007$) паст мебошад нисбат-
ба нишондодҳои гурӯҳи кӯдакони солими
назоратӣ.

Ҳангоми пайваст намудани табобати
комплексӣ, миқдори начандон зиёди маво-
дҳои таъсири зидди лаҳтабандӣ ва антипра-
теазидошта дар марҳилаҳои аввал ба кӯда-
кони гирифтори пневмонияи бактериалиӣ
самараи хуб дода ва боиси мувозинатдаро-
рии системи лаҳтабандӣ-зиддиллаҳташавии
хун гардид, ки ба нест шудани алломатҳои
клиникии ҷараёни илтиҳоби шуш оварда
расонид.

Калимаҳои калидӣ: табобати барҷарор-
кунӣ, гемостаз, кӯдакон, илтиҳоби шуш.



НЮАНСЫ КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ДИСБАЛАНСЕ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ С БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Исмоилов Комиллон Исроилович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино; 734025, Республика Таджикистана, г. Душанбе, пр. Рудаки 139, тел.: +985127845 e-mail: @mail.ru.

Давлатов Самихил Тиллоевич, ассистент кафедры детских болезней №2 ДДТТ им. Абуали ибни Сино, E-mail: davlatov1569@mail.ru. тел. 985287115.

Исмоилова Матлуба Ахмедовна, к.м.н., ассистент кафедры детских болезней ГОУ ИПО в сфере ЗРТ, г. Душанбе, пр. Исмоили Сомонӣ, тел.: +918936015 e-mail: @mail.ru.

Израмов Джумабек Аслонбекович, детский врач ГУНМЦРТ "Шифобахш" тел. 919722570

В данной работе приведены результаты исследования 72 детей в возрасте от 20 дней до 1 года жизни с бактериальной пневмонией, в зависимости от тяжести состояния пневмонии исследуемые дети были разделены на две группы. Первую группу составили 33 ребенка с тяжёлым течением пневмонии, вторую группу составили 39 детей с очень тяжёлым течением пневмонии. Обследованным детям проведены общеклинические, рентгенологические, а также коагулационный и паракоагуляционный методы исследования гемостаза.

Диагноз был подтвержден обзорной рентгенографией грудной клетки и изменениями в периферической крови в виде лейкоцитоза $12,4 \times 10^9 / \text{л}$ - $14,3 \times 10^9 / \text{л}$.

В коагулограмме выявлено незначительное укорочение времени свёртывания крови у больных ($7,1 \pm 0,14$) первой группы и заметное удлинение времени свёртывания крови ($11,8 \pm 0,21$) у детей второй группы по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы, такое соотношение наблюдалось в показателях длительности кровотечения у детей данной группы.

Средние величины протромбиного индекса, степени тромботеста, фибриногена у больных первой группы имели тенденцию к снижению ($61,7 \pm 3,7$, $3,3 \pm 0,21$, $1,81 \pm 0,33$), у детей второй группы ($43,1 \pm 2,9$, $2,01 \pm 0,04$, $0,96 \pm 0,007$) оказались достоверно ниже соответствующих показателей здоровых детей.

Фибринолитическая активность у больных первой группы находилась в пределах нормы ($226 \pm 4,41$), а у больных второй группы ($167 \pm 4,9$) значительно превосходило такие показатели контрольной группы ($226,4 \pm 18,35$).

Таким образом, у больных с тяжёлым течением пневмонии отмечается умеренное, а у больных с очень тяжёлым течением пневмонического процесса отмечается выраженное нарушение плазменного звена гемостаза.

При подключении комплексно корректирующей терапии у детей с бактериальной пневмонией при незначительной дозе антикоагуляционного, антипротеазного препарата в начальном проявлении заболевания достигался значительный успех в виде устранения дисбаланса в системе гемостаза.

Ключевые слова: коррекционная терапия, дисбаланс, гемостаз, дети, пневмония.

NUANCE OF CORRECTIVE THERAPY AT DISBALANCE OF THE HEMOSTSIS AT CHILDREN WITH BACTERIAL PNEUMONIA

Department of children's disease №2 of Avicenna TSMU
(head of the department MD, Professor Ismoilov K.I.)

Ismoilov Komiljon Isroilovich, MD, Professor, head of children's diseases department №2 of Avicenna TSMU; 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave. 139, tel.: +985127845 e-mail: @mail.ru.



Davlatov Samikhil Tilloevich, assistant of children's diseases department №2 of Avicenna TSMU, E.mail: davlatov1569@mail.ru. tel. 985287115

Ismoilova Matluba Akhmedovna, c.m.s., assistant of children's diseases department of the SEI IPE in the field of HRT, Dushanbe, Ismoili Somoni Ave., tel.: +918936015 e-mail: @mail.ru.

Izramov Jumabek Aslonbekovich, children's doctor SINMCRT "Shiphabakhsh" tel. 919722570

In the given work results of research of a hemostasis -at early age with the bacterial pneumonia are resulted. The boys were 39 (54,5%) and girls 33 (45,1%). Depending on severity level and pathological process patients have been divided on two groups. The first group consisted of children with severe and the

second group consisted of children with very severe pneumonia.

The examined children underwent general clinical, radiological, as well as coagulative and paracoagulative methods for the study of hemostasis.

Key words: correction of therapy, imbalance, hemostasis, children, pneumonia

Муҳиммият. Бемории пневмония дар сатҳи тамоми курраи замин байни bemoriҳои системаи нафаскашӣ ҷойи намоёнро ишғол менамояд, ки бештар ба фавтияти қӯдакон оварда мерасонад. Бо нишондоди ТУТ 16% фавти қӯдакони то панҷсола дар тамоми ҷаҳон ба пневмония рост меояд, ки ин нишондод дар соли 2015 ба 920 136 қӯдаки то синни 5-соларо ташкил менамояд. Ҳангоми пневмониядар қӯдакони соли якуми ҳаёт дар қатори симптомҳои заҳролудшавии умумии бадан, норасогии нафас ба монанди вайроншавии вазифаи вентилятсионии шуш, диффузияи оксигенва гази карбон бо воситаи мембранаи алвеолокапилляри ва перфузия ба шуш, ҳамчун пулмонали ва экстрапулмонали дидо мешавад. Зохиршавии ҷараёни илтиҳобӣ ба пайдошавии дараҷаҳои гуногун ва тағиирот дар ҳамаи занчираҳои гомеостаз, газҳои таркиби хун, мувозинати обу электролитҳо, инчуни ин ҳолати лаҳташавӣ ва зиддилаҳташавии (коагулясионӣ - антикоагулясионӣ) системаи хун мусоидат мекунад.

Новобаста аз муҳиммияти масъалаи мазкур ин нуқтаи назар то ҳол ҳалли омӯзиши мақсадноки ҳудро дарёфт накарда, гайр аз ин нозукиҳои табобати коррекционии беморони ин гурӯҳ то ин муддат пурра муайян карда нашудааст.

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши нозукиҳои муолиҷавӣ - коррекционӣ ҳангоми вайроншавии мувозинати гемостаз дар қӯдакони гирифтори илтиҳоби бактериалии шуш.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Дар зери назорати мо ҳамагӣ 72 қӯдаки гирифтори пневмония қарордошт, ки синнашон аз 20-рӯза то 1-сола, писарҳо 39 (54,2%), духтарҳо- 33(45,8%) нафарро ташкил менамоянд. Қӯдакони зери назоратбуда вобаста аз ҳолати вазниниашон ва дараҷаи норасогии нафас ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд: гурӯҳ I-ум 33кӯда, ки бо ҷараёни вазнини пневмония дараҷаи НН-II, гурӯҳ II-ро- 39 қӯдаки бо ҷараёни ниҳоят вазнин бо дараҷа НН-II-III ташкил намуд.

Гурӯҳи назоратӣ аз 21- қӯдаки ҳамин синну сол иборат мебошад.

Ба ҳамаи қӯдакони таҳқиқотӣ таҳлили умумии клиникӣ (таҳлили умумии хун бо муайян намудани миқдори тромбоситҳо), коагулятсионӣ (вақти лаҳташавии хун бо усули Ли-Уайту, вақти хунравӣ бо тарзи Ҷюке, дараҷаи тромботест, индекси протромбин, фибриноген, антитромбин-III, фаълонокии фибринолитикии хун), тести паракоагулятсиони (этанолӣ) гузаронида шуд.

Натиҷаи таҳқиқот ва баррасӣ. Ҳангоми бистарӣ қунонидан ҳолати ҳамаи беморони гурӯҳи якум (100%) вазнин баҳогузорӣ карда шуд, дар асоси симптомҳои баръалои интоксикатсионӣ, баландшавии ҳарорати умумии бадан t- аз 38,6°C то 39°C, нишонаҳои пайдошавии вайроншавии микросиркуляторӣ ва сафедшавии пӯсти бадан бо ранги мармарӣ (100%). Синдроми интоксикасионӣбо норасогии нафас бо намуди тахипноеаз 52 то 64 маротиба нафаскашӣ дар



як дақиқа, иштироки мушакҳои ёридиҳанда ҳангоми ҷараёни нафасгирийдар 85%-и беморонва тарангшавии қанотакҳои(болҳои) бинӣ дар - 43% кӯдакон, сианоз ва сианозӣ секунҷаи лабу бинӣ дар 71% кӯдакон дидар мешавад.

Сустшавии садои перкуторӣ (ҳангоми ангуштзани) дар манбаи илтиҳоб дар 89,3% кӯдакон муайян карда шуд. Ҳамчунин дар 62,9% беморон аускултативи хироҳои хушква хироҳои гуногун қутри намнок шунида мешавад. Пастшавии садоҳои кори дил дар 86% беморон шунида мешавад, тахикардия баражло дар 95,9% кӯдакон намоён мушоҳида карда мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки дар кӯдакони гурӯҳи номбурда пайдошавии ҷараёни клиникаи илтиҳоб бо якҷоягӣ тағириоти сиркуляторӣ аз тарафи пӯст ба монанди хунравӣ аз ҷои сӯзандору (54,6%), камшавии диурези шабонарӯзӣ (61-73%) ба назар мерасид. Файр аз ин, дар 44%-и кӯдакон қайкунии муҳтавояш қаҳвамонанд, дар 7,1% беморон начосати сиёҳчатоб дидар мешуд.

Ҳолати ҳамаи 39 нафар кӯдакони гурӯҳи дуюм ҳангоми бистарӣ будан дар беморхона (стационар) ниҳоят вазнин баҳогузорӣ карда шуд, аз ҳисоби заҳролудшавии баръалои умумии бадан ва норасогии нафас, баландшавии ҳарорат дар ҳудуди 39°C то 41°C, ҳамеша бо якҷоягии синдроми гипервентелятсионӣ, зиёдшавии миқдори нафаскашӣ аз 70 то 82 маротиба дар як дақиқа дидар мешуд. Сулфаи хушк ва намнок дар 84,1% беморон мушоҳида карда мешавад. Дар ҳамаи ҳолатҳо сафедии пӯсти бадан бо барзиёд ҷои доштани шакли мармарӣ ва сианози секунҷаи лабубинӣ, тарангшавии қанотакҳои бинӣ дар 96% кӯдакони илтиҳоби шуда ба қайд гирифта шуд. Иштироки мушакҳои ёрирасон дар ҷараёни нафаскашӣ, (кашишхӯрии фосилаҳои байни қабургҳо, юғӣ, чукурчаи болои меъда, зери қулфак) дар 100% беморон мушоҳида карда мешуд. Ҳангоми муоинаи перкуторӣ (ангуштзани) дар мавқеи илтиҳоб сустшавии садои перкуторӣ (ангуштзани) дар 94,1% бемор, аускултативӣ дар 68,4% кӯдакон бо пневмония хироҳои хушк ва намноки гуногун қутри (калибр) шунида мешавад.

Васеъшавии сарҳади нисбии дил дар 68,1% бемор муайян карда шуд, дар 81,6% кӯдакон тахикардия ба қайд гирифта шуд. Файр аз ин дар беморони ҷараёни ниҳоят вазнин дошта, дар қатори аломатҳои асосии патологӣ, клиникӣ ҷои доштани вайроншавии сиркуляторӣ, ба монанди хунравӣ аз ҷои сӯзандору 100% ба қайд гирифта шуд. Камшавии диурези шабонарӯзӣ дар 2/3 қисми беморон аз 61% то 79%, аммо дар 1/3 беморон ҳачми он зиёда аз 50% кам шуда аст. Дар 35,1% беморони гурӯҳи мазкур аломатҳои доғҳои геморрагӣ дар пӯстдода мешуд, валле миқдори зиёдиин доғҳо дар қисми поини андомҳо ҷои доштанд. Файр аз ин дар ин гурӯҳи беморон партови хунобчадор (кровонистый) бо якҷоягии начосати сиёҳ дидар мешуд, инчунин дар як кӯдакча хунравии пахншуда дар қаъри ҷашм баражло намоён дидар мешуд.

Барои мушаххас гардонидани ташхис дар ҳамаи беморон таҳқиқотҳои лабораторӣ ва иловагӣ гузаронида шуд

Дар гурӯҳи якуми кӯдакони гирифтори пневмония миқдори умумии эритроситҳо дар ҳудуди 3,6-4,1x10⁹ г/л мебошад. Гемоглобин 94-124 г/л-ро ташкил намуд; лейкоситоз то 9,8x10⁹/л, майли ҳучайраҳои чӯбчашакл 5-14%; СТЭ-13-21 мм/с.

Баландшавии як қатор фаъолнокии гуморалии хун дидар мешавад, нишондоди тақрибии гематокрит (Ht) дар кӯдакони ин гурӯҳ ба 34-38% баробар мебошад. Таҳлили биохимиявии хун: гипопротеинемия (46 г/л) дар 10 кӯдак бо илтиҳоби шуш мушоҳида карда шуд, ҷенакҳои боқимондаи биохимия бетаъғирот буд. Дар ҳамаи беморони таҳқиқотшудаи гурӯҳи дуюм, 39 кӯдаки синну соли якуми ҳаёт бо илтиҳоби шуш миқдори умумии эритроситҳо аз 2,8 то 3,6 x10¹² /л ташкил менамояд, гемоглобин тақрибан дар меъёр 85-97 г/л, вале лейкоситҳо 12-18,3x10⁹/л, ҳучайраҳои чӯбчашаклмайл ба самти чап 17-36%-ро ташкил менамуд. Суръати такшиншавии эритроситҳо (СТЭ) аз 21 то 39 мм/ч дар 12 бемор дидар мешавад.

Дар 72 бемори таҳқиқшуда (100%), нишондодҳои акси рентгенологии қафаси сина



илтиҳоби шушро бо пуррагӣ тасдиқ намуд. Илтиҳобёбии тарафи рости шуш (53,4%), ҳарду тарафи шуш (29,5%) ва тарафи чапи шуш (17,1%), ки ин аз соҳтори маҳсуси ано-

томиву физиологии ин синну соли гурӯҳҳо шаҳодат медиҳад. Нишондоди лахташавӣ ва зиддилахташавии системаи хун дар ҷадвал пешниҳод карда шудааст.

Нишондоди миёнаи коагулограмма дар қӯдакони бо илтҳоби бактериалии шуш

Гурӯҳҳо	Нишондод	Назоратӣ	I гурӯҳ	II гурӯҳ
Вакти хунравӣ (дак)	$3,1 \pm 0,13$	$3,8 \pm 0,14^*$	$6,1 \pm 0,08^*, **$	
Вакти лахташавии хун (дак)	$5,8 \pm 0,16$	$7,1 \pm 0,14^*$	$11,8 \pm 0,21^*, **$	
Индекси протромбин (%)	$89 \pm 4,17$	$61,7 \pm 3,7^*$	$43,1 \pm 2,9^*, **$	
Дараҷаи тромботест	$5,4 \pm 0,01$	$3,3 \pm 0,21^*$	$2,01 \pm 0,04^*, **$	
Фибриноген(г/л)	$2,96 \pm 0,14$	$1,81 \pm 0,33^*$	$0,9 \pm 0,007^*, **$	
Фаъолнокии фибринолитики (дак)	$226,4 \pm 18,35$	$224,6 \pm 4,41$	$167,1 \pm 4,9^*, **$	

Эзоҳ: * Нишондоди оморӣнисбат ба гурӯҳи назоратӣ.

** Нисбати нишондоди гурӯҳи I.

Тавре ки аз нишондодҳои ҷадвал муайян гардид, нишондоди миёнаи вақти хунравӣ дар беморони гурӯҳи I ($3,8 \pm 0,14$) бо усули Дюк нисбатан бо нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ ($3,1 \pm 0,13$) давомноктар мебошад, нисбати вақти лахташавии хун бо усули Ли-Уайту ($7,1 \pm 0,14$).

Дар қатори ин нишондоди миёнаи индекси протромбин, дараҷаи тромботест ва миқдори фибриногени зардоби хун ($61,7 \pm 3,7$; $3,3 \pm 0,21$; $1,81 \pm 0,03$) дар беморони гурӯҳи якум нисбати инишондодҳои гурӯҳи назоратӣ дар ҳақиқат паст мебошад. Инчунин, нишондоди миёнаи фаъолнокии фибринолитики хун ($224,6 \pm 18,35$) дар қӯдакони гурӯҳи якум ҷандон фарқ намекунад аз ин нишондодҳои гурӯҳи солим ($226,4 \pm 2,11$) $p < 0,05$.

Ҳангоми таҳлили индивидуалӣ миқдори фибриноген дар зардобаи хун, майл ба баландшавӣ ва камшавии вақти лахтабандии хун, зиёдшавии хунравӣ бо намуди Дюке дар 43,3% қӯдакони гурӯҳи якум қайд гардид. Вайроншавии лахтабандии хун мутаносибан дар 56,7% қӯдакони гурӯҳи мазкур ҷой дошт.

Ҳангоми тадқиқоти системаи лахтабандии хун дар қӯдакони гурӯҳи дуюм зиёдшавии бузургии миёнаи вақти лахтабандии хун бо усули Ли-Уайту ($11,8 \pm 0,41$) ва дарозмуддатии хунравӣбо Дюке ($6,1 \pm 0,08$) нисбати нишондодҳои аналогии гурӯҳи назоратӣ ва гурӯҳи тадқиқотии якум ($p < 0,001$) дига мешавад. Ҳамзамон, нишондоди миёнаи индекси

протромбин, дараҷаи тромботест, фибриноген дар қӯдакони ҷараёни ниҳоят вазнини пневмония дошта хело паст ($43,2 \pm 2,9$; $2,01 \pm 0,04$; $0,96 \pm 0,007$) мебошад, нисбатан бо ин нишондодҳои қӯдакони солим ва беморони гурӯҳи якуми тадқиқотшуда ($p < 0,001$). Бузургии миёнаи фаъолнокии фибринолитики хунӣ ин гурӯҳбартарӣ дорад ($167,1 \pm 4,9$ -9мин) аз чунин нишондоди гурӯҳи назоратӣ ($226,4 \pm 8,45$ мин) ва аналогии гурӯҳия-куми тадқиқотӣ ($p < 0,001$).

Таҳлили индивидуалӣ нишон медиҳад, ки 3% қӯдакони дорои ҷараёни ниҳоят вазнини пневмония дар нишондоди гемостатикий вақти лахташавии хун бо Ли-Уайту ва дарозмуддатии хунравӣ бо Дюк майли кӯтоҳшавӣ дорад, ки бо баландшавии миқдори фибриноген дар зардобаи хуни беморони ин гурӯҳякҷоя мебошанд. Дар $\frac{2}{3}$ қӯдакони ин гурӯҳ баръало пастшавии нишондоди индекси протромбин, дараҷаи тромботест дар $\frac{1}{3}$ (30,4%) беморони гурӯҳи мазкур дар қатори пастшавии нишондодҳои комплекси протромбинӣ муайян карда шуд, кидар ҳақиқат баландшавии фаъолнокии фибринолитики хун дига мешавад.

Ҳамин тарик, тадқиқоти гузаронидаи мо нишон медиҳад, ки дар қӯдакони соли якуми ҳаёт бо ҷараёни вазнин ва ниҳоят вазнин доштаи пневмонияи бактериалий вайроншавии мувозинат дар занцираҳои системаи лахташавӣ ва зиддилахташавии хун дига мешавад.



Дар күдакони соли якуми ҳаёт бо чараёни вазнини пневмония тақрибан баробар майл ба (куюшавии вақтй лахтабандй) гиперкоагулятсия (43,3%), коагулопатияи талабнок (56,7%) ба назар мерасад. Аммо дар күдакони доштани чараёни пневмонияи ниҳоят вазнин майл ба гиперкоагулятсия кам (3%) ба назар мерасад, дар 2/3 (66,7%) бештар коагулопатияи талабкунанда ва 1/3 беморчой доштани бараълои фаъолнокии фибринолитикӣ бо синдроми геморрагии паҳншуда (универсалӣ) дида мешуд.

Бо назардошти муайян намудани тафирот дар статуси гемостатикии беморони чараёни вазнин дар қатори маводҳои этиопатогенитекӣ, батабобати комплекси истифодаи маводҳои фоидабаҳши коррексионӣ ва барои бартараф намудани вайроншавии мувозинат дар системаи лахтабандӣ ва зиддилаҳтабандии хун истифода бурда шуд. Файр аз ин бо мақсади бартараф намудани вайроншавии клиникӣ ва параклиникӣ ба ҳамаи беморон гузаронида шуд, муолиҷаи комплексӣ иборат аз антибиотикҳо, маводҳои метаболитикӣ, маводҳои ба меъёр даровардани тағириоти реолочии хун даряқчоягӣ бо истифодаи маҳлулҳои коллоидӣ ва кристаллоидӣ. Инчунин дар беморони вазнин ва ниҳоят вазнини илтиҳоби шуш, кибо зоҳиршавии вайроншавии микросиркуляторӣ ба монанди марморӣ, кабудшавии пӯст, кӯтоҳшавии давомнокии хунравӣ бо усули Дюк камтар аз 2 дақиқа, вақти лахташавии хун бо усули Ли-Уайту камтар аз 5 дақиқа, пайвасткарда шуд табобати аньанавии гепарин 150 ЕД /вазни бадан дар шабонарӯз д/в қатрагӣ бо маҳлули физиологӣ. Беморони бо давомнок будани вақти хунравӣ бо тарзи Дюк зиёда аз 4 дақиқа ва вақти лахташавии хун бо Ли-Уайту зиёда аз 7 дақиқа, вояи гепарин то 100 ЕД/вазни бадан шабонарӯз паст карда шуддар якчоягӣ таъин намудани зардобаи навяҳшуда 10 мл/вазни бадан. Дар күдакони гирифтори пневмония, ки давом-

нокии хунравӣ зиёда аз 8-10 дақиқа, вақти лахтабандӣ хун зиёда аз 12 дақиқа мебошад, вояи шабонарӯзии гепарин 50 ЕД/вазни баданкам карда шуд, плазмаи навяҳшарда шуда 10-15 мл/вазни бадан ва контрикал 300 ЕД/вазни бадан шабонарӯз таъин карда шуд.

Ҳамзамон, аз маводҳои дорои сифати фоидай симптоматикидошта ба беморон эуфиллин 2,4% -0,1 мл/вазни бадан, гликозидҳои дил (корглюкон 0,06% 0,1 мл ба соли ҳаёт) гузаронида шуд. Дар асоси муолиҷаи комплексӣ рӯзҳои 3-5 ҳолати беморони муоинакардашуда беҳтар гардидаанд, ба монанди камшавии симптомҳои захролудшавии организм, муътадилгардии ҳарорат, камшавии сафедии пӯст ва кабудшавии бадан, тафироти синдроми геморрагӣ бартараф карда шуд, ШН 42-44 зарба дар як дақиқа баробар буд.

Пайваст намудани гепарин якҷоя бо зардобаи навяҳшардашуда ва маводҳои самараи антипротеазидошта, инчунин муолиҷаи аньанавӣ барои табобати пневмонияи чараёни вазниндошта дар күдакони соли аввали ҳаёт бо барқароркуни вайроншавии мувозинати ҳамаи звеноҳои гемостаз ва барқароркуни вазифаҳои нафаскашии системаи беруна оварда мерасонад.

Хулоса. Натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидай мо нишон медиҳанд, ки ҳангоми пневмонияи чараёнаш вазнин ва ниҳоят вазнин дар күдакони соли аввали ҳаёт бо ҷой доштани интоксикасияи зиёд, ҳароратбаландӣ, ба норасогии нафас оварда мерасонад. Дар ин гурӯҳи күдакон зоҳиршавии вайроншавии мувозинати системаи гемостатикӣ ба монанди гиперкоагулятсия, коагулопатияи талабнок, баландшавии фаъолнокии фибринолитикии хун дида мешавад. Ҳангоми пайваст намудани муолиҷаҳои анаънавии комплексӣ, этиопатогенитикӣ дар марҳилаи аввал, фавран боиси муътадилгардӣ ва мувозинатдории потенсиалий системаи лахташавии хун ва зиддилаҳташавӣ оварда мегпрадад.

АДАБИЁТ

1 Альфонсов В. В. Альфонсова Е.В. Механизм развития морфологического эквивалента ДВС синдрома, тромбоз, гемостаз и реология/ В. В. Альфонсов, Е. В. Альфонсова// -2010 №4 с 44-51.



2. Баркаган. З. С, Момот А. П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза // Метод. рекоменд. Москва, Нью Диамед,- 2001. с 134.
3. Румянцев А.Г. Физиология и патология гемостаза в период новорождённости / Под ред. В. Ф. Коколиной, Г. Румянцева - М, Медпрактика- 2004-89с.
4. Рефат А. Современные особенности внебольничной пневмонии детского возраста: этиологическая характеристика, клиника и состояния функции внешнего дыхания, дис канд. мед. под/ А.Рефат-Пермь- 2008 - 121с.1.
5. Самсыгина, А.Г. Пневмонии у детей / Г. А. Самсыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с.
6. Синьков С. В. Диагностика и коррекция расстройств системы гемостаза / С.В. Синьков, И.Б. Заболотских. -М.: Практическая медицина, 2017. 336 с.
7. Чупрова А. В. Система неонатального гемостаза в норме и патологии / А.В. Чупрова - РАМН - 2005. №4-с 13-19.
8. World Health Organization (WHO). Media centre: The top 10 causes of death. Fact sheet №310. Updated May 2014.

ХУСУСИЯТХОИ КЛИНИКИЮ ЛАБОРАТОРИИ ҖАРАЁНИ НАМУДИ ГЕМАТУРИИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ МУЗМИН ДАР КҮДАКОН

Л.А. Бабаева, А.К.Мацидзода, М.А. Ҳомитова

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои күдаконаи (мудири кафедра - н.и.т., дотсент
Бабаева Л.А.) ДДТТба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Бабаева Лола Абдунаимовна, мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои күдаконаи
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, тел.: 446003624.*

*Мацидзода Алишер Қиммат, ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои күдаконаи
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: alisher_m@mail.ru mailto:lola.a.babaeva@mail.ru,
тел.: 909173535.*

*Ҳомитова Миҷгора Абдуҳакимовна, ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои
күдаконаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: mijah82@mail.ru mailto: lola.a. babaeva
@mail.ru, тел.: 934238686.*

Омӯзиши хусусиятҳои клиникию лаборатории намуди гематурии гломерулонефрити музмин (НГГМ) дар 67 нафар қўдакон гузаронида шуд. Аз ҳама мушкилии зиёд дар қўдакони заманаи ирсии бемориҳои узвҳои системаи шоша дошта, ки гирифтари НГГМ (31,3 %) буданд ба қайд гирифта шуд. Сиројати шадиди вирусии респираторӣ дар 34,3% ҳолатҳо пеш аз бемории гломерулонефрит ба қайд гирифта шуд. Зуҳуроти клиникию лаборатории НГГМ муайян намуд, ки симптоми асосии клиникиаш гематурияи дараҷаи зуҳуроташ гуногун ва протеинурияи

камтарин ба шумор меравад. Нисбат ба тағииротҳои алоҳидаи пешоб макрогематурия гоҳ-гоҳ (44,8 %) вомехӯрд. Омилҳои номусоиди пешгӯи НГГМ дар анамнез доштани нефропатия, фишорбаландии шараёнӣ, протеинурия, гипостенурия, тағииротҳои ултрасонографияи гурдаҳо ба намуди аз байн рафтани дифференсировкаи кортикомедуллярӣ ва баланд будани креатинини хун мебошанд.

Калимаҳои қалидӣ: қўдакон, гломерулонефрит, намуди гематурий, хусусиятҳои клиникию лабораторӣ.



CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF THE CURRENT OF THE HEMATURIC FORMS OF CHRONIC GLOMERONEPHRITIS IN CHILDREN

Babaeva Lola Abdunaimovna, head of the department of propaedeutics of children's diseases of Avicenna Tajik State Medical University. E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, tel: +992 446003624.

Majidzoda Alisher Qimmat, assistant of the department of propaedeutics of children's diseases of Avicenna Tajik State Medical University. E.mail: alisher_m@mail.ru, tel: +992 909173535.

Homitova Mijgona Abduhakimovna, assistant of the department of propaedeutics of children's diseases of Avicenna Tajik State Medical University. E.mail: mija82@mail.ru, tel: +992 934238686.

Clinical and laboratory features of the hematuric form of chronic glomerulonephritis (HFCGN) were studied in 67 children. A high frequency of hereditary complications was noted for diseases of the urinary system in children with HFCGN (31.3%). Acute respiratory viral infection in 34.3% of cases preceded the onset of GH. Clinical and laboratory manifestations of HFCGN have been established. The leading clinical symptom is hematuria of varying severity and minimal

proteinuria. Gross hematuria was less common (44.8%) than isolated changes in the urine. The factors of unfavorable prognosis for HFCGN are the history of nephropathy, the presence of hypertension, proteinuria, hypostenuria, ultrasonographic changes in the kidneys in the form of corticomedural differentiation, increase in creatinine of serum of blood.

Key words: children, glomerulonephritis, hematuric form, clinical and laboratory features.

авчирини НГГМ бо пайдоиши НМГ дар 13,6% кӯдакон баъди 13,5 сола зогози беморӣ нишон медиҳад [3, 5].

Мақсади таҳқиқот: Омӯзиши хусусиятҳои клиникую лаборатории ҷараёни намуди гематурии гломерулонефрити музмин дар кӯдакон.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар таҳти назорат 67 кӯдаки гирифтори НГГМ қарор доштанд, ки дар шуъбайи нефрологии қисми бемориҳои соматикии Муассисаи давлатии Мачмааи тандурустии "Истиқлол" табобати статсионарӣ гирифтаанд. Беморон аз синни 2 сола то 17 соларо дар бар мегирифтанд. Синни миёна 9,7 солро ташкил медод. НГГМ бештар дар кӯдакони сини мактабӣ дар (64,2%) нисбат ба синни то 7 сола (35,8%) вомехӯрд. Дар писарчаҳо НГГМ дар 61,2% ҳолатҳо ($n=41$) ва дар духтарчаҳо 38,8% ($n=26$) вомехӯрд. Муҳлати миёнаи беморӣ то ба беморхона қабулшудан зиёда аз 2 солро ташкил медод. Ба беморон муоинаҳои умумиклиниқӣ, биохимиявӣ, бактериологӣ ва тадкиқотҳои асбобӣ гузаронида шуд.

Усулҳои умумиклиниқӣ дар худ таҳлили умумии пешоб ва хун, протеинурияи шабонарӯйӣ, функсияҳои концентратсионии гур-



даҳо аз руи озмоиши Зимнитскийро дохил мекард. Зухуроти гематурия ва лейкоситурия аз рӯи натиҷаи озмоиши Нечипоренко муайян мегардид: ҳангоми гематурия кам микдори эритроситҳо аз $10 \times 10^6/\text{л}$ зиёд на-буд, ҳангоми начандон зиёд аз $10 \times 10^6/\text{л}$ то $60 \times 10^6/\text{л}$ ва ҳангоми айён зиёда аз $60 \times 10^6/\text{л}$ ташкил медод. Ҳади болоии меъёри лейкоситҳо дар пешоб $4 \times 10^6/\text{л}$ ҳисоб мешуд. Дараҷаи зухуроти лейкоситурия: камтар то $20 \times 10^6/\text{л}$, начандон зиёд - аз $20 \times 10^6/\text{л}$ то $60 \times 10^6/\text{л}$ ва айён - зиёда аз $60 \times 10^6/\text{л}$ буд. Протеинурия шабонарӯзӣ низ муайян мешуд. Аз рӯи зухурот протеинурия кам ва начандон зиёд ба таври мувофиқ то $1,0\text{ г}$ ва зиёда аз $1,0\text{ г}$ фарқ карда мешуд. Усулҳои биохимиавӣ дар худ таҳқики сафеда ва фраксияҳои сафедавӣ, холестерини умумӣ, мочевина, креатинини зардобаи хун, полоиши калобачавӣ ва реабсорбсияро аз рӯи озмоиши Реберга дохил мекард. Ҳисоби суръати полоиши калобачаҳо (СПК) аз рӯи формулаи Шварс гузаронида мешуд. Бо ёрии тадқиқоти ултросадоӣ ба ҷойгиршавӣ, намуд, андозаи гурдаҳо, соҳтори паренхима ва аниқии ҳудуди қабатҳои қиширий ва мағзии узв баҳодода мешуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Ҳангоми ҷамъоварии анамнез маълум гардид, ки дар $34,4\%$ кӯдакони муоинашуда ($n=23$) заманаи ирсиятии бемориҳои узвҳои системаи шоша вомехӯрад. Дар 38 кӯдаки муоинашуда ($56,7\%$) манбаҳои сироятий ва патологияҳои ҳамрадиф пайдо гардид. Манбаҳои музмини сироятий дар 24 кӯдаки бемор ($35,8\%$) мушоҳида шуд. Тонзиллити музмин дар 12 ($17,9\%$) беморон ва якҷоягии якчанд манбаҳои музмини сироятий дар 8 ($11,9\%$) бемор ба қайд гирифта шуд. Дар 38 ($56,7\%$) беморон мұяссар шуд, ки омили пешинаи бемории ГН маълум намоем. Аз анамнези беморон аниқ шуд, ки пайдоиши ГН бо сирояти шадиди респираторӣ - 23 кӯдак ($34,3\%$) дар муқоиса бо сирояти бактериявӣ (маҳмалак, ангинা, отит ва г.) - 8 бемор ($11,9\%$) бештар алоқаманди дорад. Аҳамияти дигар омилҳои пешина: шамолхӯрӣ/осебёбӣ - дар 4 нафар (6%) бемор, эмгузаронӣ 2 нафар (3%) ва нағзак, сурҳа-

кон дар 1 бемор ($1,5\%$) начандон муҳим буданд.

Таҳлили ҳусусиятҳои синдроми шошавӣ нишон дод, ки гематурия дар ҳамаи беморон ба қайд гирифта шуд. Гематурияи айён дар 25 кӯдак ($37,3\%$), начандон зиёди айён дар 27 кӯдак ($40,3\%$) ва камтар айён дар 15 кӯдак ($22,4\%$) вомехӯрд. Дар озмоиши Нечипоренко гематурияи айён дар 56 кӯдак ($83,6 \pm 3,6\%$), начандон зиёд дар 14 ($20,9\%$) ва камтар айён дар 12 нафар ($17,9\%$) кӯдакони аз тарафи мо муоина шуда ба қайд гирифта шуд. Протеинурия дар таҳлили умумии пешоб аз 0 то $2,6\text{ г}/\text{л}$ ноустувор буд. Дар аксарияти беморон сатҳи ками протеинурия мушоҳида мешуд. Протеинурияи аз $1\text{ г}/\text{л}$ зиёд баъзан ($n=15; 22,4\%$) ба қайд гирифта мешуд. Аҳамияти протеинурияи шабонарӯзӣ дар ҳудуди аз 0 то $3\text{ г}/\text{л}$ ба қайд гирифта шуд. Лейкоситурия ҳусусияти омехта дошта дар таҳлили умумии пешоб дар 31 нафар ($46,3\%$) беморон ба қайд гирифта шуд. Лейкоситурияи айён дар беморони аз тарафи мо муоина шуда мушоҳида нашуд, лекин лейкоситурияи начандон айён дар 2 кӯдак (3%) ва камтар айён дар 29 кӯдак ($43,3\%$) ба қайд гирифта шуд. Дар озмоиши Нечипоренко лейкоситурия дар 16 ($23,9\%$) кӯдаки муоинашуда: начандон айён дар дар 4 кӯдак (6%) ва камтар айён дар 12 ($17,9\%$) кӯдак мушоҳида шуд. Ҳангоми тадқиқоти бактериологии пешоб бо омӯзиши шумораи микробҳо дар 11 кӯдак ($16,4\%$) бактериурия пайдо гардид. Дар 5 ($7,5\%$) ҳолат *St.aureus*, дар 4 (6%) ҳолат *E.coli* ва дар 4 ҳолат ($2,9\%$) дигар бактериҳо пайдо карда шуд. Силиндрурини дар 19 нафар ($28,4\%$) кӯдакони аз тарафи мо муония шуда пайдо гардид, ки аз ин силиндрҳои гиалинӣ $19,4\%$ ($n=13$), доначагӣ 6% ($n=4$) ва эритроситӣ 3% ($n=2$) ташкил медод. Кристаллурия дар 62 нафар ($92,5 \pm 1,9\%$) кӯдаки муоинашуда ба қайд гирифта шуд. Аксаран якхела дар тағшони пешоб кислотаи шоша, уратҳо ва оксалатҳо мушоҳида мегардид. Фосфатҳо бошад танҳо да 1 бемор ($1,5\%$) ба қайд гирифта шуд.

Дар аксарияти кӯдакони муоина шуда гирифтори НГГМ ($n=59; 88,1\%$) сатҳи мочевина ва креатинини хун мувофиқи меъё-



ри синну солй буд. Баландшавии зуд гузари сатхи мочевинаи хун танҳо дар 6 кӯдак (8,9 %) ва креатинин дар 2 ҳолат (3 %) ба қайд гирифта шуда буд. Омӯзиши клиренси креатинини эндогенӣ нишон дод, ки сатхи миёнаи полоиши калобачавӣ аз меъёрҳои синну солй фарқияте надорад. Пастшавии зичии пешоб аз рӯи озмоиши Зимнитский муайян намуд, ки дар 18 бемор (26,8 %) қобилияти концентратсионии гурдаҳо вайрон шудааст.

Таҳлили хуни канорӣ нишон дод, ки сатҳи СТЭ ба ҳисоби миёна 17,2 мм/соатро ташкил медиҳад. Баландшавии СТЭ дар 34 нафар (50,7 %) кӯдакон мушоҳида шуд. Сатҳи миёнаи сафедаи умумии зардобаи хун ба 63,5 г/л баробар буд. Гипопротеинемияи начандони зудгузар дар 9 бемор (13,4 %) ба қайд гирифта шуд. Дар аксарияти ҳолатҳо ($n=65; 97\%$) нишондоди холестерин дар ҳудуди меъёр қарор дошт.

Ҳамаи беморон тадқиқоти ултросадои гурдаҳоро гузаштанд. Тасвири ултрасонографияи меъёрий бештар ($n=49; 73,1\%$) аниқ мушоҳида шуд. Тағииротҳои патологӣ ба намуди баландшавии эхогени маводи

кишрӣ ($n=8; 12\%$), якҷоя баландшавии эхогени паренхима бо аз байн рафтани дифференсировка ($n=2; 3\%$) ё баъзан бо дифференсировкаи айёни кортикомедуллярий ($n=1; 1,5\%$) ва калоншавии андозаи гурдаҳо ($n=7; 10,4\%$) ба қайд гирифта мешуд.

Хулоса. Зуддии баланди заманаи ирсияти дошта дар бемориҳои узвҳои системаи шошаи кӯдакони гирифтори НГГМ (31,3 % беморон) мубталошавии осеби гурдаҳоро таъкид менамояд. Бемории пешинае, ки ба ГН меорад, сирояти шадиди вирусии респираторӣ ба ҳисоб меравад. Зуҳуроти клинические НГГМ дар кӯдаконин синдроми шошавӣ ба намуди гематурия (макрогематурия дар 44,8 % мушоҳида шуд) ва протеинурияи айёни дараҷаи гуногун ва камтар (зидди аз 1 г/ш.р. дар 22,4 % беморон) ба шумор меравад. Мавҷудбудани макрогематурия имкондод, ки НГГМ дар муҳлатҳои бармаҳал аз оғози бемори ташхисгузорӣ намоем. Пастшавии қобилияти концентратсионии гурдаҳо дар 26,8% кӯдакон мушоҳида шуд. Аз ҳама тағиироти бештари ултрасонография гиперэхогени қабати кортикалии гурдаҳо (12%) ба ҳисоб меравад.

АДАБИЁТ

1. Kincaid-Smith P., Fairley K. The investigation of hematuria // Semin. Nephrol. - 2005. - Vol. 25, № 3. - Р. 127-135.
2. Сукало А.В., Крылова-Олефиренко А.В., Черствый Е.Д. и др. Распространенность и морфологические особенности IgA-нефропатии у детей и подростков в Республике Беларусь // Педиатрия. - 2009. - Т. 87, № 3. - С. 28-32.
3. Ни А., Лучанинова В.Н. Результаты катамнестического наблюдения детей, перенесших гломерулонефрит // Педиатрия. - 2009. - Т. 87, № 3. - С. 39-42.
4. Halling S.F. Predictors of outcome in IgA nephropathy // Pediatr. Nephrol. - 2010. - Vol. 25. - Р. 1801-1802.
5. Жизневская И.И., Хмелевская И.Г. Прогностические критерии хронизации гломерулопатий в детском возрасте // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 7 (2). - С. 319-323.



ХУСУСИЯТХОИ ҶАРАЁН ВА ТАБОБАТИ АСТМАИ БРОНХИАЛӢ ДАР КӮДАКОН

Л.А.Бабаева, О.Ф. Ҳайдарова

Кафедраи пропедевтикаи бемориҳои кӯдакон (мудири кафедра н.и.т., дотсент
Л.А.Бабаева) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Бабаева Лола Абдунаимовна, мудири кафедраи пропедевтикаи бемориҳои кӯдакони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.

Ҳайдарова Ойгул Фазлиддиновна, муалими қалони кафедраи пропедевтикаи бемориҳои кӯдакони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:oigulf@mail.ru, mailto:lola.a.babaeva@mail.ru тел.: 988589691.

Таҳқиқоти комплексии 27 бемори синну соли аз 6 то 18-солаи гирифтори дараҷаҳои гуногуни бемории астмаи бронхиалий (АБ) гузаронида шуд. Аз байни онҳо бо шакли сироятӣ-аллергӣ 11 кӯдак (40,7%) ва ато-пикӣ- 16 кӯдак (59,3%) гирифтор буданд. Писарҳо 18 (66,7%), духтарҳо- 9 (33,3%). Нишон дода шуд, ки АБ барои иқтисодиёти ҷумҳурӣ проблемаи қалон маҳсуб мейбад ва ба он нигоҳ накарда, ки барои пеш-гирии беморӣ воситаҳои қалони молиявӣ сарф карда мешавад, то ҳанӯз фоизи бе-

моршавӣ ва паҳншавии ин беморӣ баланд боқӣ мемонад. Ба монандии симптомҳои ҷудогона нигоҳ накарда, зуҳуроти гуногун-шакли АБ дар давраҳои муҳталифи синнусолӣ далели раднашаванда аст. Доностани хусусиятҳои синнусолии АБ имконият мебидҳад, ки на танҳо дуруст тасдиқ кардани дараҷаи вазнинии беморӣ сурат бигирад, балки табобати муносиби беморӣ низ интиҳоб гардад.

Калимаҳои қалидӣ: кӯдакон, астмаи бронхиалий, хусусиятҳои ҷараён, табобат.

FEATURES OF THE COURSE AND TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN

L.A. Babaeva, O.F. Haidarova

Department of propaedeutics of children's diseases (head of the department - candidate of medical sciences, associate professor L.A. Babaeva) of Avicenna TSMU

A comprehensive survey of 27 children aged from 6 to 18 years old with BA of varying severity was conducted. Among them, 11 children (40,7%) suffered from infectious-allergic form and atopic-16 children (59,3%). There were 18 boys (66,7%), girls- 9 (33,3%). It has been shown that BA is a big problem for the economy of the republic and despite the fact that huge financial resources are spent on preventing the disease, a large percentage of the

incidences and prevalence of this disease remains. Despite the similarity of individual symptoms, the heterogeneity of BA manifestation in different age periods is an obvious fact. Knowledge of the age features of BA will allow not only to correctly verify the severity of the disease, but also to choose the appropriate therapy.

Key words: children, bronchial asthma, features of the course, treatment.

Муҳиммият. Ба инкишофи пешравандай илми тиб нигоҳ накарда, микдори беморони гирифтори астмаи бронхиалий (АБ) зиёд шуда истодааст. Беморшавии кӯдакон ҳам мушкилоти иҷтимоӣ ва ҳам мушкилоти ҷиддии

иқтисодӣ ба ҳисоб меравад (2). Пайваста ифлос шудани муҳити атроф, қашидани сигор, баланд шудани аллергизатсияи аҳолӣ боиси зиёд шудани бемориҳои узвҳои системаи роҳҳои нафас мегарданд (2,3). Астмаи брон-



хиалй (АБ) дар күдакон боиси паст шудани сифати ҳаёт, маъюбшавӣ ва ҳамчунин фавт мегардад (1). Тайи солҳои охир дар тамоми дунё, аз ҷумла дар Тоҷикистон тамоюли афзудани беморшавии АБ дар күдакон ва вазнинтар шудани ҷараёни вай ба қайд гирифта мешавад (2). Тибқи маълумоти Ташкилоти Ӯмумиҷаҳонии Тандурустӣ (ТУТ) дар дунё қариб 300 млн одам мубтало шудаанд. Аксари вақт беморӣ дар давраи күдакӣ то 10 солагӣ - 34%, аз 10 то 20-солагӣ - 14% (1,2,3,4) сар мешавад. АБ на танҳо бо ҳароҷоти табобат, балки бо аз даст додани қобилияти корӣ ва мадуд шудани фаъолнокии меҳнатӣ низ зиёни беандоза дорад. Аломатҳои клиникии беморӣ аз синну соли кӯдак вобаста аст. Аз ҳами сабаб, омӯзиши ҳусусиятҳои ҷараёни он дар патсиентҳои гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ аҳамияти қалони амалий дорад (1,4).

Мақсади таҳқиқот. Омӯхтани ҳусусиятҳои ҷараён ва табобати күдакони дорои астмаи бронхиалий (АБ).

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти комплексии 27 кӯдаки синну соли аз 6-сола то 18-солаи гирифтори астмаи бронхиалии дараҷаҳои вазниниашон гуногун, ки дар шӯбай аллергологии кӯдакони Муассисаи давлатии Маҷмааи тиббии "Истиқлол" дар давраи аз моҳи январи соли 2017 то моҳи июни соли 2018 таҳти табобати статсионарӣ қарор доштанд, анҷом дода шуд. Аз онҳо бо шакли сирояти-аллергӣ 11 кӯдак (40,7%) ва атопикӣ-16 кӯдак (59,3%) буданд. Писарҳо 18 нафар (66,7%), духтарҳо - 9 нафар (33,3%) буданд. Ба доираи таҳқиқот танҳо беморони дорои ташхиси АБ фаро гирифта шуданд, ки ин ташхис дар онҳо на камтар аз 6 моҳ пеш аз оғози таҳқиқот гузошта шуда буд. Кӯдакон аз таҳқиқоти комплексии клиникиу лабораторӣ гузаштанд: ҷамъоварии анамнез, муонинаи ҷисмонӣ ё физикалий (палпатсия, перкуссия ва аускултасия шушҳо ва дил), усулҳои лабораторӣ ва инструменталии таҳқиқот.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Ҳусусиятҳои анатомиву физиологии кӯдакони синну соли барвақт боиси он мегарданд, ки бронхоспазм маъмулан дар онҳо механизми асосии патогенези ҳуруҷҳои БА вучуд надоранд. Дар ҷойи аввал илтиҳоби пардаи

луобии бронхҳо, варами вай, гиперсекретсияи луоб меистанд, ки ин боиси ташаккул ёфтани аломати маҳсуси клиникии "астмаи намнок" шиддати кам ва давомнокии зиёди ҳуруҷҳои АБ дар ин синну сол мегарданд. Барангезандай ҳуруҷҳои сирояти шадиди респираторӣ, аломатҳои клиники яктипа, тағириотҳои функционалий ва лаборатории ба ҳамин гуна аломатҳо ҳангоми бронхит обструктивӣ монанд ташхиси тафриқиро мушкил месозанд.

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот аз анамнези беморӣ тамоюли ирсӣ доштан, вайрон кардани речай ғизоҳӯрӣ ҳангоми ҳомилагӣ ва ширдиҳии кӯдак, инвазияи киччасорӣ ва зуд-зуд ба бемории шадиди респираторӣ-вирусӣ гирифтор шудани кӯдак аҳамияти қалон доранд. Дар айни замон, дига шуд, ки бронхит ва пневмония, дар анамнези кӯдакон бо АБ, маҳсусан ҳангоми шакли сирояти-аллергии беморӣ дар кӯдакони синну соли қалонтар якҷоя мигузарад, ки 40,7% -ро ташкил дод. Ҳангоми омӯхтани маълумотҳои клиникиу анамнезӣ муқаррар карда шуд, ки сини миёнаи беморони таҳқиқшаванда 9,5 солро ташкил медиҳад. Дар аксари бештари беморони таҳқиқшуда дараҷаи сабуки ҷараёни АБ - 88,9% ва дар 11,1% вазни миёна ба мушоҳидатрасид. Ифодаи миёнаи манифестасияи беморӣ 6,5 солро ташкил дод, дар солҳои қаблӣ бошад зиёда аз нисфи таҳқиқшудагон дорои ҳуруҷи БА (51,9%) буданд. Дар патсиентҳои сини ҳурди мактабӣ онҳо асосан дар соатҳои шаб (92,6%) дига шуд; дар вақтҳои рӯзона душвории нафаскашӣ танҳо дар 2 бемор (7,4%) дига шуд, наврасон бештар ҳуруҷҳои нафастангиро новобаста аз вақти шабонарӯз, мунтазам эҳсос мекарданд (48,14%).

Дар аксари бештари кӯдакон бемориҳои ҳамроҳшудаи аллергӣ ба қайд гирифта шуд. Дар 74,1% -и беморон ринити аллергӣ ба назар расид. Дар ҷойи дуюм аз ҳисоби басомади дучоршавӣ дар патсиентҳои синни ҳурди мактабӣ дерматити атопикӣ мей стад (29,6%), хол он ки дар сеяки патсиентҳои таҳқиқшуда РБ якҷоя бо зуҳороти испармаи шадид (33,3%) мегузашт. Спектри сенсибилизасияи беморонро муайян кардан зарур аст.



Дар күдаконе, ки аз тарафи мо таҳқиқ шуданд, аксуламал нисбат ба аллергенхой гизой (37,03 % детей) ва гарду чанг (44,4 %) бартарй доштанд. Барои ҳамин ҳам, дар ин маврид беморони гирифтори АБ дар синну соли нисбатан клонтар лаҳзаҳои сирояти шадиди респираторӣ-вирусӣ камтар- 2,3 ҳолат ба қайд гирифта мешавад, ҳол он ки дар патсиентҳои аз 6 то 12-сола басомади он 4,4 маротиба дар як со ласт.

Аломатҳои клиникии астмаи бронхиалий аз омилҳои этиологӣ, синну сол, вазнинии беморӣ ва маҳсусан аз реактивнокии беморӣ вобаста аст. Күдакон асосан дар давраи хуручи беморӣ ба шуъба дохил шуданд. Дар ҳолати хуручи беморӣ дар күдакони синни барвақти күдакӣ тез шудани нафаскашӣ (48-60 дар 1дак.), дар күдакони синну соли нисбатан калонтар бошад, барьакс кам шудани миқдори нафаскашӣ (14-16 дар 1дак.) дидо шуд. Ҳангоми муоинаи күдакони синну соли калонтири күдакӣ дидо шуд, ки онҳо барои нафаскашӣ вазъияти маҷбуриро интихоб мекунанд, нафастангии экспираторӣ доранд ва дар нафаскашии онҳо мушакҳои ёриди-ҳандай қафаси сина ва пресси шикам иштирок мекунанд. Қафаси синаи онҳо дамида, қабурға ва қулфак дар ҳолати горизонталӣ меистод, китфҳо барчаста ва дар күдакони синну соли барвақт нафаскашии омехта ба назар расид. Ба таври перкуторӣ дар шушҳо садои қуттичамонанд шунида шуд, ба таври аускултвативӣ бошад, дар тамоми сатҳи он дар заминаи нафаскашии суст хир-хирҳои ҳуштакдори паҳншудаи хушк шунида шуд. Дар күдакони синну соли барвақт, дар баробари хир-хирҳои хушки ҳуштакдор, хир-хирҳои намноки гуногуншакл низ шунида мешавад. давомнокии хурӯҷ гуногун аст, аз якчанд дақиқа то якчанд соат, ҳатто баъзан як шабонарӯз давом мекунад.

Дар маълумотҳои лабораторӣ дар муоинай умумии хун камхунии сабук ва вазнини миёна (Нв аз 110г/л то 70 г/л), лейкоситози мұйтадил (аз 10 то 12 ҳзор), СОЭ-и суръаташ мұйтадил (аз 12 то 20 мм/соат) ва эозинофилия (то 10%) дидо шуд. Дар таҳлили начосат тухми киччаҳо дар 6 күдак (22,2%) остритса, лямблия ё тасмагиччаи майда муюян карда шуд. Дар R-граммай қафаси сина аломатҳои бронхит дар 15 күдак (55,5%) ё пневмония дар 4 күдак (14,8 %) ба назар расид. Табобати күдакони гирифтори астмаи бронхиалий ба таври комплексӣ сурат гирифт. Ҳангоми мавҷуд будани аллергияи гизой аз ҳӯрокҳои парҳезӣ маҳсулоти аллергиоварро (ситрусиҳо, моҳӣ, шоколад, тухм, шир ва файра) хориҷ карданд.

Табобати базисиро 74,1 % -и таҳқиқшудагон гирифтанд, танҳо 4 нафар бемор (25,9 %) доруҳои зиддиилтиҳобиро истеъмол накарданд. Бештар глюокортикостероидҳои ингалятсионӣ (51,9 %) истифода шуданд, дар ҷои дуюм аз ҷиҳати басомади истеъмол доруҳои омехтаи глюокортикостероидҳои ингалятсионӣ ва ?2-адреномиметикҳои таъсирашон тӯлонӣ (14,8 %) меистанд. Давомнокии миёнаи истеъмоли табобати базисӣ 5,5 моҳро дар бар гирифт.

Хулоса. Бо дар назардошли он далел, ки барои пешгирии бемории астмаи бронхиалий воситаҳои зиёди молиявӣ сарф карда мешавад, то ҳанӯз фоизи баланди беморшавӣ ва паҳншавии ин беморӣ боқӣ мемонад. Ба монандии симптомҳои ҷудогона нигоҳ накарда, зухуроти гуногуншакли АБ дар давраҳои муҳталифи синнусолӣ далели раднашаванда аст. Доностани хусусиятҳои синнусолии АБ имконият медиҳад, ки на танҳо дуруст тасдиқ кардани дараҷаи вазнинии беморӣ сурат бигирад, балки табобати муносиби беморӣ низ интихоб гардад.

АДАБИЁТ

1. Рамзанова Ш.Х., Гумарова А.Б., Касымова Г.С. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у детей // Молодой учёный. - 2014. - № 18. - С. 157 - 159.
2. Аллергическая заболеваемость детей в современных экологических условиях / Балаболкин И.И., Терлецкая Р.Н., Модестов А.А. // Сибирское медицинское обозрение.- 2015. - № 1 (91). - С. 63-67.



3. Эпидемиологические аспекты хронических болезней мелких бронхов у детей /Богданова А.В., Зандаков Ц.В., Титова О.Н., Бойцова Е.В., Голобородько М.М./ Вестник современной клинической медицины.- 2015.- Т. 8.- № 2.- С. 43-50.

4. Лебеденко А.А., Семерник О.Е. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у детей различного возраста // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2017. - № 7. - С.198-200.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИИ ФИШОРБАЛАНДЙ БО ЁРИИ ГИМНАСТИКАИ ШИФОЙ ВА МАСХ

Н.В.Фаттоева, Е.Г. Алиева

Кафедраи варзиши муоличавӣ ва тибби шарқ (мудири кафедра д.и.т.
Наҷмиддинова М. Н.) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

*Алиева Елена Гулямовна - н.и.т., доценти кафедраи варзиши муоличавӣ ва тибби шарқи
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 917-58-08-62.*

Фаттоева Наталя Валерьевна - муаллими қалони кафедраи варзиши муоличавӣ ва тибби
шарқи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,
E.mail:musnat06@mail.ru, тел.:93-501-71-92

Дар мақола масъалаҳои реабилитации беморони гирифтори бемории фишорбаландӣ бо ёрии варзиши шифоӣ ва маҳси мавзеи гардану сар баррасӣ мешавад. Под наблюдением находились 38 больных (20 женщин и 18 мужчин) в возрасте от 30 до 65 лет преимущественно IБ - IIА стадии заболевания гипертонической болезнью. Тахти муоинаи мо 38 бемор (20 зан ва 18 мард) дар синну соли аз 30 то 65 -сола ва маҳсусан марҳалаҳои IБ - IIА -и бемории гипертоникӣ (фишорбаландӣ) қарор доштанд.

Барои ба ҳисоб гирифтани самарано-
кии табобати барқарорсозӣ, ба гайр аз таҳ-
қиқоти клиникии аз тарафи умум қабулшу-
да, ҳамчунин антропометрия, тести коршо-

янии чисмонӣ - PWC170 ва муоинаҳои динамикии тағиироти набз ва фишири ша-
рёнӣ ҳангоми гузаронидани протседураҳои гимнастикаи шифоӣ гузаронида шуданд. Комплекси ҷорабиниҳои реабилитационӣ табобати медикаментозӣ (гипотензивӣ, ко-
ронарвасеъкунанда, зиддиаритмӣ, седативӣ, диуретикӣ), таъсиррасонӣ тавассути воситаҳои гуногуни варзиши шифоӣ (гимнасти-
каи субҳонаи бехдоштӣ ва табобатӣ, масҳ, супоришҳи инфириодӣ - такрори баъзе ма-
шқҳо, сайругашт ва ғ.).

Ҳамзамон дар ҳамаи беморон масҳи мав-
зеи сар ва гардан анҷом дода шуд.

Калимаҳои қалидӣ: реабилитация, вар-
зиши шифоӣ, масҳ, бемории фишорбаландӣ
(гипертоникӣ).

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ПОМОЩЬЮ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ И МАССАЖА

Алиева Е.Г., Фаттоева Н.В.

Кафедра ЛФК и восточной медицины ТГМУ им. Абуали иби Сино (зав.кафедрой,
д.м.н, профессор Нажмидинова М.Н.)

*Алиева Елена Гулямовна - к.м.н, доцент кафедры лечебной физкультуры и восточной ме-
дицины Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,
тел.: 917-58-08-62.*



Фаттоева Наталья Валерьевна - старший преподаватель кафедры лечебной физкультуры и восточной медицины Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail:musnat06@mail.ru, тел.:93-501-71-92

В данной статье рассматриваются вопросы реабилитации больных гипертонической болезнью с помощью лечебной физкультуры, а также массажа шейно-воротниковой зоны и области головы. Под наблюдением находились 38 больных (20 женщин и 18 мужчин) в возрасте от 30 до 65 лет преимущественно IБ - IIА стадии заболевания гипертонической болезнью.

Для учёта эффективности восстановительной терапии, кроме общепринятого клинического исследования, проводили антропометрию, тест физической работоспособности - PWC170 и динамические наблюдения за изменением пульса и артериально-

го давления при проведении процедуры лечебной гимнастики.

Комплекс реабилитационных мероприятий включал медикаментозную терапию (гипотензивные, коронаорасширяющие, антиаритмические, седативные, диуретические и др.), воздействие различными средствами ЛФК (утренняя гигиеническая и лечебная гимнастика, индивидуальные задания - повторение некоторых упражнений, прогулки и др.). Одновременно всем больным делали массаж области головы и шейно-воротниковой зоны.

Ключевые слова: реабилитация, лечебная гимнастика, массаж, гипертоническая болезнь.

REHABILITATION OF PATIENTS WITH HYPERTENSIVE DISEASE WITH THE HELP OF MEDICAL GYMNASTICS AND MASSAGE.

Alieva E.G., Fattoeva N.V.

Physiotherapy and oriental medicine department of Avicenna TSMU (head of the department d.m.s., professor Najmidinova M.N.)

Alieva Elena Gulamovna -associate professor of physiotherapy and oriental medicine department of Avicenna Tajik State Medical University, tel.:917-58-08-62

Fattoeva Natalya Valerievna - senior teacher of physiotherapy and oriental medicine department of Avicenna Tajik State Medical University,E.mail:musnat06@mail.ru, tel.:93-501-71-92

The issues of rehabilitation of patients with hypertensive disease with the help of exercise therapy, as well as massage of the neck and collar zone and the head area are considered in this article. 38 patients (20 women and 18 men) at the age of 30 to 65 years were observed, mainly IB - IIA stage of essential hypertension.

In order to take into account the effectiveness of rehabilitation therapy, in addition to the standard clinical study, anthropometry, the test of physical performance capacity - PWC170 and dynamic observations of changes in pulse

and blood pressure were conducted during therapeutic gymnastics procedure.

The complex of rehabilitation measures included drug therapy (hypotensive, coronary vasodilating, antiarrhythmic, sedative, diuretic etc.), the effects of various means of physiotherapy (morning hygienic and therapeutic exercises, individual tasks - repetition of certain exercises, walks, etc.). At the same time, all patients were massaged the head area and neck and collar zone.

Key words: rehabilitation, exercise therapy, massage, essential hypertension

Мухиммият. Прогрессии илмӣ-техникий дар ҳама ҷанбаҳои ҳаёт фаъолнокии ҳара-

кати одамонро (гипокинезия) хеле кам кардааст. Одами муосир дар ҳуд дисгармонияи



ангезандаҳои асабӣ ва ҷисмонӣ махсусан омилҳои асабиро хеле зиёд эҳсос мекунанд.

Ин дисгармония дар шароити гипокинезия барои организм бетафовут буда наметавонад, вай яке аз муҳимтарин омилҳои этиологӣ ба ҳисоб меравад, ки боиси паст шудани муқовимати табиии организм ва вайрон шудани функсияи системаи асаб ва системаи дилу рагҳо мегардад.

Бемории гипертоникӣ ҳамчун bemorie баррасӣ мешавад, ки дар робита аз пайдо шудани лонаи ангезиши рукудкарда дар мавзеи марказҳои танзимкунандаи рагҳо дар қишири майнаи сар ва зерқишир дар заманаи вайрон шудани таносуби кортиковистсералий пайдо мешавад (Г.Ф. Ланг, с.1938, А.Л.Мясников, с.1954, Н.А. Куршаков, с. 1956 ва дигарон).

"Гипертония (фишорбаландӣ) - ин дар байни bemoriҳои одамон аз ҳама bemorии одамӣ ба ҳисоб меравад. Ба ин bemорӣ маҳз чунин одамоне гирифткор мешаванд, ки ҳаёти инсонпарварона, пуршиддат ва эмотсионалий доранд, махсусан таҳаммулпазир ҳастанд, дорои ва фаъолона нигоҳ доштани аксуламалҳои беруни мотории эмотсионалий аст". (Ф.А.Андреев, 1947).

Дар робита аз ин дар табобат ва реабилитасияи bemorии фишорбаландӣ воситаҳои варзиши шифой аҳамияти қалони табобатӣ доранд, яъне онҳо ба тамоми организм умуман ва махсусан ба системаи дилу рагҳо таъсири мусбат мерасонад.

Мақсади таҳқиқот. Вазифаи мо аз омӯзиши баъзе масъалаҳои реабилитасияи bemoroni гирифткори bemorии гипертоникӣ (фишорбаландӣ) бо ёрии воситаҳои варзиши шифой, аз ҷумла, монанди гимнастикаи шифой ва масҳи иборат аст.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳти муониаи мо 38 bemor (20 зан ва 18 мард) дар синну соли аз 30 то 65 -сола ва махсусан марҳалаҳои ІБ - ІІА -и bemorии гипертоникӣ (фишорбаландӣ) қарор доштанд.

Барои ба ҳисоб гирифтани самаранокии табобати барқарорсозӣ, ба гайр аз таҳқиқоти клиникии аз тарафи умум қабулшуда, ҳамчунин антропометрия, тести коршоямии ҷисмонӣ - PWC170 ва муониаҳои динами-

кии тағиироти набз ва фишори шарёнӣ ҳангоми гузаронидани протседураҳои гимнастикаи шифой гузаронида шуданд.

Комплекси ҷорабаниҳои реабилитасионӣ табобати медикаментозӣ (гипотензивӣ, коронарвасеъкунанда, зиддиаритмӣ, седативӣ, диуретикӣ), таъсиррасонӣ тавассути воситаҳои гуногуни варзиши шифой (гимнастикаи субҳонаи беҳдоштӣ ва табобатӣ, масҳ, супоришҳи инфириодӣ - такрори баъзе машқҳо, сайругашт ва ғ.).

Ҳангоми иҷро намудани машғулиятҳои ҷисмонӣ принсиби тадриҷӣ, пайдарпайӣ ва системанокӣ риоя карда шуд. Машғулиятҳо ба таври ритмӣ, бо суръати оромона, бо ҳаҷми қалони ҳаракати буғумҳо, истифодаи машқҳои озод, бе сарфи қувваи барзиёд ва шиддати возех гузаронида шуданд. Мақҳо барои суст шуджан ва роҳгардии оромона истифода шуданд. Барои паст кардан фишори шарёнӣ bemorон нафаскашии амии ва барои тамрини дастгоҳи вестибулярий машқҳои мувозинатро анҷом доданд. Ҳамзамон ҳамаи bemorонро масҳи сару гардан карданд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Натиҷаҳои таҳқиқоти барқарорсозиро пас аз гузаштани 10-15 рӯзи табобати комплексӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Дар bemorон шикоятҳо хеле кам ва ё тамоман нест шуданд, фишори шарёнӣ паст (муътадил) гардид ва ғ., қобилияти кори ҷисмонӣ тағиир наёфт. Муониаи минбаъдаи ҳолати функсионалии bemorон вобаста аз васеъ гаштани режими ҳаракат (ҳамарӯза иҷро кардан гимнастикаи субҳонаи беҳдоштӣ, протседураи дукаратай варзиши шифой, сайру гашт, масҳ) нишон доданд, ки беҳтаршавии возехи вазъи умумии ҷисмонии bemorон пас аз табобати барқарорсозӣ дар давоми 254 ва бештар рӯз ба амал меояд. Дар ин маврид қобилияти кории ҷисмонии bemorон баланд гашт, ки вай аз рӯйи сатҳи сарбории иҷро кардашуда баҳогузирӣ шуд. Ҳамин тавр, агар то саршавии табобати барқарорсозӣ қобилияти кории ҷисмонии bemorон нисбат ба синну соли ҷавонон ба ҳисоби миёна 550-600 кг.м/дақ, дар занҳо - 350-400 кг.м/дақ, -ро ташкил медод, пас аз ҳатми курси табобат (25-30



рӯз) вай дар миардҳо то 700-750кг.м/дақ ва дар занҳо то - 500-550 кг.м/дақ. буд.

Аксуламали мусбат дар вақти гузаронидани спирометрияи динамики - ҳаҷми ҳаётии шушҳои беморон кам нашудааст. Дар айни замон тағиироти саҳех дар нишондодҳои антропометрӣ (вазн, даври қафаси сина) ва динамометрия ба назар нарасид.

Хулоса. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки муддати тӯлонӣ ба варзиши шифой машғул шудан ба ҳолати функционалии организм

таъсири мусбат мерасонад. Аз оғози мавриди истифода қарор додани воситаҳои гуногуни варзиши шифой дар марҳалаи якуми БФ (бемории фишорбаландӣ) ба машқҳои беҳтаркунандай гардиши хуни периферӣ ва машқҳои мустаҳкамкунандай мушакҳои калон диққати маҳсус додан лозим аст. Дар марҳалаи II БФ (бемории фишорбаландӣ) машқҳои нафаскашӣ (амиқ) бояд истифода шаванд, онҳо барои паст шудани фишори шврёнӣ мусоидат меқунанд.

АДАБИЁТ

1. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечнососудистой и дыхательной систем / В.А. Маргазин. - СПб.: Спец. Лит, 2015. - 234 с.
2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж: Учебник для медицинских училищ и колледжей / В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 528 с.
3. Журавлёва А.И., Хитрик И.И. Влияние физических упражнений различного характера на сердечно-сосудистую систему больных с гипертонической болезнью. / А.И. Журавлёва, И.И. Хитрик , в кн. Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины. М: Медицина, 2008 г. -172 с.
4. Вайнер Э. Н. Лечебная физическая культура / Э. Н. Вайнер, Флинта - Москва, 2012- 424 с.
5. Васичкин В. И. Все про массаж: основные принципы, приемы массажа, самомассаж, аппаратный массаж, точечный массаж, спортивный массаж / В. И. Васичкин. - М.: ACT: Полиграфиздат , 2011г. - 303 с.

ТАБОБАТИ АРТРИТИ РЕВМАТОИДӢ БО ЁРИИ МАЙДОНИ МАГНИТИ

Е.Г. Алиева, Н.В. Фаттоева

Кафедраи варзиши муолиҷавӣ ва тибби шарқ (мудири кафедра д.и.т.
Наҷмиддинова М. Н.) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Алиева Елена Гулямовна - н.и.т., дотсенти кафедраи варзиши муолиҷавӣ ва тибби шарқӣ
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 917-58-08-62.*

*Фаттоева Наталя Валерьевна - муаллими калони кафедраи варзиши муолиҷавӣ ва тибби шарқӣ
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:
musnat06@mail.ru, тел.:93-501-71-92*

Дар мақола масъалаи табобати бемории артирити ревматоидӣ бо роҳи ба беморон таъсир расонидани майдони магнитӣ таҳлил шудааст. Таҳти муоина 35 нафар зани гирифтори артирити ревматоидӣ қарор дошт, ки аз онҳо 20 нафар то 25-сола, 15 нафар аз 25-сола боло буданд. Ҳамаи беморон ҳангоми ба беморхона дохил шудан аз дарди бугумҳо шикоят мекарданд, ки ҳангоми ҳаракат кардан зиёд мешуданд, субҳ қароҳт мешуданд,

сустии мушакҳо, паст шудани фаъолнокии умумӣ онҳоро озор медод.

Таъсири ҷараёни тағиирёбандаи майдони магнитӣ тавассути дастгоҳи "Полюс-1" дар речай бефосила анҷом дода шуд, шакли ҷараён синусоидалӣ, ду индуктор бевосита дар бугумҳои осебдида ҷойгир карда шуданд. Табобат дар комплекс бо воситаҳои зиддиревматикии медикаментозӣ, варзиши шифой ва масҳ ҳангоми дараҷаи минималӣ



ё мұтадили фаъолнокиі проттесе гузаронида шуд. Дар натиға чунин табобати комплексің қараёні беморй хуб ва фаъолнокиі

функционалии беморон баланд гардид.

Калимаҳои калидій: артрити ревматоидій, майдони магнитій, дастгоҳи "Полюс-1".

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Алиева Елена Гулямовна - к.м.н, доцент кафедры лечебной физкультуры и восточной медицины Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 917-58-08-62.

Фаттоева Наталья Валерьевна - старший преподаватель кафедры лечебной физкультуры и восточной медицины Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail:musnat06@mail.ru, тел.:93-501-71-92

В данной статье рассматривается вопрос о лечении ревматоидного артрита путём воздействия на больного переменным магнитным полем. Под наблюдением находилось 35 женщин, больных ревматоидным артритом, из них 20 - в возрасте до 25 лет и 15 - свыше 25 лет. Все больные при поступлении в клинику предъявляли жалобы на боль в суставах, усиливающуюся при движении, утреннюю скованность, мышечную слабость, снижение общей активности.

Воздействие переменным магнитным полем проводили аппаратом "Полюс-1" в

непрерывном режиме, форма тока синусоидальная, двумя индукторами непосредственно на поражённые суставы. Лечение проводилось в комплексе с антиревматическими медикаментозными средствами, лечебной физкультурой и массажем при минимальной или умеренной степени активности процесса. В результате такого комплексного лечения течение заболевания принимало благоприятный характер и повышалась функциональная активность больных.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, магнитное поле, аппарат "Полюс-1".

TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS BY MEANS OF A MAGNETIC FIELD

Alieva E.G., Fattoeva N.V.

Physiotherapy and oriental medicine department of Avicenna TSMU
(head of the department d.m.s., Professor Najmidinova M.N.)

Alieva Elena Gulyamovna -associate professor of physiotherapy and oriental medicine department of Avicenna Tajik State Medical University, tel.:917-58-08-62

Fattoeva Natalya Valerievna - senior teacher of physiotherapy and oriental medicine department of Avicenna Tajik State Medical University,E.mail:musnat06@mail.ru, tel.:93-501-71-92

The issue of treating of rheumatoid arthritis by exposing an alternating magnetic field to a patient is considered in this article. Under the observation there were 35 women with rheumatoid arthritis from them 20 were to 25 years old and 15 were over 25. On admission to the clinic all patients complained of joints pain, amplifying on movement, morning constraint, muscle weakness, decrease total activity.

The exposure of an alternating magnetic field was carried out by the "Polus-1" apparatus in continuous

operation, the form of the current is sinusoidal, with two inductors directly on the affected joints.

The treatment was carried out in combination with antirheumatic drugs, physical therapy and massage with a minimum or moderate degree of activity of the process. As a result of this complex treatment, the course of the disease took on a favorable character and the functional activity of the patients increased.

Key words: rheumatoid arthritis, magnetic field, "Polus-1" apparatus.



Мұхиммият. Вобаста аз рушди босуръята прогоссии илмій-техникі дар дахсолаҳои охирдар амалияни тиб вариантын гуногуны майдони электромагниті ва магниті ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар робита аз ин таҳлилҳои густурдаи самаранокий клиникии таъсири майдонҳои магниті ба организм ҳангоми бемориҳои гуногун аҳамияти маҳсусро касб мекунанд.

Дар шароити имрӯза дар комплекси чорабиниҳои табобатй-реабилитацияни беморони гирифтори артирити ревматоиді ва дигар осебхои пахнёftai бофтаҳои пайвасткунанда чойи мұхимро омилҳои физикій ишғол мекунанд. Истифодаи саривақтій ва давомноки воситаҳои табобатй-реабилитацияній барои паст шудани фаъолнокии проттеси патологій ва дар баъзе мавридҳои дигар барои барқарор шудани функцияни буғумҳои осебдіда мусоидат мекунанд ва ба ин васила замони корношоямии мувакқатиро күтоҳ карда, барои зуд ба фаъолияти меҳнатій баргаштан ёрі мерасонанд.

Мақсади таҳқиқот. Вазифаи таҳқиқоти мо аз омұттани таъсири майдони магниті тавассути дастгохи "Полюс-1" беморони гирифтори артирити ревматоиді иборат буд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳти муюнаи мо 35 нафар зани гирифтори артирити ревматоиді қарор дошт, ки аз онҳо 20 нафар то 25-сола, 15 нафар аз 25-сола боло буданд. Ҳамаи беморон ҳангоми ба беморхона дохил шудан аз дарди буғумҳо шикоят мекарданд, ки ҳангоми ҳаракат кардан зиёд мешуданд, субҳкарахт мешуданд, сустии мушакхо, паст шудани фаъолнокии умумиә онхоро озор медод.

Таъсири қараённи тағыйирбандай майдони магниті тавассути дастгохи "Полюс-1" дар речай бефосила анчом дода шуд, шакли қараён синусоидалы, ду индуктор бевосита дар буғумҳои осебдіда (индукторхо кунда-

ланг چойгир шудаанд), ҳамарұза то 10-15 дақиқа. Индуксияи максималии магнитій (шиддатнокі) барои индуктор на камтар аз 25 мГл -ро ташкил мекунад. Курси табобат 10-15 проттесура.

Магнитотерапия дар комплекс бо воситаҳои зиддиревматикии медикаментозӣ, варзиши шифой ва масҳ ҳангоми дараҷаи минималӣ ё мұттадили фаъолнокии проттес бо бартарй доштани зуҳуроти экссудативӣ ва пролиферативӣ васиндроми возеҳи дард, дар вақти мавҷуд будани норасоии функционалии дараҷаи якум ё дуюм мавриди истифода қарор дода шуд. Бо мақсади муайян карданн вазнинии проттеси патологияи ва самаранокий магнитотерапия таҳқиқоти функционалии ҳолати бемор аз рўйи маълумотҳои умумиклинијӣ (шикоятҳои бемор, аломатҳои илтиҳоби буғумҳо), нишондиҳандаҳои биохимиявӣ (СОЭ, лейкоситоз, сафедаи С-реактивӣ, ревмофактор, мұхтавои сафедаи умумиә ва фраксияҳои он дар хун) бо назардошти ҳолати функционалии буғумҳо (гониометрия, динамометрия, даври буғумҳо) гузаронида шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар натиҷаи табобати комплекси беморон бо истифода аз майдони магниті қараённи беморй хуб шуд ва фаъолнокии функционалии беморон баланд гардид. Нишондодҳои клиникӣ ва лаборатории фаъолнокии проттес бехтар шуд. Натиҷаҳои мусбат аз проттесураи 5-7 сар шуд. Самаранокий бехтарин дар комплекси табобати беморон бо истифода аз магнитотерапия ҳангоми таъсиррасонӣ ба мавзеи буғумҳои соиду сарпанчаи даст ва панчайи даст ба мушоҳида расид.

Хулоса. Таҳлили мушоҳидаҳо имконият доданд, ки ба комплекси чорабиниҳои табобатй ва пешгирии бемориҳои ревматоидій мувофиқи мақсад мебошад.

АДАБИЁТ

1. Г.Н. Пономаренко, В.С. Улащик Физиотерапия/ Г.Н.Пономаренко, В.С.Улащик, М.: Книжный двор, 2015 г.- 296с.
2. Пономаренко, Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник для студентов медицинских вузов / Г.Н. Пономаренко, В.С. Улащик.. - Сп.: Санкт-Петербург, 2011. - 288 с.
3. Стрелкова Н.И. Физические методы лечения в терапии / Н.И Стрелкова. - М.:Медицина. 2009 г.-132 с.



4. Улащик Г.В.. М. Магнитная терапия и её применение. / Улащик Г.В.. М., Медицина 2010 г.. 120 -145 с.

БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ТИББИЮ ИЧТИМОИИ САРАТОНИ ГАДУДӢ ШИРӢ ДАР ЗАНОНИ ТОЧИКИСТОН

М.Б.Ҳакимова, Ф.Ҷ.Шарифзода

Кафедраи нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб (и.в. мудири кафедра н.и.т. Н.Н.Чураева)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Ҳакимова Муҳаббат Баҳодуровна - н.и.т., доцент кафедраи нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тибби Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Email: muhabbat1958@inbox.ru, тел.: 989131640

Шарифзода Фирӯза Ҷабор - асистент кафедраи нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тибби бо курси таърихи тибби Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино Email: Fsharifsoda@inbox.ru, тел.: 935240391

Саратони ғадуди ширӣ (минбаъд СФШ) яке аз масъалаҳои мубрами тибби иҷтимоӣ мебошад. Тибқи маълумотҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳар сол зиёда аз як миллион ҳодисаҳои нави беморӣ ба қайд гирифта мешавад. СФШ инчунин дар ҷумҳурии мо дар соҳтори омосҳои бадзод ҷой намоёнро ишғол мекунад. Саратони ғадуди ширӣ ин бемории муракқаби бисъёромила аст ва ин шабеҳи он аст, ки ҳангоми пайдошавии ҳодисаи инфиродии ин беморӣ омилҳои гуногуни генетикӣ,

экологӣ ва тарзи ҳаёт таъсир мерасонад. Аз лиҳози он, ки ин беморӣ вассеъ паҳн гаштаст ва сатҳи беморнокӣ сол аз сол меафзояд, муайян намудани омилҳои гуногун, ки метавонад ба инкишофи саратони ғадуди шир сабаб шавад. бисъёр муҳим аст.

Қалимаҳои қалидӣ: Саратони ғадуди ширӣ, ҳормон, занони синну соли репродуктивӣ, фарбехшавӣ, холестерин, эстроген, гипотериоз, гизои анъанавӣ, исқоти ҳамл, маммография- стандарти тиллоии ташхиси токлиникуӣ.

НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА

Ҳакимова Муҳаббат Баҳодуровна - к.м.н., доцент кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины Таджикского государственного университета имени Абуали ибни Сино, Email: muhabbat1958@inbox.ru, тел.: 989131640

Шарифзода Фирузаджабор - асистент кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины Таджикского государственного университета имени Абуали ибни Сино. Email: Fsharifsoda@inbox.ru, тел.: 935240391

Рак молочной железы (РМЖ) является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется свыше одного миллиона его новых случаев [14].

РМЖ также лидирует в структуре онкологической заболеваемости и в нашей республике. РМЖ является многофак-

торным заболеванием, а это означает, что на развитие индивидуального случая заболевания влияют различные генетические и экологические факторы, а также образ жизни. Определение факторов, способствующих развитию РМЖ, имеет огромное значение, так как методы профилактики данного заболевания зависят от этого.



Ключевые слова: рак молочной железы, гормон, женщины репродуктивного возраста, ожирение, холестерин, эстроген, гипо-

териоз, традиционный рацион, аборт, маммография - золотой стандарт доклинической диагностики.

SOME MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF BREAST CANCER IN WOMEN OF TAJIKISTAN

Hakimova Muhabbat Bahodurovna - c.m.s. associate professor of Public health and medical statistics with the course of medical history department of Avicenna Tajik State Medical University. Email: muhabbat1958@inbox.ru, tel.: 989131640

Sharifzoda Firuza Jabor - assistant of Public health and medical statistics with the course of medical history department of Avicenna Tajik State Medical University. Email: Fsharifsoda@inbox.ru, tel.: 935240391

Breast Cancer (BC) is one of the most topical medical social problems. According to the World Health Organization data, annually over a million of new its cases are registered in the world.

Breast cancer is also leading in the structure of cancer incidence in our republic. Breast cancer is a multifactorial disease, which means that the development of an individual case of the disease is influenced by various genetic and environmental factors, as well as lifestyle. Factors identification, promoting the development of breast cancer has high significance as methods of prevention of this disease are depended on it.

Aim of the study. To study medical and social factors affecting the incidence of breast cancer in women of Tajikistan.

Learning tools and methods of the study. In this study national and foreign literature and a statistical collection of the Statistics Agency under the President of the Republic of Tajikistan were analyzed in order to obtain

information about the health of women of reproductive age and the factors influencing them.

Conclusion. The incidence of breast cancer occupies a leading position in the structure of all oncological diseases in our country. The most attacked women for the breast cancer are young women with working ability and increasing the lethality and disabilities from these diseases have socio-economic importance. In order to prevent this morbidity, medical workers should carry out continuous monitoring and screening of breast cancer in young women and use various methods to educate women about health and hygiene, thereby raising their level of knowledge on how to eliminate risk factors that contribute to breast cancer.

Key words: breast cancer, hormone, women of reproductive age, obesity, cholesterol, estrogen, hypothyroidism, traditional diet, abortion, mammography - gold standard of preclinical diagnosis

Муҳимият. Сараторни ғадуди ширӣ (СФШ) яке аз масъалаҳои ҳалталаби тиббӣ ва иҷтимоию беҳдоштии илми муосир - сараторшиносӣ ва нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ аз ҳисоби паҳншавии ҷанбаҳои психологӣ, ки бо проблемаҳои мутобиқшавии иҷтимоии вобастагӣ дорад, мебошад [1,2,6]. Тадқиқотчиёни бисёре [Davis et al. 1997] ҳамаи омилҳоро бо баландшавии хафви пайдошавии СФШро бо дарозмуддатӣ ва сатҳи баланди эк-

спозитсияи ҳормони эстроген, инчунин прогестерон алоқаманд мекунанд. Ин назария асос дорад, барои он ки, чӣ тавре маълум аст, бисёр намудҳои ҳӯҷайраҳои омосӣ ҳангоми СФШ дар зери таъсири ҳормони эстроген афзоиш мейёбад. Ғадуди ширӣ аз ҳама узви бо ҳормон саҳт алоқаманд ба ҳисоб меравад. Ба статуси ҳормонӣ бошад, омили бисёре чун вазъи экологӣ, ҳаяҷони манфӣ, тарзи ҳаёт таъсири худро мерасонад [1,2,4].



Мақсади тадқикот. Тахлили вазъи гирифторшавии занони Тоҷикистон ба бемории омоси бадсифати ғадуди ширӣ ва омилҳои тиббӣ ва иҷтимоию беҳдоштии ба он таъсиркунанда.

Мавод ва усулҳои тадқикот. Барои омӯзиши вазъи гирифторшавии занони Тоҷикистон ба бемории саратони ғадуди ширӣ ва омилҳои тиббӣ ва иҷтимоию беҳдоштии ба солимии занон таъсирррасонанда адабиётҳои ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин маҷмӯи омории Агентии омории назди Президенти ҶТ ва захираҳои иттилоотии интернетӣ таҳлил карда шуд. Ҳангоми омӯзиши вазъи гирифторшавии занони Тоҷикистон ба саратони ғадуди ширӣ усулҳои оморӣ ва монографӣ истифода бурда шудааст.

Натиҷаҳои тадқикот ва баррасии онҳо. Дар Тоҷикистон дар соҳтори саломатии репродуктивӣ паҳншавии бемориҳои омосӣ дар байни занони синну соли репродуктивӣ ташвишвар аст. Дар соҳтори бемориҳои омоси бадсифат дар Тоҷикистон саратони ғадудҳои ширӣ дар соли 2016 (СФШ) (5.4 ҳодиса ба 100. ҳаз. аҳолӣ) баъд аз саратони гарданаки бачадон (8,7 ҳодиса ба 100. ҳаз. аҳолӣ) ҷойи намоёнро ишғол менамояд ва 15,0 физи ҳамаи омосҳои бадсифати бори аввал қайдшударо ташкил мекунад [7]. Қайд кардан зарур аст, ки ба ин беморӣ занҳои синну соли репродуктивии қобили меҳнат бештар гирифтор мешаванд. Агар пештар ба СФШ занҳо баъд аз 40 солагӣ гирифторшаванд, ҳоло сатҳи ин беморӣ дар байни занҳои ҷавони синнусоли 30-40 баландтар аст. Бинобар ин, омӯзиши омилҳои ҳавфи пайдошавӣ, масъалай табобати СФШ ва барқароркунни саломатии ин намуд беморон аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ҳело муҳим аст [2,9,10].

Омилҳои асосии барангезанди СФШ синну сол ва ирсият мебошад. Лекин ин беморӣ бештар дар занҳое вомехӯрад, ки омилҳои ирсӣ надоранд. Ин тадқикотчиёро водор мекунад, ки омилҳои ба ин беморӣ мусоидаткунандаро ҷӯён шаванд. Яке аз ин омилҳо ин вазни зиёдатӣ- фарбехшавӣ мебошад. Мутаассифона дар Тоҷикистон омори фарбехшавӣ вучуд надорад, лекин аз на-

муди гизои занҳои тоҷик (гизои асосӣ (нон)-карбогидратҳо) ба хулосае омадан мумкин аст, ки фарбехӣ дар байни занон бисёртар дида мешавад. Муайян кардаанд, ки занҳое, ки вазни зиёдатӣ доранд бештар ба СФШ гирифтор мешаванд. Олимон ба хулосае омаданд, ки ҳангоми фарбехшавӣ сабаби пайдоиши бемории саратонӣ ин холестериини пайваста - 27 гидроксилхорестерол мебошад, ки ба ҳуҷайра ҳамчун эстроген таъсир мерасонад (маълум аст, ки эстроген дар 75% ба афзоиши СФШ мусоидат мекунад [3,8,10].

Яке аз омилҳои барангезанди СФШ бемории ғадудӣ сипаршакл мебошад, ки дар натиҷаи норасоии йод ба амал меояд. Дар замони муосир дар физи қарib 90 фоизи аҳолии ҷаҳон норасогии йод дида мешавад. Йод барои фаъолияти ҳамаи бофтаҳои ғадудӣ зарур аст. Гипотериоз яке аз омилҳои асосии пайдошавии СФШ мебошад. Пастшавии сатҳи ҳормонҳои ғадуди сипаршакл ба афзоиши ҳуҷайраҳои эпителиалии ғадудҳои ширӣ, зичи баланди он, дисплазия ва пайдоиши омосҳои бадзор мусоидат мекунад. Ҳатари баланди пайдоиши СФШро дар беморони дорандаро варами ҳушсифати ғадуди ширӣ, ки дар асоси он пайдошавии СФШ 25-30 маротиба зиёд мешавад, дидан мумкин аст. Зичи баланди бофтаҳои ғадуди ширӣ - ин нишондиҳанди маммографии таносуби бофтаи ғадудӣ ва бофтаи равғани мебошад, ки як дараҷа ҳолати манзари ҳормони эндогениро нишон медиҳад. Дар занҳое, ки зичи баланди бофтаҳои ғадуди ширӣ доранд, ҳатари пайдошавии СФШ 4-5 маротиба зиёд аст [8,9,10].

Аз рӯи маълумотҳои ТУТ ҳамасола дар ҷаҳон зиёда аз 1 млн. ҳолатҳои нави СФШ ба қайд гирифта мешавад. Ва ҳар сол 6 миллион зан аз ин беморӣ мефавтад. Дар сатҳи ҷаҳонӣ СФШ дар мамлакатҳои аз ҷиҳати саноат тараққиёfta бештар вомехӯrad. Таъриҳан сатҳи ин беморӣ дар Иёлоти Муттаҳидai Амрико (ИМА) ва давлатҳои Аврупои Farbӣ баланд аст. Дар давлатҳои Осиё ва Африқо бошад, сатҳи он паст аст. Баландшавии шумораи саратони ғадуди ширӣ дар мамлакатҳои тараққиёftai Farb оlimonro



водор кард, ки хусусияти ғизои ин мамлакатҳоро омӯзанд. Муҳочироне, ки ба Иёлоти Муттаҳидай Амрико ва ба дигар мамлакатҳои Ғарб барои зисти доимӣ мекӯчанд, намуди ғизояшонро зуд дигар мекунанд. Чунин тағиирот метавонад ба баландшавии сатҳи беморнокии саратони ғадуди ширӣ ҳангоми муҳочират ба ИМА аз мамлакатҳои сатҳи беморникиаш паст оварда расонад.

Ғизои анъанавии мардуми мамлакатҳои Осиё ва Африқо дар таркиби худ микдори ками ҷарбҳо ва карбогидратҳои мураккаб доранд. Ҳангоми муқоиса бо занҳое, ки ғизои анъанавиро истифода мебаранд, дар занҳои модели ғизои гарбиро истифодабаранд, тағиирёбии сатҳи сифат ва микдори ҳормонҳо дида мешаванд. Занҳое, ки дар таркиби ғизояшон микдори равған ва сафеда зиёд аст ва асосан карбогидратҳои содаро истеъмол мекунанд, сатҳи ғормонҳои ҷинсиашон баланд аст ва дар онҳо микдори ками эстрогенҳо бо начосат берун мешаванд ва сатҳи пасти сафедаҳо, ки ғормонҳои ҷинсиро пайваст мекунанд, мушоҳида карда мешавад. Ин сафеда эстрогенро пайваст намуда, муваққатан онро ноғаъол мегарданад. Инчунин, дарҷ гардидааст, ки микдори зиёди нахҳо дар ғизо ба зиёдшавӣ ва ҳориҷшавии эстроген ва метаболити он бо начосат, ки ба камшавии сатҳи он дар хун оварда мерасонад, мусоидат мекунад.

Ғизои анъанавии ориёҳо аз микдори зиёди эстрогенҳои табиӣ, ки фитоэстроген ном дорад, иборатанд. Ин эстрогенҳои камфаъол ба монанди лӯбиё, ҷормагз ва галладонаҳои коркарднашуда вомехӯранд, дикқати олимоне, ки сабабҳои пайдошавии саратони ғадуди шириро меомӯҳтанд, ба худ ҷалб кард. Дар синни наврасӣ ва балоғат фитоэстрогенҳо метавонанд ҳаракати эстрогенҳои эндогениро дар организми зан тағиир диханд. Фитоэстрогенҳо метавонанд сатҳи вобастагии эстрогенро бо сафеда баланд намуда, ба гипоталамус ва гипофиз, ки аз пастшавии ҳосили эстроген дар тухмдорнҳо ҳабар медиҳанд, таъсир расонанд. Ин фарзия асоснок мебошад, чунки бисёр намудҳои ҳуҷайраҳои омосӣ ҳангоми сарато-

ни ғадуди шир дар натиҷаи таъсири эстрогенҳо афзоиш меёбанд [8,9,10].

Саратони ғадуди шириро исқоти ҳамл низ метавонад ба хурӯҷ орад. Аз аввалин рӯзҳои ҳомиладорӣ дар организм табаддулотҳо ба амал меоянд. Баъд аз исқоти ҳамл вайроншавии мувозинати ҳормонӣ дида мешавад. Дар занҳои синнусоли то 18 сола, ки якумин ҳомиладориро бо исқоти ҳамл қатъ кардаанд, ҳавфи пайдошавии СФШ 2-2,5 баробар меафзояд. Ҳурсандиовар аст, ки дар Тоҷикистон исқоти ҳамл майл ба пастшавӣ дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (шакли ҳисботии № 13) дар соли 2016 дар байни занҳои синну соли репродуктивӣ, ки қариб 50 фоизи ҳамаи занҳои ҷумҳуриро ташкил медиҳад, ҳамагӣ 6474 ҳолати исқоти ҳамл ба амал омадааст, ки ин назар ба соли 2015 - қариб 2% камтар шудааст. Исқоти ҳамл дар Тоҷикистон дар танзими наслуфарӣ яке аз ҷойҳои муҳимро ишғол карда, ба вайроншавии саломатии репродуктивии зан ва ба сатҳи нишондиҳандай фавти модарон таъсир мерасонад, аз ин лиҳоз, масъалаи ҳалталаби тиббию иҷтимоӣ гаштааст [5,7].

Агар синнусолро тағиир додан мумкин набошад ҳам, кам кардани дигар омилҳо ҳамчун таваллуд накардан, ирсият, муҳити гирду атроф ва ғайраро имкони паст кардан ё бартараф кардан мавҷуд аст. Дар бартараф кардани ин омилҳо нақши асосири табиби оилавӣ мебозад. Ташхис ва табобати бемории ғадудҳои шир бояд дар якҷоягӣ бо табибони ихтисосҳои гуногун бо риояи санадҳо ва марҳалаҳо гузаронида шавад. Дар шароити ислоҳоти системаи нигаҳдории тандурустӣ дар Тоҷикистон ҳиссаи асосии масъулият барои скрининг, ташхиси барвакти саратони ғадуди шир ва сари вакт равона намудани беморон ба онкомаммомолог ба уҳдаи табибони амалияи умумӣ (табибони оилавӣ) гузашта шудааст. Дар масъалаҳои муоина ва табобат намудани беморони дисгормонаӣ нақши қалидиро акушер-гинеколог, дар масъалаҳои пешгирикунанда бошад, акушер-гинеколог ва табиби оилавӣ мебозад. Занҳое, ки ҳавфи баланди пайдоиши СФШ доранд, бояд дар зери



назорати маммомолог ё онколог (зинаи дуюми ёрии тиббй) қарор дошта бошанд. Маммография стандарти тиллоии ташхиси токлиникий ва бо ангуштон ламснашавандай СФШ мебошад. Дақиқии ин усули ташхис 92-98%-ро ташкил мекунад ва нишодиҳандаҳои дарозумрии беморони СФШ-ро баланд мекунад ва аз тарафи онкологҳо барои ҷарроҳии эстетикиро ба ҷо овардан кӯмак мерасонад [3,4,5,8,9,10].

Хулоса. Бемориҳои саратони ғадуди ширӣ дар соҳтори ҳамаи бемориҳои саратонӣ дар ҷумҳурӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад. Аз сабаби ба ин бемориҳо гирифттор-

шавии аҳолии ҷавони коршоям ва зиёдшавии сатҳи маъюнбонӣ ва фавт аз лиҳози ин бемориҳо аҳамияти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад. Бо мақсади пешгирии ин беморӣ бояд аз тарафи коркунони тиб ба назорати мураттаб ва амалии муоинаи профилактикаи занон оид ба бемориҳои саратонӣ аҳамияти хоса дода шавад ва усулҳои гуногуни кори санитарӣ фахмондадиҳӣ дар байни занон, ки боиси баландшавии савияи дониши онҳо оид ба таъсири омилҳои ҳавф ба эҳтимоли пайдошавии саратони ғадуди ширӣ мегардад, васеъ истифода бурда шавад.

АДАБИЁТ

1. Аксель, ЕМ. Статистика злокачественных новообразований: заболеваемость, смертность, тенденции, социально-экономический ущерб, продолжительность жизни / Е.М. Аксель, В.В. Двойрин. -М.: Академия, 2010. - 29 с.
2. Абдурахманов М.К., Абдурахманов Ф.М., Абдурахманова Ф.М. Репродуктивное здоровье девушек подростков и факторы внешней среды. - Мат. Респ. научно-практич. конф. "Медико-социальные аспекты здоровья девочек и девушек Таджикистана". -2001. -С.8-11.
3. Абдушукурова Х.М. Развитие акушерско-гинекологической службы в Таджикистане. Душанбе, 1975.-С.124.
4. Двойрин В.В., Старинский В.В., Трапезников В.В. Информационное обеспечение планирования и оценки Российской противораковой программы. Москва. ОНЦ РАМН. 1992. с.18.
5. Миралиев С.Р., Бандаев И.С. Медико-социальные проблемы развития общей врачебной практики. Монография для руководителей здравоохранения, врачей общей практики/семейных врачей и студентов высших учебных заведений. Тип.ООО "Офсет-Империя". Рекомендована к печати решением РИСО Академии медицинских наук МЗиСЗН РТ от 11.11.2014г., №18 - Душанбе. - 2015. - С. 264, соавт: Бандаев И.С.
6. Павлова Н.В., Сухотерин И.В. Социально-психологический портрет больных раком молочной железы и проблема их психологической реабилитации //Опухоли женской репродуктивной системы. 2011. №1. С. 32-37.
7. Солимии аҳолӣ ва фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дар соли 2017. Душанбе, 2017. С. 355-364.
8. Хисомова, X. К. Роль семейного врача в улучшении показателей репродуктивного здоровья женщин Таджикистана: автореф. дис. канд. мед. наук/ X.К.Хисомова. Душанбе 2005,- С. 4-10.
9. Трапезников Н.Н. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований населения стран СНГ в 1996 г. / Н.Н.Трапезников, Е.М. Аксель- М., 1997. 302 с.
10. Чистяков С.С. Онкологические аспекты заболеваний молочных желез / С.С. Чистяков, З.Р. Габуния, О.П. Гребенникова // Гинекология. -2001. -Т. 3 -№5. С. 26-29.



ХУСУСИЯТХОИ ТАНЗИМИ НАБЗИ ДИЛ ДАР ДАВРАҲОИ ГУНОГУНИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ДОНИШҖӮЁН

Х.А. Зафаров, М.Б. Устоев

Зафаров Хол Авзалович- мудири кафедраи анатомия ва физиологии Донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов (телефон (+992) 937-77-10-15).

Устоев Мирзо Бобоҷонович - мудири кафедраи физиологии одам ва ҳайвоноти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - (телефон (+992) 935-17-22-32).

Новобаста аз он, ки дар солҳои кунуни афзудани тэъдоди беморон дар байни ҷавонон паҳн шудааст. Ҷорабиниҳои солимгардонӣ, бартарафкунӣ дар марҳилаҳои гуногуни раванди таълим, бо мувоғиғардонии ҳолати функционалии донишҷӯён мусоидат мекунад.

Маълумотҳое, низ мавҷуданд, ки дар тадқиқшавандагоне, ки мунтазам ба машқҳои равониву, ҷисмонӣ машғул буданисbat ба онҳое, ки ба варзиш машғул нестанд. Нишондиҳандаҳои тобоварӣ баланд шуда, мондашавӣ бошад кам мешавад [Т.В.Полов 2006]

Аксарияти олимон тарз тағиیرёбии системаи дилу рагҳоро ба фаъолияти қасбии он алоқаманд мекунанд. Таъсири стресси эҳсосӣ ба қобилияти кории системаҳо ва хусусиятҳои кам ҳатокуниро ҳангоми тез амалиёт намуда имконият фароҳам меоварад рафткорҳои гуногуни стресс мушоҳида мешавад [Бодров ва диг. 1988.]

Калимаҳои қалидӣ: омӯзиш, стресс, набз, донишҷӯён, варзишгарон тамриннадида, тамриндида, раванд мутобиқшавӣ

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ ПРОЦЕССАХ ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ - СПОРТСМЕНОВ

Зафаров Хол Авзалович зав. кафедрой анатомии и физиологии Таджикского института физкультуры им. С. Раҳимова - (тел.: (+992) 937-77-10-15).

Устоев Мирзо Бабаджанович зав. кафедрой физиологии человека и животных Таджикского национального университета - (тел.: (+992) 935-17-22-32).

В последние годы увеличивается количество болезней среди молодого населения. Также существуют сведения о том, что у экспериментальных групп, которые систематически занимаются спортом по отношению к студентам, которые частично или вообще не занимаются спортом, процесс выносливости высокий, что касается утомления - оно сравнительно снижается [Т.В. Попов 2006].

Большинство ученых изменения в деятельности сердца и сосудов связывают с профессией. Действие эмоционального стресса влияет на деятельность системы и свойства проявления ошибки в меньшей степени, чем процесс очень быстрого действия, происходящего за счет разного рода стрессов [Бодров и др. 1988.]

Ключевые слова: изучение, стресс, пульс, студенты-спортсмены, нетренированные, тренированные, психика, адаптация.

FEATURES OF REGULATION OF HEART ACTIVITY IN DIFFERENT PROCESSES OF EDUCATION AT STUDENTS - SPORTSMEN

Zafarov Kholl Avzalovich Head of Anatomy and physiology department of Tajik Institute of Physical culture named after S. Rakhimova - (tel: (+992) 937-77-10-15).

Ustoev Mirzo Bobojonovich Head of human and animal physiology department of Tajik National University - (tel: (+992) 935-17-22-32).



In recent years the quantity of diseases among the young population increases. Measures to improve and reduce this stress at various stages of education contribute to improve the functional status of students. There is also evidence that the experimental groups regularly engage for sports in relation to students who are partly or not at all engage for sports endurance process is high, as for fatigue, it is relatively reduced [T.V.Popov 2006].

Мухиммияти мавзӯй Дар замони ҳозира инкишофи бемориҳои системаи дилу рагҳо, ҳозима, нафаскашӣ, дастгоҳи такяву ҳаракат дар донишҷӯёни курс ва ихтисосҳои муҳталиф рӯ ба мушоҳида карда мешавад [1,2,3]. Донишҷӯён дар раванди фаъолияти таълимӣ ба таҳмили баланди ахборотӣ ва шиддатнокии эмотсионалӣ, таъсири гиподинамия, риоя накардани речай хӯрокхӯрӣ, муҳити аз ҷиҳати экологӣ номусоиди зист рӯ ба рӯ мешаванд. Омилҳои номбурда ба инкишоф ёфтани стресс мусоидат менамояд, ки ба қобилияти корӣ ва фаъолияти фикри донишҷӯён ба таври манғӣ таъсир мерасонад [4,5].

Таъсири стресси имтиҳонӣ низ метавонад ба ҳолати гардиши хун ва системаи нафаскашии донишҷӯни 17-19 сола таъсири манғӣ расонад ва инро дар донишҷӯёни курси якум то ва баъд аз имтиҳон пайдо шудани фишорбаландӣ ва дар донишҷӯёни курси дуюм коҳиш ёфта нинишондиҳандаҳои фишори шарёни (ФШ) пас аз имтиҳонҳо мушоҳида карда шуд [6].

Шароити таълим ба тағйирёбии набзи кори дил (НҚД) низ таъсир мерасонад [7]. Муайян шудааст, ки ҳангоми соли ҷоруми таҳсил дар донишҷӯён бартарии таъсири асаби симпатикӣ, коҳиш ёфтани фаъолияти мустақили он ва зиёдшавии ангезиши марказии идоракуни НҚД мутобиқшави афзалият пайдо мекунад.

Ба хотири он ки механизми инфириодии мутобиқшави дарк гардад, бояд тадқиқотҳои зарурии ҳамаҷонибаи равониву физиологии ҳолати донишҷӯён синусол, ҷинс, дараҷаи тамрини ҷисмонии гуногун дар марҳилаҳои муҳталифи раванди таълим тадқиқ карда шавад. То ҳол дар мавриди до-

Changes in the activity of the heart and blood vessels most researchers associate with the profession. The effect of emotional stress on the activities of the system and the properties of the manifestation of a smaller error in the process of a very fast action occur due to the kind of stress [Bodrov et al. 1988].

Keywords: study, stress, pulse, students - athletes, untrained, trained, psyche, adaptation.

нишҷӯёне, ки машғулияти варзишро бо таълим дар макотиби олӣ тавъам анҷом медиҳанд, ҳусусиятҳои механизми мутобиқшавӣ ба сарбории таълимӣ пурра таҳқиқ нашудааст. Натиҷаи таҳқиқотҳои мазкур, дар раванди таълим, барои таҳия намудани тавсияҳо оид ба тасҳехи равониву ҷисмонии шиддати равониву эмотсионалӣ заруранд.

Нишондиҳандаҳои индекси мувозинат (ИМ воҳ. шартӣ) дар ҳолати оромӣ дар духтарони тамриннадида, дар муқоиса ба варзишгарон, ба таври аниқ зиёдтар буд. Бузургии нисбатан зиёдтари ИМ, ва нишондиҳандай назм (ННм воҳ. шартӣ) дар гурӯҳи тадқиқшавандагони тамриннадида ба назар мепасид. Нишондиҳандаҳои мувофиқатнокии равандҳои танзим (НМРТ) дар варзишгарон, дар муқоиса ба тамриннадидаҳо, каме баландтар буд. Нишондиҳандай Мо (мс) ҳангоми таҳмил дар тамоми тадқиқшавандо қоҳиш меёбад (аниқ дар ҷавонону духтарони тамриннадида ба варзиш машғулбуда), АҲ бошад, каме тағиیر меёбад. Нишондиҳандаҳои Мо, ҳангоми тармим, бештар дар ҷавонони ба варзиш машғулбуда ва дар духтарони тамриннадида боло мераవад. Афзоиши ИШ, ҳангоми таҳмил, дар аксари тадқиқшавандагон зуҳурёфта буд. Ҳангоми кор баландтарин нишондиҳандаҳои ИШ дар ҷавонони ба варзиш машғулнабуда мушоҳида гардианд.

Ҳангоми кори ҷисмонӣ, дар донишҷӯён-варзишгарон, ҳусусан дар мавриди ҷавонон, индекси мувозинати вегетативӣ қоҳиш меёбад, барои шахсоне, ки ба варзиш машғул нестанд, индекси мазкур ба таври аниқ боло мераవад. Нишондиҳандай вегетативии набзи дил дар варзишгарон дар муқоиса ба тамриннадидаҳо поёнтар буд, ҳангоми сарборӣ болоравии он



дар тамоми тадқиқшавандагон ба андоза зиёд шуд. Ҳангоми тамрин, нишондиҳандаҳои равандҳои танзим дар гурӯҳи донишҷӯёни тамриннадида нисбатан зиёдтар буд.

Дар давраи сессия амалан нишондиҳандаҳои МО ва АХ тағиیر наёфт, аммо дар тамоми тадқиқшавандагон, хусусан ҷавонон АМО ва ИШ зиёд гардид. Зимнан нишондиҳандаҳои ИШ дар ҷавонон ва духтарони тамриннадиданисбат ба тамриндидаҳо ба таври аниқ бештар буд. Дар давраи сессия нишондиҳандаи ИН дар гурӯҳи тадқиқшавандагони тамриннадида ва духтароне, ки ба варзиш машғул буданд, ба таври аниқ баландтар, vale дар мавриди тадқиқшавандагони тамриннадида бошад, дар муқоиса ба донишҷӯён-варзишгарон, нишондиҳан-

даи мазкур саҳехан баландтар буд. Нишондиҳандаи ИН, дар донишҷӯёни тамриннадида, дар ҳолати оромӣ дар муқоиса ба тамриндидағон баландтар ва нишондиҳандаи НМРТ дар гурӯҳи варзишгарон ва духтарони тамриннадида зиёдтар буд.

Ҳангоми сарбории ҷисмонӣ дар гурӯҳи ҷавонон-варзишгарон ба ҳисоби миёна реаксияи шиддатнокии мутобиқшавӣ (навъи II) афзалият пайдо карда буд, зоро нишондиҳандаи сохтори НД дар самтҳои гуногун тағиир ёфт (ҳангоми коҳиши ёфтани МО болоравии АХ ба амл омад, инчунин нишондиҳандаҳои ИН ва НМ ба таври гуногун тағиир ёфтанд). Дар мавриди тадқиқшавандагони боқимонда мутобиқшавии қаноатбахш ба сарборӣ афзалият пайдо карда буд.

Ҷадвали 1

Нишондиҳандаҳои кори дил ҳангоми кори мавзеии мушакҳо дар мавриди донишҷӯёни курси як зимни давраи сессия ($M \pm m$)

Гурӯҳҳо n=30	Нишондиҳандаҳо						
	МО мс.	ДХ мс.	AMO%	ИШ воҳ. шартӣ	ИМН воҳ. шартӣ	НМН воҳ. шартӣ	НМРТ воҳ. шартӣ
Ҷавонони варзишгар n=30	0,80±0, 02	0,22±0, 09	51,10±2,08	102,12±4,09	178,15±23, 01	4,3±0,95	66,15±12,06
Ҷавондуҳтарони варзишгар n=25	0,85±0, 01	0,30±0, 05	47,34±5,03	78,54±0,17	164,73±14, 18	4,05±1,24	54,21±7,43
Ҷавонони машқнаварзида n=35	0,78±0, 02	0,21±0, 05	55,31±2,10	135,14±13,05 **	205,18±10, 62**	5,90±2,07	38,47±0,71
Ҷавондуҳтарони машқнаварзида n=35	0,74±0, 01	0,22±0, 05	49,14±4,20	97,03±3,50**	183,42±10, 65	4,10±0,41	52,13±2,30
	МО ¹	ДХ ²	AMO ¹	ИМН	ИМН	НМН ⁴	НМРТ
Ҷавонони варзишгар n=25	0,70±0, 02	0,30±0, 08	59,03±2,80*	129,12±3,50*	166,08±23, 01	4,10±0,90	78,45±20,05*
Ҷавондуҳтарони варзишгар n=20	0,85±0, 07	0,30±0, 08	61,18±1,14*	103,22±12,73 *	184,45±20, 78	3,30±1,17	4,641±2,35*
Ҷавонони машқнаварзида n=35	0,70±0, 05	0,20±0, 05	65,41±0,75	158,17±3,54*	206,09±7,7 9**	5,90±1,60	70,80±4,90*
Ҷавондуҳтарони машқнаварзида n=35	0,70±0, 01	0,20±0, 05	59,08±1,10*	141,56±2,81	242,05±37, 51*	4,90±0,23	69,13±2,14*

Эзоҳ: нишондиҳандаҳои раҳдор - ҳангоми сарборӣ;

* - фарқияти саҳех бо нишондиҳандаҳои ибтидой нишон дода шудааст;

** - байни варзишгарон ва тадқиқшавандагони тамриннадида; ҳангоми $p < 0,05$ будан.

Дар сохтори набзи дил, ҳангоми имтиҳонҳо, иқшавандагоне ба назар расиданд, ки ба вартағириёбии нишондиҳандаҳоро қайд кардан зиҳ машғул набуданд. Маълум аст, ки қимамумкин аст (ҷадвали 1). Дар тадқиқшавандагон, ти минималии ИМ, ҳангоми сарборӣ, дар ҳангоми ба таври аниқ зиёд шудани АМО ва мавриди ҷавонони тамриндида мушоҳида ИШ, баландтарин қимати ИШ дар гуӯҳи тадқиқшавандагони НМРТ, ҳангоми



кор, дар тамоми тадқиқшавандагоне аниқ баланд буд, vale баландтарин нишондиҳанда дар мавриди чавононе ба назар мерасид, ки ба варзиш машғул буданд. НН, ҳангоми сарборӣ, дар духтарони тамриннадида афзоиш ва дар гурӯҳи варзишгарон коҳиш ёфт.

Тадқиқотҳои такрорӣ дар донишҷӯёни мазкур, ки пас аз як соли таълим дар давраи байнисессия гузаронида шуд, нишон дод, ки нишондиҳандаҳои Мо амалан тағйир наёфтаанд, vale дар тамоми донишҷӯёни курси ду майл ба болоравии нишондиҳандаи Мо мушоҳида гардид. Инчунин ба дараҷае коҳиш ёфтани нишондиҳандаи ИШ ва баланд шудани нишондиҳандаи мазкур дар духтарони тамриннадида зохир гардид. ИМ дар гурӯҳи духтарон боло рафта, дар гурӯҳи чавонон рӯ ба коҳиш овардани он ба назар расид.

Қимати баланди ИШ ва ИМ зимни духтарони тамриннадида мушоҳида гардиданд (чадвали 2). Нишондиҳандаҳои НМ ва НМРТ дар тамриннадидаҳо афзуда, бузур-

гии НМРТ бошад, зимни донишҷӯ-варзишгарон каме коҳиш ёфтааст.

Ҳангоми кори ҷисмонӣ нишондиҳандаҳои Мо ва АХ каме тағйир ёфта, нишондиҳандаҳои Амо ва хусусан, ИШ бошад, дар мавриди тамоми тадқиқшавандагон баланд шудааст. Дар ҳолати сарборӣ бузургии нишондиҳандаҳои ИМ, НМ ва НМРТ дар мавриди тамоми тадқиқшавандагон ба дараҷае ва зимни тамриннадиагон бошад, ба дараҷаи зиёд боло рафтааст.

Ҳангоми муоинаи такрорӣ, дар давраи сессия, майл ба коҳиш ёфтани Мо дар тамоми донишҷӯён ва афзудани нишондиҳандаи ДХ дар варзишгарон мушоҳида гардидааст (чадвали 2). Ба дараҷае баланд шудани АМО ва ИШ дар аксари муоинашавандагон ошкор гардид. Инчунин нишондиҳандаҳои ИМ, НН, НМРТ дар мавриди аксари тадқиқшавандагон рӯ ба афзоиш овард, тањҳо дар чавонони варзишгар нишондиҳандаи ИМ ва НН ва зимни чавонони тамриннадида бошад, НН андаке коҳиш ёфт.

Чадвали 2

Нишондиҳандаҳои кори дил дар ҳолати оромӣ ва ҳангоми кори мавзеии мушакҳо дар донишҷӯёни курси ду дар давраи байнисессияҳо ($M \pm m$)

Гурӯҳҳо n=30	Нишондиҳандаҳо						
	МО мс.	АХ мс.	AMo%	ИШ воях шартӣ	ИМН воях. шартӣ	ННМ воях.шартӣ	НМРТ воях. шартӣ
Чавонони варзишгар n=30	0,80±0,08	0,30±0,05	33,01±2,08	67,20±4,03	112,60±12,24	3,09±0,08	39,09±5,04
Чавондухтарони варзишгар n=25	0,92±0,07	0,25±0,04	33,12±4,05	69,15±5,01	130,30±9,61	4,21±1,01	35,10±5,02
Чавонони машқнаварзида n=35	0,75±0,05	0,30±0,08	38,24±4,04	77,37±10,47* *	121,30±13,70**	4,32±1,05	47,06±6,12
Чавондухтарони машқнаварзида n=35	0,80±0,07	0,20±0,05	35,10±2,09	98,40±5,34**	156,22±10,14	5,41±1,01	45,02±4,01
	МО ^Л	ДХ ^Л	AMo ^Л	ИШ ^I	ИМН ^{II}	ННМ ^I	НМРТ ^{II}
Чавонони варзишгар n=25	0,80±0,05	0,25±0,04	40,10±2,67	108,64±10,20*	164,57±11,07	5,30±0,94*	53,34±3,04*
Чавондухтарони варзишгар n=20	0,80±0,08	0,20±0,04	37,09±1,81	102,57±10,21*	162,50±3,72*	5,42±1,40	46,41±2,35*
Чавонони машқнаварзида n=35	0,70±0,04	0,20±0,05	42,22±4,51	130,36±9,05* 1*	177,69±22,71*	5,27±0,84	60,57±4,01*
Чавондухтарони машқнаварзида n=35	0,72±0,20	0,20±0,03	41,14±1,54	126,44±10,09*	182,77±13,09*	6,34±1,15	57,62±6,09*

Эзоҳ: нишондиҳандаҳои раҳдор - ҳангоми сарборӣ;

* - фарқияти сахех бо нишондиҳандаҳои ибтидой нишон дода шудааст;

** - байни варзишгарон ва тадқиқшавандагони тамриннадида; ҳангоми $p < 0,05$ будан.



Дар мавриди реаксия ба сарбории мавзей кохиш ёфтани Мo ва ДХ-ро қайд кардан мумкин аст. Ба таври аниқ болоравии нишондиҳандаҳои ИШ, ИН ва нишондиҳандаи АМo дар ҷавонони тамриннадида ва дар мавриди бокимондаҳо бошад, майл ба афзоиш дар нишондиҳандаи АМo муҳоҳида гардид. Тағйироти нисбатан зуҳурӯфтаи нишондиҳандаи ИМ дар духтарҳо ба назар расид.

Нишондиҳандаи НМРТ, ҳангоми сарбории мавзей, ба таври аниқ дар тамоми тадқиқшавандагон зиёд шуд, НН бошад, бештар дар ҷавонишгардухтарон афзуд. Дар кардиофосилаҳои донишҷӯёне, ки зимни таҳсил муваффақияташон гуногунаст, фарқият ошкор гардид.

Дар ҷавонони ба ҷарзиш машғул набуда, дар давраи сессия, баланд шудани иқтидори спектри мавҷҳои ҳам басомадашон баланд ва ҳам паст ба назар расид. Ҳамин тавр, тағйирӯбандагии НД бештар дар донишҷӯёни хубхон зоҳир шуд, илова бар ин дар доираи мавҷҳои нафаскашӣ иқтидори спектри (OT) зиёдтар буд, ки далели афзалият пайдо кардани таъсири асаби парасимпатикӣ ба дил аст. Дар мавриди донишҷӯёни тамриннадида, ҳам дар давраи байнисессия ва ҳам дар давраи сессия, иқтидори қисми оҳистаи маҷии спектр (LF ва VLF) афзалият дошт, ки он далели бартарият доштани таъсири асаби парасимпатикии марказӣ ба дил мебошад.

Чадвали 3

Нишондиҳандаҳои кори дил дар ҳолати оромӣ ва ҳангоми кори мавзеи мушакҳои дар донишҷӯёни курси дуюм дар давраи сессия ($M \pm m$)

Гурӯҳҳо n=30	Нишондиҳандаҳо						
	Мo мс.	AХ мс.	AMo%	ИШ воҳ.шартӣ	ИМН воҳ.шартӣ	ННМ воҳ.шартӣ	НМРТ воҳ.шартӣ
Ҷавонони ҷарзишгар n=30	0,83±0,07	0,40±0,01	39,40±2,61	65,23±1,01	100,19±6,34	3,20±0,75	49,09±3,62
Ҷавондухтарони ҷарзишгар n=25	0,75±0,05	0,30±0,05	47,25±2,83	116,47±4,02	146,34±5,19	4,90±0,61	76,14±3,43
Ҷавонони машқнаварзида n=35	0,65±0,07	0,30±0,01	49,14±1,47 **	103,68±15,05* *	163,45±4,22 **	4,20±0,70	61,31±4,47**
Ҷавондухтарони машқнаварзида n=35	0,64±0,07	0,25±0,08	41,16±4,37	133,77±18,12* *	181,24±34,6 1**	6,31±1,72* *	58,47±4,50**
	МО ^Л	ДХ ^Л	AMO ^Л	ИШ ^I	ИМН ^{II}	ННМ ^I	НМРТ ^{II}
Ҷавонони ҷарзишгар n=25	0,72±0,05	0,30±0,05	50,25±2,09 *	104,40±3,55*	153,75±13,3 0*	4,19±0,95	68,04±2,05*
Ҷавондухтарони ҷарзишгар n=20	0,68±0,05	0,25±0,04	53,23±4,09	165,56±9,17*	206,47±4,75 *	6,25±1,05*	85,08±4,09*
Ҷавонони машқнаварзида n=35	0,58±0,03	0,30±0,01	55,02±5,62	117,47±6,03*	183,23±18,0 3*	4,22±0,27	72,05±0,77*
Ҷавондухтарони машқнаварзида n=35	0,52±0,02	0,20±0,05	46,11±4,09	156,36±15,02*	208,49±27,0 7*	7,17±2,03	69,03±4,03*

Эзоҳ: нишондиҳандаҳои раҳдор - ҳангоми сарборӣ;

* - фарқияти саҳеҳ бо нишондодҳои ибтидой нишон дода шудааст;

** - байни ҷарзишгарон ва тадқиқшавандагони тамриннадида; ҳангоми $p < 0,05$ будан;

АДАБИЁТ

- Барчуков И.С. Физическая культура: Учебное пособие для вузов / И.С. Барчуков - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 255 с.
- Грачёв О.К. Физическая культура: Учебное пособие /О.К Грачёв Е.В. Харламова. - Издательский центр "МарТ", Ростов н/Д: 2005. - 464 с.



3. Губарева Л.И. Экология человека: практикум для вузов / Л.И. Губарева, О.М. Мизирева, Т.М. Чурилова. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 112 с.
4. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. / А.Г. Дембо - М.: Медицина, 1988.
5. Дубровский В.И. Спортивная медицина. / В.И Дубровский.- М.: Владос, 1998.
6. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк, В. М. Минбулатов. - 3-е изд., стер. - М., Издательский центр "Академия", 2008. - 272 с.
7. Шварц В.Б. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора / В.Б. Шварц, С.В. Хрущёв. -М.: Физкультура и спорт,1984. - 151 с.

ТАФИЙРОТИ МУХТАВОИ КИСЛОТАҲОИ ТАЛХА ҲАНГОМИ ТАБОБАТИ БЕМОРИИ ЧАРБИИ ҶИГАР

Ё.К. Холов, А.Х. Қодиров, Б.Х. Маҳкамова, Н.Ю. Самандаров

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ОМИТ,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти химия ба номи В.И. Никитини АИ ҶТ.

Ё.К. Холов-
А.Х. Қодиров-
Б.Х. Маҳкамова-
Н.Ю. Самандаров-

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқоти таъсiri урсофалк ба хусусиятҳои тафийроти муҳтавои кислотаҳои талҳа дар зардоби хуни беморони дорон ҷарбсории ҷигар баррасӣ шудааст.

Муаллифон нишон додаанд, ки ҳангоми НАЖБП метаболизми кислотаҳои талҳа вайрон мешавад -дар хуни периферӣ (ка-

норӣ) муҳтавои ЛХК, ДХК, ХК ва Дег. ХК зиёд шуда, ҳамзамон ҲДХК паст мешавад. Табобат бо ҳолудексан на танҳо муҳтавои кислотаҳои талҳаро мӯътадил месозад, балки дараҷаи стеатоз ва фаъолнокии стеатогепатитро паст мекунад.

Калимаҳои қалидӣ: стеатоз, стеатогепатит, кислотаҳои талҳа, ҳолудексан.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Таджикского государственного медицинского университете им. Абуали ибни Сино ЦНИЛ, Таджикский национальный Университет Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан

Холов Ё.К.-
Қадиров А.Х.-
Маҳкамова Б.Х.-
Самандаров Н.Ю.-

В данной работе приведены результаты исследования влияния урсофалька на характер изменения содержания желчных кислот в сыворотке крови у больных с ожирением печени.

Авторами показано, что при НАЖБП происходит нарушение метаболизма желчных кислот - в периферической крови увеличивается содержание ЛХК, ДХК, ХК и Дег. ХК с одновременным снижением



ХДХК. Терапия холудексаном не только нормализует содержание желчных кислот, но снижает степень стеатоза и активность

стеатогепатита.

Ключевые слова: стеатоз, стеатогепатит, желчные кислоты, холудексан.

CHANGES OF BILE ACIDS CONTENTS IN TREATMENT OF FATTY LIVER DISEASE

*Kholov Yo.K.-
Kodirov A.Kh-
B.Kh. Mahkamova-
N.Yu. Samandarov-*

Results of study of ursofalk influence on the character change of bile acids contents in the patients' blood serum with fatty liver are given in this article.

The authors have shown that there is a metabolic disturbance of bile acids in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - the content of lithocholic, cholic and dehydro-

cholic acid increases in peripheral blood along with reducing chenodeoxycholic acid at the same time. Choludexan therapy not only normalizes the content of bile acids, but also reduces the level of steatosis and steatohepatitis activity.

Keywords: steatosis, steatohepatitis, bile acids, choludexan.

Мухиммият: таҳқиқоти муҳтавои холестерин ва кислотаҳои талҳа, инчунин байзэ нишондиҳандаҳои дигари биохимиявии талҳаю зардоби хун ҳангоми истифодаи як қатор маводи доруӣ зимни муолиҷа бо усуљҳои нисбатан аниктар, ҳамеша роҳ ба ҳосилкуни динамикаи қонунӣ (табиӣ)-ро мекушояд.

Равандҳои патологии дар ҷигар бавучудоянда, ки дар ҳолати клиникӣ ҷойи назаррасро ишғол мекунанд, бо вайроншавии яке аз функцияҳои муҳимтарини он: экскретсияи талҳа ҳамроҳиқунанда мебошанд, ки боиси ҷамъшавии зиёди кислотаҳои талҳа дар талҳаю зардоби хун, тағйирёбии таносубҳои онҳо мешаванд [1-3].

Муҳтавои кислотаҳои талҳа дар талҳаю зардоби хун ҳангоми патологияҳои гуногуни ҷигар, дараҷаи вайроншавиҳои синтези онҳо бо ҷигар инъикос ёфта, маълумоти ҳосилшуда доир ба таркиби миқдории онҳо бошад, ҳамчун ҳалли проблемаи ташхис ва муолиҷаи самарабаҳаш хизмат карда метавонад [4].

Дар асоси ин, таҳқиқоти метаболизми холестерин ва кислотаҳои талҳа дар талҳаю зардоби хуни беморони гирифтори патологияҳои ҷигар, инчуни муйайнкуни тағийи-

рёбихои сифатии муҳтавои кислотаҳои талҳа аз таъсири доруҳои гуногун дар организм ҳам ҷиҳати инкишофи таҳқиқотҳои биохимиявӣ ва ҳам барои амалияи тиббӣ вазифаи хеле муҳим мебошад.

Мақсади таҳқиқот аз асосноккунии озмоишии нишондиҳандаҳо, таъсири доруи урсофалк ба ҳусусияти тағйирёбихои муҳтавои кислотаҳои талҳа дар ҷигари беморони гирифтори фарбехшавии ҷигар, инчуни диди баромадани вайроншавиҳои метаболизми холестерин ва кислотаҳои талҳа, иштироки фаъоли онҳо дар патогенези ин беморӣ иборат буд.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Барои иҷрои вазифаи асосии таҳқиқоти мазкур, истифодаи маълумоти натиҷаҳои клиникӣ-биохимиявии муюнаи 85 гирифтори БФЧЧ зарур буд, ки аз ин инҳо 62 зан ва 23 марди аз 45 то 75-сола буданд. Дар 54 бемор ташхиси "стеатози ҷигар" ва дар 31 бемор - "стеатогепатит" муқаррар карда шуд. Ба беморон муолиҷа бо доруи урсофалк муддати 30 рӯз -10-15 мг-ӣ ба як кг вазн муддати 30 таъйин карда шуд.

Дар қатори муюнаи умумиклиникӣ таҳқиқоти ултрасадоӣ ва эластографияи ҷигар гузаронда шуд, дар 25 бемор пунктатҳои



чигар бо сұзани Мингини зери мушохидай ТУС ҳосил карда шуд.

Муайян кардани муҳтавои кислотаҳои талха дар зардоби хун бо усули хроматографияи моен газӣ бо истифодаи хроматографи газии "Хром-5"-и истеҳсоли Чехия бо детектори пламенно-ионизатсионӣ ҳангоми барномасозии ҳарорат дар фосилаи 250-2650С, ҳангоми 0,50С / дақ. аз рӯи методика гузаронда шуд[5-6].

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.
Дар 85 патсиент фарбехшавии дараҷаҳои I - III муайян гардид. Ҳангоми ТУС, фиброканиркунӣ ва таҳқиқоти гистологии пунктатҳои чигар се давраи бемории гайриалкоголии ҷарбии чигар чудо карда шуд. Дар 25 бемор аз рӯи натиҷаҳои маълумоти клиникӣ-асбобӣ, биохимиявӣ, эластографӣ ва морфологӣ манзараи стеатогепатит муқаррар карда шуд.

Коркарди шароити оптималии муайянкунини кислотаҳои талхаю истифодаи ин натиҷаҳо барои ташхиси бемории ҷарбии чигар, мутобики таҳқиқоти мазкур масъалаи муҳими дар адабиёт тавсифнашуда мебошад.

Бартарии муносибати мазкур ба ташхиси бемории ҷарбии чигар аз он иборат аст, ки тағйирёбихо дар муҳтавои кислотаҳои талха дар зардоби хун дар гирифторони бемории ҷарбии чигар, нисбат ба дигар нишондиҳандаҳои тағйирёбихо биохимияи он барвақтар содир мешаванд, аз ин сабаб, онҳо тестҳои нисбатан ҳассостар мебошанд.

Муайянкуниҳои газохроматографии муҳтавои кислотаҳои талха дар зардоби хун дар беморони гирифтори давраҳои гуногуни стеатози чигар ба ошкор кардани мувофиқи қонун будани динамикаи кислотаҳои талха имкон доданд. Маълумоти газохроматографии ҳосилшуда дар ҷадвал оварда шудаанд.

Муҳтавои кислотаҳои талха дар зардоби хуни шахсони солим ва гирифторони бемории гайриалкоголии ҷарбии М мг/мл)

Кислотаҳои талха	Шахсони солим	Стеатоз						Стеатогепатит	
		то муолиҷа			пас аз муолиҷа			то муолиҷа	пас аз муолиҷа
		д.І	д.ІІ	д.ІІІ	д.І	д.ІІ	д.ІІІ		
КЛХ	0,0010± 0,0002	0,019± 0,003	0,028± 0,004	0,031± 0,004	0,0037± 0,0005	0,068± 0,0009	0,020± 0,0004	0,038± 0,004	0,020± 0,002
		P<0,001*	P<0,001	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,001
		P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,01
КХД	0,0033± 0,0003	0,048± 0,004	0,059± 0,005	0,089± 0,0008	0,012± 0,001	0,017± 0,001	0,043± 0,01	0,041± 0,02	0,019± 0,009
		P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,01
		P<0,001	P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,001
КХДХ	0,0066± 0,0013	0,095± 0,018	0,088± 0,018	0,093± 0,018	0,026± 0,005	0,031± 0,0047	0,048± 0,009	0,011± 0,02	0,070± 0,01
		P<0,001	P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,001
		P<0,001	P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,001
КХ	0,0068± 0,0016	0,050± 0,11	0,6± 0,13	0,73± 0,17	0,031± 0,006	0,024± 0,05	0,18± 0,002	1,17± 0,02	0,097± 0,001
		P<0,001	P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,001
		P<0,001	P<0,001	P<0,001	P<0,05	P<0,05	P<0,001	P<0,001	P<0,001
КДГХ4	-	0,009± 0,002	0,022± 0,004	0,085± 0,02	0,004± 0,008	0,011± 0,002	0,0037± 0,0004	0,015± 0,001	0,009± 0,001
		P<0,001	P<0,01	P<0,01	P<0,02	P<0,05	P<0,02	P<0,001	P<0,001
		P<0,001	P<0,01	P<0,01	P<0,02	P<0,05	P<0,02	P<0,001	P<0,001
Σ ЖК	0,017± 0,004	0,072± 0,16	0,25± 0,004	0,24± 0,046	0,14± 0,02	0,089± 0,016	0,076± 0,01	1,37± 0,02	0,21± 0,09
		P<0,001	P<0,02	P<0,02	P<0,001	P<0,001	P<0,02	P<0,05	P<0,02
		P<0,001	P<0,02	P<0,02	P<0,001	P<0,001	P<0,02	P<0,05	P<0,02

Тавре аз ҷадвал дидар мешавад, дар давраи якуми стеатози чигар происходит на танҳо баландшавии муҳтавои ҳамаи кислотаҳои талха ба вуқӯй меояд, балки кис-

лотаи сеюмини дегидрохолевӣ (КДег.Х) пайдо мешавад, ки дар зардоби хуни одамони солим дар намуди пайҳо падидор мешавад.



Дар давраи якуми стеатоз сатҳи КЛХ то $0,019 \pm 0,003$ мг/мл зиёд мешавад, ки дар меъёр $0,0010 \pm 0,0002$ ташкил мекунад, кислотаи дезоксихолевӣ (КДХ) то $0,048 \pm 0,004$ мг/мл ба муқобили $0,0033 \pm 0,0003$ мг/мл дар меъёр. Концентратсиияи кислотаи хенодезоксихолевӣ (КХДХ), то $0,095 \pm 0,018$ мг/мл ба муқобили $0,0066 \pm 0,0013$ мг/мл, конгентратсиияи кислотаи холевӣ (КХ) бошад, то $0,55 \pm 0,11$ мг/мл ба муқобили $0,0068 \pm 0,0016$ дар меъёр - баландмешавад. Инзухуротро бо онфаҳмондан мумкинаст, ки ҳангомиатология, дарзардоби хун концентратсиояи кислотаҳои талҳа, хусусан кислотаи хенодезоксихолевӣ, баланд мешаванд.

Ҳангоми давраи дуюми стеатози чигар баландшавии концентратсиияи кислотаҳои талҳа дар зардоби хуни беморон КЛХ то $0,028 \pm 0,004$ мг/мл, КХД - то $0,059 \pm 0,005$, КХ - то $0,60$ мг/мл ва КДегХ - то $0,022 \pm 0,004$ мушоҳида мешавад. Ҳамзамон, концентратсиояи КХДХ каме паст (то $0,088 \pm 0,017$ мг/мл) мешавад.

Агар давраи сеюми стеатозро баррасӣ намоем, дар муқоиса бо меъёр тамоюлҳои баландшавии муҳтавои ҳамаи кислотаҳои талҳа дар зардоби хуни беморон (КЛХ - то $0,031 \pm 0,006$, КХД - то $0,089 \pm 0,008$, КХДХ - $0,093 \pm 0,01$, КХ - $0,73 \pm 0,17$ ва КДегХ - то $0,085 \pm 0,02$ мг/мл) мушоҳида мешавад. Ин маълумотҳои газохроматографӣ нишон медиҳанд, ки аллакай дар давраи стеатози чигар, вобаста аз вазнинии он, вайроншавии муҳтавои кислотаҳои талҳа ба вуқӯъ меояд, ки аз нақши муҳимми онҳо дар инкишофи бемории ғайриалкоголии ҷарбии чигар шаҳодат медиҳад.

Дар ҳолати стеатогепатит муҳтавои КЛХ баланд шуда, то $0,038 \pm 0,007$ мг/мл мерасад. Дар ин ҳол, концентратсиияи КХ ва КДегХ баланд мешавад ва мутобиқан $1,17 \pm 0,02$ мг/мл ва $0,015 \pm 0,001$ мг/мл-ро ташкил мекунад.

Аз ин ҷо маълум аст, ки ҳангоми БФЧЧ муҳтавои ҳамаи кислотаҳои талҳа дар зардоби хун, дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ баланд мешавад. Ҳамзамон сатҳи кислотаи токсикии талҳа - ЛХ ва КДегХ, бо шиддат ғирифтини авҷирии БФЧЧ, баланд мешаванд.


Тамоми натиҷаҳои ҳосилшудаи газохроматографӣ дар ҷадвал оварда шудаанд. Ба-рои ошкоркунни эътиимидаи натиҷаҳои

ҳосилшуда ҷадвали муҳтавои кислотаҳои ҳолановӣ вобаста аз давраи бемории ғайриалкоголии ҷарбии чигар ҳангоми муолиҷаи беморон бо доруи урсофалк тартиб дода шуд (расм.)

Пас аз муолиҷаи якмоҳа, беморони ғирифтори давраҳои гуногуни стеатоз бо доруи урсофалк - 10 мг/як кг вазн, камшавии назарраси кислотаҳои токсикии талҳаю баландшавии боэътиимидаи КХДХ ба вуқӯъ меояд.

Дар давраи якуми стеатози чигар муҳтавои КЛХ то $0,0037 \pm 0,0005$ мг/мл, КХД - то $0,012 \pm 0,001$ мг/мл, КХ - то $0,031 \pm 0,006$ мг/мл ва КДегХ - то $0,004 \pm 0,0008$ мг/мл камшуда, муҳтавои КХДХ бошад, $0,026 \pm 0,005$ мг/мл-ро ташкил мекунад.

Пастшавии сатҳи КЛХ ва КХД дар давраи дуюми стеатози чигар пас аз муолиҷа ба вуқӯъ омада, он $0,0068 \pm 0,0009$ мг/мл, $0,017 \pm 0,001$ мг/мл, кислотаи холевӣ бошад, то $0,024 \pm 0,005$ мг/мл ва КДегХ - то $0,011 \pm 0,002$ мг/мл-ро ташкил мекунад. КХДХ $0,031 \pm 0,004$ мг/мл-ро ташкил мекунад.



Ҷадвали вобастагии муҳтавои кислотаҳои талҳа дар зардоби хуни шахсони солим, беморони ғирифтори стеатози чигар дар давраҳои гуногун ва стеатогепатит (тдона пас аз муолиҷа).

Дар давраи сеюми стеатоз дар раванди муолиҷа бо доруи урсофалк камшавии назарраси КЛХ то $0,0020 \pm 0,0004$ мг/мл, КХД - то $0,0043 \pm 0,001$ мг/мл, КХ - то $0,018 \pm 0,009$ мг/мл ва КДегХ - то $0,0037 \pm 0,0004$ мг/мл қайд шуд. Дар ин давра низ, пас аз муолиҷа сатҳи КХДХ то $0,048 \pm 0,009$ мг/мл мерасад.



Тағийрёбии мұхтавои кислотаҳои талха аз таъсири доруи урсофалк ҳангоми стеатогепатит чунин ифодаҳо ҳосил карданд.

Мұхтавои КЛХ то $0,020 \pm 0,002$ мг/мл, КХД - то $0,019 \pm 0,001$ мг/мл, КХ - то $0,097 \pm 0,002$, ДегХК - то $0,009 \pm 0,001$ ва КХДХ - то $0,070 \pm 0,01$ кам шуданд.

Ҳамин тавр, дар раванди муолицаи гирифторони БФЧЧ бо доруи урсофалк камшавии бөэътимоди мұхтавои тақрибан ҳамаи кислотаҳои талха, махсусан кислотаҳои токсикии гидрофобии талха дар мисоли кислотаҳои холевӣ, дезоксихолевӣ ва дегидрохолевӣ мушоҳида шуд.

Тағийрёбиҳо аз тарафи кислотаҳои талха бо дарақаи стеатози чигар, фаъолнокии стеатогепатит ва стеатофиброз мутаносиб буданд.

Дар давраи муолица бо доруи урсофалк аз рӯи натижаҳои клиникӣ ва ТУС, на таҳо пастшавии дарақаи стеатоз ва барқароршавии фаъолнокии ферментҳо, переаминирование ҳангоми стеатогепатит ба вуқӯъ омад, балки сатҳи фиброз низ паст шуд. Тахмин кардан мумкин аст, ки ҳангоми БФЧЧ пастшавии концентратсияи КХДХ ба вуқӯъ меояд, ки боиси баландшавии сатҳи холестерин ва ЛПНП мегардад [7,8-10].

Қайд кардан лозим аст, ки КЛХ ва КДегХ сабабгори вайроншавии мембранаҳои липопротеидӣ (декомпозитсия)-и ҳуҷайраҳои чигар мешаванд ва раванди инкишофи стеатоз ва стеатогепатитро тақвият мебахшанд, ки маълумотҳои мо ва натижаҳои таҳқиқотҳои газохроматографӣ тасдиқ мекунанд [11].

Дигар муаллифон [11-13] нишон медиҳанд, ки баландшави сатҳи КХ дар занҳои ҳомила боиси инкишофи холестази дохиличигарӣ мешавад. Истифодаи доруи урсофалк ба пастшавии сатҳи КХ боис шуда, инкишофи холестазро дар занҳои ҳомила пешгирий мекунад.

Мутобики маълумоти газохроматографии мо, доруи урсофалк сатҳи КХДХ баланд карда, авҷирии стеатоз ва стеатогепатитро пешгирий мекунад. Ҳамзамон зери таъсири доруи урсофалк концентратсияи кислотаҳои токсикии гидрофобии талха КЛХ, КХ ва КДегХ кам шуда, ба пастшавии дарақаи стеатоз, стеатогепатит ва авҷирии онҳо мусоидат мекунад.

Хулосаҳо:

1. Ҳангоми БФЧЧ метаболизми кислотаҳои талха, ки дар патогенези ин беморӣ фаъолона иштирок мекунанд, вайрон мешаванд.

2. Ба таври озмоишӣ вобастагии мұхтавои кислотаҳои талха аз давраи стеатоз ва стеатогепатит бо усулҳои газохроматографӣ исбот карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки дар хуни периферӣ концентратсияҳои КЛХ, КХД, КХ ва КДегХ зиёд мешаванд. Ҳамзамон концентратсияи КХДХ кам мешавад.

3. Нишон дода шудааст, ки доруи урсофалк ҳангоми муолицаи БФЧЧ боиси камшавии концентратсияи кислотаҳои токсикии талха (KLX, KX, KHD ва KDegX) ва зиёдшавии мұхтавои KHDХ мешавад. Дар натиҷа, ҳолати беморон беҳтар шуда, фаъолнокии ферментҳо мұтадил мегардад ва дарақаи стеатоз ва стеатогепатит паст мешавад.

АДАБИЁТ

1. Вахрушева Я.М. Жировой гепатоз/ Я.М. Вахрушева, Е.В. Счокова// Тер. Арх., т.78. №11, -с. 83-86.
2. S.M.Houten/M/Watanabe, J.Auwerx// New EMBO Member Review. Endocrine functions of bile acids. The EMBO Journal (2006) 25 1419-1425.
3. Н.Н.Мансуров/The chemical dissolution of cholesterol gallstone and elimination of the lithogenic properties of the bile by means of heodeoxycholic acid.// Cheno-Ureso-Repozt. 1981/ №9/ -P/ 251-258.
4. М.Т. Бахроми // влияние сухой холелитогенной гиперлипидемической диеты на характер изменения содержания желчных кислот и других компонентов желчи у экспериментальных хомяков - Вестник Авиценны - 2010, №3 - с. 21-24.



5. А.Х. Кадыров, М.Н. Худжамуродов, А.А. Кадыров// Газохроматографическое изучение содержания желчных кислот в сыворотке крови здоровых лиц и больных стеатозом печени и стеатогепатитом. Проблемы гастроэнтерологии №2 (42) 2011.- С.22-24.
6. Раджабов Г.О. Газохроматографическое исследование желчных кислот в сыворотке крови больных с метаболическим синдромом на фоне терапии эсенциал+сиафором./ Г.О.-Раджабов, А.Х.Кадыров Г.О.Раджабов, А.Х.Кадыров, М.Н. Ходжамуродов, А.А. Кодиров// Здравоохранение Таджикистана. 2009 - №3 - с. 154-156.
7. Мансуров Х.Х. Муродтов Г.К., Мансурова Ф.Х., Мирзоева П.Ф. Метаболический синдром с проявлением желчекаменной болезни. Душанбе, 2007 с.
8. Лазебник Л. Б., Звенигородская Л. А. Метаболический синдром и органы пищеварения. М: Анахарсес, 2009.
9. Gurung V. et al. Pilot study for a trial of ursodeoxycholic acid and/or early delivery for obstetrics cholestasis. BMC pregnancy and childbirth. 2009-3:1-12.
10. Драпкина О. М., Буеверова Е.Л. Урсодезоксихолевая кислота: терапевтическая ниша в практике интерниста. Терапевтический архив, №4, 2015; С. 84-88.
11. Lucangioli S. E., Caslano O., Contim M.D., Tripodi V.P. Lithocholic acid as a biomarker of intrahepatic cholestasis of pregnancy during ursodeoxycholic acid treatment. Fnn. Clin Biochem. 2009; 46: P. 44-46.
12. Кузмин В.Н. Взгляд на проблему желтухи и холестаза у беременных в современном акушерстве. Российский вестник акушера-гинеколога. 2010; 5: 1-7.
13. Nribe R. M., Dann A. T., Kenyon A. P. et al. Longitudinal profiles of 15 serum bile acids in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Gastroenterol. 2010; 105 (3): 585-595.

БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ КЛИНИКИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИИ БЕМОРИИ СЎХТАНӢ ДАР МУҶОИСАИ АФГОНИСТОН ВА ТОЧИКИСТОН

С.Х. Некбин, Э.Р. Раҳмонов, Ш.Қ. Матинов

Кафедраи бемориҳои сирояти (мудири кафедра д.и.т., профессор Раҳмонов Э.Р.) -и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Некбин Саид Ҳалил, аспиранти кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: +93 780 54 17 49

Раҳмонов Эркин Раҳимовиҷ, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 937-85-35-35.

Матинов Шарофиддин Қутбиддиновиҷ, н.и.т., досенти кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел. : 918-17-79-05.

Таҳлили 49 нафар беморони гирифтори намуди пӯстии сўхтанӣ, ки дар шуъбаҳои сироятии беморхонаи вилоятии Ҳирот (Афғонистон) ва 139 нафар соли 2012 дар Тоҷикистон бистарӣ ва таҳти муолиҷа қарор доштанд муқоиса карда шуд.

Омӯзиши баъзе вижагиҳои клиникую эпидемиологии намуди пӯстии бемории сўхтанӣ дар муқоиса дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Тоҷикистон нишон до-

данд, ки дар шароити Авғонистон муқаррар гардидааст, ки солҳои охир намуди пӯстии бемории сўхтанӣ ба дараҷаи вазнин ва дар Тоҷикистон бисёр вақт ба дараҷаи миёна-вазнин ҷараён мегирад.

Сабабҳои асосии раванди эпидемиологӣ: паҳншавӣ, ҳамасола гоҳ-гоҳ гирифтор шудан ба беморӣ, сироятёбии одамон бевосита ҳангоми забҳи чорвои бемор, мавсими будан дар давраи тобистону тирамоҳ бо



баландтарин нуқтаи гирифторӣ дар моҳи август, манбаъҳои асосии сироят муқаррар қарда шуданд.

Вожаҳои калидӣ: бемории сӯҳтанӣ, Афғонистон, Тоҷикистон, клиника, эпидемиология

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ПО МАТЕРИАЛАМ АФГАНИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА

С.Х.Никбин, Э.Р.Рахманов, Ш.К.Матинов

Кафедра инфекционных болезней (зав. кафедрой д.м.н., доцент Э.Р.Рахманов)
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Никбин Саид Халил, аспирант кафедры инфекционных болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино, тел.: +992915869090; e-mail: khalilnikbin@yahoo.com.

Рахманов Эркин Рахимович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой инфекционных болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино, тел.: 937-85-35-35.

Матинов Шарофидин Кутбидинович, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино, тел.: 918-17-79-05.

Актуальность. Последние годы эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в Афганистане остается крайне неблагоприятной в связи с отсутствием должного контроля со стороны лечебно-профилактических учреждений, а также работников ветеринарных служб.

Цель исследования. Изучить некоторые клинико-эпидемиологические характеристики сибирской язвы по материалам Афганистана и Таджикистана.

Материал и методы исследования. Материалом работы служили 139 взрослых больных сибирской язвой, госпитализированные в инфекционные больницы Таджикистана (2010 г) и 49 больных в Афганистане. Диагноз у всех обследованных больных был поставлен на основании клинических, эпидемиологических, бактериологических, а также на основании кожно-аллергической пробы антраксином.

Результаты обследования и их обсуждение. Проведенные исследования по изуче-

нию некоторых клинико-эпидемиологических характеристик сибирской язвы в Афганистане и Таджикистане показали, что тяжёлая форма болезни наблюдалась в группе больных, обследованных в Афганистане (36,7%), тогда как в Таджикистане среднетяжелая преобладает (67,6%), а тяжелая форма заболевания встречалась реже (18%) случаев. По расположению сибириязвенных карбункулов в условиях Афганистана больше наблюдается в области головы и шеи, 51% случаев, тогда как в Таджикистане в 6,5% случаев. Основными факторами передачи инфекции сибирской язвы у взрослого населения в Афганистане и Таджикистане происходит во время обработки и разделки мяса и внутренностей, а также их кулинарной обработки, почти идентично встречаются как в Афганистане (25,9%), так и в Таджикистане (25,2%).

Ключевые слова: сибирская язва, эпидемиология, клиника, Афганистан, Таджикистан.



SOME CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ANTHRAX BASED ON THE MATERIALS OF AFGHANISTAN AND TAJIKISTAN

S.Kh.Nikbin, E.R.Rakhmanov, Sh.Q.Matinov

Department of infectious diseases (head of the department, MD, associate professor
E.R. Rakhmanov) of Avicenna TSMU

Nikbin Saeed Khalil, post graduate student, Department of infectious diseases of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: +992915869090; e-mail: khalilnikbin@yahoo.com.

Rakhmanov Erkin Rakhimovich, MD, associate professor, head of the department of infectious diseases of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 937-85-35-35.

Matinov Sharofidin Qudbidinovich, c.m.s., associate professor of the department of infectious diseases of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 918-17-79-05.

Introduction. In recent years, the epidemiological situation of anthrax in Afghanistan has remained extremely unfavorable, due to the lack of proper control and prevention by medical institutions and veterinary services.

Aim. To study some clinical and epidemiological characteristics of anthrax based on materials from Afghanistan and Tajikistan

Material and methods. The materials of the work were 139 adult patients with anthrax who were hospitalized at infectious diseases hospitals in Tajikistan (2010) and 49 patients in Afghanistan. The diagnosis of all examined patients was made on the basis of clinical, epidemiological, bacteriological, as well as on the basis of a skin-allergic anthraxin test.

Results. Studies of some clinical and epidemiological characteristics of anthrax in

Afghanistan and Tajikistan showed that a severe form of the disease was observed in a group of patients examined in Afghanistan (36.7%), while in Tajikistan moderate prevalence (67.6%) and severe disease was less common (18%). According to the condition and location of anthrax carbuncles in Afghanistan, 51% of cases are more observed in the head and neck, whereas in Tajikistan in 6.5% of cases. The main factors of transmission of the infection in adult population of Afghanistan and Tajikistan with anthrax occur during the processing and cutting of meat and entrails, as well as their culinary processing, is almost identical in both Afghanistan (25.9%) and Tajikistan (25.2%).

Keywords. anthrax, epidemiology, clinic, Afghanistan, Tajikistan

Муҳиммият. Ба дастовардҳои беназири омӯзиши бемории сӯхтани нигоҳ накарда, ин сироят ҳанӯз ҳам дар бисёр мамолики дунёя қайл гирифта мешавад ва яке аз мушкилоти мубрами соҳаи нигоҳдории тандурустӣ ва байторӣ бокӣ мемонад. қобилияти барангезандай бемории сӯхтани тавассути споратавлидкунӣ муддати тӯлонӣ бокӣ мемонад ва бо ҳамин дар хок ҷойгир мешавад ва барои пайдо шудани лонаҳои устувори сироят замина мегузоранд [Clegg S., et al., 2006; Hendricks K.A., et al., 2014; Mebratu A.T., et al., 2015].

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон (ҶИА) яке аз он мамлакатҳои Осиёи Марказӣ аст, ки оқибатҳои ноҳуби ҷангҳои тӯлониро мечашад ва дараҷаи нишондоди сатҳи салома-

тии мардум дар сатҳи паст қарор дорад.

Солҳои охир бинобар набудани шароити ноҳуб ва назорат накарданӣ вазъияти бемории сӯхтани аз тарафи муассисаҳои табобативу профилактикаӣ ва кормандони ҳадомоти байторӣ ҳолати эпидемиологии бемории сӯхтани дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон хеле бад шудааст.

Ҷангҳои беохири шаҳрвандӣ, тағйироти куллии шароити зиндагии одамон, бе назорат гузоштани күштани молу чорво, нокифоя будани сатҳи ташхис, табобат ва пешгирии ин беморӣ, вучуд надоштани омор ва сабти расмии беморӣ мубрам будани мавзӯи мавриди баҳсродар шароити кунунии Афғонистон таъйид мекунад.



Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши баъзе хусусиятҳои клиникӣ- эпидемиологии бемории сӯхтани аз рӯйи маводи афгони стон ва Токикистон.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Ба ҳайси маводи таҳқиқот 139 нафар бемори гирифтори бемории сӯхтаний, ки дар беморхонаи сирофтии Тоҷикистон (соли 2010) ва 49 нафар бемор дар Афғонистон бистарӣ шуда буданд, ташкил дод. Ташхиси ҳамаи таҳқ-

иқшудагон дар асоси тақиқотхой клиникӣ, эпидемиологӣ, бактериологӣ ва намунаҳои антраксини пӯсту аллергӣ гузошта шуд.

Натицаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Дар асоси маълумотҳои ҳосилшудава таҳлили меъёрҳои эпидемиологиву клиники гурӯҳи таҳқиқшудаи беморони гирифтори шакли пӯстии бемории сӯхтаний дар Афғонистон ва Тоҷикистон чунин шакли соҳтори нозологӣ дошт.

Чадвали 1

Миқдори bemорони таҳқиқшудаи дорои bemории сӯхтаний дар Афғонистон ва Тоҷикистон вобаста az вазнинии ҷараёни bemорӣ

Давлат	Вазнинии чараёни беморӣ			
	Сабук	Миёна	Вазнин	Хамагӣ
Афғонистон	9(18,3%)	22(45%)	18(36,7%)	49(100%)
Тоҷикистон	29 (20,8%)	88 (63,3%)	22 (15,9%)	139 (100%)

Тавре ки аз ҷадвал бармеояд, шакли вазнини беморӣ дар он ғурӯҳи бемороне дида шуд, ки дар Афғонистон муоина шудаанд, дар Тоҷикистон бошад, шакли вазнини миёна бартарӣ дошта, шакли вазнини беморӣ хеле кам ба назар расид. Таъқид кардан ба маврид аст, ки давраҳо ва вазнинии ҷараёни бемории сӯҳтаний дар ҳамаи беморон ҳам дар Афғонистон ва ҳам дар Тоҷикистон як ҳел буд. Аммо вобаста аз бештар будан беморони гирифтори шакли вазнини бемории сӯҳтаний фавтият аз ин беморӣ дар Афғонистон зиёд 1,8% буд.

Дар расми 1 мо маълумотҳои муқоисавии тавсифи гурӯҳбандии шакли пӯстии бемории сӯхтаниро вобаста аз омили интиқоли сироят дар Афғонистон ва Тоҷикистон пешниҳод кардаем.

Тавре ки дар расм дида мешавад, ҳангоми таҳлили муқоисавии интиқоли сироят дар Афғонистон маълум шуд, ки омили асосии интиқоли сироят нигоҳубини ҳайвонот, тамоси маййшӣ ва тасодуфӣ доштан бо ҳайвонот (28,7%) аст, ҳол он ки дар Тоҷикистон чунин намуди сироятёбӣ дида намешавад. Сироятнокшавӣ ҳангоми коркард вамайдан кардани гӯшт ва узвҳои дарунии ҳайвонот, ҳамчунин аснои ҳӯроктакайёркунӣ аз онҳо тақрибан дар Афғонистон (25,9%), ва Тоҷикистон (25,2%) як хел буд.

Маълумотҳои нишондиҳандаҳои омилҳои интиқоли сироят ҳангоми куштан ва чудо кардани пӯсти ҳайвонот фарқиятҳои назаррас ба мушоҳида расид, он дар Афғонистон (31,5%), ва Тоҷикистон (62,62%) буд. Ин маълумотро метавон ҷунин шарҳ дод, ки дар Тоҷикистон ба коркарди тибит ва паshm, аз паshми ҳайвонот тайёр кардани ришта ва омода кардани маҳсулоти дигар машғул намешаванд. Нисбатан паст будани фоизи омили сироятнокшавии бемории сӯхтаний дар байни аҳолии Афғонистон ҳангоми куштан ва чудо кардани пӯсти ҳайвонот аз паст будани сатҳи муроҷиат барои ёрии тиббӣ вобаста аст, маҳсусан аснои шакли сабуки беморӣ. Дар анамнези эпидемиологӣ фарқияти ноҷизи байни Афғонистон (10,2%), ва Тоҷикистон (5,7%) муайян карда шуд.



Расми 1. Тавсифи гурӯҳбандии шакли пӯстии бемории сӯхтаниро вобаста аз омили интиқоли сироят дар Афғонистон ва Тоҷикистон



Сироятнокшавии беморони калонсол ба бемории сӯхтаний дар Афғонистон ва Тоҷикистон тақрибан ашҳоси аз 16 то 30-соларо ташкил мекард, ки ба маълумоти адабиёти илмӣ мувофиқат мекунад (44).

Тавре ки зикр шуд, вазнинии ҷараёни бемории сӯхтаний аз ҷойгиршавии карбункулҳои бемории сӯхтаний вобаста аст. Тавре ки аз ҷадвали 2 бармеояд, вазнинии ҷараёни

беморӣ дар Афғонистон ҳангоми дар ноҳияи сар ва гардан (32,7%) ҷойгир шудани карбункул ба назар мерасад. Беморӣ дар шакли ҷараёни вазниниаш миёнаи беморӣ дар ҳолате диде шуд, ки карбункулҳои бемории сӯхтаний дар ноҳияи андомҳои болӣ ва сина пайдо шудаанд. Ҷараёни сабуки беморӣ дар шахсоне ба назар расид, ки карбункулҳо дар андомҳои поёнӣ ҷойгир шуда буданд.

Ҷадвали 2.


Вазнинии ҷараёни шакли пӯстии бемории сӯхтаний вобаста аз ҷойгиршавии карбункулҳо дар Афғонистон ва Тоҷикистон.

Ҷойгиршавии карбункул	Ҳамаи беморон				Вазнинии ҷараёни беморӣ							
	Сабуқ		Вазнини миёна		Вазнин				Вазнин			
	ЧИА	ЧТ	ЧИА	ЧТ	ЧИА	ЧТ	ЧИА	ЧТ	ЧИА	ЧТ	ЧИА	ЧТ
Сар ва гардан	25	51%	9	6,5%	-	0%	-	0%	9	18,3 %	4	2,88 %
Андомҳои болӣ	20	40,8 %	126	90,64 %	7	14,29 %	18	12,9 %	12	24,3 %	89	64,0 %
Андомҳои поёнӣ	1	2%	2	1,43 %	1	2%	2	1,43 %	-	0%	-	0%
Бадан	3	6,2%	2	1,43 %	1	2%	-	0%	1	2%	1	0,7%
Ҳамагӣ	49	100 %	139	100%	9	18,3 %	20	14,4 %	22	44,9 %	94	67,6 %
											18	36,7 %
											25	18,0 %

Мавсими будани шакли пӯстии бемории сӯхтаний дар одамони ҳам Афғонистон ва ҳам Тоҷикистон то андозае хусусияти тобистону тирамоҳӣ дорад. Тавре ки аз расми 2 бармеояд, дар он басомади ҳолатҳои бемории сӯхтаний дар беморони аз тарафи мотаҳқиқшуда дар фаслҳои сол дар ду кишвар инъикос шӯдааст.

Ҳамин тавр, аксари 81(75%) ҳолатҳои беморшавӣ дар моҳи июн 12(11,1%), июл 13(12%), август 23(21,3%), сентябр 18(16,7%) ва октябр 15(13,9%), яъне давраҳои нисбатан гарми сол, ба назар расид. Аммо дар муқоиса аз Тоҷикистон, тавре ки дар диаграмма диде мешавад, тобистон 23(35,4%) ҳолат, тирамоҳ бештар - 27(41,5%), зимистон - 9 (13,9%), баҳор - 6(9,2%) ҳолат ба қайд гирифта шуд.

Хулоса, давраҳо ва вазнинии ҷараёни бемории сӯхтаний дар беморони таҳқиқшудаи Афғонистон ва Тоҷикистон, маъмулан яҳела ҷараён доштанд, аммо таъқид кардан зарур аст, ки миқдори гирифткоршудагон ба бемории сӯхтаний, ҳамчунин ҷойгиршавии карбункулҳои бемории сӯхтаний бештар дар ноҳияи сар ва гардан - 25(51,1%) ҳолат ба назар расид.



Расми 2. Тавсифи муқоисавии мавсими будани бемории сӯхтаний дар Афғонистон ва Тоҷикистон

АДАБИЁТ

- Рахманов Э.Р. Течение сибирской язвы при локализации карбункула в области головы и шеи / Э.Р.Рахманов(и др.)// - Журн. - Здравоохранение Таджикистана. - Душанбе. - 2009. - №3. - С.113-114.
- Умирзоков М.И. Клиника, территориально-эпидемиологические особенности, диагностика и лечение кожной формы сибирской язвы в Таджикистане /М.И. Умирзоков // Автограф. дис.... канд. мед. наук. - Душанбе. - 2012. - С. 22.



3. Шевченко О.В. Внутриштаммовая гетерогенность возбудителя сибирской язвы /О.В. Шевченко //Микробиология, эпидемиология и имуннология. - 1999.-№3. - С.78-79.
4. Шлахов Э.Н., Писакарь В.И. Эпидемиологический надзор при сибирской язве. /Э.Н.Шляхов, В.И. Писакарь // По материалам МЗ СССР. Под ред. Э.М. Шлахова. - Кишиев: Штиинца. - 1983.- С. 240.
5. Черкасский Б.Л. Закономерность территориального распространения и проявления активности, стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов /Б.Л. Черкасский / / Эпидемиология и инфекционные болезни. - 1999. -№2. - С. 48-52.
6. Черкасский Б.Л. Эпидемиология и профилактика сибирской язвы / Б.Л. Черкасский // - М. - 2002. - С. 384.
- 7.WHO (1998). Guidelines for the Surveillance and Control of Anthrax in Humans and Animals. World Health Organization, Geneva.
8. WHO (2008). Anthrax in humans and animals - 4th ed. World Health Organization, Geneva.

ОМӮЗИШИ МУҶОИСАВИИ ПИЁЗХОИ РОЗЕНБАХ ВА РЕГЕЛИ АЗИМ ДАР ҲАЧМИ ШИРАИ МЕҶДА ВА БАЪЗЕ НИШОНДОДХОИ МУБОДИЛАИ ЧАРБХО

Б.А.Ишонқурова, Ш.Н.Халилова, М.В. Урунова, У.П.Юлдошева
Кафедраи фармакологиии ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино

Ишонқурова Бустон Астановна, д.и.т., профессори кафедраи фармакологиии ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, Е. mail: ishankulova@yahoo.com. тел.: 918.46.01.29.

Халилова Шаҳноза Нуруллоевна, ассистенти кафедраи фармакологиии ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, Е. mail: khalilova.shahnoza@mail.ru. тел.: 98.727.48.77.

Урунова Муҳаббат Ваҳобовна, н.и.т., дотсент, мудири кафедраи фармакология Е. mail: mihabat65@mail.ru. тел.: 918.94.16.71.

Юлдошева Умеда Пулатовна, н.и.т., дотсенти кафедраи фармакологиии ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино тел.: 93.599.99.44.

Муаллифон аз таҷрибаҳои худ дар ҳайвонҳо қиёмҳои пиёзҳои Розенбах (Allium Rosenbachianum) -ро, ки дар байни мардум бо номи "сиёҳалаф" ва азими Регел (Allium giganteum Regel) - "моҳдил" машҳур аст, дар кори тараашуҳи ҳаҷми шираи меъдаи ҳаргӯшҳо ва бартарафнамоии вайроншавии мубодилаи ҷарбӣ-равғанӣ ҳангоми парҳези гиперхолестеринемӣ дар калламушҳо омӯ-

хтанд. Исбот шудааст, ки қиёмҳои растаниҳои омӯхташуда ҳаҷми шираи меъдаро зиёд намуда, ба мубодилаи ҷарбҳо хуб таъсир мерасонанд. Аз рӯи таъсири секреторӣ ва гиперлипидемӣ пиёзи азими Регел нисбати пиёзи Розенбах фаъолноктар аст.

Калимаҳои қалидӣ: растаниҳои шифо-бахш, пиёзи Розенбах, пиёзи азими Регел, шираи меъда, холестерин.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛУКОВ РОЗЕНБАХА И ГИГАНТСКОГО РЕГЕЛЯ НА СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДКА И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Б.А. Ишонқурова, Ш.Н.Халилова, М.В. Урунова, У.П. Юлдашева
Кафедра фармакологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Ишонқурова Бустон Астановна, д.м.н., профессор кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, Е. mail: ishankulova@yahoo.com. тел.: 918.46.01.29.



Халилова Шахноза Нуруллоевна, ассистент кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E. mail: khalilova.shahnoza@mail.ru. тел.: 98.727.48.77.

Урунова Мухаббат Вахобовна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой фармакологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E. mail: muhabbat65@mail.ru. тел.: 918.94.16.71.

Юлдашева Умеда Пулатовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 93.599.99.44.

Большой популярностью у населения нашей страны (особенно юго-западного региона) пользуются лук Розенбаха (*Allium Rosenbachianum*), известный в народе под названием "сиёхалаф" и лук гигантского Регеля (*Allium giganteum Regel*), известный как "мохдил". Они являются сезонными растениями, их листья собирают весной, особенно до начала цветения. Однако, в доступной нам литературе не было научно-обоснованных работ, посвященных изучению выше перечисленных луков. В связи с этим мы посчитали нужным изучить эти виды трав на степень секреторной функции желудочного сока у кроликов и коррекцию нарушенного жиро-липидного обмена при гиперхолестериновой диете у крыс. Объектом изучения служили настои (1:10), приготовленные из высушенных листьев луков Розенбаха (*Allium Rosenbachianum*) гиган-

тского Регеля (*Allium giganteum Regel*). Желудочный сок собирали с помощью специального зонда до внутрижелудочного введения настоев. Гиперлипидемию вызывали методом Хабриева Р.У. (2005). Настои изученных растений в эксперименте достоверно повышают объём желудочного сока и обладают гиполипидемическим действием. По секреторной и гиполипидемической активности лук Регеля превосходит лук Розенбаха. Настои луков Розенбаха и гигантского Регеля можно рекомендовать как натуральные растительные средства для повышения аппетита, для улучшения секреторной активности при гипоацидных гастритах, а также больным с нарушением липидного обмена.

Ключевые слова: лекарственные растения, лук Розенбаха, лук гигантский Регеля, желудочный сок, холестерин.

COMPARATIVE EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF ROSENBAKH AND GIANT REGEL ALLIUMS ONTO SECRETORY FUNCTION OF THE STOMACH AND SOME LIPID METABOLISM INDICATORS

Ishankulova Buston Astanovna - doctor of Medical Sciences, Professor of Pharmacology Department, Avicenna Tajik State Medical University, E. mail:ishankulova@yahoo.com. тел.: 918.46.01.29.

Khalilova Shahnoza Nurulloevna - assistant of Pharmacology Department, Avicenna Tajik State Medical University, E. mail: khalilova.shahnoza@mail.ru тел.: 98.727.48.77.

Urunova Muhabbat Vahobona - candidate of Medical Sciences, associate professor of Pharmacology Department, Head of the Pharmacology Department, Avicenna Tajik State Medical University, E. mail:muhabbat65@mail.ru. тел.: 918.94.16.71.

Yuldasheva Umeda Pulatovna candidate of Medical Sciences, associate professor of Pharmacology Department, Avicenna Tajik State Medical University, тел. 935.99.99.44.

Introduction: Rosenbach's onion (*Allium Rosenbachianum*), known as "siyohalaf" and the giant Regel onion (*Allium giganteum Regel*), known as "mohdil", are very popular among

the population of our country (especially the south-western region). They are seasonal plants and their leaves are collected in the spring, especially before flowering. Since there are no



data in the scientific literature showing the properties of the above mentioned onions, we considered the importance of investigating the properties of these herbs.

Aim: To investigate the effect of the infusions of Rosenbach onions (*Allium Rosenbachianum*) and the giant Regel (*Allium giganteum Regel*) on the level of secretory function of the gastric juice in rabbits and the correction of impaired lipid metabolism in a hypercholesterol diet in rats.

Methods of investigation: The objects of research were infusions (1:10) prepared from dried leaves of Rosenbach (*Allium Rosenbachianum*) and giant Regel onions (*Allium giganteum Regel*). Gastric juice from rabbits was collected using a special probe prior to intragastric infusion. Hyperlipidemia was induced using the method of Khabriev R.U. (2005).

Муҳиммият. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз растаниҳои шифобаҳш бой аст, ки аз миёни онҳо 40%-ро растаниҳои худруй ташкил медиҳанд. Аксарияти растаниҳои худруй (дар намуди алаф, баргҳо, алафҳои бегона, гулҳо ва ғайра) назар ба растаниҳои парвариший моддаҳои фаъоли биологии зиёд доранд. Ҳангоми ба ҳӯрок илова кардани ин растаниҳо лаззати хос ва бӯи тароватбаҳш медиҳанд.

Дар байни аҳолии кишварамон (бахусус минтақаи ҷанубу гарбӣ) аз растаниҳои худруй намояндаи оилаи амариллисовҳо (*Amarillidaceae*, қабилаи пиёзҳо (*Allium*) - пиёзи Розенбах (*Allium Rosenbachianum*), ки дар миёни мардум ҳамчун "сиёҳалаф" ва пиёзи Регели азим (*Allium Giganteum Regel*) - "моҳдил" машҳуранд, ба таври васеъ истифода мешаванд. Онҳоро ҳамчун маводи физии мавсимий истифода мебаранд.

Аз сомонаи илмии Википедия маълум шудааст, ки: "Дар айни замон оилаи пиёзҳо зиёда аз 600 намудро дар бар мегирад. Ба монанди бехпиёз, сирпиёз, пиёзи сабз, пиёзи анзур ин оила боз дигар намояндаҳоро дорост. Пиёзҳои Розенбах ва Регели азим на танҳо дар қадбонугӣ, инчунин дар тибби ҳалкӣ низ васеъ истифода мешаванд. Гуфттан ба маврид аст, ки ғизои аз "сиёҳалаф"

Results: It is proved that the infusions of the investigated plants significantly increase the volume of gastric juice and have a hypolipidemic effect in the experiment. In secretory and lipid-lowering activity, the Regel onion is superior to the Rosenbach onion.

Conclusion: Based on the results of an experimental study, the infusions of Rosenbach and Giant Regel onions can be recommended as natural herbal means to increase appetite, to stimulate the secretory activity of the stomach during hypoacid gastritis, as well as with impaired lipid metabolism.

Key words: medicinal plants, Rosenbach onion (*Allium Rosenbachianum*), Giant Regel onion (*Allium giganteum Regel*), gastric juice, cholesterol.

ва "моҳдил" тайёр кардашуда барои бемориҳои узвҳои меъдаю рӯда, баҳусус қабзият фоиданок аст. Ин растаниҳои шифобаҳш иштиҳоовар буда, барои авитаминозе, ки баъди фасли зимистон зимни кам будани витамињои табиӣ дар организм дида мешавад, бамавриданд. Онҳо растаниҳои мавсими буда, баргҳояшонро аз аввали баҳор то шукуфтани гул ҷамъоварӣ мекунанд. Ба ин васила баҳорон ҳуди табиат моддаҳои лозимиеро, ки организми инсон дар фасли зимистон сарф кардааст, пурра намуда, мубодилаи моддаҳоро мӯътадил месозад.

Аз сабабе, ки дар адабиётҳои ба мо дастрас корҳои илмӣ-тадқиқотии омӯзиши таъсири фармакологии "сиёҳалаф" ва "моҳдил" зикр наёфтааст, мо муҳим шуморидем, ки тадқиқотҳои таҷрибавиро гузаронида, мақоми ин растаниҳоро дар қатори растаниҳои доруғӣ асоснок намоем.

Мақсади тадқиқот. Омӯзиши таҷрибаҳои муқоисавии баргҳои пиёзҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил" ба ҳаҷми шираи меъда (дар ҳаргӯшҳо) ва ҳангоми вайроншавии мубодилаи ҷарбҳо (дар қалламушҳо).

Мавод ва усуљҳои тадқиқот. Аз баргҳои хушккардашудаи "сиёҳалаф" ва "моҳдил" қиёмҳо омода шуданд (1:10). Тадқиқотҳои таҷрибавӣ аз ду силсила иборат буд: силсилаи



якум - омӯзиши ҳачми шираи меъда дар 24 харгӯш, ки вазнашон 3000-3600 гр. ва 2-юм силсила, аз 50 калламӯшҳои сафед бо вазни умумии 250-300гр иборат буд - хусусиятҳои чарбасткунии гиёҳҳои мазкурро омӯхтем.

Дар силсилаи якуми озмоиш шираи меъдаи харгӯшонро пеш аз ворид намудани қиёмҳои "сиёҳалаф" ба дохили меъда ва баъд аз 1,2,3,4 соати воридкунӣ бо ёрии мисбори


маҳсус чамъоварӣ намудем. Ҳайвонҳои таҷрибавиро ба 4 гурӯҳ чудо кардем (ҷадвали №1). Баъди таҷрибаҳое, ки барои муайян кардани меъёри мувоғиқ (2,4,5,7мл/кг вазн) гузаронида шуд, қиёмҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил"-ро бо меъёри 5мл/кг вазн ба меъдаи харгӯшон дохил кардем. Дар гурӯҳи муқоисавии ҳар ду силсила қиёми баргҳои зуф истифода шуд (Succus Plantaginis).

Ҷадвали №1

Хусусияти муқоисавии таъсири қиёмҳои баргҳои пиёзҳои Розенбах ва Регели азим дар ҳачми шираи меъда дар харгӯшҳо М±т Р<

№	Силсилаи таҷриба ва меъёр дар мл/кг вазн	Ҳачми шираи меъда дар харгӯшҳо (дар мл)				
		Пеш аз ворид %	Баъд аз соатҳо			
			1	2	3	4
1.	Назоратӣ оби муқаттар 5мл/кг n=6	4,2±0,7	4,5±0,1	4,3±0,2	4,2±0,7	4,0±0,4
2.	Қиёми баргҳои пиёзи Розенбах "сиёҳалаф" 5мл/кг n=6	4,2±0,1	6,9±1,2 P < 0,001 164%	6,4±0,3 P < 0,001 152%	5,4±0,5 P < 0,001 128%	5,3±0,2 P < 0,001 126%
3.	Қиёми баргҳои пиёзи Регели азим «моҳдил» 5 мл/кг n=6	4,4±0,1	7,1±1,4 P < 0,001 161%	6,8±0,6 P < 0,001 154%	5,6 ±0,7 P < 0,001 127%	5,5±0,4 P < 0,001 125%
4.	Қиёми баргҳои зуф 5 мл/кг n=6	4,5±0,1	6,7±1,2 P < 0,001 155%	5,8±0,2 P < 0,001 137%	5,3±0,5 P < 0,001 120%	5,0±0,3 P < 0,001 111%

Эзоҳ: р - дурустии нишондодҳои муқоисавӣ бо ҳамин нишондод нисбат ба гурӯҳи назоратӣ.



Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо. Дар гурӯҳи назоратӣ ҳачми шираи меъдаи харгӯшон $4,2 \pm 1,7$ мл. -ро ташкил мекард ва то анҷоми тадқиқот дар ҳамин андоза бе тағиیر боқӣ монд. Дар гурӯҳи таҷрибавии озмоиш воридкунии қиёми "сиёҳалаф" бо андозаи 5мл/кг ба меъдаи харгӯшон ба зиёдшавии ҳачми шираи меъдаи онҳо мусоидат кард. Қайд кардан ба маврид аст, ки қуллаи таъсир баъд аз 1 соат - $6,9 \pm 1,2$ мл, баъд аз 2 соат - $6,4 \pm 0,3$ мл,

3соат - $5,4 \pm 1,7$ мл-ро ташкил кард. Баъд аз 4 соати таҷриба ҳачми шираи меъда $5,3 \pm 1,4$ мл шуд. Аз ин бармеояд, ки дар лаҳзаҳои охири озмоиш поёнравии ҳачми шираи меъдаи харгӯшон ба назар мерасид, вале натиҷаҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ ба ҳолати аввалиашон барнагаштанд.

Ҳангоми воридкунии қиёми "моҳдил" баъд аз 1 соат ҳачми шираи меъдаи харгӯшҳо зиёд шуда - $7,1 \pm 1,4$ мл, баъд аз 2 соат - $6,8 \pm 0,6$ мл, 3 соат - $5,6 \pm 0,7$ мл-ро ташкил дод. Дар соати 4-уми озмоиш ҳачми шираи меъдаи онҳо $5,5 \pm 0,4$ мл шуд.

Ҳамин тавр, ҳар ду маводи омӯзишии мо, бо фарқияти андак самараноки "моҳдил" нисбати қиёми "сиёҳалаф" микдори шираи меъдаи харгӯшонро зиёд намуданд. Ин аз он далолат медиҳад, ки баргҳои "моҳдил" аз витамини С ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ бой мебошанд. Қиёми баргҳои зуф низ ҳачми шираи меъдаро зиёд кард, лекин на ба он дарачаи маводҳои омӯзиший.



Қайд намудан лозим аст, ки шираи м៉еңдаи харгүшҳо аз саршавии таҷриба дар соатҳои 6-7-ум ба шумораҳои аввалааш бар-мегашт.

Ҳамин тавр, қиёмҳои баргҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил"-ро метавонем барои баланд намудани иштиҳо, ҳамчунин барои мӯътадил намудани кори м៉еңдаи беморони гаст-рити гипоатсидӣ дошта, тавсия намоем.

Дар силсилаи дуюм омӯзиши қиёмҳои баргҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил" гиперлипидемияи таҷрибавиро ба роҳ мондем. Микдори ҷарбҳоро бо усули Маграчева (1973) дар хуни 50 калламуши сафеди безот, ҳарду чинс, вазнашон 250-300 гр аниқ намудем. Дар давоми тамоми тадқиқот, яъне 30 шабонарӯз калламушҳоро бо парҳезе, ки тар-кибаш аз холестерин - 2,5%, метилурацил 1,25%, ҳамчунин равғани растанигӣ дар да-

рачаи баланд аввал гарм шуда ва баъд аз он хунук намуда, истифода шуда буд. Ҷарби ҳайвонотро (равғани гӯсфанд) бо микдори 1:4 илова кардем. Қайд намудан лозим аст, ки табобатро бо қиёмҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил"-ро дар 6-ум рӯз аз оғози таҷри-баҳо, баъд аз он, ки калламушҳо вазни зиёд гирифтанд, оғоз намудем. Дар анҷоми таҷ-риба, баъд аз гурӯснагии 14-соатаи калла-мушҳо микдори ҷарбҳои хуни онҳоро муй-ян намудем. Аз ҳар як калламуш бо роҳи чок намудани милки поёни онҳо ба микдори 2-3мл хун гирифта шуд. Натиҷаҳои ҳолати мубодилаи ҷарбҳоро ҳангоми парҳези ги-перхолестеринӣ бо нишондодҳои зерин муй-аян намудем: микдори холестерини умумӣ, триглицеридҳо, липопротеидҳои зиччиашон паст (ЛПЗП) ва липопротеидҳои зиччиашон баланд (ЛПЗБ).


Ҷадвали №2

Хусусияти муқоисавии таъсири қиёмҳои баргҳои пиёзҳои Розенбах ва Регели азим дар мубодилаи ҷарбҳо дар зардобаи хуни калламушҳо ҳангоми парҳези гиперлипидемии эксперименталий $M \pm m$ Р<

Нишондодҳо	Силсилаи таҷрибаҳо ва м៉еर дар мл/кг вазн				
	Интактӣ n=10 100%	Гиперлипидемия (назоратӣ-табобатношуда) оби муқаттар 5мл/кг n=10	Гиперлипидемия + қиёми баргҳои пиёзи Розенбах «сиёҳалаф» 5мл/кг n=10	Гиперлипидемия+ қиёми баргҳои пиёзи Регели азим «моҳдил» 5мл/кг n=10	Гиперлипидемия + қиёми барги зуф 5мл/кг n=10
Холестерини умумӣ ммоль/л	1,7±0,16	2,59±0,26 $p_1 < 0,001$ 152%	1,91±0,24 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,001$ 112%	1,8±0,09 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,001$ 105%	2,06±0,25 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,001$ 121%
Триглицеридҳо ммоль/л	1,37±0,1 5	2,77±0,1 $p_1 < 0,001$ 202%	2,03±0,1 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,01$ 148%	1,89±0,19 $p_1 > 0,05$ $p_2 < 0,01$ 137%	1,96±0,13 $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,01$ 143%
ЛПЗП-β липопротеидҳо ммоль/л	3,07±0,2 1	4,36±0,22 $p_1 < 0,05$ 142%	3,52±0,17 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,01$ 114%	3,34±0,11 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,01$ 108%	3,61±0,2 $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,05$ 117%
ЛПЗБ-λ-липопротеидҳо ммоль/л	1,77±0,3 6	1,21±0,15 $p_1 < 0,01$ 68,3%	1,58±0,33 $p_1 > 0,05$ $p_2 < 0,01$ 89,2%	1,65±0,27 $p_1 > 0,05$ $p_2 < 0,01$ 93,2%	1,52±0,31 $p_1 > 0,05$ $p_2 > 0,05$ 85,8%

Эзоҳ: p_1 - дурустии нишондодҳои муқоисавӣ бо ҳамин нишондод нисбат ба гурӯҳи p_2

Хусусияти муқоисавии таъсири қиёмҳои баргҳои пиёзҳои Розенбах ва Регели азим ба мубодилаи ҷарбҳо дар зардобаи хуни калламушҳои сафед



Дар гурӯҳи калламушҳои назоратӣ (табобатношуда) миқдори умумии холестерин то $2,59 \pm 0,26$ ммоль/л, триглициридҳо то $2,77 \pm 0,1$ ммоль/л, липопротеидҳои зиччиашон паст (ЛПЗП) $4,36 \pm 0,22$ ммоль/л баланд шуда, липопротеидҳои зиччиашон баланд (ЛПЗБ) бошад то $1,03 \pm 0,05$ ммоль/л кам шуд (чадвали №2).

Дар муқоиса бо гурӯҳи хайвонҳои табобатношуда, калламушҳое, ки қиёмҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил"-ро қабул намуданд, миқдори умумии холестерин, триглициридҳо, липопротеидҳои зиччиашон паст (ЛПЗП) аниқ паст мешуд. Ҳамзамон, миқдори липопротеидҳои зиччиашон баланд

(ЛПЗБ), яъне ки липопротеидҳои антиатерогенӣ дар калламушҳое, ки қиёмҳои "сиёҳалаф" ва "моҳдил"-ро қабул менамуданд, дар муқоиса бо натиҷаҳои гурӯҳи назоратӣ баланд шуд - $1,85 \pm 0,15$ ммоль/л ва $2,21 \pm 0,14$ ммоль/л-ро ташкил намуд ($P < 0,001$). Чи тавре, ки аз ҷадвал маълум шуд, нишондодҳои қиёмҳои "моҳдил" аз нишондодҳои қиёмҳои "сиёҳалаф" баландтар аст. Ин натиҷаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки қиёми баргҳои пиёзи Регели азим самараноктар аст. Қиёми баргҳои зуф нисбат ба маводҳои омӯзиши мотасарри камтари ҷарбасткуниро дошт.

Хулоса: Натиҷаҳои таҷрибаҳои тадқиқотӣ исбот менамоянӣ, ки қиёмҳои пиёзи Розенбах ва Регели азим вайроншавии мубодилаи ҷарбҳоро мӯътадил сохта, ҳамчунин ҳачми шираи меъдаи ҳайвоноти озмониширо зиёд мекунанд. Дар оянда, онҳо барои табобати маҷмуавӣ (комплексӣ), ҳамчун маводи фаъоли иловагӣ ҳангоми муолиҷаи атеросклероз ва дигар намудҳои вайроншавии мубодила, ҳамчунин барои баланд намудани иштиҳо ва ба беморони гастрити гипоатсидӣ дошта, тавсия шаванд.

АДАБИЁТ

1. Брель С.В. Свой век (стихи и переводы). / Брель С.В. Москва, Время, 2006.- 142стр.
- 2.Ишонқурова Б.А. Таърихи омӯзиши гиёҳҳои шифобаҳши Тоҷикистон ва рушди он. / Б.А. Ишонқурова, М.В.Урунова, У.П.Юлдошева. Сборник статей 61-ой годич. НПК ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Душанбе, 2013. - С.55-56
3. Ишанкулова Б.А. Значение лука Розенбаха (сиёҳалаф) и лука гигантского Регеля (моҳдил) в укреплении здоровья населения. / Б. А. Ишанкулова, Ш.Н. Халилова, Научно-медицинский журнал "Вестник Авиценны", Душанбе, Том 19 №1 2017. С -109-112.
4. Курбонов У.А. Энциклопедияи муҳтасари тиб./ У.А. Курбонов Сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик, чилди IV, Душанбе, 2012.- 512 стр.
- 5.Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии. / Е.Е. Лесиовская Л.В. Пастушенков Учебное пособие для ВУЗов. Москва Гэотар-Мед, 2012. - 590 стр.
6. Машковский М.Д. Лекарственные средства./ Машковский М.Д. Пособие для врачей. Москва "Новая волна" 2010. -338, 359 стр.
7. Нестерова Д.В. Лечение и укрепление иммунитета народными средствами / Д.В. Нестерова Москва РИПОЛ классик, 2006. - 64 стр.
8. Овчинников П.Н. Флора Таджикской ССР / П.Н. Овчинников Том II, Издательство академии наук СССР. Москва-Ленинград, 1963, - С. 349; 352; 355.
9. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. / М. Ходжиматов Главн. научн. ред. Тадж. Сов. Энциклопедии. Душанбе,1989.- 368стр.
10. Семейство амариллисовых - Википедия /https://ru.m.wikipedia.org/wiki/



11. Javokhirlal Muzaffari. Herbal therapy. The problems of phitotherapy and phitofarmacology / Muzaffari Javokhirlal // Mat. I съезда фитотерапевтов и фитофармакологов Таджикистана.- 2008. -Р.108-111.
12. Ernst E. "Herbal medicines: balancing benefits and risks". 2007, Novartis Found. Symp. 282: 154-67; discussion 167-72, 212-8. PMID 17913230.
- 13 . Acharya, Deepak and Shrivastava Anshu. Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices, Aavishkar Publishers Distributor, 2008, Jaipur- India. ISBN 9788179102527. pp 440.
14. Ernst E. "Herbal medicines: balancing benefits and risks". 2007, Novartis Found. Symp. 282: 154-67; discussion 167-72, 212-8. PMID 17913230. №167

МУАЙЯН КАРДАНИ МИҚДОРИ КИСЛОТАХОИ ОЛИИ ЧАРБУ ДАР ЗАРДОБИ ХУНИ ОДАМОНИ СОЛИМ ВА БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ СТЕАТОЗИ ЧИГАР ВА СТЕАТОГЕПАТИТ, БО УСУЛИ ХРОМАТОГРАФИЯИ ГАЗӢ

Г.О. Раҷабов, М.Н. Назаров

МТИИ "Фарматсия", кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Раҷабов Гадомад Одинаевич - н.и.б., директори МТИИ "Фарматсия", доценти кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино тел: 919 27 28 72

Назаров Мирзо Назарович - профессори фахрии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино мудири кафедраи фармакогнозия ва ТИФ -и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино тел: 934 36 27 71

Мақсади таҳқиқот омӯзиши газохроматографии миқдори кислотаҳои олии чарбу дар зардоби хуни одамони солим ва гирифторони бемории стеатози чигар ва стеатогепатит бо мақсади ошкоркунӣ иттилооти нисбатан васеътар оиди ҳолати мубодилаи чарбу, инчунин ҷамъшавии триглітсеридҳо ҳангоми ҳолатҳои гуногуни патологӣ маълумоти нисбатан васеътар дод.

вии газохроматографии миқдори кислотаҳои олии чарбу дар зардоби хун доир ба ҳолати мубодилаи чарбу, инчунин ҷамшавии триглітсеридҳо ҳангоми ҳолатҳои гуногуни патологӣ маълумоти нисбатан васеътар дод.

Калимаҳои қалидӣ: кислотаҳои олии чарбу, стеатоз, стеатогепатит, хроматографияи газӣ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И БОЛЬНЫХ СО СТЕАТОЗОМ ПЕЧЕНИ И СТЕАТОГЕПАТИТОМ, МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Раджабов Гадомад Одинаевич - к.б.н., директор УНиПЦ "Фармация", доцент кафедры фармакогнозии и ОЭФ ТГМУ имени Абуали ибни Сино тел: 919 27 28 72

Назаров Мирзо Назарович - почетный профессор ТГМУ имени Абуали ибни Сино, заведующий кафедрой фармакогнозии и ОЭФ ТГМУ имени Абуали ибни Сино тел: 934 36 27 71

В данной работе показана возможность и целенаправленность применения метода газожидкостной хроматографии с целью исследования содержания высших жирных

кислот в сыворотке крови здоровых лиц и больных стеатозом печени и стеатогепатитом. Показано, что у больных стеатозом и стеатогепатитом по сравнению с контролем



значительно возрастает содержание насыщенных жирных кислот за счёт увеличения пальмитиновой и стеариновой жирных кислот. Установлено уменьшение суммарного количества полиненасыщенных жирных кислот в случае стеатоза и стеатогепатита за счёт уменьшения содержания линолевой кислоты.

Показанные результаты дают более широкую информацию о состоянии жирового обмена, а также отложения триглицеридов при различных патологических состояниях.

Ключевые слова: высшие жирные кислоты, стеатоз, стеатогепатит, газовая хроматография

DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE HIGHEST FATTY ACIDS IN THE BLOOD SERUM OF HEALTHY INDIVIDUALS AND PATIENTS WITH STEATOSIS AND STEATOHEPATITIS BY GAS CHROMATOGRAPHY

Rajabov Gandomad Rajabovich, PhD., Director of the Educational, Scientific and Production Center "Pharmacy", Associate Professor of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics Department of Avicenna Tajik State Medical University. Tel: 919272872

Nazarov Mirzo Nazarovich, Honorary Professor of Avicenna Tajik State Medical University, Head of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics Department of Avicenna Tajik State Medical University. Tel: 934 36 27 71

The possibility and purposefulness of implementation method of gas-liquid chromatography with the aim of research of the content of high fatty acids in the blood serum of healthy persons and patient with steatosis and steatohepatitis is shown in the given work. It is shown that the patients with steatosis and steatohepatitis in compare with the control, considerably increases fatty acids content at the expenses of increase of palmitate and stearate fatty

acids. It is determined the reduction of general number of polyunsaturated fatty acids in case of steatosis and steatohepatitis at the expenses of reduction of linoleum acids content. The obtained results give wider information regarding the lip metabolism state, also the lipopexia of triglycerides in different pathological states.

Key words: higher fatty acids, steatos, steatohepatit, gas chromatography.

Муҳиммият. Муайянкунни таркиби сиғатӣ ва миқдории кислотаҳои олии ҷарбӯ дар моеъҳои биологӣ ва бофтаҳо ба туфайли истифодаи усуљҳои хроматографии таҳлил, ки аз байни онҳо мувоғиқтару боэъти-модтар хроматографияи мои газӣ аст, им-конпазир гардид. Бо ёрии усули мазкур таркиби равғану туршии хунро муайян кардан мумкин аст [1-2], ки ба ҳосил кардани маълумоти нисбатан дақиқи ҳолати мубодилаи равғанро дар меъёр ва ҳангоми ҳолатҳои гуногуни патологӣ имкон медиҳад. То айни замон дар адабиёт оид ба миқдори кислотаҳои олии ҷарбӯ дар зардоби хуни гирифторони бемории ғайриалкоголии ҷарбуи ҷигар маълумоти кофӣ вучуд надорад.

Мақсади таҳқиқот омӯзиши газохроматографии миқдори кислотаҳои олии ҷарбӯ

дар зардоби хуни одамони солим ва гирифторони бемории стеатози ҷигар ва стеатогепатит бо мақсади ошкоркунни иттилооти нисбатан васеътар оиди ҳолати мубодилаи ҷарбӯ, инчунин чамъшавии триглигсериҳо ҳангоми ҳолатҳои гуногуни патологӣ равона карда шудааст.

Объект ва усуљҳои таҳқиқот. Барои омӯзиши таркиб ва миқдори кислотаҳои олии ҷарбӯ дар зардоби одамони солим ва гирифторони бемории стеатози ғайриалкоголии ҷигар ва стеатогепатит, мо хроматографияи мои газро истифода кардем.

Таҳқиқоти кислотаҳои олии ҷарбӯ дар 22 шахси комилан солим ва дар 63 гирифтори бемории стеатози ҷигар ва 25 бемори стеатогепатит гузаронда шуд. Синну соли муониашавандагон аз 29 то 60-сола буда, аз



инҳо 48 нафар мард ва 40 зан буданд. Хун барои таҳқиқоти бихимиавиро саҳар, дили наҳор мегирифтем.

Чудокунии эфирҳои метилиии кислотаҳои асосии ҷарбӯро дар хроматографии гази "Хром-5" бо детектори алангавӣ-ионизацисионӣ амалӣ мекардем. Для идентификации эфирҳои метиловии кислотаҳои ҷарбу маводи химиявии тозаи кислотаҳои палмитинӣ, стеаринӣ, олеинӣ, линоленӣ ва арахидониро истифода кардем. Баҳодиҳии миқдории хроматограммаҳоро бо усули стандартизасияи дохилӣ гузарондем [4].

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Натиҷаҳои муайянкунии миқдори кислотаҳои олии ҷарбу дар зардоби хуни одамони солим ва гирифторони бемории стеатози ҷигар ва стеатогепатит дар ҷадвал оварда шудаанд. Тавре аз ҷадвал бармеояд, дар одамони


солим бештар кислотаҳои палмитинӣ, стеаринӣ, олеинӣ, линолӣ ва арахидӣ мушоҳида мешаванд. Дар байни кислотаҳои сершудаи ҷарбу 29%-ро кислотаҳои палмитинӣ ($C_{16:0}$, 1950%) ва стеаринӣ ($C_{18:0}$ 9,50%) ташкил карданд, зимнан миқдори фоизии кислотаи палмитинӣ нисбат ба кислотаи стеаринӣ қариб ду маротиба зиёдтар қайд гардид.

Дар байни кислотаҳои моносернашудаи ҷарбуӣ бошад, асосан кислотаи олеинӣ ($C_{18:1}$) бештар қайд мешуд, ки 24,05%-ро ташкил кард. Аз кислотаҳои полисершудаи ҷарбуӣ, асосан контсентратсияи линолӣ ($C_{18:2}$) ва арахидӣ ($C_{20:4}$) баланд буд, ки мутобиқан 22,18% ва 8,8-ро ташкил карданд. Дар зардоби хуни гирифторони бемории стеатози гайриалкоголӣ ва стеатогепатит, мо шаш кислотаи олии ҷарбуиро муайян кардем.

Миқдори кислотаҳои олии ҷарбуӣ дар зардоби хуни одамони солим ва гирифторони бемории стеатози ҷигар ва стеатогепатит (% аз миқдори умуми, $M \pm m$).

Кислотаҳои ҷарбуӣ	Нишондоди адади	Одамони амалан сиҳат ($n=22$)	беморони	
			Стеатоз ($n=22$)	Стеатогепатит ($n=22$)
Палмитинӣ	$C_{16:0}$	$19,50 \pm 0,70$	$22,65 \pm 0,78$	$23,98 \pm 0,86$
Стеаринӣ	$C_{18:0}$	$9,50 \pm 5,5$	$14,06 \pm 0,82$	$12,59 \pm 0,73$
Олеинӣ	$C_{18:1}$	$24,05 \pm 0,94$	$33,31 \pm 1,3$	$33,46 \pm 1,31$
Линолевӣ	$C_{18:2}$	$22,80 \pm 0,31$	$10,07 \pm 0,13$	$6,99 \pm 0,09$
Линоленовӣ	$C_{18:3}$	$6,62 \pm 0,09$	$5,97 \pm 0,08$	$7,96 \pm 0,11$
Арахидӣ	$C_{18:4}$	$8,80 \pm 0,27$	$11,78 \pm 0,37$	$15,06 \pm 0,50$
Сершуда		$29 \pm 1,41$	$36,71 \pm 1,75$	$36,57 \pm 1,78$
Моносернашуда		$24,05 \pm 1,04$	$33,31 \pm 1,3$	$33,46 \pm 1,31$
Полисершуда		$38,22 \pm 1,69$	$27,82 \pm 1,22$	$30,01 \pm 1,32$

Расм. Ҷадвали вобастагии миқдори кислотаҳои олий аз марҳалаи беморӣ ҳангоми стеатози ҷигар ва стеатогепатит



Тавре дида мешавад, миқдори кислотаҳои сершудаи ҷарбу дар зардоби хуни бе-

морон нисбат ба гурӯҳи назоратӣ баландтар буд ва ба ҳисоби миёна $36,71 \pm 1,75\%$ ва $36,57 \pm 1,78\%$ аз ҷамъи умумии кислотаҳои ҷарбу ташкил кард, ки аз байни онҳо миқдори кислотаи палмитинӣ ($C_{16:0}$, $22,65 \pm 0,79\%$) ва кислотаи стеаринӣ ($C_{18:0}$, $14,06 \pm 0,82$) бештар буд. Аммо баландшавии наzarраси консентратсияи кислотаи моносернашудаи олеинӣ то $33,31 \pm 1,3\%$ қайд шуд, ҳангоми стеатогепатит бошад, $33,46 \pm 1,31\%$ -ро ташкил мекунад.

Агар ба миқдори кислотаҳои полисернашудаи ҷарбу дар мисоли кислотаи линолӣ, линоленӣ ва арахидӣ назар қунем, ҷамъи онҳо ба ҳисоби миёна $27,82 \pm 1,2\%$, дар ҳола-



ти стеатогепатит бошад, $30,01+/-1,3\%$ -ро ташкил мекунад. Дар ин хол, миқдори кислотаи линолӣ то $10,07+/-0,13$, линоленӣ $5,97+/-0,08$, кислотаи арахидӣ бошад, $11,78+/-0,37\%$ ташкил мекунад. Ҳангоми бемории стеатогепатит миқдори кислотаи линолӣ $6,99+/-0,09\%$, линоленӣ - $7,96+/-0,11\%$ ва арахидӣ - $15,06+/-0,50\%$ -ро ташкил мекунад.

Маълумоти бадастомада (чадвал ва расм) аз он шаҳодат медиҳанд, ки гирифторони бемории стеатоз ва стеатогепатит дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ миқдори кислотаҳои сершуда ва моносернашудаи ҷарбу хеле баланд қайд шуд [5].

Таҳқиқоти газохроматографии миқдори кислотаҳои олии ҷарбу зардоби хуни беморони мазкур нишон медиҳад, ки дар ҳолати гиперинсулинемия дар бофтаи ҷарбу раванди липолиз зиёд мешавад, яъне зиёдшавии кислотаҳои озоди ҷарбу мушоҳида мешавад. Зиёдшавии кислотаҳои озоди ҷарбу дар ҷигар ва оксидшавии нокифояи онҳо боиси чамъшавии(отложения) миқдори барзиёди триглітсеридҳо дар гепатоситҳо, секретсияи миқдори зиёди липопротеидҳои зичии хеле кам (ЛПЗХК).

Дар ин ҳолат, триглітсеридҳои захиравшуда(откладиваются), асосан аз кислотаҳои

сершудаи ҷарбу ташаккул меёбанд. Натиҷаҳои таҳлили газохроматографӣ, ки дар ҷадвал ва дар нақша оварда шудаанд, аз робитай зичи инкишофи бемории гайриалкоголии ҷарбуни ҷигар бо равандҳои абдоминалии фарбехшавии ҷигар шаҳодат медиҳанд, ки бо зиёдшавии миқдори кислотаҳои сершудаи ҷарбу бевосита ба ҷигар аз рӯи вариди даромадгоҳ фаҳмондан мумкин аст. Раванди осебёбии ҷигар ҳангоми стеатозҳо ва стеатогепатитҳо ба он равона карда шудааст, ки кислотаи олеинӣ низ дар организм ҳангоми оксидшавии кислотаи стеаринӣ тавассути кандашавии ду атоми водородӣ дар мавқеи 9 ва 10 ҳосил мешавад.

Хулосаҳо: 1. Аз таҳлилҳо бар меояд, ки беморони стеатоз ва стеатогепатит дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ миқдори кислотаҳои сершудаи ҷарбу то $36,71+/-1,75\%$ ва ҳангоми стеатогепатитҳо $36,57+/-1,78\%$ зиёд шуд, дар навбати аввал аз ҳисоби афзоиш ёфтани миқдори кислотаҳои палмитинӣ (C16:0) ва стеаринӣ (C18:0).

2. Дар ҳолати стеатоз ва стеатогепатит миқдори умумии кислотаҳои полисернашудаи ҷарбуӣ аз ҳисоби камшавии миқдори кислотаи линолӣ (C18:2) кам мешавад.

АДАБИЁТ

1. Вяхирев А.А. Руководство по газовой хроматографии А.Ф. Шушунов М: "Высшая школа", 1987.-С. 224-231.
2. Определение содержания высших жирных кислот в сыворотке крови здоровых лиц и больных желчнокаменной болезнью в различных этапах литогенеза. А.Х. Кадыров и др. Докл.АН РТ, 2009. т. 51, №11.- С. 858 - 863.
3. Газохроматографическое определение высших жирных кислот в сыворотке крови здоровых лиц и больных метаболическим синдромом. В.Кн. Состояние и перспективы развития биохимии в Таджикистане А.Х. Кадыров и др. Душанбе, 2009.- С. 70-73.
4. Особенности изменения жирных кислот и желчных кислот при неалкогольной жировой болезни печени. Российский журнал Гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. Г.К. Мироджов и др. Пр. №34, Москва, 2009, т. XIX, N5 - С. 364.
5. Ивашикин В.Т., Диагностика и лечение неалкогольной жировой болезни печени. О.М Драпким., Ю.О. Шульпекова Методич. реком. - М., ООО., изд. Дом. М - Вести, 2009. - С. 2-5.



РОҲҲОИ ИСТИФОДА ВА ҲИФЗИ РУСТАНИҲОИ МУФИДИ ТОЧИКИСТОН

М.Н. Назаров, Н.М. Назаров, Ш.С. Миров, С.С. Чабборова

Кафедраи фармакогнозия ва ТИФ (мудири кафедра н.и.б., дотсент, профессори фахри
М. Н. Назаров)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Назаров Мирзо Назарович мудири кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.б., дотсент, профессори фахрӣ. Тел. 93-436-27-71

Назаров Назар Мирзоевич асистенти кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино. pmt70@yandex.ru, тел. 93-580-03-97

Миров Савзаали Шарифович - муаллими қалони кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Чабборова Саҳоба Саломидиновна аспиранти соли дуюми кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Намуди (ҳайвон, рустаний) тасодуфанд та-лафшуда - ин фоциаи аҳолии сайёра мебошад, чунки сифатҳои неку бади ў барои инсоният ошкор нашуда чун муаммои абади ниҳон мемонанд.

Рустаниҳо ягона қувваи истеҳсолӣ дар Сайёра мебошанд, ки табиатан худро барқарор карда метавонанд ва ҳаёти мавҷудоти фаъолиятноки онро низ таъмин менамоянд. Сарфи назар аз ин *Homo sapiens* - Одами бомаърифат, ки аз ибтидо ба оташу оҳан соҳиб шуд, рустаниҳоро на танҳо ба манфиати рӯзгор истифода менамояд, балки яке аз омили асосии ба нести бурдани онҳо гардидааст.

Дар натиҷаи тадқиқотҳои бисёрсолаи флора ва флорокойностипҳои оғаридаи

онҳо дар Тоҷикистон, бо усулҳои геоботаникӣ ошкор ва маълум намудем, ки аксаран намудҳои муфид на танҳо боигарии мо, балки оламиён ҳастанд ва дар ҳолати танозул қарор доранд (2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Махсусан намудҳои нодири эндемӣ (640 намуд) ва инчунин рустаниҳои манбаи гизой ва шифоӣ (чормағз, пистаи ҳандон, бодоми шириндона, ноку қайён, анциру хӯрмо ва анор, баъзе намудҳои авлодҳои зелол ва дулона, ҳолмон, чукири, торон, ширинбияҳ), хӯшбӯй (намудҳои авлоди зира, эшим, ров, рошаку қравҷак ва боз дигарҳо) мебошанд.

Калимаҳои қалидӣ: эндем, фитокойнос, флорокойностип, шаклҳои ҳаётӣ, агрокойнос.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА И ИХ ОХРАНА

М. Н. Назаров, Н. М. Назаров, Н. С. Борониев, С. С. Джабборова

Кафедра фармакогнозии и ОЭФ (заведующей, кафедрой к. б. н., доцент, почётный профессор) ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Назаров Мирзо Назарович, заведующей кафедрой фармакогнозии и ОЭФ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Тел. 93-436-27-71

Назаров Назар Мирзоевич, ассистент кафедры фармакогнозии и ОЭФ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. pmt70@yandex.ru, тел. 93-580-03-97

Миров Савзаали Шарифович, старший преподаватель кафедры фармакогнозии и ОЭФ ТГМУ имени Абуали ибни Сино.

Джабборова Саҳоба Саломидиновна, аспирантка второго года обучения кафедры фармакогнозии и ОЭФ ТГМУ имени Абуали ибни Сино.



Случайно потерянный вид (животное, растение) - это трагедия народов Планеты, т. к. не обнаруженные положительные и отрицательные для человечества свойства останутся вечной тайной.

Растения единственные производительные силы планеты, способные восстанавливать себя и одновременно обеспечить нормальное функционирование жизнеспособных живых организмов. Невзирая на всё это *Homo sapiens* - человек разумный вооружившийся огнём и железом не только в быту пользовался растениями, но и стал одним из основных отрицательных факторов в их уничтожении.

Мы в результате многолетних исследований флоры и образуемые ими флороценотипы, геоботаническими методами обнару-

жили и определили, что подавляющее большинство полезных видов, которые являются не только нашим богатством, но и принадлежат прогрессивному человечеству, находятся на гранях исчезновения (2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Особенно, это редкие, исчезающие и эндемичные (640) виды, а так же растения являющиеся источником пищи и лекарств (орех, фисташка, миндаль сладкоядерный, груша кайён, инжир, хурма, гранатник, некоторые виды родов барбарица, боярышника, петилюма, ревень, гречихи, солодки) и пряные-ароматические (виды родов буниум, дудник, ферула и др.).

Ключевые слова: Эндемик, фитоценоз, флороценотип, жизненная форма, агроценоз.

METHODS FOR APPLYING THE USEFUL PLANTS OF TAJIKISTAN AND THEIR PRESERVATION

M.N. Nazarov, N.M. Nazarov, Sh.S. Mirov, S.S. Jabborova

Department for Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics (Head of the Department, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Titular Professor),
TSMU named after Abuali ibni Sino (Avicena)

Mirzo Nazarov, Head of the Department for Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino. Tel. 93-436-27-71

Nazar Nazarov, Assistant of the Department for Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Tajik State Medical University named after Abuali Ibni Sino. nnm70@yandex.ru, tel. 93-580-03-97

Savzaali Mirov, Senior Lecturer, the Department for Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Tajik State University named after Abuali ibni Sino.

Sahoba Jabborova, second-year Postgraduate Student, the Department for Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino.

Accidentally lost (animal, plant) specie is a tragedy for population of the planet since not revealed positive and adverse features for the humans will remain as everlasting secret.

Plants are the only production force in the planet enabled for self-restoration and meanwhile ensure the well-functioning life. Despite this, *Homo sapiens*, equipped with fire and iron, not only used the plants for its wellbeing but became the main factor for their loose.

In result of long-term study of flora and generated florocenotypes, through geo-botanical (phytosociology) methods we discovered that

most useful types, which are not only our wellness, but belong to the progressive world) are almost disappeared (2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Especially, these are rare and endemic types (640 types), as well as plants which are source of meal and medicines (nuts, walnuts, pistachio, almonds, pineapples, figs and pomegranates, some species of wildflowers and hawthorns, petilium, rhubarb, buckwheat, licorice) and spicy aromatic (species of the Bunium, Angelica, Ferula and etc.).

Key words: Endemic, phytocenosis, florocenotype, life form, agrocenosis.



Мұхиммият. Дар маңмұй масъалаҳои муҳофизати муҳити зист ҳифзи салтанати рустаниҳо ва фитокойносхое (чамоаҳо), ки онҳо оғаридаанд аҳамияти маҳсус доранд. Ҳалли амалии тамоми масъалаҳо, аз муҳофизати фазо, хок, об, салтанати ҳайвонот, форматсияҳои ғамыятҳои одамон бевосита ё бавосита ба муҳофизати аъзоёни аз ҳама муҳими он - рустаниҳо ва фитокойносхое, ки онҳо оғаридаанд (2, 3, 10, 15) алоқаи ниҳоят зич доранд.

Зарурияти муҳофизати намудҳои рустаниҳо ва шаклҳои ҳаётин онҳо бо маңмұй фитокойносхо яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳим аст, зеро биосфераи Замин пурра бо фаъолияти ҳочагии инсон фаро гирифта шудааст ва ин ба рустаниҳо ва фитокойноҳо таъсири қалони мусбій ва ҳамзамон манғы мерасонад (2, 3, 5, 7, 10, 16).

Таъсири мусбій - кор карди заминҳои нав, омода сохтани қарогоҳҳои мазрүй, вәсель гардонидани масоҳати киштзорҳои зироатҳои гуногун ва гайра мебошанд. Натицаи он на танҳо ҳосили фаровон, балки шумораи барзиёди баргу пояи сабзи рустаниҳо мебошанд, ки дар сайёра силсилаи фотосинтезро (бо обсабзҳо) таъмин менамоянд. Барои баланд бардоштани ҳосили зироатҳои "кағшери ҳаёт" (ғандум, шолй, құворимак-ка ва диг.), барқарор намудани ғангалзорҳо, шинонидани ниҳоли дараҳтону буттаҳо дар заминҳои бодия, сабзпүш ва ғаманистон шудани шаҳрҳо ва атрофи онҳо, нохияҳо ва дәҳаҳо, инчунин мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасони рустаниҳои зироатӣ ва қасалиҳои ахолӣ корҳои бисёр ба ҷо оварда мешаванд.

Таъсири манғы - нест кардан рустаниҳо дар ҳолати бе яғон нақшай муайян истифода намудани онҳ?, сохтани обанборҳои гайриқонунӣ, истифодаи бесамари кандаҳои фоиданок, сұхторҳои табиии ва сунъӣ ва гайра дохил мешаванд.

Масъалаи истифодаи оқилонаву самаранок ва таҷди迪 захираҳои биосфера, аз ҷұмла рустаниҳо ва фитокойносхои онҳо, дар шароити таракқии босуръати ҳамаи намудҳои истеҳсоли моддӣ ва прогрессий илмиву-техникӣ яке аз вазифаҳои муҳими

давлатӣ дар асри XXI-ум мебошанд (1, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20).

Мақсади таҳқиқот. Аҳамияти рустаниҳо ва фитокойносхои онҳо дар мубодилаи моддаҳо дар табиат ниҳоят бузург аст. Дар на-вбати аввал таввасути ҳусусияти танҳо ба онҳо ҳос силсилаи фотосинтез меғузарад. Фотосинтез ин мӯъчизаи мураккаби биологӣ буда, рустаний тавассути ранги сабз - доначаҳои хлорофилл қувваи (энергияи) нури офтобро аз бар менамояд ва бо истифода аз гази карбону оби аз муҳити сукунат ҷаббида, моддаҳои органикӣ пуркүват ҳосил ва онҳоро захира мекунад. Сарфи назар аз комёбиҳои бузурги илмии таҳқиқотчиён дар қайҳон, ба ихтисосмандони илмҳои табиатшиносӣ (математикҳо, физикҳо, қимиёғарон, биологҳо) то ҳол мұяссар нашудааст, ки ба пардаи асрори ниҳонии фотосинтез, андаке ҳам бошад, рӯшани андозанд ва бо роҳи сунъӣ ақалан маҳсулоти аз ҳама оддий онро истеҳсол карда тавонанд.

Дар ҳолате, ки аксарияти рустаниҳо то ҳол ба қадри коғӣ омӯхта нашудаанд, мо дар бораи ҳосиятҳои фоиданокӣ онҳо чӣ маълумот дошта метавонем? Барои ҳамин мо дар фаъолияти ҳочагии ҳуд аз шумораи хеле қами рустаниҳо ва фитокойносхои оғаридаи онҳо истифода менамоем. Шубҳае нест, ки аз шумораи зиёди рустаниҳои ҳоло бо ном "захрнок," ё "бегонаву бодия," "беманғиат" ва ҳатто "зарарнок," дар ояндаи наздик яке аз манбаҳои захираҳои муҳими ашъёи ҳоми доругӣ ё техникӣ ва ё рустаниҳои дорои ҳусусиятҳои бехамтои барои инсон пурқимат дониста шаванд.

Даҳҳо намуди рустаниҳо (масалан, мас-так, марвак, точи ҳурус ва гайра) то солҳои наздик чун алафҳои бегонаи ашаддӣ маълум буданд. Ҳоло онҳоро ҷиддан таҳқиқ намуда, ҳамчун рустаниҳои доругӣ ба тибби ҳалқӣ ва илмии ИДМ ворид карданд. Инчунин маълум шуд, ки бо ёрии ушнаи тортулаи биёбон ва րяска (наски обӣ), ки дар Тоҷикистон хеле маъмуланд, обҳои симобу нуқрадорро тоза кардан мумкин аст. Аҳамияти рустаниҳоро нисбат ба ҳашаротҳои ширхӯрон ва маҳсусан ба ҷамиияти



одамон баҳо додан ниҳоя мушкил аст, чунки онҳоро (ин мавҷудотҳоро) асосан худи рустаниҳои гулдор оғаридаанд. Рустаниҳо манбаи асосии зиндагии инсон ва дигар мавҷудоти зинда дар сайёраанд ва агар, ки оқилонаву сарфакорона истифода шаванд, сарчашмаи ҳӯшкнашавандай витаминҳо табиӣ, нушокиҳо ва ҳӯрокиҳои гуногун, ашёи хоми доругӣ ва техниқӣ, масолеҳи бинокорӣ ва гайра мебошанд (24, 25). Аксари яти намуди рустаниҳо ҳамчун манбаи шаҳд дар парвариши занбур, барги онҳо дар парвариши пилла, ҳӯроки тару ҳӯшки серғизо барои чорво ва дар силсилаи гуногуни технологӣ (пивопазиву нонпазӣ, тоза кардани обҳо ва гайра) истифода мешаванд.

Аҳамияти ҷангалзорҳои кӯҳсори Тоҷикистон барои ҳочагии ҳалқ аз қадим маълум буд. Онҳо барои аз шусташавии бод ва борну барф пешгири карданӣ талу тепаҳо, идора намудани низоми наими маҳали сукунат ва обу ҳок, ҳимоя аз ҳодисаҳои ногуворӣ табии қиштзорҳо, боготу обанборҳо ва гайра аҳамияти қалон доранд. Вале масоҳати ҷангалзорҳо дар Тоҷикистон хеле кам аст. Онҳо ҳамагӣ дар 2,5% -и масоҳати ҷумҳури вомехӯранд ва барои он ки масоҳати онҳо афзун шавад, дараҳтшинонии сунъиро ривоҷ додан лозим аст. Дараҳтшинонӣ ва сабзпӯш будани шаҳрҳову дехаҳо ва атрофи онҳо, як падидай нек ба ин масъала мебошад. Афзун шудани масоҳати мавзехои сабзпӯш барои саломатии аҳолӣ аҳамияти қалон доранд. Сабзпӯш будан манзарраи шаҳрро зебо ва зарαιқлими муҳити онро мусоид месозад. Вай шаҳрҳо ва дехаҳоро на танҳо ба мавзеи хуби фаъолияти кории аҳолӣ, балки ба ҷои хуби истироҳат ва паст намудани ғулғулаи садоҳои нофорам ва инчунин сокинони онҳоро аз газу ҷангӣ ҳок муҳофизат мекунад.

Дар натиҷаи тадқиқотҳои илмӣ муайян карда шуд, ки агар як бех дараҳт дар мавриди фаълиятнок (нашъӯ нуму) будан қариб 10 кг барг дошта бошад, вай аз ҳаво ба ҳисоби миёна 500 гр гази карбон (CO_2), 250 гр хлор (Cl), 50-60 гр фторро (F) фуру бурда, муҳитро безарар мегардонад ва боз дар болои баргҳои ҳамон дараҳт то 40-50 кг ҷангӣ

хоки муҳити атроф ҷамъ мешавад. Инро ба эътибор гирифта бояд, ки дар дохил ва атрофи шаҳрҳо, махсусан корхонаҳои саноатӣ, мавзехои қалони сабзпӯшро бунёд намуда, шинондани дараҳтону буттаҳои гуногунро, ки ба ифлос шудани ҳаво тобоваранд (тут, ҷормағз, анҷир), амалӣ созанд. Ин яке аз роҳҳои асосии на танҳо оқилонаву самараноки истифода, балки яке аз роҳи ниҳоят муҳими ҳифз ва барқарор намудани рустаниҳо ва агрокойносҳои онҳо мебошад (2, 3, 7, 10).

Аз таҷрибаи қадими ийёғонамон маълум аст ва ҳамзамон қашф карда шудааст, ки аксари дараҳтон (ҷормағз, арча ва гайра) аз ҳуд фитонсидҳо (пайвастагиҳои кимиёйӣ) буҳор (чудо) мекунанд, ки сабаби нест шудани ҳар гуна зарамахлуқҳои зарарнок мегарданд (4, 21, 27, 28). Ин сифати рустаниҳоро бояд, ки ҳангоми ба лоиҳа гирифтани барпо намудани боғҳои мавзехои истироҳатӣ ва муассисаҳои муолиҷавӣ ба эътибор гиранд. Ҳӯшбахтона барои ҳамин ҳам вақтҳои охир ба сабзпӯш шудани шаҳру дехаҳо беш аз беш диққат медиҳанд. Ин барои Тоҷикистон, ки махсусан тобистони ҳушк ва гарм дорад, ниҳоят муҳим аст.

Қобили қайд аст, ки дар давраи Истиқлол, бо ташаббус ва иштироқи бевоситаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комплекси териториявии истеҳсолии Ҷанубӣ Тоҷикистон на танҳо барқарор карда шуд, балки бо суръати баланд тараққӣ ёфт. Ба ин комплекс заводҳои нуриҳои азотии Ваҳш, ҷинӣ, электротехникии Ёвон, алюминий Регар ворид мебошанд. Дар асоси дастурҳои роҳбари давлат дар ин корхонаҳо ва мавзехои атрофи онҳо дараҳтҳои паҳнбарг ва сӯзанбарги ҳамешасабз шинонида шудаанд, ки ҳавои муҳити атрофро тоза ва безарар мегардонанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии он. Иқлими Тоҷикистон тасодуфан континенталӣ (тобисто-гарму ҳушк ва зимистон-сарду намнок) аст, ва онро соҳтори геологии мавзез, ҷойгиршавӣ дар маркази Осиё, дурдии Тоҷикистон аз баҳр ва уқёнус, пастику



баландии масоҳати он аз сатҳи баҳр, бо суръат шуста шудани хок аз таъсири боду борон ва дар якҷоягӣ бо омили ниҳоят манғии таъсири бевоситай инсон ба ин сарзамин муайян кардаанд. Ҳамзамон, таъсири якҷояи ин омилҳо дар давоми чандин ҳазорсолаҳо сабаби ба вучӯд омадани флораи бой ва фитокойносҳои ба ин сарзамин хос гардиданд.

Мувофиқи маълумотҳои солҳои 80-ми асри XX-ум дар миқёси олам 300 - 500 ҳазор намуди растаниҳо ба қайд гирифта шудааст, ки 250 ҳазори онҳо ба гулдорон мансубанд. Одамон аз ин шумора на беш аз 2500 намудро дар таҷрибаи бисёррасраи хоҷагидорӣ (зироатпарварӣ, чорводорӣ, ороишӣ ва диг.) истифода менамояд. Н. И. Вавилов қайд карда буд, ки дар 99% масоҳати майдонҳое, ки кишт карда мешавад, қариб 1000 намуд парвариш меёбад. Дар ИДМ қариб 21770 намуди рустаниҳои муқаммалий (дараҷаи олӣ) ҳудрӯй ба ҳисоб гирифта шудаанд (30). Аз ин миқдор барои хоҷагии мамлакат тақрибан 2500 намуди муғиди онҳо, ба маънои васеи он, истифода бурда мешаванд, ки ин хеле ноҷиз аст.

Дар натиҷаи тадқиқотҳои бенакшай чандин садсолаҳо идома ёфта (то э. н.), нақшагии империяи Русия (1841-1916), ИДМ (1920-1990) ва Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон (1991-2018), дар масоҳати 143 км² кишварамон 4565 намуди рустаниҳои рагдор ошкор гардид ва ба қайд гирифта шуд (22, 23), ки 640-тои онҳо эндемиканд, яъне онҳо танҳо хоси ҷумҳурӣ ва захираи пӯрқимати табиати буда, муҳофизати онҳо вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бо ору номуси тоҷикистон мебошад. Рустаниҳои муғид на беш аз 1200, аз он ҷумла шифобаҳш ба маънои васеи он, ки то ҳол таҳлил нашудаанд, на беш аз 600, умуман таҳлил шудаанд 400, таҳлили нисбатан комил 200 ва ба фармакопея беш аз 80 намуд ворид карда шудаанд, ки аз онҳо на беш аз 20 намуд мавриди истифода қарор доранд (16, 17, 18).

Таркиби бойи намудҳо ва шаклҳои ҳаётии онҳо, вобаста ба шароитҳои маҳсуси географии ин сарзамин, сабаби арзи вучӯд кардани флорокойностипҳои гуногун гардиданд, ки онҳо барои таснифи масоҳа-

ти ҷумҳур ба мавзеъҳои табиӣ, ботаникиву географӣ (1, 24, 25, 26), саноативу иқтисодӣ (1) мусоидат мекунанд.

Инҳо ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ, Тоҷикистони Марказӣ, Тоҷикистони Шимолӣ, Помирӣ, Фарғоне (Бадаҳшон) ва Помирӣ Шарқӣ мебошанд. Ҳар як мавзей ёдшуда дорой сифатҳои ба худ хоси табиӣ мебошанд. Масалан, дар ноҳияи Тоҷикистони Ҷанубӣ ва як ҳиссаи мавзеҳои Тоҷикистони Шимолӣ тугайзорҳо аз дарахтони мавсимии сафедор, туранга, ҷигда ва газ дар баландиҳои 300-400 м. аз сатҳи баҳр мавҷуданд. Онҳо асосан дар соҳилҳои росту чали дарёҳои Ваҳш, Панҷ (Ҳамадонӣ, Фарҳор, Ҷайхун, Шаҳртус), Кофарниҳон, Сурхоб ва дарёи Сир вомехӯранд. Ин тугайзорҳо одатан бо анбуҳи найистон ва найшакари ҳудрӯй омехта мебошанд. Ҳоло дар республика масоҳати тугайзорҳо хеле кам шудаанд ва боз рӯй ба танозул доранд.

Ҷангалзорҳои камдараҳти ба ҳушки тобовар (ксерофитӣ ё шиблак), ки аз пистазор, бодомзор, ҷигдазор ва ғайра иборатанд, аз шимоли қаторкӯҳҳои Қурама то пастхамиҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ (дар баландиҳои 500 - 1500 м аз сатҳи баҳр) паҳн шудаанд (24, 26). Мавзеъҳое, ки ҳоло фақат дарахтони алоҳидаи писта, бодом, ҷигда, анҷир ва ғайра вомехӯранд, шоҳиди медиҳанд, ки ин мавзеъҳо дар давраҳои гузашта ватани қадимӣ ва аслии онҳо буданд. Масоҳати калони пистазор дар Тоҷикистони Ҷанубӣ воқеъ аст. Анору анҷирзорҳо ва ҳурмозорҳои (ангурни чин) табиатан ҳудрӯй таҳҳо дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Дарвоз боқӣ мондаанд.

Дарахтони паҳнбарг табиатан дар ҳоқҳои дорчинӣ рӯида, минтақаи маҳсусро ташкил медиҳанд. Дар қисми поёни ҳамин минтақа (дар баландии 1000 - 2000 м аз сатҳи баҳр) ҷорਮағззорҳо воқеанд (21, 24, 26). Ҷормағззорҳои масоҳатан начандон калон ё худ дарахтони алоҳидаи он шоҳидони ҳаётии гузаштаи ниҳоят қадимианд. Пайдоишу ватани ин намуд, чуноне, ки аз номаш бар меояд (*Juglans regia* L.- ҷормағзӣ юнонӣ), юнон не, балки мулки пурфайзу бобаракати мо, Тоҷикистон (21) аст.



Арчазорҳо дар масоҳати 640 ҳазор га паҳн шуда (дар баландии 1700 - 3200 м аз сатҳи баҳр), минтақаи калони флорокойностипро ташкил медиҳанд. Онҳо аз ҳама беш дар қаторкӯҳи Туркистон вомехӯранд ва инчунин барои қаторкӯҳҳои Курама, Зарафшон ва Ҳисор низ хос мебошанд (24, 26).

Цангалҳои регзору биёбонӣ, қиёфаи фитокойностипҳои Тоҷикистони Шимолӣ ва Тоҷикистони Ҷанубиро муайян мекунанд. Онҳо асосан аз саксавули сиёҳу сафед, чӯзғун, черкез ва ақоқиёи биёбонӣ иборатанд. Сарфи назар аз ин, манзараҳои Тоҷикистонро дарахтзорҳо не, балки буттаву нимбуッта ва алафзорҳо (то 50-60 % масоҳати республика) ташкил медиҳанд, ки замини аоосии ҳӯроки чорво ҳастанд.

Ба ҷароғоҳҳои асосӣ дашту биёбонҳо мансубанд ва муайянкунандай соҳтору таркиби флораи онҳо - явшон ва боялиҷ мебошанд. Онҳо дар Тоҷикистони Шимолӣ аз қаторкӯҳи Курама то назди дарёи Сир ва қисман дар соҳилҳои чапи он мерӯянд, аммо масоҳати нисбатан калони онҳо дар Тоҷикистони Ҷанубӣ воқеанд. Дар Помир аз 3500 м боло биёбонҳои баландкӯҳ мавҷуданд ва асоси флорокойностипҳои онро нимбуッтаҳо (явшон, терескен ва ғ.) ва рустаниҳои болиштакқиёфа ташкил медиҳанд.

Мавзехои даштҳои субалпии Тоҷикистон дар нишебиҳои шимолии қаторкӯҳҳои Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Пётри I ва Дарвоз вомехӯранд. Дар Помири Шарқӣ даштҳо бо ҳусусиятҳои ҷоҷо рӯидан (тунукӣ) ва қадпаст будани ии рустаниҳо фарқ мекунанд. Ин ҷо аз ҳама беш дӯсталаф, бузнич (ковил), марғ мерӯянд.

Нимсаваннаҳо, ба маъни васеи он дар 10 - 15% (172000 га) масоҳати чумхур вомехӯранд. Дар Тоҷикистони Ҷанубӣ ин флорокойностип аз рустаниҳои қадпаст (ғиша, марғ, бонус, ранг, нахутак) ва баландтанаи ҳӯшадор (ғандумак, ҳардумак) таркиб ёфтанд. Дар ноҳияҳои кӯҳсор, боло аз ҷангалзорҳои паҳнбарг, рустаниҳои алафии баландтанаи камбақо - форматсияи намудҳои авлодҳои ӯғон (*Prangos* sp. div.) ва камол (*Ferula* sp. div.) хеле фаровон паҳн шудаанд. Инчунин дар ҳамин мавзехо дар паҳлуи

ӯғонзору камолзор қитъ-китаъ марғзорҳо воқеанд. Дар таркиби онҳо рустаниҳои муғид мунҷ, ҳардума, ришқа, мулқак ва боз дигар намудҳо хеле фаровон мерӯянд ва аҳамияти калони ҳочагӣ ва шифоӣ доранд (25, 26).

Таркиби флорокойностипҳои Тоҷикистон аз рустаниҳои муғид, ҳӯроки чорво, занбурпарварӣ, даббогӣ, рӯғанҳои эфирӣ, техникӣ ва маҳсусан шифобаҳш хеле бой аст. Мисол - майвизаҷ, испарак, зелол, намудҳои авлодҳои шалҳа, чукри ва торон, заралаф, гулхору садбарг, бодому ҷоқула, намудҳои татум ва пистай ҳандон, ангат, ситораи ҳунуқак, ё худ беш аз 87 намуди рустаниҳои фармакопейӣ, ки дар фарматсия ва тиби қишвар ва берун аз он истифода мешаванд, ҷои намоёнро ишғол мекунанд (23). Аксар намуди рустаниҳо (чукри, пиёзи анзур, зира ва гайра) аҳамияти ҳӯрокӣ ва техникӣ (масалан, ширинбуя) доранд. Дендрофлораи Тоҷикистон зиёда аз 250 намуди бутта ва дарахтони ҳудруйро дар бар мегирад, ки аксарияти онҳо мевадор (масалан, анор, анцир, ҳурмо, бодом, ҷормағз. писта, ангур, себ, нок.олуболу, дулона, қат, зилол ва гайра) мебошанд (7, 10). Маҳсусан рустаниҳои ороишӣ (лола, сич-себча (ширеш), пиёзи кӯҳӣ, мачаҳ, ҳолмон, гулҳои сијаҳгуши наврузӣ ва гайра) зебу зинати Тоҷикистонанд (3). Намудҳои авлоди гули лола ватани дуюми ҳудро дар Голландия ёфтанд. Дар ин мамлакат ҳар сол ба ҳориҷи қишвар қариб як миллиард гули лоларо ба сад мамлакати олам ба фуруш мебарорад. Мо тоҷикистониён ҷӣ?

Мавҷудоти ҳоқадор - салтанати занбурӯғҳо, рустаниҳои обсабз, гулсангҳо ва ушнаҳо, ки дар таркиби флорокойностипҳои дарахтқиёфа, буттақиёфа ва алафқиёфа хеле зиёд вомехӯранд бой ва гуногунанд, аммо ниҳоят кам истифода мешаванд.

Сарфи назар, аз он ки бисёр намуди рустаниҳо мавкеъи истифодаи инсон қарор доранд, аз рӯйи замин нест шудани як намуд барои илму амалия ва ояндаи аҳолии сайёра талафоти калон аст. Чунки ҳар як намуди биологӣ, ин озмоиши такрорнавандай табиат мебошад, зеро ки дар соҳто-



ри таркибии популятсияи фарди ҳар як намуд ахбори авлодҳои гузаштаи он мавҷуд аст ва тадқиқи вай аҳамияти калони илми-ву таҷрибайӣ ва амалий дорад. Умуман генофонди рустаниҳоро барои мақсадҳои гуногуни биоинженерӣ низ истифода намудан мумкин аст.

Кадом намудҳои рустаниҳоро нодир мешуморанд? Ҳамон рустаниҳоеро нодир мегӯянд, ки масоҳати паҳншавии онҳо маҳдуд аст ва микдоран низ хеле каманд. Ба ин гуурӯҳ, рустаниҳои реликтӣ қадимӣ ва намудҳои эндемӣ (хоси 1-3 маҳалли географӣ) мансубанд. Ба намудҳои нодир эндимиқҳоро ворид кардаанд, ки аз онҳо истифода мебаранд. Захираи онҳо дар натиҷаи истифодаи бенакша коста гардидааст. Масалан, намудҳои гуногуни мевадор, витаминдор, манбаи рӯгани эфирий, даббоғӣ, шифобаҳш, ҳӯроки чорво, ороишӣ ва боз дигар рустаниҳо вориданд (5, 18, 20).

Кадом гуурӯҳи рустаниҳоро нест шудан таҳдид мекунад? Ин ҳамон намудҳои нодире мебошанд, ки кам паҳн шудаанд ва кам афзоиш мекунанд. Коштани чунин намудҳо суд надорад. Масоҳати паҳн шудаи онҳо беш аз беш танг мешавад. Аз рустаниҳои ҷумҳур намудҳое, ки ба нести нигаронанд инҳо мансубанд: сич, сичи пашмакдор, ёсумани доругӣ, лолай мӯғ, шоҳтути заминии бухорӣ, қоти барги тутгачагулмонанд ва гайра (5, 18, 20).

Фехрасти номҳои русӣ ва тоҷикӣ қариб 40 намуди рустаниҳои нодир ва ба нести дучоршудаи муғид мувоғики силсилаи А. Л. Тахтаджян (1966), беш аз 72 ва 77 намуд бо номҳои лотинӣ, русӣ ва тоҷикӣ, силсилаи А. Л. Тахтаджян (1987) асоснок карда ба чоп расида буданд (5, 18, 20). Аз ин шумора баъзе аз намудҳо ба "Китоби сурҳ" ворид шуданд. Масалан, ёсумани қадпаст, дианисия, кайон, зирки илигӣ, анору ҳурмои ҳудрӯй ва гайра, аммо ба намудҳои ороишӣ эътибор дода нашуд. "Китоби сурҳ", ин марҳалаи муҳими корҳои ҳифзи объектҳои ботаникӣ буд ва мебошад.

Омӯзиш ва ҳифзи рустаниҳои муғиду нодир аз якчанд марҳала иборат аст: ташхиси рустаниӣ ва мансубияти он ба оила, ав-

лод ва намуд; маълум кардани маҳали паҳншавӣ; ба қайд гирифтани мавқеъи экологӣ ва ошкор намудани хосиятҳои (талабот ба рӯшаниӣ, об, гармӣ, хок) чунин гурӯҳи рустаниҳоро дар бар мегирад, ки ин барои пайдо шудани тасаввуроти дуруст дар бораи ҳолат ва самти тағиӣ ёфтани флорокойностипҳо кӯмак мерасонад. Албатта, фардҳои ҷудогонаи намудро берун аз шароити сукунати (фитокойнос бо тамоми сифатҳо) онҳо ҳофз намудан мушкил аст. Барои он, ки ҳар як намуди растаниӣ ба фитокойносӣ муайян мансуб аст ва барои онро ҳифз намудан, бояд ҳамон фитокойносро ҳифз наамоем. Бинобар ин тартиб додани руйхати фитокойносҳо, ки дар таркиби онҳо намудҳои рустаниҳои нодир мерӯянд, аҳамияти ниҳоят калон ва ҳалкунанда доранд.

Ҳифзи намудҳои рустаниҳои нодир ва ба нести нигаронро дар маҳали сукунат ва паҳншудаи онҳо ташкил карда, ҷамъ овардан ва чида фурухтани онҳоро ҳатман ва қатъиян манъ намудан лозим аст. Ҳалли ин масъала, то ба як андоза ба ташкили мамнӯъгоҳҳо ва ғӯруқҳо вобастгӣ дорад. Аммо, ҳифзи рустаниҳои нодир ва ба нести нигаронро танҳо ба ташкили мамнӯъгоҳҳо, ғӯруқҳо ва бофҳои таббии ҳал карда намешавад. Дар мавзехо, ки барои ҳочагидори истифода мешаванд, ин масъала боз ҳам тезу тунд мегардад. Барои ҳамин дар он мавзехо, ки рустаниҳои нодир ва ба нести нигарон вомехӯранд, бояд ки тамоми шаклҳои фаъолияти ҳочагидориро қатъ намоянд, ё онро мувоғики як нақшай муайяни тасдиқшуда гузаронанд (дарав кардани алафҳои ҳӯроки чорво, ҷаронидани чорво, ҷамъ овардани рустаниҳои гизовӣ ва ошиӣ, қандани лундаҳои ҳолмон, лундарешаҳои гули мӯчаҳ, лундапиёзҳо намудҳои авлоди пиёз, ситораи хунуқак ва диг.). Фаъолияти бар хилоғи нақшаша амалишаванд шароити экологӣ ва таносубан таркиби соҳтори фитокойносҳоро, ки натиҷаи ҳамзистии бисёрсола ва ҳатто бисёрасрай аъзоёни он аст, тамоман тағиӣ медиҳад. Барои сари вақт ва дуруст кор карда баромадани роҳҳои ҳифзи рустаниҳои нодир дар шароитҳои муайян, пеш аз ҳама оид ба ҳолати ҷойгир-



шавии онҳо маълумоти кофӣ ва ба сабабҳои кам шудани популятсияи онҳо дуруст баҳо дода тавонистан ниҳоят муҳим аст. Дар як қатор мавридҳо бо шиддат кам шудани рустаниҳо дар натиҷаи рӯйрост нест кардани онҳо ба амал меояд. Ин ба рустаниҳое даҳл дорад, ки аҳамияти шифой, гизовӣ (ҳолмон), ҳӯрокӣ ва техниқӣ дошта бошанд ва онҳоро ба миқдори зиёд ҷамъоварӣ менамоянд. Яке аз усулҳои дурусти ҳифзи ин гуна намудҳо, муайян намудани ҳаҷм ва вақти ҷамъоварӣ, манъ кардани ҷамъоварӣ ба шахсони ҷудогона ва кошта зиёд кардани онҳо мебошад. Дар баробари ин ба объектҳои барои ҳифз интиҳоб шуда дуруст баҳо дода, захираҳои табиии намуду суръати барқарор шудани онҳоро, ҳаҷми талаботро нисбат ба ашёи хоми онҳо бояд ба эътибор гиранд. Махсусан, ба миқдори зиёд ҷидани рустаниҳое, ки гулҳои зебо доранд, ташвишовар аст, сайёҳҳон низ ҷунин гулҳоро дар пайраҳаҳо дига мегиранд ва бо ин амал онҳоро аз имконияти бордоршавӣ, аз ҳосил шудани меваву тухми ва пиёзак маҳрум мегардонанд. Ҷунин рафтари ношоистаи одамон сабаби кам ё тамоман нест шудани рустаниҳои муғифид мегардад. Аксарияти ин рустаниҳо ба намудҳои реликтӣ ва эндемӣ мансубанд. Онҳо саҳифаҳои зиндаи таъриҳ буда, сазовори диққати махсус ва муҳофизати ҷиддӣ мебошанд. Ҳамин тавр намудҳои барзӣди рустаниҳо худрӯй нест мешаванд.

Хулоса. Барои ҳифзи рустаниҳои нодиру ба нести нигарон ва афзун гардонидани шумораи фардҳои популятсияи онҳо, ҳали масаълаҳои зерин бояд ба эътибор гирифта шаванд: омода намудани қадрҳои ихтиносоманд; рӯйихат кардан ва тавсиф намудани фитокойностипҳое, ки рустаниҳои нодир ва ба нести нигарон дар доҳили онҳо вомехӯранд; ба нақша гирифтани фитокойносҳое, ки дар доҳили онҳо ҷамъ овардани ашёи ҷунин рустаниҳо пешбинӣ шудааст; қабул ва тасдиқи қонунҳои давлатӣ оид ба истифодаи ҳамингуна рустаниҳо ва амалӣ намудани онҳо; чудо намудани мавзеъҳои кафолатӣ дар доҳили мамнӯгоҳҳо ва ғуруқҳо, барои гузаронидани тадқиқотҳои илмии комплексӣ; ташкил намудани қитъаҳои парваридани ҷунин рустаниҳо дар доҳили ботаникӣ мавҷуда ва дигар муассисаҳои илмӣ ба ҳайси захираи генофонди флора (2, 3, 5, 7, 10, 15, 18, 23).

Ҳалли бомуваффақияти масъалаи ҳифзи намояндаҳои салтанати рустаниҳо ва фитокойносҳои оғаридаи онҳо аз бисёр ҷиҳат бо иштироқи оммаи васеи аҳолӣ вобаста аст. Махсусан тарғиботи олимон оид ба рустаниҳо ва флорокойностипҳои Тоҷикистон, ки манбаи захираи табии ҳудро барқарор намуда метавонаанд ва дар ҳаёти ҳаррӯзӣ аҳоли аҳамияти ҳалқунандай махсусро доро мебошанд.

АДАБИЁТ

1. Атлас Таджикской ССР. Под ред. К. В. Станюковича. ГУК, Душанбе, 1968.
2. Ашурев А., М. Назаров. Роҳҳои муҳофизат ва бой гардонидани олами набототи Тоҷикистон (ба ёрии лекторон). Душанбе, 1983. -16 с.
3. Ашурев А. А., Ю. И. Молотковский, М. Н. Назаров, М. Дарвозиев. Охрана и обогощения растительного покрова Таджикистана. Охрана природы Таджикистана. Душанбе, 1985, вып. IV. -45-53с.
4. Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия. Изд-во иност. лит., М., 1957. 262с.
5. Назаров М. Н. Редкие и исчезающие лекарственные растения флоры Таджикистана и их охрана. Охрана природы Таджикистана. Душанбе, 1983, вып. III. -105-116с.
6. Назаров М. Н. О экобиоморфологическом анализе лекарственной флоры формации Пралогос пабулария в Памиро-Алае и ее рациональном использовании. Достижения медицинской науки в Таджикистане. Тезисы научн.-практич. Конф., посвящ. 50-летию ТГМИ (май 1989). Душанбе 1989. 248-251 с.



7. Назаров М. Н. Дендрофлора Таджикистана, её охрана и рациональное использование. Актуальные вопросы охраны и использования растительности Таджикистана. (Материалы докладов республиканской научной конференции 14-16 ноября 1990). Душанбе, изд-во "Дониш", 1990, 84-85 с.
8. Назаров М. Н., Исупов С. Д., Назаров Н. М. О лекарственной флоре Таджикистана и развитии фармацевтической промышленности. Сб.: Флора и растительность Таджикистана. Т. 23. Душанбе, 2001. 93-98 с.
9. Назаров М. Н., Корзинников Ю. С. Авицена об использовании лекарственных растений при заболеваниях сердца. Изв. АН Тадж. ССР, отд. Биол. Наук, №3 (80), 1980. 64-69 с.
10. Назаров М., Ашуров А. А., М. Дарвазиев. Дендрофлора Таджикистана и её охраны. Докл. АН РТ, 1992, т.35. № 5-6, с.304-307.
11. Назаров М. Н., Назаров Н. М. О комплексном подходе к изучению и использованию видов лекарственных растений Таджикистана. Материалы I конгресса работников здравоохранения Республики Таджикистан. Т. I. Реформа здравоохранения и охрана здоровья. Душанбе, 1997, 263-265 с.
12. Назаров М. Н., Назаров Н. М., Исупов С. Д. О значении правилах сбора лекарственного растительного сырья в фармпромышленности и охране природы. Материалы I конгресса работников здравоохранения Республики Таджикистан. Т. I. Реформа здравоохранения и охрана здоровья. Душанбе, 1997, 269-271 с.
13. Назаров М. Н., Назаров Н. М., Сабзаев А. Р., Холов А. К. О растительных ресурсах Таджикистана, их охрана и рациональное использование. Материалы I конгресса работников здравоохранения Республики Таджикистан. Т. I. Реформа здравоохранения и охрана здоровья. Душанбе, 1997, 265-267 с.
14. Назаров М. Н., Назаров Н. М., Саидхамадов С. Правильная сушка лекарственного растительного сырья- основа охраны растительных ресурсов. Материалы I конгресса работников здравоохранения Республики Таджикистан. Т. I. Реформа здравоохранения и охрана здоровья. Душанбе, 1997, 267-269 с.
15. Назаров М. Н., Назаров Н. М., Холов А. К. О ресурсах лекарственных растений Таджикистана и их охрана. Т. 23, Душанбе, 2001. 101-106 с.
16. Назаров Н. М., Назаров М. Н. О лекарственной дендрофлоре ущелья р. Гунт Горного Бадахшана, ее охрана и рациональное использование. Материалы I конгресса работников здравоохранения Республики Таджикистан. Т. I. Реформа здравоохранения и охрана здоровья. Душанбе, 1997, 261-263 с.
17. Назаров М.Н. Ресурсы лекарственных растений и их охрана. // М. Н. Назаров, Н. М. Назаров, А. К. Холов, С. Д. Исупов, А. Р. Сабзаев / Руководство по сбору и сушке лекарственных растений Таджикистана. М. "МЕДпресс-Инорм" 2002. - 96-101 с.
18. Назаров М.Н. Проблема рациональной эксплуатации ресурсов редких и исчезающих видов полезных растений и вопросы их охраны. // М. Н. Назаров, Н. М. Назаров, А. К. Холов, С. Д. Исупов, А. Р. Сабзаев / Руководство по сбору и сушке лекарственных растений Таджикистана. М. "МЕДпресс-Инорм" 2002. - 101-117 с.
19. Назаров М. Н. Рациональное использование лекарственных растений и их охрана. // М. Н. Назаров, Н. М. Назаров, М. И. Сайдов, Б. И. Сайдов / Лекарственные растения Государственной фармакопеи (Таджикистана). Душанбе 2015. - 135-139 с.
20. Назаров М.Н. Редкие и исчезающие виды полезных растений и их охрана. // М. Н. Назаров, Н. М. Назаров, М. И. Сайдов, Б. И. Сайдов / Лекарственные растения Государственной фармакопеи (Таджикистан). Душанбе 2015. - 140-153 с.
21. Назаров М. Н. Чормагзнатботҳо.//М. Н. Назаров, Н. М. Назаров. Авчи Зухал.-2016. № 3. -100-108с.



22. Назаров М. Н., Назаров Н. М., Борониев Н. С. Захирашиносии рустаниҳои шифогӣ (фишурдаҳои лексионӣ). Душанбе 2016. 95с.
23. Назаров М. Н., Назаров Н. М. Атласи рустаниҳои шифобаҳши Тоҷикистон. Душанбе, матбааи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 2018, 224 с.
24. Овчинников П. Н. О главнейших типах древесной растительности Таджикистана. Сообщ. Тадж. фил. АН СССР, вып VI, 1948а.
25. Овчинников П. Н. О типологическом расчленении травянистой растительности Таджикистана. Сообщ. Тадж. фил. АН СССР, вып. X, 1948в.
26. Овчинников П. Н. Основные черты растительности и районы флоры Таджикистана. В кн.: Флора Таджикской ССР, т. I, Изд-во АН СССР, М.-Л., 1957.
27. Токин Б. П. О поисках новых фитонцидов. Природа №6. 1949, 21-31 с.
28. Токин Б. П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. Изд-е второе. дополненное. Лениздат 1974, 344 с.
29. Флора Таджикской ССР. Т. I-X. М.; Л.: Изд. АН СССР. - 1957 - 1991.
30. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. Санкт-Петербург. Мир и семья-95.-1995.-990с.

АРЗЁБИИ КАЙФИЯТИ ХАДАМОТИ ШИФОХОНАЙ АЗ ДИДГОҲИ МАРИЗ.

Профессор Қамаридин Бекзод, доктор Содик Гуломпур
Донишгоҳи тиббии Балх, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон

Қамаридини Бекзод- дотсенти кафедраи микробиологии ДТБ Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.

Содик Гуломпур- дотсенти кафедраи дерматовенерологии ДТБ Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.

Дар як даҳаи охир теъдоди марказҳои хусусӣ ироадиҳандаи муроқибатҳои сиҳӣ ва табобатӣ дар Афғонистон рушди рӯзафзӯне дошта ва шароити бозори рақобати шадид дар санъати шифохонаҳои хусусӣ, боиси фишор ба ин шифохонаҳо ҷиҳати ироаи хадамот бо кайфияти боло шудааст. Ҳадафи ин мутолиҳа арзёбии кайфияти хадамоти сиҳии ироашуда дар шифохонаҳои хусусии шаҳри мазори Шариф аз дидгоҳи маризон буд.

Таҳиқоти мазкур соли 1395 (2017) дар шаҳри Мазори Шариф анҷом дода шуд. Теъдоди намунаҳои таҳти мутолиҳа 940 маризи бистаришуда дар 4 шифохонаи хусусии шаҳри Мазори Шариф буд. Барои арзёбии кайфияти хадамоти сиҳӣ аз пурсиҷномаи стандартии SERVQUAL истифода шуд.

Вожаҳои қалидӣ: сифати хадамот, натичаҳои интизорӣ, ризоияти мариз, шифохонаҳои хусусӣ, хадамоти шифохонагӣ, стандарт.

Қамаридини Бекзод- доцент кафедры микробиологии Балхского медицинского университета Исламской Республики Афганистан.

Содик Гуломпур- ассистент кафедры дерматовенерологии Балхского медицинского университета Исламской Республики Афганистан.



В последние десятилетия функционирование частных центров по медицинскому обслуживанию в Республике Афганистан широко развиваются. Конкуренция с государственными медицинскими учреждениями в рыночном отношении способствует высокому качеству обслуживания больных. В статье рассматриваются вопросы качества медицинского обслуживания в частных больницах с точки зрения больных.

Объектом данного исследования стали 940 больных, госпитализированных в 4 частные больницы города Мазор Шариф Исламской Республики Афганистан. С этой целью нами был использован стандартный вопросник SERVQUAL.

Ключевые слова: качество обслуживания, ожидаемые результаты, согласие больного, частные больницы, стандарт.

ASSESSMENT CONDITION OF HOSPITAL SERVICE FROM THE POINT OF PATIENTS VIEW

Qamariddin Begzod, Sodiq Ghulompur

Medical University of Balkh, Islamic Republic of Afghanistan

Kamariddini Bekzod-associate professor of microbiology department of Balkh medical university of Islamic Republic of Afghanistan

Sodik Gulompur - assistant of Dermatology and Venereology department of Balkh Medical University of Islamic Republic of Afghanistan

In recent decades, the operation of private health care centers in the Republic of Afghanistan has been developing widely. Competition with state medical institutions in market relations contributes to the high quality of patient care. The article deals with the quality of care in private hospitals from the point of view of patients.

Мухиммият. Бахши хадамоти сихӣ дар навоҳӣ ба суръат дар рушди иқтисоди умумӣ нақш дорад, ва созмонҳои сихӣ - дармонӣ нақши мухимтаре дар ин рушд доrand. Дар як даҳай охир тездоди марказҳои хусусии ирояунаандай мкроқибатҳои сихӣ - дармонии хусусӣ дар Афғонистон рушди рӯзафзӯне дошта ва бозори муроқибатҳои сихӣ - дармонии хусусӣ ба як муҳити рақбате табдил шудааст. Бар асоси омори вазорати сихат дар соли 1395 (с. 2017) аз тездоди 12 (10%) шифохонаҳои бистардор марбут ба Мазори Шариф мебошад. Шифохонаҳои хусусӣ рақбати шадиде барои ҷазби мариз доранд ва мисли ҳар муҳити рақбати дигар, меҳоҳанд худашонро дар

The object of this study was 940 patients hospitalized in 4 private hospitals of the city of Mazor Sharif of the Islamic Republic of Afghanistan. For this purpose, we used the standard SERVQUAL questionnaire.

Keywords: quality of service, expected results, patient consent, private hospitals, standard.

зехни муштариёни худ мутабориз кунанд ва мутмаин шаванд, ки маризони онҳо шифохонаро бо ризоият тарқ мекунанд. Шароити иброз, рақбати шадид дар санъати шифохонаҳои хусусӣ боиси ворид шудани фишор ба ин шифохонаҳо ҷиҳати ироаи хадамот бо қайфияи боло шудааст. Ироаи хадамот бо истифодаи як стратегияи муҳим барои муваффақият ва бақо дар муҳити рақбатии имрӯз аст. Бинобар ин шинохт, эҷод ва ҳифзи қайфияти хадамот яке нуктаҳои аслии ироакунандагони муроқибатҳои сихӣ - дармонӣ аст. Қайфияти хадамот ва иртиботи он бо пул, мағод ва ризоияти мариз ва вафодории муштарӣ дар мутолиъоти қаблӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Шифохонаҳо анвои мушобехе аз хадамотро ироа мекунанд,



аммо кайфияти хадамот дар шифохонаҳо мушобех нест. Кайфият метавонад ба унвони як тафовути стратегӣ ҷиҳати эҷоди мағоди тафовут мавриди истифода қарор гирад, ки тақлиди он барои рӯқабо мушкил ҳоҳад буд. Кайфият ҳамчунин як омили қалидӣ дар мутамоиз шудани хадамот, таъолӣ ва манбаи билқувваи мағоди рақобатӣ пойдор шинохта мешавад. Ва бар аҳамияти таъйинкунандагии он дар интиҳоби шифохона аз сӯи муштариён, эҷоди ризоият ва ҳифзи муштариӣ таъийид шудааст. Иддао шудааст, ки бо беҳбуни кайфияти хадамоти шифохонае, теъдоди маризон розӣ, ва дар натиҷаи мизони вафодории муштариӣ низ афзоиш меёбад. Ироаи муроқбати стандарт, интизорот ва ниёзҳои мариз метавонад боиси беҳбуд дар кайфияти хадамоти шифохонае шавад. Интизорот яке муҳимтарин таъйинкунандаҳои арзёбии муштариӣ аз кайфияти хадамот аст ва шинохти дақиқи интизороти муштариӣ, муҳимтарин қадам дар таъриф ва ироаи хадамот бо кайфияти болост. Дар ҳақиқат яке аз ҳадафҳои феълии низомҳои саломат, ин аст, ки чӣ гуна ба интизороти мариз посух диҳанд. Алорағми аҳамияти ин мавзӯй, шинохти ниёҳо ва хостаҳо ба маризон дар ироаи муроқбат мавриди гафлат воқеъ шудааст. Интизороти мариз аз идроқи мариз аз устондорҳои идеал муроқбат ё таҷоруби қаблии ў дар истифода аз хадамоти ношӣ мешавад. Натоиҷи мутолиъоти муҳталиф нишон медиҳад, ки бароварда шудани интизороти мариз бо ризоияти болои ў аз хадамоти сиҳӣ марбут аст ва интизороти бароварданашуда низ бо норизоиятӣ муртабит аст. Баъд аз ироаи хадамот, ироакунандагон бояд баррасӣ кунанд, ки интизороти муштариён ҷи гуна бароварда шудааст. Равишҳои муҳталифе барои таъйини интизороти маризон ва ҷигунағии бароварда шудани он вучуд дорад, аммо модели беморхонаи SERVQUAL, ки дар соли 1998 тарроҳӣ шуда аст, яке аз беҳтарин ва пуристифодатарин моделҳо барои арзёбии интизорот ва идроқи муштариён аз кайфияти хадамоти сиҳӣ аст. Дар ин модел кайфият мусовӣ

аст бо идрок ва интиҳои интизорот. Тафовут байни интизороти муштариӣ қабл аз дарёғти хадамот ва дарки кайфият пас аз дарёғти хадамот ба маънои мизони кайфияти он хидмат таъриф мешавад. Кайфият дар хадамоти сиҳӣ - дармонӣ ду самтдорад:

(Кайфияти фаннӣ ё кайфияти паёмад ва кайфияти коркардӣ ё кайфияти фароянда. Кайфияти фаннӣ дар диққати равияҳо ва ташхисҳои табиби таътуф аст ва кайфияти коркардӣ ба равише, ки хадамоти сиҳӣ ба маризон ироа мешавад, ишора дорад. Аз он ҷое, ки ағлаби маризон дорон дониши мавриди ниёз барои арзёбии кайфияти фанний хадамот ҳастанд, бинобар ин арзёбии онҳо аз кайфият бар мабнои фароянд ироаи муроқбат аст).

Шифохонаҳои хусусӣ бояд кайфияти хадамоти худро ба виже аз дидгоҳи маризони худ ба таври мудовим арзёбӣ кунанд. Андозагирии кайфияти муроқбат аз дидгоҳи мариз дар муроқбатҳои сиҳӣ - дармонӣ пазируфта шудааст ва ба таври рӯзафзӯнӣ низ мавриди истифода қарор мегирад. Таҳлили кайфияти хадамот, мудирияти шифохонаро қодир месозад то манобеи молиро барои беҳбуни амалкард дар ҳавзаҳое, ки асари бештаре бар идроқи муштариӣ аз кайфияти хадамот дорад, таҳсис дихад. Мутолиъоти анҷомшуда дар Афғонистон дар бораи кайфияти хадамоти сиҳӣ бештар маътуф ба муроқбатҳои сиҳии аввалия будааст ва бар асоси баррасиҳои мо, ин аввалин мутолиъаи кайфияти хадамоти шифохонае аз дидгоҳи мариз дар бахши хусусӣ аст. Ҳадафи ин мутолиъа арзёбии кайфияти хадамоти ироашуда дар шифохонаҳои хусусии Афғонистон аз дидгоҳи маризон аст.

Мақсади таҳқиқот. Ин пажӯҳиш дар ҳазони соли 1395 (с. 2017) дар вилояти Балх анҷом дода шуд. Ҳадафи мутолиа аз байни ҳама маризони бистарӣ дар шифохонаҳои хусусии Афғонистон интиҳоб шуд. Ибтидои шифохонаҳои хусусӣ бар ҳасби зарфијат ба ду гуруҳи кӯчак (камтар аз 150 бистар) ва бузург (болотар аз 150 бистар) тақсим шуданд ва аз ҳар гурӯҳ ду шифохона



ба сурати тасодуфӣ интихоб шуд. Дар ниҳояти чаҳор бемористони хусусии умумӣ мутолиъаи ибтидои интихоб ва сипас теъдоди намунаҳо бар асоси асли тақсим ба нисбат байни чаҳор шифоҳона тақсим шуд. Меъёри вуруд, маризон болои 15 сол буд, ки ҳадди ақал як рӯз дар он шифоҳона бистарӣ шуда бошанд ва тамоил ба мушорикот дар мутолиъа дошта бошанд. Интихоби намунаҳо аз ҳар шифоҳона ба сурати тасодуфӣ буд ва пурсишнома рӯзи руҳсати bemor ба vay doda meshavad то онро pur kунад. Ҳадафи мутолиъа ба маризон тавзех дода шуд ва дар мавриди маҳрамона мондани иттилооташон ба онҳо итминон дода шуд. Маризони бесавод низ тавассути мусоҳибагар омӯзиш дида мавриди мусоҳиба қарор гирифтанд. Дар ниҳоят аз 1100 пурсишномаи тавзеъшуда байни маризон, теъдоди 983 пурсишномаи такмилшуда барои таҳлил ҷамъоварӣ шуд. Пурсишномаи мутолиа шомили 2 баҳш буд. Баҳши аввал шомили 9 савол марбут ба мушаххасоти демографӣ - иҷтимоии мариз буд. Дар баҳши дуюм барои санчиши интизорот ва идроки маризон аз қайфияти ҳадамот, аз василаи SERVQUAL, ки барои арзёбии муштарӣ аз қайфияти ҳадамот тарроҳӣ шудааст, истифода шуд. Саволнома шомили 22 савол дар қолаби 5 спамти қайфияти ҳадамот, омилҳои маҳсус (4 савол дар бораи тасхилот ва асосоти риояи ҳадамот), эътиmod (5 савол дар бораи тавоноии шифоҳона дар ироаи ҳадамот), посухгӯй (4 савол дар бораи тамоил ва тавоноии коркунон барои кӯмак ба bemor), тазмин (кафолат додан) (4 савол дар бораи дониш, тавозуъ ва шоистагии коркунон) ва ҳамдилӣ (5 савол дар бораи таваҷҷуҳи шахсӣ ва риояи мулоҳизоти фардӣ дар ироаи ҳадамоти мариз) буд. Ин пурсишнома дар Эрон тарҷума шуда ва нусҳаи форсии он мавҷуд буд ва фақат тағайироти ҷузъӣ дар пурсишнома дода шуд, то саволот барои муҳити шифоҳона мутаносиб шаванд.

Барои арзёбии пояи андозаи қайфияти ҳадамот таҳлили созгори дарунӣ анҷом шуд. Дар маҷмӯъ аз 0/850 то 0/906 барои

ибъоди идрок ва 0/961 то 0/855 барои ибъоди интизор ва 0/933 барои кулли 22 самти интизор аз қайфияти ҳадамот буд. Маҷмӯъ ҳамаи онҳо болотар аз сатҳи тавсияшуда (0/7) ҳастанд. Пурсишномаи додаҳо бо истифода аз soft vir 17.0 SPSS анҷом дода шуд. Барои муқоисаи рақамҳои идрок ва интизор аз озмоиши Вилкоксон ва барои таҳлили миёнаи нумраи интизор ва идрок дар гурӯҳҳои муҳталиф аз озмоишҳои Крускол ва Алис ва Титист истифода шуд.

Натиҷаи таҳқиқот ва баррасии онҳо. Ёфтаҳои демографии мутолиъа нишон дод, ки 64% -и bemoron мард ва 56% зан буданд. Синни миёнаи маризон 68 сол буд. 651 нафар 67% дорои таҳсилоти донишгоҳӣ ва 508 нафар 53% аз маризон) таҳсилоти ибтидой ва ё бесавод буданд. 314 нафар (33%) маризони собиқаи бистарӣ дар шифоҳонаи феълиро доштанд ва 259 нафар (27%) низ қаблан аз ҳадамоти амбулаторӣ (сарипойӣ) (тасвирбардорӣ, лобротвор ва клиникӣ) шифоҳонаи бистардори маҳаллашон истифода карда буданд. 585 нафар (41%) бо тавсияи табиби муолиҷи худ шифоҳонаи феълиро барои бистар намудан интихоб карда буданд. Ҳамчунин 42% -и маризон вазъияти саломатии худро дар замони мураҳҳии хуб ва олий ва 38% низ мутавассит ва бад тавсия карда буданд. Бар асоси ёфтаҳои мутолиъа, ки дар ҷадвали як намоиш додааст, мутавассит нумраи интизороти боло буд ва ва аз 4/78 барои (гӯяи 21: алоқаи қаблии коркунон нисбат ба шифоҳонаи то 4/97 рушддошта, (гӯяи 20: муҳити тамиз ва покизай шифоҳона) мутағайир буд.

Ҳадди миёнаи баҳои идрок аз 3/38 барои (гӯяи 18: таваҷҷӯҳи фардӣ ба ҳар мариз) то 4/39 барои (гӯяи 19 бархурди муаддабона ва дӯстона бо мариз) мутағайир буд. Баҳои қайфият низ байни 1/53 - (гӯяи 18: таваҷҷӯҳи фардӣ ба ҳар bemor) то 0/57 (гӯяи 16: бархурди муаддабона ва дӯстонаи коркунон бо мариз) мутағайир буд. Бар асоси на тоиҷи мутолиъа дар ҳар 22 гӯя марбут ба қайфияти ҳадамот вуҷуд дорад ва ин манғӣ аст. Натоиҷи озмуни Вилкоксон нишон дод, ки сатҳи қайфият дар ҳар 22 гӯя гуногун аст ($p < 0/001$).



Чадвал: 1 нумроти идрок, интизор ва шикофи кайфияти хадамот дар ҳар як аз гӯяҳои кайфияти хадамоти шифохонаҳои хусусӣ аз дидгоҳи мариз.

-0/60	0/212	4/96	0/581	4/36	Авомили маҳсус: Зоҳиро ороста ва мураттаби коркунон Муҳити тамиз ва покизаи шифохона Таҷхизоти шифохонаи ҷадид ва мудерн Таносуби муҳити фарҳангӣ ва аломатҳо ва роҳнамоҳо
-0/69	0/175	4/97	0/652	4/29	
-0/99	0/234	4/95	0/939	3/96	
-0/82	0/271	4/94	0/778	4/12	
-0/78	0/264	4/94	0/817	4/07	Эътимод: Ироаи хадамот мутобики таъаҳҳудот. Алоқаи маданий коркунон ба ҳалли мушкилоти маризон Анҷоим саҳҳи хадамот дар бори аввал Нигоҳдории дақиқи савобиқ ва парвандаи маризон
-0/90	0/264	4/94	0/855	4/04	
-0/84	0/298	4/92	0/830	4/08	
-0/81	0/323	4/92	0/836	4/11	
-0/96	0/266	4/93	0/860	3/97	
-0/88	0/343	4/90	0/833	4/02	Посуҳгӯй: Эъломи замони анҷоми хадамоти муҳталиф ба бемор Ироаи сарӣ ва бидуни маътали хадамот. Тамоили коркунон барои кӯмак ба маризон Дар дастрасӣ будани коркунон ба ҳангоми ниёз
-0/88	0/324	4/91	0/851	4/03	
-0/85	0/274	4/93	0/818	4/08	
-0/85	0/252	4/94	0/855	4/09	
-0/91	0/231	4/95	0/894	4/04	Тазмин: Хисси итминон ва эътимод дар мариз Эҳсоси амният ва оромиш ба ҳангоми иртибот бо коркунон Бархурди муаддабона ва дӯстонаи коркунон бо мариз Посуҳ ба суолоти мариз
-0/91	0/230	4/95	0/879	4/04	
-0/57	0/202	4/96	0/623	4/39	
-0/95	0/343	4/90	0/924	3/95	
-1/53	0/414	4/87	1/20	3/34	Ҳамдилӣ: Тававҷҷӯҳи ф ардӣ ба ҳар мариз Дар дастрас будани 24 соати хадамоти шифохона Таваҷҷӯҳ ба эътиқодот ва ҷавотифи мариз Таваҷҷӯҳ ва дарки ниёзҳои хоси ҳар мариз
-0/97	0/261	4/94	0/828	3/97	
-0/96	0/404	4/86	0/850	3/90	
-0/95	0/558	4/78	0/878	3/83	
-0/96	0/474	4/82	0/872	3/86	

Бар асоси иттилооти ҷадвали 2, авсати баҳои кулли идрок аз кайфияти 4/02 ва васати баҳои кулли интизор аз кайфияти 4/92 буд. Болотарин интизороти марбут ба буъди авомили маҳсус (нумраи мутавассити буъд = 4/95) ва пойинтарин интизорот низ марбут ба буъди ҳамдилӣ (баҳои мутавassit = 4/85) буд.

Ҳамчунин болотарин идрок аз кайфият дар буъди авомили маҳсус (нумраи мутавassitи буъд = 4/18) ва пойинтарин идрок аз кайфият низ марбут ба буъди ҳамдилӣ (ҳадди васати нумраи буъд = 4/78) буд. Ҳамчунин болотарин нуқтаи кайфият марбут ба буъди ҳамдилӣ (ҳадди васати нумраи он = -1/07) аст ва дар ин буъди

кайфият фосилаи қобили таваҷҷӯҳе байнин интизорот ва идроки маризон вучуд дорад. Пойинтарин шикофи кайфият низ марбут ба буъди авомили маҳсус (нумраи власати шикоф = -0/77) буд. Нигоҳе ба нумраи шикоф дар гӯяҳои кайфият (ҷадвали 1) нишон медиҳад, ки аз 5 гӯяи бо болотарин шикофи 4 гӯяи марбут ба буъди ҳамдилӣ гӯяҳо (18. 19. 20 ва 22) ва як гӯя низ марбут ба буъди авомили маҳсус (гӯяи 3) аст, ки натиҷаи фавқро таъийид мекунад. Натоиҷи озмуни Вилкоксон нишон медиҳад, ки тафовутҳои байнин идрок ва интизор барои ҳар 5 буъд ва ҳамчунин кайфияти кулӣ аз назари оморӣ маънодор аст. ($p < 0/001$).



Чадвал: 2 нумроти идрок, интизор ва шикоф дар баҳои панҷгона ва қуллии кайфияти хадамоти бемористонҳои хусусӣ аз дидгоҳи мариз

p-value	Тагиироти миёна	Баҳои миёнаи интизор (дурӯй аз меъёр)	Баҳои миёнаи идрок (дурӯй аз меъёр)	Ибъоди кайфият
<0/001	-0/77	(0/178) 4/95	(0/625) 4/18	Омилҳои маҳсус Эътиимод Посуҳгӯй Тазмин (кафолат) ҳамдилий Кайфияти қуллӣ
<0/001	-0/88	(0/212) 4/93	(0/711) 4/05	
<0/001	-0/86	(0/247) 4/92	(0/741) 4/06	
<0/001	-0/83	(0/203) 4/94	(0/696) 4/11	
<0/001	-1/07	(0/344) 4/85	(0/777) 3/78	
<0/001	-0/90	(0/202) 4/92	(0/628) 4/02	

Баррасии тафовут байни баҳои интизори маризон бар асоси мутагайирҳои демографӣ - иҷтимоӣ нишон дод, ки авсати нумраи интизор аз кайфияти хадамот бар асоси ҷинсият такрибан ихтилоғи маънодор аз назари оморӣ дорад ($0/044 = p$, $2/022 = (839)t$) ва интизороти занон аз кайфияти хадамот бештар аз мардон буд. Тафовут байни авсати нумраи интизор аз кайфият бар асоси собықаи бистарии қаблӣ дар ҳамон шифохонае низ аз назари оморӣ маънодор буд ($0/020 = p$, $2/338 = (537)t$) ва маризоне, ки собықаи бистарии қаблӣ дар он шифохонаро доштанд, интизороти поинтаре нисбат ба дигарон доштанд. Ҳамчунин тағирии баҳои интизор аз кайфияти хадамот бар асоси сатҳи таҳсилот ихтилоғи маънодор аз назари оморӣ дорад ($p < 0/001$, $H(2) = 16/382$) ва беморони бесавод интизороти болоторе нисбат ба беморони босавод доштанд.

Хулоса. SERVQUAL ба унвони як василии стандартии андозагирии кайфият, дар муҳити шифохона аст. Бинобар ин ин васи-

ла метавонад аз сӯи мудирони шифохонае барои андозагирии кайфият мавриди истифода қарор гирад. Интизорот ва идроки маризон метавонанд ироаи хадамоти шифохонаиро тасҳил кунад, сатҳи хадамоти ироашударо афзоиш дода ва кайфияти хадамот ва ризояти беморро беҳбуд бахшад. Вучуди он дар ҳар 22 гӯя ва 5 буъд кайфият нишон медиҳад, ки бемористонҳои хусусӣ дар Мазори Шариф натавонистаанд интизороти беморони худро бароварда кунанд ва ҳанӯз ниёз ба беҳбуни кайфияти хадамоташон доранд то ба сатҳи интизороти беморон бирасанд. Ёфтаҳои мо аҳамияти эҷоди робитаи қавӣ байни беморон бо пизишкон ва коркунони бемористон ва ниёз ба посуҳгӯ будан, мӯътабар будан ва ҳамдил будани табиб ва коркунон бо маризонро равшан соҳт. Шифохонаҳо ниёзманд ба омӯзиши коркунони худ дар бораи хостаҳо ва интизороти маризон, ба иловави чигунагии бароварда кардани муассири ин хостаҳо ва интизорот ҳастанд.

Адабиёт

1. Pakdil F, Harwood TN. Patient satisfaction in a preoperative assessment clinic: An analysis using SERVQUAL dimensions. Total Quality Management & Business Excellence 2005; 16(1): 15-30.
2. Ministry of Health and Medical Education. Statistic and Technology Office. Available at: <http://it.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=101&pageid=20409>. 2010.
3. Boshoff C, Gray B. The relationships between service quality, customer satisfaction and buying intentions in the private hospital industry. South African Journal of Business Management 2004; 35(4): 27-37.
4. Yesilada F, Direkt?r E. Health care service quality: A comparison of public and private hospitals. African Journal of Business Management 2010; 4(6): 962-71.
5. Lim PC, Tang NKH. A study of patients' expectations and satisfaction in Singapore hospitals. International Journal of Health Care Quality Assurance 2000; 13(7): 290-9.



6. Taner T, Antony J. Comparing public and private hospital care service quality in Turkey. *Leadership in Health Services* 2006; 19(2): 1-10.
7. Karassavidou E, Glaveli N, Papadopoulos CT. Quality in NHS hospitals: No one knows better than patients. *Measuring Business Excellence* 2009; 13(1): 34-46.
8. Arasli H, Ekiz EH, Katircioglu ST. Gearing service quality into public and private hospitals in small islands: empirical evidence from Cyprus. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 2008; 21(1): 8-23.
9. Dormohammadi T, Asghari F, Rashidian A. What Do Patients Expect from Their Physicians? *Iranian Journal of Public Health* 2010; 39(1): 70-7[Article in Persian].
10. Kucukarslan SN, Nadkarni A. Evaluating medication-related services in a hospital setting using the disconfirmation of expectations model of satisfaction. *Research in Social Administrative Pharmacy* 2008; 4(1): 12-22.
11. Dawn AG, Lee PP. Patient expectations for medical and surgical care: A review of the literature and applications to ophthalmology. *Survey of Ophthalmology* 2004; 49(5): 513-24.
12. Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing* 1988; 64(1): 12-40.
13. Lin H-C, Xirasagar S, Laditka JN. Patient perceptions of service quality in group versus solo practice clinics. *International Journal for Quality in Health Care* 2004; 16(6): 437-45.
14. Lam SSK. SERVQUAL: A tool for measuring patient's opinions of hospital service quality in Hong Kong. *Total Quality Management* 1997; 8(4): 145-52.
15. DengJuin L, YaHsin L, JarYuan P, IngCheau S, Glen R, MingJen C. Chronic kidney-disease screening service quality: questionnaire survey research evidence from Taichung City. *BMC Health Services Research* 2009; 9(1): 239.
16. Kebriaei A, Akbari F, Hosseini M, Eftekhar H, Pourreza A. Survey on quality gap in primary health care in Kashan health centers. *The Journal of Qazvin University of Medical Sciences* 2004; 8(2): 828[Article in Persian].
17. Mohammadi A, Shoghli A. Survey on quality of primary health care in Zanjan distirict health centers. *The Journal of Zanjan University of Medical Sciences* 2009; 16(65): 89-100[Article In Persian].
18. Lis CG, Rodeghier M, Gupta D. The relationship between perceived service quality and patient willingness to recommend at a national oncology hospital network. *BMC Health Services Research* 2011 Feb; 11(1): 46.
19. Lin DJ, Sheu C, Pai JY, Bair A, HungChY, Yeh YH, et al. Measuring patient's expectation and the perception of quality in LASIK services. *Health and Quality of Life Outcomes* 2009; 7(1): 63.
20. Lee MA, Yom YH. A comparative study of patients' and nurses' perceptions of the quality of nursing services, satisfaction and intent to revisit the hospital: A questionnaire survey. *International Journal of Nursing Studies* 2007; 44(4): 545-55.
21. Butt MM, De Run EC. Private healthcare quality: applying a SERVQUAL model. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 2010; 23(7): 658-73.
22. Jabnoun N, Chaker M. Comparing the quality of private and public hospitals. *Managing Service Quality* 2003; 13(4): 290-9.
23. Zimring C, Joseph A, Choudhary R. The role of the physical environment in the hospital of the 21st century: An once-in-a-lifetime opportunity. Available at: <http://www.rwjf.org/files/publications/other/RoleofthePhysicalEnvironment.pdf>. 2011.
24. Camilleri D, O'Callaghan M. Comparing public and private hospital care service quality. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 1998; 11(4): 127-33.
25. Huang YY, Li SJ. Understanding Quality Perception Gaps among Executives, Frontline Employees, and Patients: The Outpatient Services in Taiwan Hospitals. *Quality Management in Healthcare* 2010; 19(2): 173-84.



26. Bardy MK, Cronin JJ. Some new thoughts on conceptualizing perceived services quality: A hierarchical approach. *Journal of Marketing* 2001 Jul; 65(3): 34-49.
27. Suki NM, Lian JCC, Suki NM. A Comparison of Human Elements and Nonhuman Elements in Private Health Care Settings: Customers Perceptions and Expectations. *Journal of Hospital Marketing & Public Relations* 2009; 19(2): 113-28.
28. Padma P, Rajendran C, Prakash SL. Service quality and its impact on customer satisfaction in Indian hospitals: Perspectives of patients and their attendants. *Benchmarking: An International Journal* 2010; 17(6): 807-41.
29. Rose RC, Uli J, Abdul M, Ng KL. Hospital service quality: a managerial challenge. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 2004; 17(3): 146-59.
30. Choi KS, Lee H, Kim C, Lee S. The service quality dimensions and patient satisfaction relationships in South Korea: Comparisons across gender, age and types of service. *Journal of Services Marketing* 2005; 19(3): 140-9.
31. Dagger TS, Sweeney JC, Johnson LW. A hierarchical model of health service quality. *Journal of Service Research* 2007; 10(2): 123-42.
32. Bakar C, Akgun HS, Al Assaf A. The role of expectations in patients' hospital assessments: A Turkish university hospital example. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 2008; 21(5): 503-16.
33. Quintana J, Gonzalez N, Bilbao A, Aizpuru F, Escobar A, Esteban C, et al. Predictors of patient satisfaction with hospital health care. *BMC Health Services Research* 2006; 6(1): 102.
34. Da Costa D, Clarke AE, Dobkin PL, Senecal JL, Fortin PR, Danoff DS, et al. The relationship between health status, social support and satisfaction with medical care among patients with systemic lupus erythematosus. *International Journal for Quality in Health Care* 1999; 11(3): 201-07.
35. Rahmqvist M. Patient satisfaction in relation to age, health status and other background factors: A model for comparisons of care units. *International Journal for Quality in Health Care* 2001; 13(5): 385-90.



ТИББИ НАЗАРИЯЙӢ

МАҖЛУМОТҲОИ МИҚДОРИИ ГИРЕХЧАҲОИ ЛИМФОИДИИ РОҲҲОИ ТАЛХАРАВИ БЕРУНАЗЧИГАРИИ ОДАМОН ДАР ОНТОГЕНЕЗИ БАҖДИТАВАЛЛУДӢ

О.Т. Девонаев, Р.Х. Зокиров, М.Ф. Менликулов, А.А. Алиев

Кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А. Раҳимов (мудири кафедраи н.и.т. Р.Х. Зокиров) - и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Девонаев Олимҷон Темурович - профессори кафедраи анатомияи одам ба номи Я. А. Раҳимов ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино; Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Борбад, б. 48/32, кв. 56. E-mail: olymjon61@bk.ru. Тел.: 935236023.

Зокиров Раҳматулло Ҳамидович - н.и.т., мудири кафедраи анатомияи одам ба номи Я. А. Раҳимов ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино; Тоҷикистон, ш. Ҳисор, д. Обшорон. E-mail: rahmatullo.zokirov@mail.ru. Тел: 900-21-67-67

Менликулов Муродали Файзалиевич - муалими кафедраи анатомияи одам ба номи Я. А. Раҳимов ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино; Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Шараф. E-mail: murodali@mail.ru. Тел.: 988-43-31-75.

Алиев Азим Анварович - муалими кафедраи анатомияи патологии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино; Тоҷикистон, н. Рӯдаки, д. Чимтеппа, 105 Тел: 935860411

Далелҳои овардашуда натиҷаи тадқиқоти шахсии муаллифон буда, маълумотҳои морфометрии гиреҳчаҳои лимфавиро дар қисматҳои гуногуни девораҳои роҳҳои тал-

харави беруназчигарии одамони синну солашон гуногун пешниҳод карда шудаанд.

Калимаҳои қалидӣ: гиреҳҳои лимфавӣ, роҳҳои талхарав, морфометрия

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

О.Т. Девонаев, Р.Х. Зокиров, М.Ф. Менликулов, А.А. Алиев

Кафедра анатомии человека имени Я.А. Раҳимов (зав. кафедры к. м. н. Р.Х. Зокиров)
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Девонаев Олимҷон Темурович - профессор кафедры анатомии человека им. Я.А. Раҳимова ТГМУ; Таджикистан, г. Душанбе, ул. Борбада д. 48/32 кв.56. E-mail: olymjon 61@ bk.ru. Тел: 93 - 523 - 60 - 23

Зокиров Раҳматулло Ҳомидович - к.м.н заведующий кафедры анатомии человека им. Я.А. Раҳимова ТГМУ; Таджикистан, г. Гиссар, село Обишорон. E-mail: rahmatullo.zokirov@mail.ru. Тел: 900-21-67-67

Менликулов Муродали Файзалиевич - ассистент кафедры анатомии человека им. Я.А. Раҳимова ТГМУ; Таджикистан, г. Душанбе ул. Шараф 335. E-mail: murodali@mail.ru Тел: 988-43-31-75.

Алиев Азим Анварович - ассистент кафедры патологической анатомии, ТГМУ, Таджикистан. р. Рӯдаки, с. Чимтеппа, 105 Тел: 935860411

Данные приведенные в этой научной работе результат собственных исследований авторов о количестве лимфоидных узелков в различных отделах стенки внепечёночных

желчевыводящих путей, у людей разного возраста и пола.

Ключевые слова: лимфатические узелки, желчевыводящие пути, морфометрия



QUANTITATIVE DATA OF THE LYMPHOID KNOTS OF THE EXTRUSHENOUS BLIKER OF THE DETERHINING WAYS IN PEOPLE OF POST-TOTAL ONTO GENESIS

Devonaev O. T., Zokirov R. H., Menlikulov M. F., Aliev A. A

Human anatomy department named after Ya. A. Rahimov (head of department c.m.s.
R.H. Zokirov) ATSMU

Devonaev Olimjon Temurovich - professor of anatomy department named after Ya. A. Rahimov ATSMU, Tajikistan city, Dushanbe, Borbad St. 48/32, flat 65. E-mail: olymjon61@bk.ru; Tel. 935236023

Zokirov Rahmatullo Homidovich - c. m. s., head of department of human anatomy named after Ya. A. Rahimov ATSMU, Tajikistan city Hissar, Village Obshoron. E-mail: olymjon61@bk.ru. Tel.: 935236023

Menlikulov Murodali Faizalievich - assistant of department of human anatomy named after Ya. A. Rahimov, Tajikistan, city Dushanbe, Sharaf St. E-mail: murodali@mail.ru Tel: 988-43-31-75.

Aliev Azim Anvarovich - assistant of anatomical pathology. Rudaki region, village Chimteppa. Tel: 935860411

The data given by this scientific work are the results of the authors research on the number of lymph nodes in the wall sections of extra hepatic age and sex, individual

words in the people of different bleary tract.

Key words: lymph nodules, bleary tract, morphometry

Мухиммият. Дарацаи беморшавии роҳҳои талхарави беруназчигари (холангитҳо, аденома, аденокарсинома, свиши талхавӣ) бардавом зиёд мешаванд. Чи хеле, ки навиштааст, терапевт академик В.Х. Василенко: "Ба мо ҳамла намуда истодааст абри бешумори бемориҳои музмини роҳҳои талхарави беруназчигарӣ". Ба тавсифи морфологияи гиреҳҳои лимфоидии маҷрои талҳадон, маҷрои ҷигарии умуми ва маҷрои умумии талҳарав, корҳои ками алоҳида баҳшида шудааст, ки бештари он аз маводи, беморон гирифта шудааст. Нишондиҳандаҳои миқдорио-андозавии соҳторҳои лимфоиди дар девори ин узвҳо, то ҳол муайян карда нашудааст.

Максади таҳқиқот: муайян намудани миқдори нишондиҳандаҳои гиреҳҳои лимфоиди дар девори роҳҳои талхарави беруназчигарии одам дар ҳолати мутаъдил.

Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Дар мустаҳзарҳои аз девори роҳҳои талҳарав баъди рангқунини гиреҳҳои лимфоидӣ, мо анатомияи ин соҳторҳоро дида баромадем. Баъди рангқуни бо усули Хелман гиреҳҳои лимфоидӣ ранги қабуди-сиёҳро (сиёҳро) мегиранд, дар фони сафеди девори он. Гиреҳҳои лимфоиди намуди соҳтори компактиро дороянд, ки дар масофаи гуногун аз ҳамдигар ҷойгир мешаванд. Дар девори маҷрои талҳадон ва маҷрои умумии ҷигарӣ гиреҳҳои лимфоиди бо қаторҳои қандашудаи қӯтоҳ, ки ба самти про-

(рангқунини буришҳо бо гематоксилин-эозин, ван Гизон, азури-2-эозин, усули Браш), мо соҳторҳои лимфоидии роҳҳои талҳарони беруназчигариро дар ҳолати мутаъдил омӯҳтем. Дар маводҳои гирифташудаи мо бемории системи ҳозима дида намешуд.

Бо усулҳои морфометри дар мустаҳзарҳои роҳҳои талҳарави беруназчигари, мо миқдори гиреҳҳои лимфоидиро дар девори маҷрои талҳадон, маҷрои ҷигарии умуми, маҷрои умумии талҳа ва роҳҳои талҳарав дар маҷмуъ омӯҳтем. Нишондиҳандаҳо бо усули омории вариатсионни коркард намудем.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Дар мустаҳзарҳои аз девори роҳҳои талҳарав баъди рангқунини гиреҳҳои лимфоидӣ, мо анатомияи ин соҳторҳоро дида баромадем. Баъди рангқуни бо усули Хелман гиреҳҳои лимфоидӣ ранги қабуди-сиёҳро (сиёҳро) мегиранд, дар фони сафеди девори он. Гиреҳҳои лимфоиди намуди соҳтори компактиро дороянд, ки дар масофаи гуногун аз ҳамдигар ҷойгир мешаванд. Дар девори маҷрои талҳадон ва маҷрои умумии ҷигарӣ гиреҳҳои лимфоиди бо қаторҳои қандашудаи қӯтоҳ, ки ба самти про-



ксимо-дистали чойгир шудаанд. Файр аз ин, дар девори ин узвҳо дид мешавад гирехҳои

лимфоиди, ки танҳо чойгиранд, чуфт ё ки гуруҳҳои хурд ба вучуд меоранд.

Чадвали 1

Миқдори гирехҳои лимфоидӣ дар деворҳои гуногуни роҳҳои беруназчиғарии талҳарави одамон дар нишондоди синну соли ($X \pm Sx$; мин-мач).

Синну сол	n	Миқдори гирехҳои лимфоидӣ дар девори:			
		Мачрои талҳадон	Мачрои умумии ҷигар	Мачрои умумии талҳарав	Роҳҳои талҳарав дар маҷмӯъ
Навзодӣ	9	$36,5 \pm 1,4$ 30-42	$30,0 \pm 1,8$ 22-37	$24,2 \pm 1,7$ 15-29	$90,7 \pm 3,9$ 75-108
Ширмакӣ	8	$42,8 \pm 1,0$ 36-47	$35,6 \pm 2,7$ 24-44	$30,0 \pm 2,1$ 19-35	$108,4 \pm 4,3$ 88-120
Кӯдакии барвакт	9	$94,3 \pm 5,7$ 67-115	$64,2 \pm 4,6$ 44-84	$42,2 \pm 2,0$ 32-49	$200,7 \pm 11,1$ 126-220
1- кӯдакӣ	9	$83,0 \pm 5,1$ 60-103	$54,8 \pm 3,5$ 43-72	$36,5 \pm 2,3$ 28-47	$174,3 \pm 8,4$ 138-209
2-кӯдакӣ	9	$74,8 \pm 3,9$ 56-89	$50,6 \pm 3,2$ 38-65	$32,2 \pm 2,3$ 24-44	$157,6 \pm 7,9$ 133-200
Наврасӣ	8	$66,8 \pm 3,1$ 52-75	$45,2 \pm 2,9$ 30-52	$30,0 \pm 2,4$ 22-40	$142,0 \pm 9,1$ 107-176
Чавонӣ	8	$56,3 \pm 3,3$ 45-70	$40,0 \pm 2,9$ 28-50	$24,2 \pm 2,8$ 15-36	$120,5 \pm 8,3$ 103-166
Давраи якуми камолот	9	$42,5 \pm 3,8$ 32-64	$34,2 \pm 2,1$ 24-42	$20,0 \pm 2,5$ 14-35	$96,7 \pm 9,5$ 72-152
Давраи дуюми камолот	9	$38,4 \pm 3,3$ 30-58	$30,0 \pm 2,1$ 22-40	$17,2 \pm 2,5$ 9-30	$85,6 \pm 9,2$ 64-142
Пиронсолӣ	9	$32,2 \pm 3,0$ 15-45	$26,5 \pm 1,4$ 18-32	$15,0 \pm 1,6$ 9-25	$73,7 \pm 8,4$ 52-136
Кӯхансолӣ	8	$32,2 \pm 3,0$ 15-45	$24,2 \pm 1,4$ 16-30	$15,2 \pm 1,6$ 8-24	$71,6 \pm 8,7$ 45-132
Дарозумрон	9	$31,6 \pm 2,8$ 15-43	$24,0 \pm 1,6$ 16-32	$15,2 \pm 1,6$ 8-24	$70,8 \pm 9,0$ 40-130

Эзоҳ: n - шумораи омехташуда.

Дар девори мачрои умумии талҳадон гирехҳои лимфоиди, каторҳоро ба вучуд намеоранд ва бетартиб, бо гуруҳҳои начандон қалон, ё танҳо, чойгир мебошанд. Байнни гирехҳои лимфоиди дар дарозии девори он ҷойҳои пардаи луҳобӣ дид мешавад, ки дар он, онҳо нестанд.

Миқдори гирехҳои лимфоиди дар девори мачрои талҳадон дар муқоиса бо қедакони навзод, дар айёми кӯдакии барвакт - 2,6 бор ($P<0,05$), зиёд мешавад ва нишондоди баландтарини худро мегирад.

Дар муқоиса бо айёми кӯдакии барвакт ин нишондиҳанда дар наврасӣ - 1,4 бор ($P<0,05$), паст мефарояд, дар давраи камолоти якум бошад - 2,2 бор ($P<0,05$), дар пиронсолӣ ва кӯхансолӣ бошад - 2,9 бор ($P<0,05$) ва дар давраҳои ояндааш тайири намеёбад.

Миқдори гирехҳои лимфоидӣ дар девори мачрои умумии ҷигар, дар муқоиса бо давраи навзодӣ, дар давраи кӯдакии якум - 2,1 бор ($P<0,05$), зиёд мешавад. Дар муқоиса бо давраи охир дарозумрӣ ин нишондиҳанда, дар наврасӣ - 1,4 бор ($P<0,05$), кам мешавад, дар давраи якуми камолот - 1,9 бор ($P<0,05$), дар пиронсолӣ - 2,4 бор ($P<0,05$), дар кӯхансолон ва дарозумрон - 2,7 бор ($P<0,05$).

Дар девори мачрои умумии талҳарави миқдори гирехҳои лимфоиди, дар муқоиса бо давраи навзодӣ, дар давраи кӯдакии барвакт - 1,7 бор ($P<0,05$), зиёд мешавад. Дар муқоиса бо давраи дарозумрӣ ин нишондиҳанда дар давраи наврасӣ - 1,4 бор ($P<0,05$), кам мешавад, дар давраи якуми камолот - 2,1 бор ($P<0,05$), дар пиронсолӣ бошад - 2,8



бор ($P<0,05$) ва дар кӯҳансолиу дарозумри - 2,8 бор ($P<0,05$).

Дар роҳҳои талхарав дар маҷмуъ миқдори гиреҳҳои лимфоиди дар муқоиса бо на-взодӣ, дар кӯдакии барвақт-2,2 бор ($P<0,05$), зиёд мешавад. Дар муқоиса бо давраи кӯда-кии барвақт, миқдори умумии гиреҳҳои лимфоиди дар давраи наврасӣ - 1,4 бор ($P<0,05$), кам мешавад ва дар давраи якуми камолот - 2,1 бор ($P<0,05$), дар пиронсолӣ - 2,7 бор ($P<0,05$), дар кӯҳансолӣ бошад - 2,8 бор ($P<0,05$). Дар муқоиса бо кӯҳансолӣ, ин нишондиҳанда дар дарозумрӣ қариб, ки тафйир намеёбад.

Таҳлили рақами нишон медиҳад, ки миқдори гиреҳҳои лимфоиди дар деворҳои роҳҳои беруназчиғарии талхарав дар са-ти проксимо-дистали тафйир меёбанд (нигар ба ҷадвали 1). Дар давраи навзодӣ миқдори гиреҳҳои лимфоиди дар девори маҷрои тал-хадон бештар, назар ба маҷрои умумии чигар - 1,2 бор ($P<0,05$) ва маҷрои умумии талхарав - 2,2 бор ($P<0,05$). Дар давраи кӯда-кии барвақт ин нишондиҳанда дар девори маҷрои талхадон зиёдтар, назар ба маҷрои умумии чигар - 1,5 бор ($P<0,05$) ва маҷрои умумии талхарав бошад - 2,2 бор ($P<0,05$). Дар давраи наврасӣ миқдори гиреҳҳои лим-

фоиди дар девори маҷрои талхадон бештар, назар ба маҷрои умумии чигар - 1,5 бор ($P<0,05$) ва маҷрои умумии талхарав - 2,2 бор ($P<0,05$). Дар давраи якуми камолот бошад ин нишондиҳанда дар девори маҷрои талхадон зиёдтар, назар ба маҷрои умумии чигар - 1,2 бор ($P<0,05$) ва маҷрои умумии талхарав бошад - 2,1 бор ($P<0,05$). Дар дав-раи пиронсолӣ миқдори гиреҳҳои лимфоиди дар девори маҷрои талхадон бештар, на-зар ба маҷрои умумии чигар - 1,3 бор ($P<0,05$) ва маҷрои умумии талхарав - 2,1 бор ($P<0,05$) мебошад.

Ҳамин тавр, миқдори гиреҳҳои лимфоиди дар деворҳои роҳҳои талхарав аз давраи навзоди баланд мешавад, то давраи кӯдакии барвақт, дар давраи пиронсоли ва дарозумрӣ бошад, кам шуда меравад. Фарқият байни нишондиҳанда давраи навзодӣ ва ширмакӣ бисёр ҳам кам мебошад, назар ба дигар давраҳои онтогенези байдитаваллудӣ.

Фарқияти индивидуалии максимум ва минимуми миқдори гиреҳҳои лимфоиди дар бештари давраҳо дар девори маҷрои талхадон зиёдтар аст, назар ба девори маҷрои умумии талхадон, дар девори маҷрои умумии чигар бошад, ҷойи мобайниро ишғол менамояд.

АДАБИЁТ

1. Абирова Р.Э. Макромикроскопическая анатомия лимфоидных образований стенок желчного пузыря и желчевыводящих путей в постнатальном онтогенезе: Автореф. канд. дисс./Р.Э. Абирова - М., 1996. - 24с.
2. Аллахвердиев М.К. Структурно-функциональная характеристика и закономерности морфогенеза железистого и лимфоидного аппаратов внепеченоочных желчевыводящих путей человека в постнатальном онтогенезе: Автореф. докт.дисс./М.К.Аллахвердиев, Баку, 2006 - 44 с.
3. Боронов Х.А. Морфологическая характеристика лимфоидных образований и желёз желчного пузыря человека в норме и при патологии: Автореф. дис.... канд. мед.наук /Х.А. Боронов. - Душанбе-2009.- 19 с.
4. Девонаев О.Т. Хусусиятҳои хоси ҷинсии ғадудҳои беруназчиғарии роҳҳои талхарави одамон дар нишондоди синнусоли. /О.Т. Девонаев ва дигарон. - Душанбе, "Авчи Зухал", №1, 2018. - с. 93-96.
5. Сапин М.Р. Иммунные структуры пищеварительной системы / М.Р. Сапин. - М., Медицина, 1987. - 203 с .
6. Струков А.И., Серов В.В., Саркисов Д.С. Общая патология человека/А.И.Струков, В.В.Саркисов. - М.: Медицина, 1983. - 666с.
7. Olokoba A.B. The relationship between gallstone disease and gall bladder volume|Niger J Clin Pract - 2008. - Vol. 11, N.2.- P.89-93



НИШОНДИХАНДАҲОИ АНДОЗАВУ МИҚДОРИИ ГАДУДИ ҲАЛҚУМИ ОДАМ ДАР ОНТОГЕНЕЗИ БАЪДИТАВАЛЛУД

С.Т. Ибодов, Ф.А. Абдураҳмонов, М.У. Усмонов, С.Р. Мирзоева, Ҳ.Ш. Ҳақназаров

Кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А.Раҳимов ва кафедраи анатомияи патологии
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

С.Т.Ибодов- д.и.т., профессори кафедраи анатомияи одам, ба номи А.Раҳимов, 918 15 37 64.

Ф.А. Абдураҳмонов - д.и.т., профессори кафедраи анатомияи одам, ба номи А.Раҳимов,

М.У. Усмонов - д.и.т., профессори Коллекчи тиббии ш.Хуҷанд.

С.Р. Мирзоева -н.и.т., доценти кафедраи анатомияи патологӣ.

Дар мақола масъалаҳои омӯзиши гадуди ҳалқум ба таври муқоисавӣ барасӣ шуда, аҳамияти он дар пайдошавии бемориҳои саратонӣ зикр шудааст. Дар ҷараёни таҳқиқот ҷасадҳои аз синну соли навзодӣ ар карда то шахсони 103-сола

Муҳиммият. Гадуди ҳалқуми одам, ки аксаран сарчашмаи саратони аденоғенезӣ (аденокарсинома), аденоҳаҳо, кистаҳои ретенсионӣ ба ҳисоб меравад, ҳангоми баъзе бемориҳои дигар (ларингит ва ғ.) зимни меъёр ба таври бояду шояд мавриди тадқиқ қарор нағирифтааст (Давидовский И. В. 1969). Ҳусусан дар адабиёти илмӣ дар мавриди нишондиҳандаҳои андозаи гадуд, бо назардошти ҷойигиршавии онҳо дар ин ё он қисми девораҳои ҳалқум ва ҳусусиятҳои синнусолии одам маълумот ба назар намерасад. Ӯсули макро ва микроскопӣ, ки баҳрои омӯзиши гадудҳо дар тамоми фосилаи девораи узв шароит фароҳам меорад, дар якъоягӣ бо муносибати морфометрӣ, ки ба дастгоҳи гадудии ҳалқум ба кор бурда мешавад, беасос рад карда мешавад. Мавҷуд набудани маълумотҳои мушаххас (меъерӣ) нисбат ба нишондиҳандаҳои андозаи гадуд дар ҳалли масъалаи анатомӣ ҳалал эҷод мекунад, ки дар пешрафти рушди як қатор фанҳои амалии тиббӣ (оториноларингология ва ғ.) монеа мегузорад.

Мақсади тадқиқот аз ҳосил намудани маълумотҳо дар бораи ҳусусиятҳои сохтор ва андозаи гадуди ҳалқум дар одамони синну солашон гуногун иборат мебошад.

Мавод ва ӯсулҳои тадқиқот. Гадуди ҳалқум зимни мустаҳзар (препарат)-ҳои умумие

мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар мақола андозаи гадуди мазкур вобаста аз синну сол муайян карда шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: гадуди ҳалқум, аденоқарсинома, саратон.

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ки аз ҷасади одамони дар синни аз давраи навзодӣ то 103-солагӣ фавтидаанд (зарбу лат, нокифоягии шадиди дил)-у гирифтори бемории узвҳои роҳҳои нафас набуданд. Пас аз ранг кардани элективии гадуд бо маҳлули метили қабуд ба воситаи стереомикроскопи МБС-9 дарозиву паҳнии қисмҳои ибтидоии гадуд тадқиқ карда шуд. Маълумотҳои ҳосилшуда бо ӯсули омори тағиیرёбанд, инчунин муайян кардани қимати миёнаи арифметикий, ҳатогии онҳо коркард шуд (Авантилов Г.Г., 1982). Ғарқияти аниқ тавассути ӯсули фосилаи мұттамад ҳисоб карда шуд.

Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо. Тибқи маълумотҳое, ки дар даст дорем, гадуди ҳалқум дар тӯли тамоми девораи узв, ба истиснои мавзеи садопардаҳо ҷойгир шудаанд. Қисмҳои ибтидоии гадуд дар гафсии пардаи луобӣ ва нахӣ-тағоякӣ ҳалқум ҷойгир шудаанд. Дар тӯли тамоми онтогенези баъдитаваллуд гадудҳое, ки як нӯги ибтидоӣ доранд, аз ҷиҳати миқдор бештаранд. Инчунин гадудҳои се, чор ва зиёда аз он қисми ибтидоишта (миқдори онҳо дар давраи аввали синни балогат ба таври максималист) низ мавҷуданд. Аз рӯйи маълумотҳои мо гадудҳо дар девораи даромадгоҳ ва ковокии зери садопарда дар як қатор, дар маъдачаҳо бошад, дар ду-се қабат ҷойгир мешаванд.



Гадудхой ҳалқум дар девораи даромадгоҳ ва ковокии зери садопардаҳо алоҳида, дар гурӯҳҳои хурд ҷойгир шуда, ҳамеша қаторои дарозрӯяи басамти фавраи ҳаво мувоғифро ҳосил менамоянд. Бармеояд, ки сабаби чунин топографияи онҳо ба зарурати хифз намудани пӯшиши эпителӣ аз амали ҳушкшавӣ равона шудааст. Инчунин гадудҳо хусусияти ҷамъшавӣ доранд (аз 10 то 25 гадуд). Ҷамъшавие, ки дар мавзеи појк ва канори болои ҳалқум, чини кафлесмонанди болои ҳалқум, чини даромадгоҳ, мавзеи пайвастшавии тағояки сипаршакл (ба барҷастагии ҳалқум мусоидат менамояд), ҳалтачаҳои ҳалқум (қисмати дисталии медаҷаҳо), дар мавзеи лавҳаи тағояки кафлесмонанд ва гузариши ҳалқум ба нойи нағас доимӣ ба ҳисоб мераванд.

Ҳар як гадуди алоҳида, тибқи маълумотҳои доштаамон, аз як то якчанд (чор ва зиёда аз он) қисми ибтидой дорад, ки аз ҳар қадом маҷрои хориҷкунандаи тартиби 1-ум берун шуда, ба маҷрои умумии ихроҷкунанда пайваст мешавад. Роҷеъ ба маълумотҳои доштаамон, ҳамеша дар девораи ҳалқум гадудҳои як қисми ибтидоидошта бештаранд. Миқдори саддарсадии онҳо (ҷамъи умумии гадудҳо 100% қабул шудааст) дар давраи навзодӣ $87,9 \pm 1,2\%$, давраи барвақти қӯдакӣ $79,7 \pm 0,7\%$, давраи наврасӣ $64,3 \pm 1,3\%$, давраи аввали балогат $42,6 \pm 1,4\%$ ва пири башад, ба $60,1 \pm 1,8\%-ро$ ташкил медиҳад. Муҳтавои саддарсадии гадудҳои ду қисми ибтидоидошта дар мавриди навзодон аз $5,7 \pm 0,3\%$ то $26,8 \pm 1,0\%$ дар давраи аввали балогат, бо се қисми ибтидой аз $3,7 \pm 0,3\%$ (навзодон) то $17,1 \pm 0,9\%$ (давраи аввали балогат) тағиیر меёбад. Вақте ки шакли гадуд дар тӯли онтогенези баъдитаваллуд гуногун аст, муҳтавои гадудҳои чор ва зиёда аз он қисмҳои ибтидоидошта низ дар мавриди навзодон ба ҳадди минималӣ ($27 \pm 0,5\%$) ва дар давраи аввали балогат ба ҳадди максималӣ ($13,5 \pm 0,8\%$) аст.

Аз рӯйи маълумотҳои мо миқдори умумии гадудҳои девораи ҳалқум дар навзодон $463,1 \pm 6,9$ (аз 423 то 487), барвақтии қӯдакӣ башад ба $568 \pm 41,6$ (аз 467 то 623) мерасад. Нишондиҳандаи мазкур зимни наврасон ба $775,9 \pm 22,3$ (567-854), дар давраи аввали ба-

логат ба $853,3 \pm 23,9$ (600-934) ва дар пиронсолӣ бошад, ба $479,8 \pm 18,0$ (аз 323 то 525) гадуд рост меояд.

Аз давраи дуюми балогат сар карда, ба давраи пиронсолӣ ва дарозумрӣ (одамони аз 90 сола боло) андозаи қисмҳои ибтидой аниқ қоҳиш меёбанд. Қиёсан ба давраи аввали балогат дар даврони пиронсолӣ дарозӣ ва паҳнни қисми ибтидой ба $1,3$ маротиба ($p < 0,05$) кам мешавад. Зимнан онҳо дар давраи дарозумрӣ амалан ба одамоне, ки давраи пиронсолӣ ҳастанд монанд мешаванд. Ин ҳолат метавонад тасдики ақидае бошад, ки дар даврони дарозумри аксаран фаъолнокии зиёди биологиро хифз мегардад (Дайдовский И.В., 1969).

Минимум ва максимуми фардии дарозиву паҳнни қисмҳои ибтидой дар давраи аввали балогат зиёд мешаванд ва тадриҷан ба давраи пиронсолӣ қоҳиш ёфтан мегирад. Кандашавӣ байни минимум ва максимуми фардии нишондиҳандаҳои мазкур дар одамони болиг, миёнсол ва пиронсол дар қиёс ба даврони бачагӣ хеле қалон аст.

Тибқи маълумотҳои мо (ба ҷадвали 1-2 нигаред) тӯли тамоми давраи онтогенези баъди таваллуд гадуди даромадгоҳи ҳалқум аз рӯйи андозаи қисмҳои ибтидиои онҳо қиёсан ба гадудҳои даромадгоҳи ин узв хурдтар аст. Дарозиву паҳнни қисмҳои ибтидой, дар девораи меъдаҷаҳо (қисми байнимеъдагӣ), қиёсан ба гадудҳои даромадгоҳ ва ковокии садопардаҳо қимати фосилавӣ дорад.

Маълумотҳои ҳосилшуда тасаввуротро дар бораи нишондиҳандаҳои андозавии гадудҳои ҳалқум мукаммал ва мушахҳас мегардонад, ки метавонад барои тибби назарияӣ ва клиникӣ муҳим бошад. Аввалин шуда дар девораи ҳалқум саддарсадии миқдори гадудҳо бо шумораи гуногуни қисмҳои ибтидой, зимни одамони синну солашон гуногун, нишон дода шуд. Бори аввал тағиیرёбии қами шакли гадуди ҳалқум исбот карда шуд, ки ба давраи аввали балогат рост меояд. Маълумотҳо дар бораи миқдори умумии гадуди девораи ҳалқум дар тӯли онтогенези баъдитаваллуд, оид ба фарқиятҳои синнусолӣ ва мавзеии дарозиву паҳнни қисмҳои ибтидой обношуста ба ҳисоб мераванд.



Дарозии қисми ибтидиои ғадуд дар девораи қисмҳои гуногуни ҳалқум зимни одамони синну солашон мухталиф ($X \pm S_x$; min-max; мм)

Чадвали 1.

Синну сол	Шумо раи мушоҳи даҳо	Дарозии қисми ибтидиои ғадуд, қисми ҳалқум			
		Даромадго ҳи ҳалқум	Қисми байни меъдачагӣ	Ковокии зери садопарда	Ҳалқум дар маҷмӯъ
Навзодон	10	0,15±0,01 0,12-0,18	0,19±0,01 0,17-0,24	0,22±0,01 0,18-0,26	0,18±0,01 0,17-0,25
Синамак	12	0,18±0,01 0,15-0,23	0,23±0,01 0,18-0,26	0,27±0,01 0,21-0,32	0,22±0,01 0,18-0,26
Барвақтии кӯдак	12	0,18±0,01 0,16-0,24	0,25±0,01 0,18-0,28	0,34±0,01 0,24-0,41	0,25±0,01 0,19-0,29
Аввалии кӯдак	10	0,22±0,01 0,18-0,28	0,34±0,01 0,23-0,41	0,49±0,03 0,32-0,67	0,35±0,01 0,22-0,40
Сонавии кӯдак	10	0,29±0,01 0,23-0,35	0,42±0,02 0,30-0,49	0,75±0,03 0,55-0,87	0,48±0,02 0,29-0,48
Наврасӣ	12	0,49±0,02 0,33-0,60	0,61±0,02 0,41-0,66	0,84±0,02 0,62-0,90	0,64±0,02 0,40-0,67
Давраи аввали балогат	14	0,55±0,02 0,37-0,64	0,74±0,03 0,45-0,84	0,92±0,02 0,73-0,99	0,73±0,03 0,47-0,84
Давраи дуюми балогат	16	0,50±0,02 0,30-0,60	0,68±0,02 0,42-0,72	0,86±0,03 0,56-0,99	0,68±0,03 0,41-0,70
Миёнсол	14	0,46±0,02 0,29-0,56	0,64±0,02 0,38-0,70	0,78±0,03 0,52-0,95	0,62±0,02 0,37-0,68
Пирӣ	12	0,42±0,02 0,27-0,54	0,56±0,02 0,36-0,65	0,72±0,02 0,52-0,84	0,56±0,02 0,35-0,64
Дарозумрҳо	10	0,40±0,02 0,27-0,53	0,52±0,02 0,36-0,62	0,70±0,02 0,50-0,82	0,54±0,02 0,35-0,65

Паҳнни қисми ибтидиои ғадуд дар девораи қисмҳои гуногуни ҳалқум дар одамони синну солашон мухталиф ($X \pm S_x$; min-max; мм)

Чадвали 2

Синну сол	Шумораи мушоҳида ҳо	Паҳнни қисми ибтидиои ғадуд, қисми ҳалқум			
		Даромадгоҳи ҳалқум	Қисми байни меъдачагӣ	Ковокии зери садопарда	Ҳалқум дар маҷмӯъ
Навзодон	10	0,12±0,01 0,09-0,16	0,17±0,01 0,14-0,21	0,21±0,01 0,17-0,24	0,16±0,01 0,13-0,25
Синамак	12	0,15±0,01 0,15-0,23	0,21±0,01 0,18-0,26	0,24±0,01 0,21-0,32	0,20±0,01 0,18-0,26
Барвақтии кӯдак	12	0,16±0,01 0,16-0,24	0,22±0,01 0,18-0,28	0,31±0,01 0,24-0,41	0,23±0,01 0,19-0,29
Аввалии кӯдак	10	0,20±0,01 0,18-0,28	0,31±0,01 0,23-0,41	0,43±0,03 0,32-0,67	0,31±0,01 0,22-0,40
Сонавии кӯдак	10	0,22±0,01 0,18-0,35	0,32±0,02 0,23-0,45	0,47±0,03 0,35-0,67	0,33±0,02 0,19-0,40
Наврасӣ	12	0,34±0,02 0,23-0,50	0,46±0,02 0,31-0,56	0,54±0,02 0,42-0,80	0,44±0,02 0,34-0,57
Давраи аввали балогат	14	0,45±0,02 0,27-0,54	0,57±0,03 0,35-0,74	0,62±0,02 0,63-0,89	0,54±0,03 0,37-0,74
Давраи дуюми балогат	16	0,40±0,02 0,20-0,50	0,52±0,02 0,32-0,61	0,56±0,03 0,46-0,89	0,49±0,03 0,31-0,60
Миёнсол	14	0,34±0,02 0,19-0,56	0,46±0,02 0,28-0,60	0,48±0,03 0,42-0,85	0,54±0,02 0,27-0,58
Пирӣ	12	0,34±0,02 0,17-0,44	0,46±0,02 0,26-0,55	0,46±0,02 0,42-0,74	0,42±0,02 0,25-0,55
Дарозумрҳо	10	0,34±0,02 0,17-0,43	0,44±0,02 0,26-0,52	0,46±0,02 0,40-0,72	0,41±0,02 0,25-0,55

АДАБИЁТ

1. Автандилов Г.Г. Морфометрия в патологии / Г.Г. Автандилов. -М.: Медицина, 1982. -342с
2. Давыдовский И.В. Геронтология/ И.В. Давыдовский. -М.: Медицина, 1969. -300с



МАНЗАРАИ МОРФОЛОГИИ ПОЛИПХОИ МАЛИГНИЗАЦИЯШУДАИ РЎДАИ ГАФС

Ҳ.Ю. Шарипов, Л.В. Масаидова, Э.Х. Тагойқулов

Кафедраи анатомияи патологӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент Шарипов Ҳ.Ю.)
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Шарипов Ҳамдам Юлдашевич -н.и.т., дотсент мудири кафедраи анатомияи патологӣ
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:dr.sharipov@mail.ru, тел: 919-13-00-15*

*Масаидова Лола Вячеславовна - ассистенти кафедраи анатомияи патологӣ ДДТТ ба
номи Абӯалӣ ибни Сино, тел: 918-72-17-78*

*Тагойқулов Эркинҷон Халикулович - муаллими калони кафедраи анатомияи патологӣ ДДТТ
ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел: 907 07 22 06*

Дар мақола натиҷаи таҳқиқоти морфологии 41 биоптати рӯдаи гафс, ки гирифтори полипҳо ва полипозҳо буданд гирдоварда шудааст. Муайян гаштааст, ки аз 41 мустаҳзар дар 26 - ҳолат полипҳои ғадудӣ (64,7%) ҷой доштаанд. Полипҳои малигназисияшуда дар 13 маврид (31,7%) мушоҳида гардианд, ки бештар полипҳои мӯяқдор ва миқдорашон зиёд (полипоз) малигназисия шудаанд. Дар байни полипҳои танҳо

дар 3 ҳолат малигназисияи полипҳои рӯдаи мустаҳзар ($n=2$) ва рӯдаи сигмашакл ($n=1$) мушоҳида гардид. Аломатҳои малигназисияи полипҳо, ин мавҷуд будани хӯҷайраҳои анаплазияшуда, бо ядроҳои гиперхромӣ, намудҳои зиёди митозҳои патологӣ, инҷунин атилизми хӯҷайравӣ мебошанд.

Калимаҳои калидӣ: полипҳо, полипозҳо, малигназисия.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛИНГИЗАЦИОННЫХ ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Ҳ.Ю.Шарипов, Л.В.Масаидова, Э.Х.Тагайқулов

Кафедра патологической анатомии ТГМУ имени Абуали ибни Сино (зав.кафедрой
к.м.н., доцент Х.Ю.Шарипов)

Шарипов Ҳамдам Юлдашевич - к.м.н., доцент - заведующий кафедрой патологической анатомии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. E.mail: dr.sharipov@mail.ru. тел: 919-13-00-15

Масаидова Лола Вячеславовна - ассистент кафедры патологической анатомии ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел: 918-72-17-78.

Тагойқулов Эркинҳон Халикулович - старший преподаватель кафедры патологической анатомии ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E.mail: tagaykulov70@mail.ru. тел: 907-07-22-06.

В статье приведены результаты морфологического исследования 41 биоптата толстой кишки, поражённых полипами и поликозами. Определено, что из 41 случая в 26 случаях имели место полипы желез (64,7%).

Малингизированные полипы наблюдались в 13 случаях (31,7%). Больше малингизированы ворсистые полипы и поллинозы. Среди единичных полипов всего в 3-х слу-

чаях наблюдалась малингизация полипов прямой кишки (п-2) и сигмовидной кишки (п-1). Отличительной чертой малингизации полипов является наличие анаплазированных клеток с гиперхромными ядрами, множество видов патологических митозов, а также клеточный атипизм.

Ключевые слова: полип, полипоз, малингизация.



MORPHOLOGICAL PICTURE OF MALIGNANT POLYPUSES OF THE LARGE INTESTINE

H. Yu. Sharipov, L.V. Masaidova, E.Kh. Taghoykulov

Sharipov Hamdam Yuldashevich - c.m.s. associate professor of pathologic anatomy department of Avicenna Tajik State Medical University E-mail: dr.sharipov@mail.ru, mobile ph. 919-13-00-15

Masaidova Lola Vyacheslavovna - assistant of pathologic anatomy department of Avicenna Tajik State Medical University

Taghoykulov Erkin Khalikulovich - senior teacher of pathologic anatomy department of Avicenna Tajik State Medical University, mobile ph. 907-07-22-06

The result of morphological study of 41 biopsies of the large intestine were undergone to polypuses and polyposis are brought in the article. It is determined that from 41 microslides had been in 26 cases of glandular polypuses (64,7%). Malignant polypuses were observed in 13 cases (31,7%), that mostly spinal polypuses and their

large amount (polyposis) were malignant. Among polypuses only in 3 cases of malignant polypuses of rectum ($n=2$) and sigmoid colon ($n=1$) were observed. Signs of malignant polypuses are the existence of anaplastic cells.

Keywords: polypuses, polyposis, malignization (malignant transformation)

Мухиммият. Яке аз сабабҳои зуд-зуд воҳӯрандаи инкишофи омосҳои бадсифати рӯдаи гафс, хусусан қисми дисталии он, полипҳо ва полипозҳои намудашон гуногун ба ҳисоб мераванд. Ба ҳамагон маълум аст, ки полипҳо раванди облигатии пешазомосӣ ҳисобида мешаванд. Оданан полипҳои аденоматозии солитарӣ раванди факултативии пешазомосӣ ва аденоатози диффузӣ бошанд, облигатианд. [1,2,3,4].

Инкишофи полипҳо охиста-охиста ба вуҷуд омада, аз соҳтори сода то дараҷаҳои гуногуни атипия ва дисплазияи пардаи луобӣ то инкишофи саратон рафта мерасанд (дар 70 %). Чунин раванд нақам аз 5 сол ҷараён мегирад ва ба ҳисоби миёна 10-15 сол давом мекунад [7,9].

Дар колопротологияи муосир масъалаҳои ташхис ва табобати полипҳои малигнизатсияшуда актуалӣ мебошанд. Дар адабиётҳо маълумотҳои муаллифони гуногун оиди малигнизатсияи полипҳои алоҳида аз 1 то 4%, ва полипҳои сершумор то 20% нишон дода шудаанд [7,8,9]. Аз лаҳзаҳои мӯҳим, ки ба он диққати маҳсус медиҳанд навъҳои полипҳо мебошад. Масалан, полипҳои мӯякдореро дучор омадан мумкин аст, ки то 35-45% малиг-

низатсия дошта бошанд. Ҳамин тавр, индекси малигнизатсияи полипҳои алоҳида - 1 : 35, сершумор ба - 1:3, аденомаҳои тубулярий ба 5%, тубулярию мӯякдор ба 23% аст. Дар ҳолати кутри полип ба 0,5 - 1 см баробар будан хатари малигнизатсия аз 1% то 5%, зимни аденоама андозашон аз 1 то 2 см ин ҳавф 20-50% ташкил медиҳад, ҳангоми полипҳои андозаашон калонтар ин нишондиҳанда то 70% боло меравад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки полипҳо ва полипозҳои оилавӣ боз ҳам зиёдтар малигнизатсия мегарданд. Чи тавре, ки маълум аст дар Ҷопон, давлатҳои Аўрупо ва Амрико дараҷаи ташхиси полипҳои малигнизатсиягардида хеле баланд аст. Пеш аз ҳама ин ба муоинаи профилактикий эндоскопии давра ба давраи шаҳрвандоне, ки синнашон аз 40 сола болоаст, вобастагӣ дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бинобар бо истифодабарии технологияи муосири эндоскоп ташхис ва табобати бемориҳои омосии узвҳои ҳозима хеле пешрафта натиҷаҳои хуб ба даст оварда шуда истодааст [10]. Аз ин лиҳоз тақмил додани усуљҳои ташхис, барои пайдо намудани манбаҳои полипҳои калону хурд, кафолати комилан




мувофики интихоби усулҳои табобат ме-
бошад.

Мақсади таҳқиқот - беҳтаргардонии ташхиси барвақтии полипҳои малигнизатсиягашта.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Мавриди омӯзиш 41 маводи биопсионӣ, ки аз мусассисаҳои тиббии ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе дастрас гардидаанд, қарор гирифтаанд. Синну соли беморон аз 38 то 76 солро ташкил додаанд. Шумораи занҳо 18 нафар (43,9%) ва мардон бошанд 23 (56,1%) нафарро ташкил до-
данд. Аз 41 биоптат, 29 -тоаш ҳангоми колоноскопия ва ректороманоскопия ги-
рифта шуда, 12 -тои дигараш бошад, ҳан-
гоми амалиёти ҷарроҳӣ дар ҳолати хун-
равӣ аз рӯда ($n=6$), сӯроҳшавии рӯда ($n=2$), ногузарогии рӯдаҳо ($n=1$), инфильтрати илтиҳобӣ ($n=1$) дастрас гардида-
анд.

Мустаҳзарҳо бо усули Романовский - Гимзе ва гематоксилин-эозином ранг кар-
да шуда, микропрепаратҳо дар зери мик-
роскопии оптикаи "Olympus сҷ 21", калон-
кунии андозаашон 10, 40 маротиба, омӯ-
хта шуданд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Дар би-
сёр ҳолатҳо полипҳо дар қисми чапи
рӯдаи гафс ($n=25$) ҷойгир буданд, аз
онҳо 13 (31,7%)-тоаш дар рӯдаи муста-
қим, 7 - дар рӯдаи сигмашакл (17,1%) ва
5 (12,2%) дар қисми поёнравандаи ҷар-
ҳакрӯда ҷой доштанд. Дар қисми рост ва
ҷарҳакрӯдаи кундаланг 16 (39,1%) полип
ҷойгир буданд. Полипи алоҳида - 22
(78,1%) буда, дар 19 (21,9%) ҳолат миқ-
дори полипҳо аз 2 то 18-то буданд. По-
липҳои алоҳида одатан пояча дошта, са-
тҳашон ҳамвор, аксаран андозаашон
муҳталиф буда, $0,5 \times 0,5$ см, $0,7 \times 0,7$ см,
 $1,2 \times 1,2$ см ва г.-ро ташкил медоданд. Ҳан-
гоми микроскопия ғадудҳо бо ҳам зич
ҷойгир буда, бо эпителияи якқатораи
призматикий пӯшида шуда аз эпителияи
меъёрии рӯдаи гафс фарқ намекардан.
надоштанд. Гиперсекретсияи ғадудҳо,
строма бо унсурҳои илтиҳобӣ инфильт-
ратсия шудааст (расми.1,2).



**Расми 1,2. Порчай полипи ғадудӣ
(калонкуни ҳ40)**


Таҳқиқотҳои ситологӣ ва гистологӣ им-
коният доданд, ки намудҳои зерини поли-
пҳои рӯдаи гафсро муайян созем: ғадудӣ -
дар 26 (64,7%), гиперпластикӣ (миллиарӣ) -
дар 7 ҳолат (17,6%), полипҳои фиброзии
ҷӯякӣ маъқад -3 (5,9%), полипози диффузӣ -
дар 3(5,9%), омосҳои мӯяқдор - 2 (5,9%)
ҳолат. Дар байни полипҳои ягонаи рӯдаи
сигмашакл ($n=1$) ва рӯдаи мустаким ($n=2$),
дар байни полипҳои мӯяқдор ва сершумор
дар қисми ректосигмоидалӣ ($n=3$), рӯдаи
мустаким ($n=2$), сигмашакл ($n=2$), ҷарҳакр-
ӯдаи поёнраванда ($n=1$), ҷарҳакрӯдаи кун-
даланг ($n=1$), куррӯда ва ҷарҳакрӯдаи боло-
раванда 1($n=1$) аломатҳои малигнизатсия
мушоҳида гардидаанд.

Аксаран малигнизатсияи полипҳо алома-
тҳои макроскопии малигнизатсия дар наму-
ди: сатҳи ноҳамвори полип, дар баъзе ҳола-
тҳо дараҷаи физлаташ саҳт, ҳар ҷо заҳмҳо
мушоҳида гашта, дар атрофаш раванди ил-
тиҳобӣ инкишоф ёфтааст. Аденомаҳои
мӯяқдор пояча надошта, дар асоси паҳн ҷой-
гир буда, хунрез буданд.

Манзараи гистологӣ дар ҳолати малиг-
низатсияи полипҳои ғадудӣ ҷунин тавсиф
ёфтанд: ҳуҷайраҳо ҳусусияти ҷомшаклии
худро гум кардаанд, инкишофи соҳторҳои
ғадудию тубулярий, ки аз ҳуҷайраҳои анап-
лазиядошта бо ядроҳои гиперхромӣ ва ми-
тозҳои зиёди патологӣ дар онҳо мушоҳида
мегарданд. Дар строма инфильтратсияи муль-
тадили лимфоидӣ бо омехтаи эозинофилҳо,
манбаи хунрезӣ, инчунин ғадудҳои шакла-




шон нодуруст бо полиморфизми зухурёфта, пролифератсия эпителия бо ядрою гиперхромии атипий ва митозҳои сершумор ба назар мерасад (расми 3).



**Расми 3 Полипи малигнизатсияшуда
(калонкунӣ x40)**

Дар 3 ҳолат аденокарсиномаи баландтафриқашаванда мушоҳида гардид, ки дар ин ҳолат ғадудҳо шакли хос надоштанд, эпителия полиморфӣ ва бисёрядроӣ, инчунин атипияи эпителия бо гиперхромияи ядро ҷой дошт (расми 4).



Расми 4 Аденокарсиномаи баландтафриқашуда (калонкунӣ x40)

Хулоса. 1. Полипҳои рӯдаи ғафс дар бисёр ҳолатҳо дар қисми чап ҷойгиранд (60,9%), дар байни онҳо полипҳои ғадудӣ бисёртар ба назар мерасиданд (64,7%).

2. Бисёр полипҳои башумор ва диффузии қисми чапи рӯдаи ғафс (19,5%) малигнизатсия мешаванд. Нишонаҳои малигнизатсияи полипҳо: тағйирёбии шакли ҳуҷайраҳо ва соҳти ядрои онҳо, пайдоиши ҳуҷайраҳои анаплазияшуда бо ядроҳои гиперхромӣ ва митозҳои сершумори патологӣ дар онҳо.

АДАБИЁТ

1. Капуллер Л. Л. Морфологические критерии гиперплазии, дисплазии и начального рака. // Архив патологии. 1985. - № 11.-е. 1420.
2. Мараховский К.Ю., Белявская С.Й. Инновации диагностической эндоскопии желудочно-кишечного тракта // Медицина. 2009. - № 4. -с. 30-35.
3. Ramamoorthy S.L., Fleshman J. W. Surgical treatment of rectal cancer // He-matol. Oncol. Clin. North Amer.- 2002.- Vol.16, №4.- P.927-946.
4. Sakashita M., Aoyama N., Maekawa S. et al. Flat-elevated and depressed, suītypes of early colorectal cancers, should ўe distinguished ўy their pathological features // Int. J. Colorectal Dis. 2000. - Vol. 15: 275281.
5. Jemal A., Siegel R., Ward E, Hao Y., Qu J., Murray T., Thun M. Cancer statistics, 2008 // CA Cancer J Clin. 2008. - N.58 (2): 71-96.
6. Нефедова Н.А., Харлова О.А., Мальков П.Г. Экспрессия клаудинов-1, 3, 4 в раке и полипах толстой кишки//Архив патологии. -2016.-№3.-С.11-19
7. Юлдашев Р.З. Значение предоперационной подготовки желудочно-кишечного тракта при лечении больных с колоректальным раком и пути его оптимизации. //Дисс. канд. мед. наук.- 2004. - Душанбе



ФАЙРИТИБӢ

ХУСУСИЯТҲОИ БА ГАРМӢ ТОБОВАРИИ КАРТОШКА ДАР ШАРОИТИ НОХИЯИ ХУРОСОНИ ТОЧИКИСТОН

М.Қ.Гулов, Қ.Партоев

Кафедраи биохимия (мудири кафедра дотсент, н.и.х. М. С. Махсудова)-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Гулов Маҳмали Қодирович-н.и.б., доценти кафедраи биохимияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 135. Тел.: (992) 919-63-22-85; E-mail: Gulov60@inbox.ru

Партоев Қурбонали, д.и.к., мудири озмошигоҳи генетика ва селексияи растаниҳои Институти ботаника, физиологии ва генетики растений АИҶТ. 734017, ш. Душанбе, к. Карамова, 27. Тел.: (992) 918-64-95-05; E-mail: pkurbanali@mail.ru

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқотҳо оиди омӯзиши масоҳати барг, миқдор ва вазни умумии барги навъҳои гуногуни картошка дар шароити иқлими гарми ноҳияи Хуросони Тоҷикистон пешниҳод гаштанд. Нишон дода шудааст, ки масоҳати барги намунаҳои гуногуни картошка дар мудати нашъу намои растаний бо таври мунтазам аз давраи муғчабандӣ то давраи лӯндаҳосилкунӣ меафзоянд. Иникишофи барги растаний аз давраи муғчабандӣ то давраи гулкунӣ, нисбат аз давраи гулкунӣ то лӯндаҳосилкунӣ бо шиддат таш-

шккулёбии миқдор ва вазни барг дар растаний мушоҳида гашта моддаҳои метаболитикӣ дар фосилаи давраҳои муғчабандӣ то гулкунӣ мушоҳида карда мешавад. Вале дарфосилаи давраҳои аз гулкунӣ то лӯндаҳосилкунӣ ин ҷараён суст гашта, маводҳои фотобиосинтетикӣ дар ин давра бештар ба ташакулёбии столонҳо ва лӯндаҳо ҳамчун маҳсулотҳои асосии картошка сарф мегарданд.

Калимаҳои қалидӣ: картошка, навъ, муғчабандӣ, гулкунӣ, масоҳати барг, миқдори барг, вазни барг, иқлими гарм

ОСОБЕННОСТИ ЖАРОУСТОЙЧИВОСТИ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА ХУРОСОНСКОГО РАЙОНА ТАДЖИКИСТАНА

Гулов Маҳмали Қодирович, к.б.н., доцент кафедры биохимии ТГМУ имени Абуали ибн Сино. г. Душанбе, проспект Рудаки, 135. Тел.: (992) 919-63-22-85; E-mail: Gulov60@inbox.ru

Партоев Қурбонали, д.с.-х. н., заведующий лабораторией генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ. 734017, г. Душанбе, ул. Карамова, 27. Тел.: (992) 918-64-95-05; E-mail: pkurbanali@mail.ru

В статье приводятся результаты исследования по изучению площади листьев, количества и общей их массы у разных сортов образцов картофеля в условиях жаркого климата Хуросонского района Таджикистана. Показано, что площадь листьев в течение роста и развития растений динамично увеличивается от фазы бутонизации до фазы клубнеобразования. Определено что, среднее количество и масса листьев картофеля в межфазном периоде развития растений динамично нарастают.

Интенсивное накопление метаболических веществ в межфазном периоде от бутонизации до цветения, а в межфазном периоде от цветения до клубнеобразования этот процесс замедляется из-за того, что в этот период у растений происходит интенсивное формирование столонов и клубней как основных хозяйственных продуктов картофеля.

Ключевые слова: картофель, сорт, бутонизация, цветение, клубень, площадь листьев, количество листьев, масса листьев, жаркий климат,



HEAT-RESISTANCE FEATURE OF THE POTATO IN CONDITIONS OF KHUROSON REGION OF TAJIKISTAN

Gulov Makhmali Kodirovich, PhD, Associate Professor of Biochemistry Department of Avicenna TSMU. Dushanbe, Rudaki Avenue, 135. Tel.: (992) 919-63-22-85; E-mail: Gulov60@inbox.ru

Partoev Kurbonali, doctor of agriculture sciences, head of Laboratory of Plant Genetics and plant breeding of Institute of Botany, Plant Physiology and Genetics, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. 734017, Dushanbe, 27str. Karamova, Tel.: (992) 918-64-95-05; E-mail: pkurbanli@mail.ru

The article presents the results of a study on the leaves area, the number and total mass of leaves of different potato samples in the hot climate of the Khuroson region of Tajikistan. It is shown that the leaves area during plant growth and development dynamically increases from the budding stage to tuberization phase. It was determined that the average number and weight of potato leaves in the interphase period of plant development is dynamically increasing. The

intensive accumulation of metabolic substances in the interphase period from budding to flowering, and in the interphase period from flowering to tuberization this process slows down due to the fact that during this period plants intensively form stolons and tubers as the main economic product of potatoes.

Keywords: potato, sort, budding, flowering, leaves area, number of leaves, mass of leaves, hot climate.

Муҳиммият. Дар ҷаҳони муосир тағийи-рёбии глобалии иқлими одамонро ба ташвиш овардааст, ки он зуҳуроти миңтақавӣ дошта, ба олами набототу ҳайвонот таъсири гуногун мерасонад [1,2]. Ҷӣ тавре ки маълум аст, маҳсулнокии растаниҳо бо масоҳати барг алоқамандии қалон дорад. Инкишофи хуби масоҳати барг яке аз омилҳои асосии таъминкунандай фаъолияти баланди фотосинтетикии растаниӣ ба шумор меравад ва ба ташаккулёбии вазни хушки биологии растаниҳо ва умуман агробиосеноз аз он вобастагии қалон дорад. Дар бисёр растаниҳо масоҳати барг вобаста аз шароити қиштшуда, таъмини намӣ, мавҷудияти элеменҳои ғизӣ дар хок, тарзҳои агротехникӣ ва усулҳои парвариш дар давраи инкишофи вобаста аст. Масоҳати барги растаниро асосан дар давраҳои инкишофи он бо усулҳои гуногун муайян мекунанд. Яке аз усулҳои васеъ паҳншудаи муайянкуни масоҳати барг, усули бурида гирифтани порчаҳои барг мебошад [3]. Картошка, ҳамчун растаний равшанидӯст дар аксари ҳолатҳо ҳосилнокии он аз самаранок истифодабарии нурафкании фаъоли фотосинтетикӣ алоқаманд аст. Барои ин бояд шароити зарурӣ баҳри афзун гардидани маҳсулонокии аssi-

милятсинии масоҳати барг ва давомнокии кори масоҳати барги растаниҳо таъмин карда шавад[3].

Дар давраи аввали ҳосилшавии лӯндаҳо дар навъҳои барвақтии картошка масоҳати баргҳо бояд қариб 50% сатҳи заминро пӯшонад, дар навъҳои дерпаз бошад бояд 70% сатҳи заминро пӯшонанд. Дар давари гулкунӣ (тахминан баъди як моҳи сабзиши растаниҳо) қаторҳо бо баргу пояҳо бояд баҳам барҳурда бошанд, ки ташаккулёбии чунин масоҳати фотосинтетикӣ ва нигоҳ доштани он асосан ба ташаккулёбӣ ва кори фаъоли системаи решай растаниӣ вобаста мебошад.

Мақсади таҳқиқот - омӯзиши хусусиятҳои ташаккулёбии масоҳати баргҳо дар давараҳои гуногуни тараққиёти растаниҳо, инчунин ташаккулёбии микдор ва вазни умунибиологи баргҳои навъҳои гуногуни картошка дар зери таъсири омили баланди стресӣ, аз қабили ҳарорати баланди ҳаво дар шароити иқлими гарми қисми ҷанубии Тоҷикистон (дар баландии 550 метр аз сатҳи баҳр) мебошад.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Мавод ба-рои гузаронидани таҳқиқот шаш навъи лундаҳои тухмии картошкай (репродуксияҳои I-



II намуди (*Solanumtuberosum L.*) истифода шудааст. Ин маводҳо аз коллексияи Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустаниҳои Академияи илмҳои Ҷумҳории Тоҷикистонн (ИБФ ва ГР АИ ҶТ) гирифта шудаанд. Дар таҳқиқот навъҳои дар шароити Ҷумҳории Тоҷикистон ноҳиябандӣ кунонидашуда ба монанди навъҳои Тоҷикистон, Файзобод, Рашт, АН-1ва навъи нави Нилуфар (аз намуди *S. andigenum L.* чудо-кардашуда), Муҳаббат аз гибриди [F1(Тоҷикистон x Пикассо)] истифода шудаанд.

Омӯзиши хусусиятҳои нашъунамо ва зоҳиршавии як қатор нишонаҳои морфологии полигении генотипҳои гуногуни картошка дар шароити иқлими гарми ноҳияи Ҳурсон (дар баландии 550метр аз сатҳи баҳр) гузаронида шудааст. Миқдори баргҳо, вазни баргҳо ва масоҳати баргҳо дар 10 растанини ҳисобӣ аз ҳар як навъ муайян карда шуд. Масоҳати барги растаниро дар давраҳои инкишоф бо усули гирифтани порчаҳои барг (30 дона порча аз 10 то барг), бо истифода аз усули вазнӣ[4] муайян карда шуд. Порчаҳоро аз 10 дона баргҳои қабати мобайни растани гирифтем, вазни онҳо бо тарозуи электронӣ муайян карда шуд. Ма-

соҳати як порчаро бо формулаи: $S = \pi R^2 = 3,14 \times (0,95\text{cm})^2 = 3,14 \times 0,95\text{cm}^2 = 2.834\text{cm}^2$ ҳисоб карда шуда, масоҳати 30 порчаро 30 дона $\times 2.834\text{cm}^2 = 85.014 \text{ cm}^2$ ҳисоб кардем. Масоҳати 30 дона порчаи баргро муайян карда вазни онҳоро дар асоси таносуби: 30 дона = 2.59 г = $85.02\text{cm}^2 \times 126 \text{ g}$ вазн: 2.59 г = 4136 см²/растани ё ин ки 0.41 м²/растани муайян карда шуд. Майдони баргҳои як растаниро муайян намуда 0.41 м²/растаниро ба 50 ҳазор растани/га зарб зада, масоҳати баргҳоро дар як гектар муайян намудем = (0.41 м²/растани \times 50 ҳазор растани/га = 20.5 ҳазор м²/га).

Ҳамин тариқ, масоҳати барги навъҳои картошка дар таҳқиқотҳо мукаррар карда шуд. Дар давраи сабзишу инкишофи ниҳолҳои картошка ҳисобгириҳои назоратии фенологии зерин гузаронида шуданд: қадкашии растаниҳо дар давраҳои гуногуни инкишоф, шумора ва вазни баргҳо, шумора ва вазни лӯндаҳо, миқдори пояҳо, вазни решашо, вазни умумибиологии растаниҳо. Коркарди омории маълумотҳо ва алоқаи коррелятсионии байни нишонаҳои гуногуни навъҳои картошка аз рӯи нишондоди Б.А. Доспехов [5] бо истифодаи программаи компьютерии MicrosoftExcel2007 гузаронида шуд.

Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо

Дар шароити ноҳияи Ҳурсон, ки таҳқиқоти навъҳоигуногуни картошка гузарони-

да шуд, нишонаи масоҳати барг навъҳо аз ҳамдигар фарқ мекарданд (чадвали1).

Чадвали 1- Масоҳати барги навъҳои картошка вобаста аз давраҳои инкишофи растани, м²/растани(ба ҳисоби миёна солҳои 2016-2018).

Навъҳо	Муғчабандӣ	Гулқунӣ	Лӯндаҳосилшавӣ
Тоҷикистон	0,35	0,49	0,89
Файзобод	0,66	0,89	1,31
Рашт	0,39	0,52	0,92
АН-1	0,41	0,63	0,83
Нилуфар	0,42	0,62	1,81
Муҳаббат	0,47	0,68	1,27
Ҳисоби миёна	0,50	0,60	1,20
ФКН ₀₅	0,08	0,09	0,10

Ҷӣ тавре ки аз ҷадвали 1 бармеояд, навъҳои картошка дар давраи муғчабандӣ бо нишонаи масоҳати барги як растани ва дар як гектар аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Нишондоди нисбатан зиёд аз рӯи ин нишона дар навъҳои картошкай Файзобод, Му-

ҳаббат, Нилуфар и АН-1 мушоҳида карда мешавад. Ин нишона дар ин навъҳо аз 0.41 то 0.66 м²/растани-ро ташкил медиҳад. Дар муқоиса нишондиханди хурд аз рӯи ин нишона дар навъҳои Тоҷикистон ва Рашт мушоҳида карда мешавад. Дар ин навъҳо ин



нишондиҳанда ҳамагӣ 0.35-0.39 м²/растаниро ташкил медиҳад. Ин маълумотҳо низ во-баста аз генотипҳои картошкагӣ ба ҳисоби дар як гектарназ муттаносибан мувофиқат мекунанд.

Дар давраи муғчабандӣ бошад, масоҳати барг ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошкагӣ 0.50 м²/растани ё ин ки 22.50 ҳазор м²/га-ро ташкил дод. Ин қонуният аз рӯи тавсифи зуҳурёбии нишонаи масоҳати барг дар навъҳои картошкагӣ дар давраи гулкунӣ низ мушоҳида мегардад. Дар ин давра ин нишона дар навъҳои Файзобод, Муҳаббат, Нилуфар ва АН-1аз 0.62 то 0.89 м²/растани тағиیر меёбад, ки ин ба 51,2 ва 34.8%, ки инисбат ба давраи муғчабандӣ хеле зиёд мебошад.

Афзоиши масоҳати барг дар давраи ин-кишоф ба ҳисоби миёна дар давраи гулкунӣ ба 20% ва дар давраи лӯндаҳосилшавӣ ба 50% нисбат ба давраи муғчабандӣ зиёд мегардад. Бояд қайд намуд, ки дар давраи лун-

даҳосилшавӣ нишондиҳандаи нисбатан ба-ланди масоҳати барг дар навъҳои Нилуфар, Файзобод, Раҷт ва Тоҷикистон мушоҳида карда мешавад. Дар ин навъҳо масоҳати барг дар ин давра 0.89 - 1.81 м²/растаниро ташкил медиҳад. Дар муқоиса нишондиҳандаи паст аз рӯи ин нишона дар навъи картошкагӣ АН-1мушоҳида карда шуд, ки он 0.83 м²/растаниро ташкил медод. Ин нишондиҳанда дар байнӣ навъҳои омухташу-даи картошкагӣ ба ҳисоби дар як гектар би-сёр тағиир меёбад ва масоҳати на онқадар калони барг дар навъҳои Нилуфар, Файзобод ва Муҳаббат (63.50-90.03 ҳазор м²/гек-тар)мушоҳида карда мешавад.

Ҳамин тавр, нишонаи масоҳати баргҳо дар генотипҳои гуногуни картошкагӣ дар шароити иқлими гарми ноҳияи Ҳуросон дар мудати нашъу намои растани юн таври мун-тазам аз давраи муғчабандӣ то давраи лун-даҳосилшавӣ меафзоянд.

Ҷадвали 2- Шумораи барги картошкагӣ во-баста аз давраҳои инкишофи растани, д./растани (ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018).

Навъ	Муғчабандӣ	Гулкунӣ	Лундаҳосилшавӣ
Тоҷикистон	294	520	814
Файзобод	394	487	580
Раҷт	316	525	733
АН-1	258	327	395
Нилуфар	286	798	1310
Муҳаббат	309	538	766
Ҳисоби миёна	310	533	766
ФҚН ₀₅	34,0	40,0	46,3

Дар ин навъҳо шумораи барг аз 309 то 394 д./растани мерасад. Вале дар ин давра миқдори ками барг дар навъҳои картошкагӣ Тоҷикистон АН-1 ва Нилуфар мушоҳида шуд, ки ин нишона аз 258 то 294 д./растаниро ташкил медод. Шумораи барг ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошкагӣ дар давраи муғчабандӣ 310 д./растаниро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи ниҳоии шумораи баргҳо дар растани дар навъи картошкагӣ Файзобод (394 д./растани) ва шумораи камтарини барҳо дар навъи картошкагӣ АН-1 (258 д./растани), мушоҳида карда шуд, ки ин ба миқдори 1,5 маротиба (ё ин ки, ба миқдори 52,7%) нисбат ба навъи картошкагӣ Файзобод кам мебошад. Ҳамин тавр, миқдори баргҳо дар растани дар давраи муғча-

бандӣ дар навъҳои гуногуни картошкагӣ фарқияти калон мушоҳида карда шуд, ки ин ба хусусиятҳои генетикии навъҳо шояд во-бастагӣ дошта бошад.

Дар давраи гулкунӣ миқдори зиёди баргҳо дар растани дар навъҳои картошкагӣ Нилуфар, Муҳаббат, Раҷт ва Тоҷикистон (аз 520 то 798 д./растани) мушоҳида шуд. Миқдори камтарини барг дар растани дар навъҳои картошкагӣ АН-1 ва Файзобод (аз 327 то 487 д./растани) муайян шуд. Ин нишондиҳанда ба ҳисоби миёна дар давраи гулкунӣ барои ҳамаи навъҳои картошкагӣ 533 д./растани ташкил дод, ки ба 223 д./растани (72%), нисбат ба давраи муғчабандӣ зиёд мебошад. Нишондиҳандаи ниҳоии миқдори барг дар растани дар навъи картошкагӣ Ни-



лупфар (798 д./растаний), ташкил дода, миқдори камтарини ин дар навъи картошкай АН-1 (327 д./растаний) мушоҳида шуд, ки ин ба 2,4 маротиба (ё ин ки, ба 144%) нисбат ба навъи картошкай Нилуфар кам мебошад. Ҳамин тариқ, дар давраи гулкунӣ фарқияти калони миқдори баргҳо дар растаний дар навъҳои гуногуни картошкай мушоҳида шуд, ки шояд ин аз хусусиятҳои морфо-биологии навъҳои картошкай шоҳидӣ диҳад.

Дар давраи лундаҳосилшавӣ миқдори зиёди барг дар растаний дар навъҳои картошкай Нилуфар, Тоҷикистон, Муҳаббат, Рашт мушоҳида шуд, ки ин нишондиҳанда аз 733 то 1310 д./растаний фарқ мекунад.

Миқдори ками барг дар растаний дар ин давра дар навъҳои картошкай АН-1 ва Файзобод муйян шуд, ки аз 395 то 580 д./растаний фарқ мекунад. Дар давраи лундаҳосилшавӣ ба ҳисоби миёна барои ҳамаи навъҳо, миқдори барг дар растаний 766 д./растаний ташкил мекунад, ки ба 233 д./растаний (43,7%) нисбат ба давраи гулкунӣ зиёд мебошад. Нишондиҳандаи ниҳоии миқдори барг дар растаний навъи Нилуфар (1310 д./растаний) ташкил дода, нишондиҳандаи ҳурдтарини миқдори барг дар растаний навъи АН-1 (395 д./растаний) ташкил медиҳад, ки, ин ба 2,5 маротиба (ё ин ки ба 231,6%) нисбат ба навъи Нилуфар кам мебошад.

ҶадвалиЗ- Вазни барги картошкай вобаста аз давраҳои инкишифӣ растаний, г/растаний (ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018).

Навъҳо	Мугчабандӣ	Гулкунӣ	Лундаҳосилшавӣ
Тоҷикистон	144	254	364
Файзобод	192	242	292
Рашт	154	180	206
АН-1	126	157	188
Nilufar	140	240	340
Муҳаббат	151	215	278
Ҳисоби миёна	151	215	278
ФҚН05	16,5	21,3	26

Аз ҷадвали 3 маълум мешавад, ки дар давраи мугчабандӣ вазни зиёди умумии баргҳо дар растаний дар навъҳои картошкай Файзобод, Рашт ва Муҳаббат мушоҳида шуд, ки аз 151 то 192 г/растаний тағиیر меёбад. Лекин дар ҳамин давра миқдори камтарини вазни умумии баргҳои растаний дар навъҳои картошкай АН-1, Нилуфар ва Тоҷикистон мушоҳида шуд, ки аз 126 то 144 г/растаний тағиир меёбад. Вазни умумии баргҳои растаний ба ҳисоби миёна дар давраи мугчабандӣ 151 г/растаниро ташкил дод. Вазни ниҳоии умумии баргҳои растаний дар навъи Файзобод 192 г/растаниро ташкил дода, вале вазни камтарини ин нишондод дар навъи картошкай АН-1 126 г/растаниро ташкил дод, ки ин ба 1,5 маротиба (ё ин ки, ба 52,4%) нисбат ба навъи картошкай Файзобод кам мебошад.

Дар давраи гулкунӣ вазни зиёдтари баргҳо дар растаний дар навъҳои картошкай Тоҷикистон, Файзобод ва Нилуфар (аз 240 то

254 г/растаний) мушоҳида гардид. Вазни ками барг дар растаний дар ин давра дар навъҳои картошкай Муҳаббат, Рашт, АН-1 (аз 215 то 254 г/растаний) мушоҳида шуд. Ин нишондод ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошкай дар давраи гулкунӣ 215 г/растаниро ташкил дод, ки ин ба 64 г/растаний (42,4%) нисбат ба давраи мугчабандӣ зиёд мебошад. Нишондиҳандаи ниҳоии вазни баргҳо дар растаний дар навъи картошкай Тоҷикистон (254 г/растаний) ташкил дода, вале нишондиҳандаи камтарин дар навъи картошкай АН-1 (157 г/растаний), ташкил медиҳад, ки ин ба 1,6 маротиба (ё ин ки ба 61,7%) нисбат ба навъи картошкай Тоҷикистон кам мебошад. Дар давраи лундаҳосилшавӣ вазни баргҳои растаний дар навъҳои картошкай Тоҷикистон, Нилуфар ва Файзобод аз 292 то 364 г/растаниро ташкил дод. Дар ин давра вазни камтарини баргҳо дар растаний дар навъҳои картошкай АН-1, Рашт, Муҳаббат мушоҳида шуд, ки ин аз 188 то 278 г/растаний фарқ



мекунад. Ин нишондиҳанда ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошкадар давраи лундаҳосилшавӣ 278 г/растаниро ташкил дод, ки ин ба 63 г/растани (29,3%) нисбат ба давраи гулкунӣ зиёд мебошад. Нишондиҳандай ниҳоӣ аз рӯи вазни баргҳои растани дар навъи Тоҷикистон (364 г/растани) мушоҳида шуда, вале нишондиҳандай камтарин дар навъи АН-1 (188 г/растани) мушоҳида шуд, ки ин ба 1,9 маротиба (ё ин ки ба 93,6%) нисбат ба навъи Тоҷикистон кам аст. Ҳамин тавр дар давраи лундаҳосилшавӣ фарқияти калон за рӯи нишонаи вазни баргҳои рас-

танӣ дар навъҳои гуногуни картошкадар мушоҳида шуд. Ин фарқият шояд ба хусусиятҳои генотипии навъҳои картошкадар алоқаманд бошад.

Хулоса. Бо шиддат ҷамъ шудани моддаҳои метаболитикӣ дар байни давраҳои муғчабандӣ то гулкунӣ мушоҳида карда шуд. Вале дар байни давраҳои аз гулкунӣ то лундаҳосилшавӣ ин ҷараён суст мешавад, зоро дар ин давраи инкишофи растани ташакулёбии бошиддати столонҳо ва лундаҳо ҳамчун маҳсулоти асосии картошкадар амал меояд.

Адабиёт

1. Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика)/ А.А.Жученко// - М.: ООО "Изд-во Агрорус"- 2004,- 1109 с.
2. Сиротенко О.Д., Абашина Е.В. Влияние глобального потепления на агроклиматические ресурсы и продуктивность сельского хозяйства России/ О. Д . Сиротенко, Е.В. Абашина // Метеорология и гидрология,-1994,- № 4, - С.101-112.
3. Нарушев В.Б. (Краткий курс лекций для аспирантов направления подготовки 35.06.01 "Сельское хозяйство" профиля подготовки - Растениеводство / В.Б. Нарушев // ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" - Саратов,- 2014, - 34 с.
4. Ничипорович А.А. Фотосин. деятельность растений в посевах/ А.А. Ничипорович Л.К. Строганов, С.Н.Чмора, М.П.Власова // - М.: Изд-во АН СССР,-1961,-133с
5. Доспехов Б.А.Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов// - М.: Колос,-1985,-334с.

ТАШАҚКУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ ШУНАВАНДАГОН БО ИСТИФОДА АЗ САВОЛҲОИ ТЕСТИИ НАВЪИ ПАЙ ДАР ПАЙӢ.

Р.С. Қиматов, Носирова З.А, Чолова С.П. Қодиров М.Х.

Маркази омодагии қаблӣ (директор н.и.х. дотсент Қиматов Р.С.)-и
ДДТТба номи Абӯалӣ ибни Сино.

**Қиматов Рустам Сафарович- н.и.х., дотсент, директори Маркази омодагии қаблии До-
нишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино.**

Носирова Заррина Аминовна- аспиранти гоибонаи курси 2-и До-нишгоҳи давлатии Кӯлоб.

Чолова Саодат Пиреевна- аспиранти гоибонаи курси 1-и До-нишгоҳи давлатии Кӯлоб.

Қодиров Махмадулло Ҳушваҳтович- ассистенти кафедраи химияи Коллеҷи тиббии Дангарা.

Мақолаи мазкур ба он вобаста аст, ки солҳои охир дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот мунозисатҳои нав нисбат ба таълим ҷорӣ гардида истодааст. Омӯзгорон дар ин мақола қӯшиш намуданд, ки як навъи нави саволҳои тестиро пешниҳод гардонанд, ки боиси ба-

ланд гардидани салоҳиятнокии донишҷӯён мегардад.

Калимаҳои қалидӣ: тест, саволҳои тестӣ, навъҳои тест, салоҳиятнокӣ, мағҳумҳо, истилоҳот ва муодилаҳои химиавӣ.



ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СЛУШАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Киматов Рустам Сафарович-к.х.н. доцент, директор центра довузовской подготовки ТГМУ им. Абуали ибни Сино.

Носирова Зарина Аминовна- аспирантка 2-го курса зоочного отделения, аспирантуры Кулябского Государственного Университета

Чолова Соодат Пиреевна- аспирантка 1-го курса зоочного отделения, аспирантуры Кулябского Государственного Университета.

Кодиров Махмадулло Хушвахтович- ассистент кафедры химии Дангаринского медицинского колледжа.

В данной статье отмечается, что в последние годы во всех уровнях системы обучения внедряется новое отношения к обучению. В статье преподавателям предлагается

один из новых видов тестовых вопросов.

Ключевые слова: тест, тестовые вопросы, виды тестов, компетентность, понятие, термины и химические уравнения.

Kimatov Rustam Safarovich c.ch.s., associated professor, the head of pre-university preparation center of Avicenna Tajik State Medical University

Nosirova Zarina Aminovna - postgraduate student of the 2nd course of post-graduate course department of Kulob State University

Jalolov Saodat Pirieevna - postgraduate student of the 1st course of post-graduate course department of Kulob State University

Kodirov Mahmadullo Khushvakhtovic - teacher of chemistry of Danghara Medical College

Increasing competence of listeners in the process of training of subject test tasks on the sequence.

In recent years in all levels of training system introduction of new relations of training that is

Муҳиммият. Вазорати маориф ва илми ҶТ бо мақсади ба меъёрҳои байналмилалӣ ва стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардондани низоми таҳсилоти миллии қишвар ва ҷорӣ намудани муносабатҳои нави таълим дар таҳсилот тадбирҳои мушаҳҳас ва судманд андешида истодааст. Яке аз онҳо ин аст, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони мусир на танҳо ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ низ такя бояд кард, яъне ба донишҷӯён имконияти аз ҳуд намудани салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимиро, ба монанди банақшагирии пешравӣ дар қасб, илмомӯйӣ дар давоми тамоми ҳаёт, тайёрии қасбии дар бозори меҳнат талаботдошта, донишу малакаи барои ҳудтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим ва арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандиро омӯзонидан лозим аст. Дар ин равандистифодай саволҳои тестӣ рол бозида

devoted in this article. Teachers offer one of new types of test questions in this article.

Keywords: test, test questions, types of tests, competence, concept, terms and chemical equations

метавонад. Ҷунки дар аксаияти муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб тайи си сол боз донишҷӯён тибқи озмунҳои тестӣ имтиҳон месупоранд. Тули ин солҳо имтиҳони тестӣ мавқеи ҳудро ҳеле мустаҳкам намуда нишон дод, ки он усули ягонаи объективона ва мустақилонаи баҳодиҳӣ ба дониши довталаб аз рӯи талаботи ягона мебошад. Имтиҳони тестӣ имконият медиҳад, ки дониш ва маҳорати донишҷӯй дар муддати кӯтоҳ аз баҳшҳои ин ё он фан санчида шавад. Дар намудҳои дигари санчиш, дониши донишҷӯй танҳо аз руи се-чор мавзӯъ санчида мешаваду ҳалос, ки дар ин маврид донишу маҳорати донишҷӯро пурра муайян намудан имкон надорад. Барои мисол мо дар даҳ гуруҳи шунавандагони Маркази омодагии қаблии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино фориғ аз дарс им-



тиҳони даҳонӣ ё шифоҳиро ташкил намудем. Таҳлили имтиҳонҳои шифоҳӣ ошкор соҳт, ки дар доираи як билети имтиҳонӣ ба дониш ва маҳорату малакаи шунавандад баҳои реалий дода намешавад. Ташкили чунин имтиҳонҳои вақти зиёдро талаб намуда, дониши реалии шунавандаро нишон дода наметавонад ва ин боиси сарфай вақту норозигии шунавандагон мегардад. Яъне ташкили имтиҳонҳои шифоҳӣ дар шароити имрӯза мувофиқи матлаб нест.

То имruz танҳо аз рӯи саволҳои тестӣ имтиҳон ташкил карда мешавад: яъне саволҳои навъи пӯшида (чавобдор), кӯшода (бечавоб) ва мувофиқоварӣ. Навъи чоруми саволҳои тестӣ саволҳои пай дар пайӣ ном дорад. Дар ин гуна саволҳои чор савол ва чор чавоб ҳаст, ки довталаб бояд онҳоро пай дар пай ҷойгир намояд. Барои ҳар як чавоби дуруст як хол дода мешавад. Дар илми тиб истифодай чунин саволҳои тестӣ ба мақсад мувофиқ аст. Вақти он расидааст, ки саволҳои тестии пушкида яъне чавобдор кам карда шуда ба ҷои як қисми онҳо тести пай дар пайӣ ҷорӣ карда шавад. Якчанд саволҳои тестии навъи пай дар пайӣ-ро аз фанни химия пешниҳод менамоям.

Мисоли 1. Муодилаи реаксияҳои зеринро аз рӯи камшавии суммаи коэффициентҳояшон пай дар пай ҷойгир намоед.

A) $Al + O_2 = B$ B) $Al + Cl_2 = C$ C) $Al + N_2 = D$
AI + S = Чавоб:

1	2	3	4
A	B	D	C

Барои ба ин савол чавобҳои дуруст додан довталаб бояд баробаркунии муодилаҳои реаксияҳои химиявиро донад. Коэффициентҳои реаксияи химиявиро ҳисоб карда тавонад. Донад, ки коэффициенти як навишта намешавад, аммо ҳисоб карда мешавад. Валентнокии гайриметалҳоро донад ва аз рӯи камшавии суммаи коэффициентҳои реаксия онҳоро пай дар пай ҷойгир карда тавонад.

Мисоли 2. Намакҳоро бо зиёдшавии миқдори банди иониашон пай дар пай ҷойгир намоед.

A) K_2SO_4 B) $NaHSO_4$ C) $AlCl_3$
D) $Fe_2(SO_4)_3$ Чавоб:

1	2	3	4
B	A	C	D

Дар ин савол довталаб доир ба навъҳои банди химиявӣ ва формулаҳои графикий бояд маълумот дошта бошад. Файр аз ин металлҳоро аз гайриметалҳо фарқ карда тавонад. Инчунин дар бораи банди ионӣ маълумот дошта дараҷаи оксидшавиро донад ва маҳорати тартиб додани формулаи графикиро дошта бошад.

Мисоли 3. Элементҳоро бо зиёдшавии шумораи электронҳои қабати охиринашон пай дар пай ҷойгир намоед.

A) алюминий B) сулфур C) хлор D) фосфор Чавоб:

1	2	3	4
A	D	B	C

Мисоли 4. Металлҳоро аз руи сустшавии фаъолияти химиявиашон пай дар пай ҷойгир намоед.

A) мис B) алюминий C) калий D) магний Чавоб:

1	2	3	4
C	D	B	A

Мисоли 5. Элементҳоро бо камшавии миқдори нейтронҳояшон пай дар пай ҷойгир намоед.

A) алюминий B) оҳан C) фосфор D) калтисий Чавоб:

1	2	3	4
B	D	C	A

Мисоли 6. Намакҳои зеринро аз рӯи зиёдшавии миқдори ионҳо ҳангоми диссотсия пай дар пай ҷойгир намоед.

A) фосфати натрий B) сулфати оҳан(III)
C) хлориди натрий D) сулфати калий Чавоб:

1	2	3	4
C	D	A	B

Мисоли 7. Газҳои зеринро аз рӯи камшавии зичии онҳо нисбат ба гидроген пай дар пай ҷойгир намоед.

A) CO B) NH₃ C) CH₄ D) CO₂ Чавоб:

1	2	3	4
D	A	B	C

Мисоли 8. Оксидҳои зеринро аз рӯи зиёдшавии шумораи электронҳояшон пай дар пай ҷойгир намоед.

A) оксиди карбон (II) B) оксиди сулфур (VI) C) оксиди магний D) оксиди фосфор (V) Чавоб:

1	2	3	4
A	C	B	D



Мисоли 9. Элементҳоро бо камшавии электронҳои тоқ дар қабати охирин (дар ҳолати мӯътадил) пай дар пай ҷойгир намоед.

А) нитроген В) оксиген С) натрий D) неон Ҷавоб:

1	2	3	4
A	B	C	D

Мисоли 10. Намакҳоро бо камшавии дараҷаи оксидшавии мангандар пай дар пай ҷойгир намоед.

А) MnS B) K₂MnO₄ C) NaMnO₄ D) MnCl₃ Ҷавоб:

1	2	3	4
C	B	D	A

Мисоли 11. Намакҳоро бо камшавии масъаси нисбии молекулавиашон пай дар пай гузоред.

А) сулфати алюминий В) карбонати оҳан (III) С) нитрати мангандар (III) D) нитрити қурғошим (III) Ҷавоб:

1	2	3	4
D	A	B	C

Мисоли 12. Элементҳоро аз рӯи камшавии электроманфишиашон пай дар пай гузоред.

А) нитроген В) оксиген С) бор D) карбон Ҷавоб:

1	2	3	4
B	A	D	C

Мисоли 13. Оксидҳои нитрогено аз рӯи афзоиши дараҷаи оксидшавиашон пай дар пай гузоред.

А) NO₂ B) N₂O₃ C) NO D) N₂O₅ Ҷавоб:

1	2	3	4
C	B	A	D

Мисоли 14. Моддаҳои органикӣ зеринро аз рӯи зиёдшавии шумораи атомҳои оксигенашон пай дар пай ҷойгир намоед.

А) рибоза В) кислотаи сирко С) спирти этил D) глюкоза Ҷавоб:

1	2	3	4
C	B	A	D

Мисоли 15. Моддаҳои органикӣ зеринро аз рӯи камшавии миқдори атомҳои гидроген пай дар пай ҷойгир намоед.

А) этилен В) толуол С) пропен D) этин Ҷавоб:

1	2	3	4
B	C	A	D

Адабиёт

- Репетитор по химии. Под редакцией А.С. Егорова. Ростов на Дону. Феникс. 2017
- ЕГЭ Химия. Типовые экзаменационные варианты. Под.ред. А.А. Кавериной. Москва. изд. Национальное образование. 2018
- Маҷмӯаи масъала ва машқҳои химия. Ҷураев Ч.Х., Қиматов Р.С., Ҳакимов М.Ф., Душанбе. Ирфон. 2018
- Иванова Р.Г Осокина Г.Н. Изучение химии в 9-10 классах. Издательство "Просвещение" 1979
- Р.С. Қиматов Даствури методӣ аз фанни химия (барои довталабони мактабҳои олий). Нашриёти Кайхон. Душанбе. 2010

ШИНОХТИ ФАЛСАФАИ ИБНИ СИНО АЗ НИГОҲИ МӯСО ДИНОРШОЕВ

Д.Р. Комилов

Аспиранти кафедраи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Комилов Далер Рустамович - аспиранти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии ДМТ, E-mail: www.daler.komilzoda@gmail.com, Тел: +992987916666.

Дар мақолаи мазкур оид ба муҳимтарин ва пуарзиштарин асари таҳқиқотии Мӯсо Диноршоев "Натурфилософия Ибни Сино" ("Фалсафаи табииёти Ибни Сино") (Душанбе: "Дониш", 1985, бо забони русӣ) маълумот дода шудааст. Муаллиф бар он назар

аст, ки Мӯсо Диноршоев дар асарҳои тадқиқотии худ оид ба омӯзиши сарчашмаҳои асилу мӯтамад масъалаҳои асосии фалсафаи Ибни Сино таълимот оид ба хусусиятҳои ҷавҳарии аҷсом, ҳаракат, макон, қадами олам, маърифат ва шаклҳову анвои



онро амиқу ҳамақониба таҳқиқ намудааст. Бояд ёдовар шуд, ки академик Мусо Диноршев дарасоситаҳқиқотианчомдодаи худ муайян кардааст, ки фалсафаи Ибни Сино аз тамоили ҷаҳонбинии ӯ ба сӯи бисёр андешӣ дарак медиҳад. Дастварди дигаре, ки академик Мусо Диноршоев тавассути таҳқиқи "Фалсафаи табииёти Ибни Сино" ҳосил кардааст ин иборат аз он аст, ки ми-

ёни машҳоия ва машҳоияи шарқийдоматигоявӣ ва таҳқими суннату анъанаҳоимафкуравӣ мавҷуд аст. Муаллиф бар он назар аст, ки Мусо Диноршоев, асосан Ибни Сино ҳангоми тарҳрезии таълимоти худ дар бораи нафс ва тан низ бештар ба Арасту моил будааст.

Калидвоҷаҳо: ҳикмат, фалсафа, нафс, натурфалсафа, машҳоия, макон, замон.

РОЛЬ ФИЛОСОФИЯ ИБН СИНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУСО ДИНОРШОЕВА.

Комилов Далер Рустамович - аспирант кафедры истории философии и социальной философии ТНУ, E-mail: www.daler.komilzoda@gmail.com, Тел: +992987916666.

В статье анализируется одна из известных книг академика Мусо Диноршоева, в которой он достаточно подробно и последовательно освещает натурфилософию Ибн Сино (Душанбе: Дониш, 1985, на русском языке). Автор отмечает, что Мусо Диноршоев в своих работах по исследованию и изучению основ идеальных предпосылок философских учений Ибн Сино доказал, что познание есть особенность движения мира в вечности. Автор отмечает, что академик Мусо Диноршоев, основываясь на результатах своих исследований, доказал, что философия мировоззрения Ибн Сино отраже-

на во многих аспектах. Еще одно достижение, которое принадлежит, по мнению автора статьи, академику Мусо Диноршоеву - это то, что восточный перипатетизм является смысловым понятием и заслуживает изучения в свете натурфилософии Ибн Сины. По мнению автора статьи, Мусо Диноршоев отметил, что Ибн Сино при изучении философии о душе ссылался на учение Аристотеля.

Ключевые слова: мудрость, философия, души, натурфилософия, место, время.

Ключевые слова: мудрость, философия, души, натурфилософия, место, время.

THE ROLE OF IBN SINO PHILOSOPHY FROM THE VIEWPOINT OF MUSO DINORSHOEV

Komilov Daler Rustamovich - Postgraduate student of the department of history of philosophy and social philosophy of TNU, E-mail: www.daler.komilzoda@gmail.com, Tel: +992987916666.

In this article, the Rech goes especially about one of the actuarial books of academician Muso Dinorshoev. (*Naturfilphilsia ibn Sina*) (Dushanbe: Donish, 1985, in Russian) gives information. The author, concludes that akideimk Muso Dinorshoev in his research and study of the basic idea of Predposiliki philosophical scholar Ibn Sino features, movement, place of the world, Viji Cognition is analyzed. Recall that academician Muso Dinorshoyev, based on the results of his

research, suggests that Ibn Sino's philosophy is reflected on the worldview of many aspects. Another achievement that academician Muso Dinorshoev deserved to study the philosophy of Ibn Sina is the eastern Prepatetics and Perpatetics is a raw concept. The author suggests that Muso Dinorshoev, mainly studying the philosophy of Ibn Sino's soul, is especially fed into the teachings of Aristotle.

Key words: wisdom, philosophy, soul, natural philosophy, place, time.



Мұхимтарин ва пурарзиштарин асари тақиқотии Мұсо Диноршоев "Натурфилософия Ибн Сины" ("Фалсафаи табииёти Ибни Сино") (Душанбе: "Дониш", 1985, бөзбони рус.) мебошад, ки дар замони шұравың ба табъ расидааст.

Баъди нашри ин асар донишмандону муҳаққиқони зиёде, чун Акбар Турсунов, В. И. Приписнов, М. Рақабов, С. Наврұзов, Н. Қулматов, З. Вазиров, Ф. Сирочов, М.а Султонов, М. Ҳазратқұлов ва дигарон рочең ба китоби мазкур дар мағаллаҳои ҷумхурияви умуми шұравың фикру мұлоҳизаҳои худро дарч намуданд. Ҳамаи номбурдагон дар навишаҳои худ эътироф намудаанд, ки ин асар дар муайян сохтани чехра ва хусусият-ҳои ҳоиси фалсафаи Ибни Сино ва умуман дар ҷодаи синошиносӣ қадами устувору бузурге мебошад. Дар ҳақиқат, доир ба паҳлұхои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти илмию эҷодии Шайхурраис чй дар собиқ Иттиҳоди Шұравың ва чй дар дигар мамолики олам даҳҳо асарҳо таълиф шуда бошанд ҳам, бемуҳобот метавон гүфт, ки кам андар ками онҳо дар тавзехи афкори фалсафии Ибни Сино, хосатан ҳикмати табиии ў, бо китоби "Фалсафаи табииёти Ибни Сино"-и Мұсо Диноршоев ҳамвазнй карда метавонад.

Чунончи, дар мұлоҳизоте, ки донишмандон М.Рақабов, Н.Қулматов (Арабзода) ва С.Наврұзов тавассути мағаллаи "Помир" (1986, №3, сах. 163-167) доир ба дастовардҳои китоби устод Мұсо Диноршоев ироадоштаанд, истинод кардан хеле бамаврид аст: "Гояхой науву натиҷагириҳои илмие, ки М.Диноршоев (дар ин китоб-Р.К.) ба даст овардааст, метавон онҳоро на фақат дар тақиқоти минбаъдаи фалсафаи Абұалӣ ибни Сино истифода кард, балки онҳоро ҳамчунин дар омӯзиши осори дигар мутафаккирони асримиёнагй низ ба кор бурд" [8-167].

Нұқтаи назари умумиву ягона дар байни муҳаққиқон рочең ба ҷаҳонбинии Ибни Сино мавҷуд набуд ва бархе аз онҳо [2] мутафаккирро дуалист мепиндоштанд. Афроди дигар [9] ўро пантейист меҳисобиданд. Баъзе муҳаққиқони дигар [7] бошанд, ақида

доштанд, ки ҷаҳонбинии Ибни Сино сирф модигароёна аст. Худи Мұсо Диноршоев то ин замон мұътакид буд, ки афкори Ибни Сино аз мағкураи рұхгарои тавҳидии ўманшаң мегирад [4].

Дар байни тақиқотчиёни ғарбии осори Ибни Сино низ рочең ба ҷаҳонбинии ўнуктаи назари ягона вұчуд надошт. Масалан, муҳаққиқи фаронсавй Е.Чилсон ўро намояндаи "анъанаияхудй" [12] мешумурд. Муҳаққиқи мисрй А.М. Җардат Ибни Синоро чонибдори ирфони натуралистій (табий) [11] қаламдод менамояд. Дигар донишманди фаронсавй Л. Җойсон мегүяд, ки Ибни Сино пайрави маърифати ҳадсій [12] мебошад.

Мұсо Диноршоев сабаби мавҷудияти чунин нұқтаи назархои муҳталифро ба тариқи зайл шарҳ додааст:

- гуногуни мавқеи назар ва дастгохи гоявию усулии муҳаққиқон;
- ноогоҳии муҳаққиқон аз анъана ва суннатҳои машшоияшарқй;
- надонистаниқисматҳои таркибиинизоми фалсафии мутафаккир: натурфалсафа, фалсафа, илоҳиёт вағ.

Ба ҳамин мақсад устод Мұсо Диноршоев, қабл аз ҳама, тамоми осори ба забонҳои арабй ва форсй таълифнамудай Ибни Сино-роамику ҳама ҷонибамутолия карда, танҳо баъди ҳамин ба хулосае мояд, ки бисёр ақидаҳои умуман синошиносон рочең ба хусусиятҳои ҷаҳонбиний ва моҳияти фалсафии ў сатхй, ноогоҳона ва мугризона мебошанд.

Дар "Фалсафаи табииёти Ибни Сино" дар маркази таваҷҷуҳи мұаллиф масъалҳои фалсафие, ки дар қисми "Физика"-и асарҳои мутафаккир چойгиранд, қарор гирифтаанд. Бинобар ин, китоби мазкур шомили на танҳо масоили натурфалсафа, ҳамчунин масъалаҳои ҳастишиносӣ ва назарияи маърифат низ мебошанд.

Фарзияи андешаи таҳлилй, ки худ хулосабарории ҷамъбастии мұаллиф аст, аз дарки дақиқи мазмун ва мақоми мақулаву мағұмҳои асосй, ки қолаби мантиқии натурфалсафаи Ибни Синоро ташкил медиҳанд, бармеояд. Алалхусус, таҳлили мақулаҳои



фалсафӣ, ба монанди "макон", "замон", "ҳаракат", "сабабият", ки ба онҳо тасаввуроти табиат шиносои саҳт алоқаманданд, хеле таъсирбахш ба назар мерасад.

Дараҷаи фарҳанги олии сарчашмашиносии Мӯсо Диноршоев аст, ки як осори маънавии номаълум ва мавриди таҳдил қарор нагирифтаи фалсафаи Шарқи асримиёнағии дар забонҳои арабӣ ва форсиву тоҷикӣ мавҷудбуدارо мавриди омӯзиши илмӣ қарор додааст. Дар ин қатор "Ҳикмат ул-машриқия" ва қитоби "Ишорот ват-танбехот"-и Ибни Синоро, ки нахустинбор устод Мӯсо Диноршоев ба забони русӣ тарҷума кардааст, бояд ном бурд. Ба гайр аз ин ў як қатор иштибоҳоти ҳусусияти истилоҳидоштаро, ки дар тарҷумаҳои пешин ба мушоҳида мерасид, ислоҳ намудааст.

Ин тозакориҳои муҳаққики пуркору пурдонро дар risolai "Фалсафаи табииёti Ибни Сино" ҳамаи онҳое, ки таҳқиқоти мазкурро мавриди қазоват қарор додаанд, таъкид кардаанд. То он ҷо, ки ба мо маълум асту иттилоъ дорем, тамоми муҳаққикиони ватаний ва бурунмарзие, ки бо ҳамин асари илмии устод Мӯсо Диноршоев ба андозае ошнӣ доранд, арзишу аҳамияти назариявию равишиносӣ (методологӣ)-и онро ёдовар шудаанд. Аз ин рӯ, метавон ҷунин натича гирифт, ки бозёфтҳои асари зикршуда як сухани наву тозае дар синошиносӣ мебошад. Ин қитоб дорои бисёр фикру андешаҳои нав, бозёфтгу қашфиёти нодир низ мебошад. Аз ҷумла, дар ин risola нахустин бор ақидаи аз се бахш (фалсафаи табииӣ, илоҳиёт ва фалсафа) иборат будани низоми ҷаҳонбинии Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино ба миён гузошташудааст.

Мӯсо Диноршоев аввалин шуда, қисмҳои боқимондаи "Ҳикмат-ул-машриқия"- и Ибни Синоро ба доираи таҳқиқ қашида, синошиносони ҷаҳонро ба ин ҳақиқати фарҳангию таъриҳӣ ошно намуд, ки аз ҷиҳати моҳияти аҳамияти оламшиносӣ ин қитоб аз соири осори маъруфи (машҳои) Ибни Сино фарқи зотиу ҷавҳарӣ надорад, нодуруст будани ақидаи дар байни муҳаққикион то ин замон роиҷеро, ки гӯё Ибни Сино дар марҳилаҳои охири ҳаёту эҷоди худ аз ра-

вияи машшоӣ даст қашида, ҷаҳонбинии ба дину ирфон асосёфтаро оғарид, исбот намуд.

Таҳқиқоти устод Мӯсо Диноршоев метавон гуфт, ки дарсиношиносии Шарқу Farb таҷдиди назарро ба вучуд овард. Назари оламиён роҷеъ ба ҳикмати Ибни Сино ҷиддӣ ва бо дарки нав оғоз шуд. Бо манзури ҷанбаҳои мазкур устоди шодравон, профессор Нозирҷон Арабзода менависад, ки: "Бо итминони комил метавон гуфт, ки асари мазкур қитоби маъмулие дар ҳаққи Ибни Сино нест, балки таҳқиқоти бунёдиест, ки фақат ба ҷамъбасти комёбиҳои дар синошиносӣ ба дастомада маҳдуд нагардида, бисёр масъалаҳои мероси назариявии Абӯалӣ ибни Синоро, ки то ҳол мавзӯи таҳқиқи илмӣ қарор нагирифта буданд, ҳарҷиҳата таҳқиқ намудааст. Дар айни замон муаллиф таҳқиқи амиқтари он масъалаҳоеро, ки алҳол то ҳадде омӯхта шудаанд, фаромӯш накардааст. Тамоми ҳулосаҳои Мӯсо Диноршоев ба таҳлили дақиқи санадҳои илмии аниқ асосёftааст. Услуби таҳқиқии ў ҳар гуна даъвоҳои бедалелро ба эътибор намегирад" [1,3].

Ба таври алоҳидаву ҷудогона баррасӣ гардидани фалсафаи табииати Ибни Сино ва муҳимтарин масоили ҳикмати табии ўро, ки тимсолашро дар синошиносии ҷаҳон дучор омадан бидуни имкон аст, яке аз дастовардҳои илми фалсафаи тоҷик дар ин ҷода метавон қаламдод намуд:

1- Фалсафаи Юнони Бостон (арастуия ва навафлотуния) маншай ягонаи назарияти қадимияти олам набуд. Анъанаи дерини моддигароӣ, ки қадимияти олами моддиро изҳор доштаанд, маншаъҳои амиқи ғоявӣ доранд, ки он маншаъҳо дар таърихи афкори тоисломии мардумони эроннажод ниҳон аст. Зурвония ва даҳрия, ки то интишоршавии ҳикмати Юнони Бостон ҳам роиҷ буданд, андешаи қадимияти оламро эътироф медоштанд. Ин андешаро дар асри IX Ибни Ровандӣ дар шакли

материализми ҷанговар тақвият бахшид.

2- Далелу бурҳонварии Ибни Сино бо андешаи қадимияти Ҳудои ягона ва олам ба поён намерасад. Мутафаккир бо идроки



комили мақулаҳои "модда", "ҳаракат", "мақон" ва "замон" низ ба назарияи қадимияти олам омада расидааст.

Муаллифнозоми далелҳои Ибни Сино ва тарафдорони ин назарияро дар партави мағхуми "замон" таҳлил намудааст, ки хеле бамаврид ва возеҳанд. Мӯсо Диноршоев ин мағхумро дар ҳамоҳангӣ ва алоқамандии мантику мазмун бо ҷузъиёти концептуалии натурфалсафай Ибни Сино, ба монанди: "қадим", "ҳодис", "қабл" ва "баъд" хеле дақиқ мавриди таҳлил қарор додааст. Ҳатто як қатор мағхумҳои мутааллиқ ба замон, ки ба низоми фалсафии дигар (ғайримашшоия) дохиланд, аз диққати муаллиф пинҳон на-мондааст.

Ҳамчунин бояд зикр намуд, ки дар миёни синошиносон роҷеъ ба як рисолаи фалсафии Ибни Сино "Ҳикмат ул-машириқия" чунин ақидае роиҷ буд, ки файласуф бо таълифи он аз заманаимаслакии машшоия дуррафтааст. Мӯсо Диноршоев зимни таҳқиқоташ асари мазкурро бо рисолаҳои дигари Ибни Сино ва "Мабоҳис ул-машириқия"-и Имом Фаҳридини Розӣ ва "Ҳикмат ул-ишроқ"-и Шаҳобуддини Суҳравардӣ муқописанамуда, ба натиҷаи мұтамадерасидааст, ки фалсафай Ибни Сино дар ин асар низ монанди дигар осори ӯ, на ирфону ишроқ, балки машшоияи шарқӣ аст.

Дастоварди дигаре, ки Мӯсо Диноршоев тавассути таҳқиқи "Фалсафай табииёти Ибни Сино" ҳосил кардааст, иборат аз ин аст, ки миёни машшоия ва машшоияи шарқӣ идомати ғоявӣ ва таҳқими суннату анъанаҳои мағкуравӣ мавҷуд аст. Вале дар ин замина ба чунин хулоса омадан нодуруст аст, ки гӯё Ибни Сино шореҳи Арасту бошад ё фалсафай мутафаккири тоҷик намунаи маҳлути фалсафай Арастуву Афлотун ва навафлотуни ҳисоб гардад. Таҳқиқоти Мӯсо Диноршоев доир ба назарияи идроқи Ибни Сино ва таносуби он бо таълимоти ӯ роҷеъ ба ҳастӣ низ ҷолиби таваҷҷӯҳ аст ва ҷиҳатҳои навро дорост. Устод ба хулосаи дурусти илмӣ омадаанд, ки назарияи идроқи Ибни Сино моҳиятан назарияи инъикос аст ва то андозае хилоғи назарияи тазаккури Афлотун мебошад.

Ба ҳамин тарик, таҳқиқоти фалсафии академик Мӯсо Диноршоевро дар миқёси олам яке аз тозакортарин таҳқиқот оид ба фалсафаи Шарқ ва баҳусус, таълимоти фалсафии мутафаккири асримиёнагии тоҷик Абӯалӣ ибни Сино пазируфтаанд, ки он пеш аз ҳама, эътироғи олимӣ тоҷик ва пешрафти илми фалсафай мусоиди тоҷик низ ҳаст.

"Монографияи Мӯсо Диноршоев,- менависад профессор Акбар Турсунов, - сатҳи таҳқиқи фалсафай Шарқи асримиёнагиро инъикос менамояд. Ба ҷуз аз маводи аснони пурвусъат буданаш, дар он як қатор хулосаҳои назариявӣ ва натиҷаҳои мантиқӣ ғунҷоиш ёфтааст, ки он метавонад бар нафъи таҳқиқотҳои минбаъда хидмат кунад ва самтҳои нисбатан дақиқу амиқи фаҳмиши осори ғоявию маънавии Ибни Синоро муайян созад" [10, 169-170].

Мӯсо Диноршоев зимни таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷонибаи натурфалсафай Ибни Сино ба таври дақиқ собит месозанд, ки бешак муҳимтарин сарчашмаи ғоявии ғайрибумии ташаккули афкори фалсафии мутафаккир фалсафай юнонӣ, алалхусус-фалсафай ҳакими барҷастаи он Арасту ва дар тавзехи баъзе масъалаҳои фалсафӣ Афлотун, низ мебошанд. Дар тақвияти ҳамин андеша устод Мӯсо Диноршоев дар китоби "Фалсафай табииёти Ибни Сино" чунин менигоранд: Ибни Сино дар тадвиини фалсафай худ ва таҳлили бисёр масъалаҳои умдаи фалсафӣ, ба мисли соҳти ҳаюло (модда) ва аҷсом, сабабият, сифатҳои модда ва моҳияти онҳо, азалияту абадияти олам, нафсу тан, робита ва таъсири мутақобилаи ашё, қавну фасод ва қонунмандии онҳо ба Арасту такя мекунад. Рӯҳи арастуӣ дар тамоми ҷанбаҳои назарияи маърифати Ибни Сино - моҳияти идроқ (маърифат), идроқи ҳиссӣ ва ақлонӣ, ҳадсӣ ва таҷрибавӣ, иқтисобӣ ва ғайриктисобӣ ба мушоҳида мерасад. Вале сарфи назар аз ҳамаи ин Ибни Синоро наметавон шореҳ ва муқаллиди Арасту пиндошт. Зоро Ибни Сино ҳангоми баёни масоили мазкур масъалаҳоеро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад, ки Арасту онҳоро танҳо матраҳ карда буд. Ибни Сино андешаҳоеро пеш меоварад, ки



зинаи наверо дар фалсафаймашшоиягоз менамоянд. Масалан, ҳангоми таҳлили масъалаи таҷавхури ачсом Ибни Сино назарияҳои сурати ҷисмӣ, ташаҳхуси модда ва сурат тавассути яқдигар, ягонагии модда ва суратро дар ачсоми табиӣ ва сунъӣ пешниҳод кардааст, ки барои рафъи ақидаи дуалистӣ (санавият)-и модда ва сурат ва назарияи мусули Афлотун аҳамияти зиёд доштанд. Ибни Сино масъалаи сабабиятро баррасӣ карда барҳилоғи Арасту ба таҳлили масъалаи таносуби замонии сабаб ва натиҷа, шаклҳои робитаи сабаб ва натиҷа, навъҳои робитаи сабабӣ, таносуби зарурат ва тасодуф ва ғ. таваҷҷуҳи бештар зоҳир кардааст, ки дар машшоия умуман, машшоияи шарқӣ ҳусусан, навоварии ҷиддӣ маҳсуб мешуданд. Ибни Сино инчунин назарияи Арастуро дар бораи сифатҳои модда пазируфта ва такмил додаст [4, 10].

Ҳамин тариқ, Мӯсо Диноршоев зимни тавзехи масоили зикршуда дастоварду афзалиятҳо ва такмилоту тағовутҳои натур-фалсафаи Ибни Синоро аз Арастуву пайравони юононии ў ба тариқи зайл ироа медорад: Якум, Ибни Сино нисбат ба Арасту андешаи айнияти ҳаракат, макон ва замонро пайғронатар асоснок соҳтааст. Дуюм, Ибни Сино фарзияи майлро пешниҳод намуд ва ба ин василакашфи қонуни ҷабр (инерсия) -ро омода соҳт, ки баъдан аз ҷониби мутафаккирони Давраи Эҳё -Галилей ва Нютон баён шуд. Дар ин заминаи вай назарияи Арастуро дар ҳусуси таъсири антиперистатикии муҳит рад намуд. Сеюм, Ибни Сино барҳилоғи Арасту исбот мекард, ки ҳаракат на танҳо дар категорияҳои каммият (микдор), қайфият (сифат) ва макон, балки дар категорияи вазъ (ниҳод) низ ҷой дорад. Чорум, Ибни Сино андешаи тобеияти суръати ҳаракатро ба муқовимати ашёи дигар ва вазни хоси ҷисм хуб асоснок соҳтааст. Ў ақидаи баъзе донишмадонро дар бораи ҳаракати қаҳрӣ (ичборӣ) нақд карда, таъқид карда буд, ки аз рӯйи ақидаи онҳо "боистӣ, ки ҳар чи хурдтар будӣ, тезтар ҷунбидӣ ва ҳар чи бузургтар будӣ дертар ҷунбидӣ ва кор барҳилоғи ин аст" [6, 12].

Мувофиқи ақидаи Мӯсо Диноршоев, Ибни Сино ҳангоми тарҳрезии таълимоти худ дар бораи нафс ва тан низ бештар ба Арасту моил будааст: дар асл вай ҳамаи нуктаҳои ин таълимоти ўро ҷонидорӣ кардааст, ба ҷуз ин андешаи вай, ки ҳама навъҳои нафс, аз ҷумла нафси оқилаи инсон ҳам фонианд, дар бораи нафси оқила Ибни Сино барҳилоғи Арасту мавқеи дигар дошт: нафси оқилаи инсон баъди фанои тан фано намепазирад, балки ҷудо аз он ҳастии худро идома медиҳад. Ин, аз як тараф, натиҷаи он тағйироти ақидатие буд, ки дар ҷомеаи замони Ибни Сино рӯх додва аз тарафи дигар, амри мазкур марбут ба таъсири назариёти мактабҳои дигари фалсафӣ, фалсафӣ-динӣ ва мазҳабӣ мебошад. Вале Ибни Сино ба ҳайси табиб тавонистааст, ки масъалаи таносуби рӯҳониёт ва ҷисмониётро нисбат ба Арасту муфассалтар баррасӣ қунад ва ҷун яке аз аввалинҳо андешаи тобеияти рӯҳониётро аз ҷисмоният баён кардааст: сиҳҳати рӯҳӣ натиҷаи сиҳҳати ҷисмонӣ ва физиологии мағзи сар аст, бемории рӯҳӣ пайомади носиҳҳатии ҷисмонӣ ва физиологии мағзи сар мебошад. Зиёда аз ин, вай таъсири акси рӯҳониёт ба ҷисмониётро барои замони худаш бисёр боварибахш асоснок соҳтааст. Ибни Сино яке аз аввалин олимоне аст, ки заминai моддии фарояндҳои рӯҳонӣ -ҳисҳо, тасаввур, ваҳм, хаёл, ҳофиза, хотира ва тафаккуро дақиқ нишон додаст. Ба ин васила ў яке аз шартҳои зарурӣ даркивоқеъбинонаи ҳаёти рӯҳониро муайян кардааст. Ҳеч шакке нест, ки Ибни Сино ба ин ҳама дастовардҳо дар заминai пешрафтҳои фалсафа ва илм, ҳусусан тибб, ки то замони ў рӯх дода буданд, ноил шудааст [5, 50-51].

Хулоса, Мӯсо Диноршоев умумияту тағовутҳои натурфалсафаи Ибни Синоро аз натурфалсафаи Афлотуну Арасту ва дигар мутафаккирони юонӣ бо нишондодани бисёр далелҳои мӯтамаду қавии илмӣ ҳамаҷониба асоснок соҳтааст, ки дар таҳқиқотҳои оянда дар мавридашон сухан ҳоҳем гуфт.

**АДАБИЁТ**

1. Арабзода Нозир. Файзи истеъдод // Рӯзномаи "Минбари халқ", 25-уми ноябри соли 1999. С. 3.
2. Баратов М.Б. Мировоззрение Абу Али ибн Сина // Ибн Сина. Канон врачебной науки. Т.1.Ташкент, 1981; Баратов М.Б., Булгаков П.Г., Каримов У.И. Абу Али ибн Сина. Ташкент, 1980; Бобоутдинов А.М.Великий мыслитель средневековья // Литературный Таджикистан. Альманах, кн. 5. Сталинабад, 1953;
3. Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. Сталинабад: "Таджсоцгосиздат", 1961.
4. Диноршоев М. Ибн Сина и его философские воззрения // Абу Али Ибн Сина. Избранные произведения. Т. 1. Душанбе: "Ирфон", 1980. -С. 10.
5. Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. Душанбе: "Дониш", 1985. С. 50-51.
6. Ибни Сино. Табииёти "Донишномаи алой". Ҳамадон, 1383. -С.12.
7. Лей Герман. Очерк истории средневекового материализма. Москва, 1962.
8. Раджабов М., Кулматов Н., Наврузов С.М.Диноршоев. Натурфилософия Ибн Сины. Душанбе, 1985. -254с. // Памир.-1986.-№3.-С. 167.
9. Сагадеев А.В. Ибн Сина. Москва: "Наука", 1980; Сагадеев А.В. От Авиценны к Ибн Сине: опыт адекватной реконструкции восточно-перипатетической мысли // Абуали ибн Сина. К 1000-летию Абуали ибн Сины. Ташкент,1980.
10. Турсунов Акбар. М.Диноршоев. Натурфалсафай Ибни Сино. Душанбе: "Дониш", 1985.-256 с.// Вопросы философии. -1987.-№1. -С.169-170.
11. Gardet A.M. The philosophy of Avicenna and its influence of medieval Europe. Tr from French willi notes M.S. Khan. Dehli. Banassidass.1969.
12. Gilson E. L'esprit de l'âge médiéval. Paris, 1951.



ЧАШНВОРА



Умарчон Раҳимҷоновиҷ Ҷолдошеви муҳтарам,

Раёсат ва кумитаи иттифоқи касабаи До-нишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино Шуморо ба муносибати ҷашни фарҳунда, яъне 60-солагии зодрӯзатон табрик ва муборакбод мегӯянд.

Олим-методист, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Аълоҷии маориф ва илми Тоҷикистон, академики Академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоии Федератсияи Россия-Ҷолдошев Умарчон Раҳимҷоновиҷ аз моҳи сентябри соли 1982 дар кафедраи забони русии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба ҳайси омӯзгор-ассистент ба кор шурӯй намуда, ҳамзамон, аз соли 1983 дар аспирантураи гоибонаи кафедраи забони русии ДДТ ба номи В.И.Ленин таҳсилашро идома додааст.

Соли 1989 дар мавзӯи "Омӯзонидани нутқи ҳаттии русӣ ба донишҷӯёни соҳаи тиб дар шароити дузабонӣ" рисолаи номзадӣ дифоъ карда, аз соли 1988 то имрӯз дар вазифаи мудири кафедраи забони русии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино фаъолият дошта, аз соли 1992 ба унвони илмии дотсент сазовор гардидааст. Ӯ тадқикоти илмиашро идома дода, аз соли 2000 дар Институти проблемаҳои маълумоти миллии Вазорати маорифи Федератсияи Россия рисолаи доктории худро дар мавзӯи "Дузабонии тоҷикӣ-руسӣ ҳамчун шарти тайёрии касбии донишҷӯён-табибон дар мактабҳои олии Тоҷикистон" низ ҳимоя намудааст. Соли 2001 ба гирифтани унвони илмии профессори кафедраи забони русии донишгоҳи номбурда сазовор гаштааст.

Натиҷаи фаъолияти илмии ӯ дар асарҳои илмию тадқиқотӣ ва илмию методӣ, бо теъдоди зиёда аз 278 номгӯй рӯи чоп омадааст. Ҷунончи, 1- монография, 3- китоб, 8- китобҳои дарсӣ, 7- дастури таълимию методӣ, зиёда аз 29 барно-

маҳои таълимиӣ ва 19 силлабус аз методикаи таълими забони русӣ барои мактабҳои олии Тоҷикистон, ки барои ҳамаи факултетҳои гуногуни тиббӣ, инчунин 155-мақола, 38 тезису маърӯзахои илмӣ дар конференсияҳои илмию мизҳои мудаввар баррасишуда ва 19 макола дар рӯзномаҳои даврагӣ оид ба тарбияи ахлоқию маънавии донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин 19 такризҳо барои китобҳо ва дастуртамали таълимиӣ интишор ёфтаанд.

Тайи солҳои 2000 то 2006 профессор Юлдошев У.Р. вазифаи котиби масъули мачаллаи илмию тиббии "Паёми Сино" ("Вестник Авиценны"- ро ба уҳда дошт.

Профессор У.Р. Юлдошев дар омода намудани мутахассисони баландихтисос саҳми арзанда дорад. Ҷунончи, таҳти роҳбарии ӯ 8 нафар аспирант ва унвонҷӯёнаш рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуда, се нафар унвонҷӯёнаш рисолаҳояшонро барои дифоъ пешниҳод намуда, ҷор нафар унвонҷӯёни кафедраи забони русии Донишгоҳи тиббӣ корҳои илмиашонро таҳти роҳбарии ӯ давом дода истодаанд.

Дар асоси супориши Вазорати маориф ва илми ҶТ профессор У.Р.Юлдошев дар ҳамкорӣ бо профессорони факултети филологияи руси ДМТ "Барномаи таълими аз фанни забони русӣ"-ро (барои донишҷӯёни донишгоҳҳои гайрифилологӣ (Душанбе, 2016) "Китоби дарсӣ аз фанни забони русӣ ибари донишҷӯёни донишгоҳҳои гайрифилологӣ (Душанбе, 2018) низ тартиб додааст.

Аз 16 апрели 2010 ба ҳайси аъзои ҳақиқии Академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоии Федератсияи Россия интихоб шудааст.

Хизматҳои профессор У.Р.Юлдошев бо мукофотҳои гуногун қадр карда шудааст. Ӯ моҳи ноябрь соли 2009 баҳшида ба 70-солагии ҷашни Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо медали "Хизмати шоиста" мукофотонида шуда, инчунин, аз тарафи ВМИ ҶТ бо нишони "Аълоҷии маориф ва илми Тоҷикистон" мукофотонида шудааст.

Бори дигар мавлуд муборак ва аз забони шоир мегӯем, ки:

Шаст соли баҳори умр бодо табрик,
Ин як зи ҳазори умр бодо табрик!

**Раёсат, Кумитаи иттифоқи касабаи
кормандон, ҳайати таҳририяни
мачаллаи "Авчи Зухал"**



ҚОИДАҲОИ ҶАБУЛИ МАҶОЛАҲО

**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"
фиристодани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:**

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 12 Times New Roman Тj бо фосилаи 1,5 хуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.
2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои ҷудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 5-8 саҳифа зиёд набошанд, мавҷуд будани тақриз ҳатмист.
3. Мақолаҳои хulosавӣ бояд муғассал, фаҳмо ва мушаххас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасиshawанд марбутуро дар бар гирад. Ҳачми мақола бояд аз 12 саҳифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯи бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ оварда мешаванд.
4. Дар аввали мақола унвони он, ному насаби муаллиф, номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Агар шумораи муаллифон аз 5 нафар зиёд бошад, саҳми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.
5. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳимият (дар ҳамми на бештар аз 1саҳифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯи адабиёт, суроға барои мукотибот. Реферат (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода қунад. Дар асоси реферат калимаҳои калидӣ бояд нишон дода шаванд.
6. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан ва бе ихтисора бошанд.
7. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақику возех ва мушаххас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибӣ (бо ҳарф ё ракам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
8. Номгӯи адабиёт дар мақолаҳои оригиналий бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмай адабиёт мувоғики тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzormeshavad.
9. Суроғай мукотибот маълумотҳои зеринро дар бар мегирад: ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ.
10. Мақола бояд аз тарафи роҳбари муассиса ё мудири кафедра тасдиқ карда шуда бошад.
11. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври катъӣ риоя карда шавад.
12. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуда қабул карда намешаванд.
13. Идораи мачалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири мақолародорад.

**Мақоларо ба суроғай зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино,**

Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"

Дар матбааи ДДТГ номи Абӯалӣ ибни Сино ба табъ расид.
Суроға: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ -139

*Ба матбаа 18.02.2019 супорида шуд. Ба чопаш 20.02.2019 имзо шуд.
Чоти оғсемт. Когази оғсемт. Андоzaи 30x42 ¼ 34,5 ҷузъи чопӣ
Супориии №104. Адади нашр 100 нусха.*